

ҚОНУНИ Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дар бораи қабул кардани қисми якуми Кодекси граждании
Ҷумҳурии Тоҷикистон

(Ахбори Махлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1999, № 6, мод. 153, 154; соли 2001, № 7, мод. 508; соли 2002, № 4, қ-1, мод. 170; соли 2005, №3, мод. 125; соли 2006, №4, мод. 193; соли 2007, №5, мод.356; соли 2010, №3, мод.156, №12, қ-1, мод. 802; соли 2012, №7, мод.700; №12 қ1,мод.1021; соли 2013, №7, мод.504; соли 2015, №3, мод.200, соли 2016 №7, мод.612; соли 2019, №1, мод.4; соли 2020.№1, мод. 3, мод.4)

Моддаи 1. Қисми якуми Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шавад.

Моддаи 2. Аз 1 январи соли 2000 аз эътибор соқит дониста шаванд:

- фасли якум «Қоидаҳои умумӣ», фасли дуюм «ҳуқуқи моликият», зерфасли 1 «Қоидаҳои умумӣ дар бораи еҳдадориҳо»-и фасли сеюми «ҳуқуқи еҳдадорӣ»-и Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 1963 «Дар бораи тасдиқ кардани Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мувофиқи онҳо ба фаслҳои ишорашудаи Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон тайириоту иловаҳо ворид карда шудаанд;

- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 декабря соли 1996 «Дар бораи моликият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Ахбори Махлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 1996, №24, моддаи 412);

- Қарори Махлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 декабря соли 1996 «Оиди мавриди амал қарор додани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи моликият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Ахбори Махлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 1996, № 24, моддаи 413);

- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 декабря соли 1991 «Дар бораи фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Ахбори Шерои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 1992, № 4, моддаи 37) ва Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мувофиқи онҳо ба ин Қонун тайириоту иловаҳо ворид карда шуданд;

- Қарори Шерои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 декабря соли 1991 «Дар хусуси амалӣ гардонидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Ахбори Шерои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 1992, № 4, моддаи 38);

- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 июни соли 1993 «Дар бораи корхонаҳо» (Ахбори Шерои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 1993, № 14, моддаи 279) ва Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мувофиқи онҳо ба ин ин Қонун тайириоту иловаҳо ворид карда шуданд;

- Қарори Шерои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 июни соли 1993 «Дар хусуси ба мавқеи ихро гузоштани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи корхонаҳо» (Ахбори Шерои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 1993, № 14, моддаи 280).

Моддаи 3. То мутобиқ гардонидани қонунҳо ва дигар санади ҳукуқии дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон амалкунанда бо қисми якуми Кодекси гражданий, қонунҳо ва дигар санади ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон то даме истифода бурда мешаванд, ки онҳо хилофи қисми якуми Кодекси гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон набошанд.

Моддаи 4. Қисми якуми Кодекси гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба муносибатҳои ҳукуқи гражданий, ки баъди мавриди амал қарор додани он ба вухуд омадааст, истифода бурда мешавад.

Аз реи муносибатҳои ҳукуқи гражданий, ки то мавриди амал қарор додани он ба вухуд омадааст, қисми якуми Кодекси гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба он ҳукуқ ва вазифаҳо истифода бурда мешавад, ки онҳо баъди мавриди амал қарор додани он ба вухуд меоянд.

Моддаи 5. Аз рези мавриди амал қарор додани қисми якуми Кодекси гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкилотҳои тихоратӣ танҳо дар он шаклҳои ташкилӣ-ҳукуқӣ таъсис ёфта метавонанд, ки барои онҳо Кодекси мазкур пешбинӣ намудааст.

Таъсиси шахси ҳукуқӣ баъди интишори расмии қисми якуми Кодекси гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартибе, ки ҳамин Кодекс пешбинӣ намудааст, амалӣ мегардад.

Моддаи 6. Санади таъсисии корхонаҳо сарфи назар аз шакли моликият бояд то 1 июля соли 2000 бо меъёрҳои қисми якуми Кодекси гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқ гардонида шаванд.

Корхонаҳо сарфи назар аз шакли моликият аз пардоҳти боҳи бақайдгирий дар мавриди қайди тайироти мақоми ҳукуқии онҳо вобаста ба мутобиқ гардонидани он бо меъёрҳои қисми якуми Кодекси гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда мешаванд.

Моддаи 7. То мавриди амал қарор додани қонун дар бораи бақайдгирии шахси ҳукуқӣ ва қонун дар бораи бақайдгирии ҳукуқҳо ба молу мулки иайриманқул ва аҳдҳо бо онҳо тартиби амалкунандаи бақайдгирии шахси ҳукуқӣ ва бақайдгирии молу мулки иайриманқул ва аҳдҳо бо онҳо истифода бурда мешавад.

Моддаи 8. Меъёрҳои Кодекс дар бораи асосҳо ва оқибатҳои иайривоқей будани аҳдҳо нисбат ба аҳдҳое татбиқ мегарданд, ки талабот дар бораи беэътибор донистан ва беэътибор будани оқибатҳои онҳоро суд сарфи назар аз вақти содир шудани аҳдҳои даҳлдор, баъди 1 января соли 2000 баррасӣ менамояд.

Моддаи 9. Мехлати бо қисми якуми Кодекси гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраршудаи меҳлати даъво нисбат ба он даъвоҳое татбиқ мегарданд, ки меҳлати изҳори онҳо, ки бо қонунгузории қаблан амалкунанда пешбинӣ шудааст, то 1 январи соли 2000 ба охир нарасидаанд.

Моддаи 10. Хусусияти таъсис ва фаъолияти кооперативҳои қишоварзӣ (истеҳсолӣ, коркард, хизматгузори истеҳсолкунандагони хоҳагии қишлоқ) бо Қонун дар бораи кооператсияи қишоварзӣ муайян карда мешаванд.

**Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
РАҲМОНОВ
ш. Душанбе, 30 июни соли 1999,
№ 802**

Э.

**КОДЕКСИ ГРАЖДАНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
(ҚИСМИ ЯКУМ)**

**ФАСЛИ I
МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ**

**ЗЕРФАСЛИ I
МУҚАРРАРОТИ АСОСӢ**

**БОБИ 1
ҚОНУНҲОИ ГРАЖДАНИЙ**

Моддаи 1. Муносибатҳое, ки қонунҳои гражданий танзим менамоянд

1. Қонунҳои гражданий вазъи ҳуқуқии иштирокчиёни аҳдҳои гражданий, асосҳои ба миён омадан ва тартиби татбиқи ҳуқуқи моликият ва ҳуқуқи дигари **ашёи**, ҳуқуқ ба натиҳаҳои фаъолияти зеҳниро муайян намуда, еҳдадориҳои шартномавӣ ва еҳдадориҳои дигар, инчунин муносибатҳои дигари **молу мулкӣ** ва муносибатҳои шахсии **ғайри молу мулкӣ** марбут ба онҳоро, ки ба баробарӣ, муҳторияти хоҳишу ирода ва мустақилияти молу мулкии иштирокчиёнашон асос ёфтааст, танзим менамоянд. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Муносибатҳои оилавӣ, меҳнатӣ, муносибатҳои марбут ба истифодаи

захираҳои табий ва ҳифзи муҳити зистро, ки дорои нишонаҳои дар сарсатри аввали ҳамин модда зикргардида мебошанд, агар дар қонунҳои оила, меҳнат, замин ва қонунҳои дигар маҳсус тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, қонунҳои гражданий танзим менамоянд.

2. Иштирокчиёни муносибатҳои бо қонунҳои гражданий танзимшаванд шаҳрвандон, давлат, шахси ҳукуқӣ ва воҳидҳои марзию маъмурӣ мебошанд.

Қоидаҳои муқаррарнамудаи ҳамин Кодекс, агар дар қонун тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, инчунин дар мавриди муносибатҳо бо иштироки шаҳрвандони хориҳӣ, шахси бешаҳрвандӣ ва шахси ҳукуқии хориҳӣ низ истифода мешаванд.

3. Қонунҳои гражданий муносибатҳои байни шахсони фаъолияти соҳибкориро ба амал бароварда ё иштироки онҳоро танзим менамоянд.

Соҳибкорӣ фаъолияти мустақили ба тавакқали худ амалишавандай шахсони ба чунин сифат бо тартиби муқаррар кардаи қонун ба қайд гирифта шудае мебошад, ки барои мунтазам ба даст даровардани фоида аз истифодаи молу мулк, фуреши мол, ихрои кор ё расонидани хизмат равона карда шудааст.

4. Қонунҳои гражданий, агар дар қонунҳо тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, нисбати муносибатҳои молу мулкие, ки ба тобеияти маъмурӣ ё бо тобеияти дигари омиранаи як тараф ба тарафи дигар асос ёфтааст, истифода намешаванд.

5. Муносибатҳои марбут ба татбиқ ва ҳифзи ҳукуку озодиҳои бегонана шавандай инсон ва дигар неъматҳои шайри моддӣ (муносибатҳои шахсии шайри молу мулкие, ки бо муносибатҳои молу мулкӣ алоқаманд нестанд) бо қонунҳои гражданий танзим карда мешаванд, зоро аз моҳияти ин муносибатҳо тартиби дигаре барнамеояд.

Моддаи 2. Санади қонунгузории гражданий

1. Қонунҳои гражданий ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз ҳамин Кодекс, дигар қонунҳо ва аз санади дигари қонуние иборатанд, ки муносибатҳои дар қисмҳои 1, 5 моддаи 1 ҳамин Кодекс зикргардидаро танзим менамоянд.

Меъёрҳои қонунҳои граждание, ки дигар қонунҳо ва санади дигари қонунӣ дар бар гирифтаанд, бояд бо ҳамин Кодекс мутобиқ бошанд.

2. Вазорату идораҳо ва мақомоти дигари давлатӣ тибқи ҳолатҳо ва дар доираи пешбининамудаи ҳамин Кодекс, дигар қонунҳо ва санади дигари қонунгузорӣ метавонанд санади танзимкунандай муносибатҳои гражданиро нашр намоянд.

Моддаи 3. Принсипҳои асосии қонунҳои гражданий

1. Қонунҳои гражданий ба принсипҳои дахлнапазирии моликият, озодии шартнома, номумкин будани даҳолати худсаронаи ҳар касе ба корҳои хусусӣ,

зарурати татбиқи бемонеаи хуқуқи гражданий, таъмини барқарор намудани хуқуқи вайронгардидаи гражданий ва ҳифзи судии онҳо асос меёбанд.

2. Шаҳрвандон (шахси воқеӣ) ва шахси хуқуқӣ хуқуқи гражданиро бо азму ҳоҳиш ва ба манфиати худ ба даст дароварда ва амалӣ менамоянд. Онҳо дар муқаррар намудани хуқуқу еҳдадориҳои худ дар асоси шартнома ва муайян намудани ҳар гуна шартҳои хилофи қонунҳо набудаи шартнома озоданд.

3. хуқуқҳои гражданий метавонад бо мақсади ҳифзи маънавиёт, тандурустӣ, ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шахси дигар, таъмини амнияти хомеа ва давлат, ҳифзи муҳити зист дар асоси қонун маҳдуд карда шавад.

Моддаи 4. Амали қонунҳои гражданий вобаста ба вақт

1. Санади қонунҳои гражданий қувваи бозгашт надоранд ва нисбати муносибатҳое истифода мешаванд, ки пас аз хорӣ намудани онҳо ба миён омадаанд.

Амали қонун танҳо дар сурате нисбати муносибатҳои то хорӣ намудани он татбиқ мегардад, ки агар ин бевосита дар қонун пешбинӣ шуда бошад.

2. Нисбати муносибатҳое, ки то хорӣ намудани санади қонунҳои гражданий ба миён омадаанд, ин санад, ба истиснои муносиботи тарафҳои шартномаи то хорӣ намудани санади қонунгузории гражданий басташуда, нисбати ҳуқуқу еҳдадориҳое татбиқ мегардад, ки пас аз хорӣ намудани он ба миён омадаанд.

Моддаи 5. Анъанаҳои муомилоти корӣ

1. Анъанаи муомилоти корӣ, сарфи назар аз сабт ёфтани он дар ягон ҳуҳхат, қоиди рафтори дар қонунҳо пешбининашудае эътироф мегардад, ки дар ягон соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ ба миён омада, васеъ истифода бурда мешавад.

2. Анъанаи муомилоти корие, ки хилофи муқаррароти қонун ё шартномаи барои иштирокчиёни муносибати даҳлдор ҳатмӣ мебошад, истифода намешавад.

Моддаи 6. Истифодаи қонунҳои гражданий аз реи шабоҳат

1. Дар ҳолате ки муносибатҳои пешбининамудаи қисмҳои 1 ва 5 моддаи 1 ҳамин Кодекс бевосита бо қонунҳо ё созишномаи тарафайн танзим нашудаанду анъанаи дар ин маврид истифодашаванда вухуд надорад, нисбати чунин муносибот меъёри қонунҳои гражданий танзимкунандай муносиботи шабеҳ (шабоҳати қонун) истифода мешавад, зоро ин хилофи моҳияти онҳо намебошад.

2. Дар сурати номумкин будани истифодаи шабоҳати қонун дар ҳолатҳои зикргардида ҳуқуқу еҳдадориҳои тарафҳо бо назардошти асосҳои

умумио моҳияти қонунҳои гражданий (шабоҳати ҳуқук) ва талаботи бовихдонӣ, дурандешӣ ва адолат муайян карда мешаванд.

3. Аз реи шабоҳат истифода намудани меъёрхое, ки ҳуқуқи гражданиро маҳдуд сохта, масъулиятро муқаррар менамоянд, манъ аст.

Моддаи 7. Қонунҳои гражданий ва санадъои ҳуқуқи байналмилалий

1. **Санадъои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон** мутобиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қисми таркибии низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд.

2. Нисбати муносиботи дар қисмҳои 1 ва 5 моддаи 1 ҳамин Кодекс зикргардида, ба иайр аз ҳолатҳое, ки дар асоси **санадъои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон** барои истифодаи он қабули санади дохилидавлатӣ зарур аст, **санадъои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон** бевосита истифода карда мешаванд.

Агар дар шартномаҳои байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба қоидаҳои пешбининамудаи қонунҳои гражданий қоидаҳои дигаре пешбинӣ шуда бошанд, қоидаҳои шартномаи байналхалқӣ мавриди истифода қарор дода мешаванд. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

БОБИ 2. АСОСҲОИ БА ВУЉУД ОМАДАНИ ҲУҚУҚ ВА ЕҲДАДОРИҲОИ ГРАЖДАНИЙ, АМАЛӢ НАМУДАН ВА ЎИФЗИ ҲУҚУҚҶОИ ГРАЖДАНИЙ

Моддаи 8. Асосҳои ба миён омадани ҳуқуқу еҳгадориҳои гражданий

1. ҳуқуқу еҳгадориҳои гражданий аз асосҳои пешбининамудаи қонун ва санади дигари ҳуқуқӣ, инчунин аз амали шаҳрвандон ва шахси ҳуқуқӣ ба миён меоянд, ҳарчанд дар қонун ё чунин аснод пешбинӣ нашуданд, вале тибқи асосҳои умумӣ ва моҳияти қонунҳои гражданий ҳуқуқу еҳгадориҳои гражданиро ба миён меоранд.

Мутобиқи ин ҳуқуқу еҳгадориҳои гражданий:

а) аз шартномаҳо ва аҳдҳои дигари пешбининамудаи қонун, инчунин шартномаҳо ва аҳдҳои дигаре, ки гарчанд дар қонун пешбинӣ нашуда бошанд ҳам, хилофи он нестанд;

б) **аз санадъои мақомоти давлатӣ, мақомоти мањаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракуни мањаллӣ**, ки дар қонун ба сифати асоси ба миён омадани ҳуқуқу еҳгадориҳои гражданий пешбинӣ шудаанд;

в) аз қарори суд, ки ҳуқуқу еҳгадориҳои гражданиро муқаррар

намудааст;

г) дар натихай бунёд ва ба даст овардани молу мулк дар асоси пешбининамудаи қонун;

д) дар натихай эҳоди асари илмӣ, адабӣ, фарҳангӣ, ихтироот ва натихаҳои дигари фаъолияти зехнӣ;

е) дар натихай расонидани зиён ба шахси дигар;

ж) дар натихай дорашавии беасос;

з) дар натихай амалҳои дигари шаҳрвандон ва шахси ҳуқуқӣ;

и) дар натихай ҳодисаҳое, ки қонун ё санади дигари ҳуқуқӣ фаро расидани оқибатҳои ҳуқуқии гражданиро вобаста медонад, ба миён меоянд.

2. Агар дар қонун тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад, ҳуқуқ ба **молу мулке**, ки бояд ба қайди давлатӣ гирифта шавад, аз лаҳзаи бақайдгирии ин молу мулк ё ҳуқуқи даҳлдор ба он ба вухуд меояд. (**Қ ҶТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Моддаи 9. Амалӣ намудани ҳуқуқи гражданий

1. Шаҳрвандон ва шахси ҳуқуқӣ ҳуқуқи гражданий хешро бо салоҳиди худ **амалӣ менамоянд**, аз хумла ихтиёрдорӣ мекунанд. (**Қ ҶТ аз 12.05.2007сол, №247**)

2. Даст кашидани шаҳрвандон ва шахси ҳуқуқӣ аз амали ҳуқуқи ба онҳо тааллуқдошта, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қонун, боиси қатъи ин ҳуқуқҳо намегардад.

Моддаи 10. ҳадди амали ҳуқуқъиои гражданий

1. Ба амали шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ, ки бо нияти расонидани зарар ба шахси дигар иљро карда мешавад, инчунин дар мавридиюи пешбининамудаи қонун сеистифода аз ҳуқуқ дар шакли дигар роҳ дода намешавад.

2. Ба истифодаи ҳуқуқъиои гражданий бо мақсади маҳдуд сохтани рақобат, инчунин сеистифода аз мавкеи афзалиятноки худ дар бозор роҳ дода намешавад.

3. Амалӣ намудани њуќуќъиои гражданӣ набояд њуќуќ ва манфиатҳои қонунан ҳифзшавандай субъектҳои дигари ҳуқуқро вайрон намояд ва ба муҳити зист зиёни воќеӣ расонад.

4. Шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ ҳангоми амалӣ намудани ҳуқуқъиои ба онҳо тааллуқдошта бояд оқилона ва одилона ва боинсофона талаботи дар қонунгузорӣ дархёфттаро, принсипҳои ахлоқи хомеаро, соҳибкорон бошанд, қоидаҳои одоби касбиро риоя намоянд. Ин еҳдадорӣ набояд ба воситаи шартнома хорих ё маҳдуд карда шавад.

Амали оқилона, одилона ва боинсофонаи иштирокчиёни муносибатъои ҳуқуқи гражданий дар назар дошта мешавад.

5. Дар њолати риоя накардани талаботи моддаи мазкур суд

метавонад аз ҳифзи ҳуқуқи ба шахс таалуќдошта даст кашад. (Қ ЛТ аз 12.05.2007сол, №247)

Моддаи 11. ҳифзи ҳуқуқи граждани

1. ҳифзи ҳуқуқҳои гражданини вайронгардида ё мавриди баҳс қарор доштаро тибқи мансубияти бо қонунҳои мурофиавӣ муқарраршудаи парвандаҳо аз хониби суд, суди иқтисодӣ ё суди ҳакамӣ (минбаъд суд) ба амал бароварда мешавад.

2. ҳифзи ҳуқуқи граждани аз тариқи маъмурӣ танҳо дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун ба амал бароварда мешавад. Нисбати қароре, ки ба тариқи маъмурӣ қабул шудааст, метавон ба суд шикоят кард.

Моддаи 12. Тарзҳои ҳифзи ҳуқуқи граждани

ҳуқуқи гражданий бо тарзҳои зайл ҳифз мешавад:

- эътирофи ҳуқук;
- барқарор намудани вазъе, ки то вайрон гардидани ҳуқуқ хой дошт ва пешгирий намудани амалҳое, ки ҳуқуқро вайрон мекунанд ё барои вайрон кардани он таҳдид менамоянд;
- беэътибор донистани аҳдҳои мавриди баҳс ва истифодаи оқибатҳои беэътибор донистани он, истифодаи оқибатҳои беэътибор донистани аҳдҳои беэътибор;
- беэътибор донистани санади мақоми давлатӣ ё мақоми ҳокимияти маҳаллӣ;
- **худмуҳофизатқунии ҳуқуқ;**
- водор намудан ба ихрои еҳдадориҳо дар шакли асл (натура);
- **рӯёниданни товони зиён;**
- **ситонидани ноустуворона;**
- **хуброни зарари маънавӣ;**
- қатъ кардан ё таийир додани муносиботи ҳуқуқӣ;
- **аз хониби суд татбиқи нагардидани санади мухолифи қонун қабулнамудаи мақомоти њоқимияти давлатӣ ё мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ;**
- бо роҳҳои дигари пешбининамудаи қонун. (Қ ЛТ аз 12.05.2007сол, №247)

Моддаи 13. Беэътибор донистани санади мақоми давлатӣ ё мақоми ҳокимияти маҳаллӣ

Санади иайримеъёрии **мақомоти њоқимияти давлатӣ ё мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ** ва дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун, инчунин санади меъёриро, ки хилофи қонун ё санади дигари ҳуқуқӣ буда, ҳуқуқи гражданий ва манфиатҳои қонунан ҳифзшавандай шаҳрванд ё шахси

хуқукиро халалдор месозанд, суд метавонад беэтибор эътироф намояд. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Дар сурати санадро беэтибор доистани суд, хуқуки вайронгардида бояд барқарор шавад ё ба тариқи дигари дар моддаи 12 ҳамин Кодекс пешбинигардида ҳифз гардад.

Моддаи 14. Худмуҳофизати хуқуки граждани

Худмуҳофизати хуқуки граждани роҳ дода мешавад. Роҳҳои худмуҳофизат бояд бо хуқуқвайронкунӣ мувоғиқ буда, аз ҳадди амалҳое, ки барои пешгирии он заруранд, нагузарад.

Моддаи 15. Рӯёнидани зиён

1. Шахсе, ки хуқуқаш вайрон гардидааст, агар дар қонун ё шартнома **рӯёнидани зиён** ба андозаи камтар пешбинӣ нашуда бошад, метавонад **рӯёнидани пурраи зиёни ба** е расонидашударо талаб намояд.

2. Зиён харохоте фаҳмида мешавад, ки шахси хуқуқаш вайронгардида масраф намудааст ё бояд барои барқарор намудани хуқуки вайронгардида масраф намояд, аз даст рафтани ё хароб гардидани молу мулки е (зиёни воқеӣ), инчунин даромади ба даст наомадае, ки ин шахс, агар хуқуқаш вайрон намегардид, дар шароити муқаррарии аҳҷҳои граждани метавонист ба даст оварад (фоидаи аз дастрафта).

Агар шахси вайронкардаи хуқуқ дар натихаи ин даромад ба даст оварда бошад, шахсе, ки хуқуқаш вайрон гардидааст, ҳақ дорад дар баробари зиёни дигар **рӯёнидани** фоидаи аздастрафтари ба андозаи на камтар аз чунин даромад талаб намояд. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Моддаи 16. Рӯёнидани зиёни расонидаи мақомоти ъюнимияти давлатӣ, мақомоти мањаллии ъюнимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракуни мањаллӣ

Зиёне, ки дар натихаи амали (беамалии) иайриқонунии мақомоти ъюнимияти давлатӣ, **мақомоти мањаллии ъюнимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракуни мањаллӣ** ё мансабдорони ин мақомот, инчунин дар натихаи қабули санади хилофи қонун ё санади дигари хуқуқии **мақомоти ъюнимияти давлатӣ, мақомоти мањаллии ъюнимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракуни мањаллӣ** ба шаҳрванд ё шахси хуқуқӣ расонида шудааст, бояд аз хониби Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мақомоти даҳлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон хуброн карда шавад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

ЗЕРФАСЛИ 2 СУБЪЕКТҲОИ ХУҚУҚИ ГРАЖДАНИЙ

БОБИ З
ШАҲРВАНДОНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА ШАҲСИ ВОҚЕИИ
ДИГАР

Моддаи 17. Мағҳуми шаҳрванд (шахси воқеӣ)

Таҳти мағҳуми шаҳрвандон (шахси воқеӣ) шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони давлатҳои дигар, инчунин шахси бешаҳрвандӣ фаҳмида мешавад. Муқаррароти ҳамин Кодекс, агар дар қонун ё **санадъои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон** тартиби дигар муқаррар нашуда бошад, нисбати ҳамаи шаҳрвандон татбиқ мегарданд. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Моддаи 18. Қобилияти ҳуқуқдории шаҳрванд

1. Қобилияти доштани ҳуқуқу еҳдадории гражданий (қобилияти ҳуқуқдории гражданий) нисбати ҳамаи шаҳрвандон ба андозаи баробар эътироф карда мешавад.

2. Қобилияти ҳуқуқдории шаҳрванд аз лаҳзаи таваллуд ёфтанаш ба миён омада, пас аз вафоташ қатъ мегардад.

Моддаи 19. Мазмуни қобилияти ҳуқуқдории шаҳрванд

Шаҳрванд метавонад ҳам дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам берун аз он дорои ҳуқуқи моликияти ба молу мулӯқ, аз хумла асъори хориҳӣ бошад; молу мулкро мерос гирад ва васият кунад; дар қаламрави хумҳурӣ озодона ҳаракат карда, хои зист интихоб намояд; ҳудуди хумҳуриро озодона тарқ карда, ба қаламрави он баргардад; бо ҳар гуна фаъолияти манънакардаи санади қонунӣ машиул шавад; мустақилона ё якҳоя бо шаҳрвандон ва шахси ҳуқуқии дигар шахси ҳуқуқӣ таъсис дихад; ҳар гуна аҳдҳои бо санади қонунӣ манънашударо анҳом дода, дар еҳдадориҳо иштирок намояд; дорои ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ ба ихтироот, асари илмӣ, адабӣ, санъат ва натиҳаҳои дигари фаъолияти зеҳнӣ бошад; хуброни зиёни моддӣ ва маънавиро талаб намояд; ҳуқуқи дигари молу мулӯқ ва шахсӣ дошта бошад.

Моддаи 20. Номи шаҳрванд

1. Шаҳрванд ҳуқуқу еҳдадориҳоро, агар аз қонун ё анъанаҳои миллӣ тартиби дигаре барнаояд, бо номи худ, ки фамилия ва худи ном, инчунин номи падарро дар бар мегирад, ба даст меорад ва татбиқ менамояд.

Тибқи ҳолат ва мувофиқи тартиби пешбининамудаи қонун шаҳрванд метавонад аз таҳаллус (номи сохта) истифода намояд.

2. Шаҳрванд мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонун ҳақ дорад номи худро иваз кунад. Номи худро дигар кардани шаҳрванд барои қатъ ё тайири ҳуқуқу еҳдадориҳои бо номи қаблӣ бадастовардаи е асос намебошад.

Шаҳрванд вазифадор аст, ки барои огоҳ намудани қарздорону кредиторони худ дар хусуси дигар кардани номаш чораҳои зарурӣ андешад ва ҳавфи оқибатҳоеро ба зимма дорад, ки бо сабаби огоҳӣ надоштани ин ашхос дар хусуси дигар кардани ном ба миён меоянд.

Шаҳрванде, ки номашро дигар кардааст, метавонад аз ҳисоби худ ба ҳуҳхатҳое, ки бо номи қаблии е ба расмият дароварда шуда буд, ворид намудани тайироти даҳлдорро талаб намояд.

3. Номе, ки ба шаҳрванд пас аз таваллудаш гузошта шудааст, инчунин дигар кардани ном бояд мувофиқи тартиби барои бақайдгирии санади ҳолати шаҳрвандӣ пешбинигардида ба қайд гирифта шаванд.

4. Ба даст овардани ҳуқуқу еҳдадориҳо ба номи шахси дигар роҳ дода намешавад.

5. Зиёне, ки ба шаҳрванд дар натихаи истифодаи иайриқонуни номи е расидааст, бояд мутобики ҳамин Кодекс хуброн карда шавад.

Дар сурати таҳриф ё истифодаи номи шаҳрванд бо тариқ ё дар шакле, ки шаъну шараф ё обреи кории еро халалдор месозад, қоидаҳои пешбининамудаи моддаи 174 ҳамин Кодекс истифода мешаванд.

Моддаи 21. Истиқоматгоҳи шаҳрванд

1. Истиқоматгоҳ маҳалле эътироф мегардад, ки шаҳрванд доимӣ ё бештар дар он истиқомат меқунад.

2. Истиқоматгоҳи ноболииони то ҷордаҳсола ё шаҳрвандоне, ки таҳти васоят қарор доранд, истиқоматгоҳи намояндагони қонунӣ ё васиёни онҳо эътироф мегардад.

Моддаи 22. Қобилияти амали шаҳрванд

1. Қобилияти шаҳрванд барои бо амали хеш ба даст овардан ва татбиқ намудани ҳуқуқи гражданий, барои худ муқаррар намудани еҳдадорӣ ва ихро намудани он (мукаллафияти гражданий) дар ҳаҳми пурра бо фаро расидани балоуат, яъне пас аз расидан ба синни ҳаждаҳ, ба миён меояд.

2. Агар тибқи қонун издивоҳ то ба синни ҳаждаҳсолагӣ расидан ихозат бошад, шаҳрванди ба синни ҳаждаҳсолагӣ нарасида аз вақти издивоҳ карданаш пурра қобилияти амалро ба даст меорад.

Қобилияти амали дар натихаи издивоҳ бадастомада дар сурати бекор кардани никоҳ низ пурра боқӣ мемонад.

Дар сурати беэътибор донистани никоҳ суд метавонад дар хусуси аз лаҳзаи муайяннамудаи суд қобилияти пурраи амалро аз даст додани ҳамсари ноболии қарор қабул намояд.

Моддаи 23. Номумкин будани маҳрум соҳтан ё маҳдуд кардани қобилияти ҳуқуқдорӣ ё қобилияти амали шаҳрванд

1. Ба истиснои ҳолатҳо ва мувофиқи тартиби мұқаррарнамудаи қонун, қобилияти ҳуқуқдорй ва қобилияти амали ҳех касро маҳдуд сохтан мүмкін нест.

2. Риоя накардани шарту тартиби дар қонун мұқарраргардидаи маҳдуд сохтани қобилияти амали шаҳрвандон ё ҳуқуқи машузл шудани онҳо ба фаъолияти соҳибкорй ё фаъолияти дигар боиси беэътибор донистани санади мақоми давлатй ё мақоми дигаре мегардад, ки маҳдудиятҳои дахлдорро мұқаррар намудааст.

3. Пурра ё қисман даст қашидани шаҳрванд аз қобилияти ҳуқуқдорй ё қобилияти амал ва аҳдҳои дигар, ки ба маҳдуд сохтани қобилияти ҳуқуқдорй ё қобилияти амал равона гардидаанд, ба истиснои ҳолатхое, ки чунин аҳдхоро қонун ихозат додааст, эътибор надоранд.

Моддаи 24. Фаъолияти соҳибкории шаҳрвандон

1. Шаҳрвандон метавонанд аз лаҳзаи бақайдгирии давлатӣ ба сифати соъибкорони инфиродӣ бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ машузл шаванд. (Қ ҶТ аз 12.05.2007сол, №247), (Қ ҶТ аз 29.12.10с, №640)

2. Нисбати фаъолияти соҳибкории шаҳрвандон, ки бидуни таъсиси шахси ҳуқуқӣ ба амал бароварда мешавад, агар аз қонунҳо ё моҳияти муносибати ҳуқуқӣ тартиби дигаре барнаояд, мутобиқан қоидаҳои ҳамин Кодекс истифода мешаванд, ки фаъолияти шахси ҳуқуқии ташкилотҳои тихоратӣ бударо танзим менамоянд.

3. Шаҳрвандоне, ки дар ҳайати хоҳагии дехқонӣ фаъолияти соҳибкориро анҳом медиҳанд, аз бақайдгирии давлатӣ озод мебошанд.

4. Шаҳрвандоне, ки фаъолияти соҳибкориро бе таъсиси шахси њуқуќӣ бо вайрон намудани қисми 1 моддаи мазкур амалӣ менамоянд, њаќ надоранд нисбат ба ањдъои бастаашон ба он истинод намоянд, ки онъо соъибкор намебошанд. Суд метавонад ба чунин ањдъо қоидањои Кодекси мазкурро оид ба ўњадорињое, ки ба амалӣ намудани фаъолияти соъибкорӣ алоќаманд мебошанд, татбиќ намояд.

5. Шањрвандоне, ки бидуни таъсиси шахси њуқуќӣ ба фаъолияти соъибкорӣ тартиби бақайдгирӣ ва андозбандии онъо тибқи қонунгузории Ёумњурии Тоҷикистон ба танзим дароварда мешаванд. (Қ ҶТ аз 12.05.2007сол, №247), (Қ ҶТ аз 29.12.10с, №640)

Моддаи 25. Масъулияти молу мулкии шаҳрвандон

1. Шаҳрванд аз реи еҳдадориҳои худ бо тамоми молу мулки ба е тааллуқдошта, ба истиснои **молу мулке**, ки мутобиқи санади қонунгузорӣ аз он маблаи реёндан манъ аст, масъулият дорад.

2. Номгеи молу мулки шаҳрвандонро, ки аз он маблаи реёндан манъ мебошад, Кодекси мурофиаи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон мұқаррар менамояд. (Қ ҶТ аз 12.05.2007сол, №247)

Моддаи 26. Муфлишавии соҳибкори инфиродӣ

1. Соҳибкори инфиродие, ки барои қонеъ гардонидани талаботи кредиторон оиди фаъолияти соҳибкорӣ қодир нест, бо қарори суд мумкин аст муфлис эътироф гардад. Аз лаҳзаи эътибор пайдо кардани чунин қарор қайди е ба сифати соҳибкори инфиродӣ беэътибор мегардад.

2. ҳангоми ихрои расму қоидаҳои муфлис донистани соҳибкори инфиродӣ кредиторони е аз реи еҳдадориҳое, ки бо фаъолияти соҳибкорӣ вобаста нестанд, ҳамчунин метавонанд талаботи худро пешкаш намоянд. Талаботи чунин кредиторон, ки бо ҳамин тартиб арз накардаанд, баъди ба итмом расидани расму қоидаҳои муфлишавии соҳибкори инфиродӣ эътибори худро нигоҳ медоранд.

3. Талаботи кредиторони соњибкори инфиродӣ дар сурати муфлис эътироф гардиданаш аз յисоби молу мулки ба ў тааллукӯдоштае, ки мумкин аст бо тартиб ва навбати муқаррарнамудаи қонунгузории Ёумъурии Тоҷикистон дар бораи муфлишавӣ аз он маблағ рӯёнида шавад, қонеъ гардонида мешавад. (ҚЛТ аз 02.01.19, №1557)

4. Пас аз ба охир расидани ҳисоббаробаркунӣ бо кредиторон соҳибкори инфиродии муфлис эътирофгардида аз ихрои еҳдадориҳои боқимондаи марбут ба фаъолияти соҳибкориаш ва талаботи дигаре, ки хиҳати ихро пешниҳод гардида, зимни муфлис эътироф кардани соҳибкор ба назар гирифта шудаанд, озод карда мешавад.

5. Асос ва тартиби муфлис эътироф кардани соҳибкори инфиродиро суд ё дар хусуси муфлис эълон кардани еро қонун дар бораи муфлишавӣ муқаррар менамояд.

Моддаи 27. Қобилияти амали ноболииони аз чордаҳ то ҳаждаҳсола

1. Ноболииони аз чордаҳ то ҳаждаҳсола бо ризояти хаттий намояндагони қонуни худ - волидайн, фарзандхондагон ва парасторон, ба истиснои аҳдҳои дар қисми 2 ҳамин модда номбаршуда, аҳдҳои дигарро анҳом медиҳанд.

Аҳдҳои анҳомдодаи чунин ноболиион, инчунин баъди минбаъд онро хаттӣ маъқул донистани волидайн, фарзандхондагон ва парасторони е боэътибор мебошанд.

2. Ноболииони аз чордаҳ то ҳаждаҳсола хуқуқ доранд, ки бидуни ризоияти волидайн, фарзандхондагон ва парасторонашон:

а) музди меҳнат, стипендия ва даромади дигари қонуни худро мустақилона ихтиёрдорӣ намоянд;

б) хуқуқи муаллифи асари илмӣ, адабӣ ё санъат, ихтироъ ё маҳсули дигари қонунан ҳифзшавандай натихаи фаъолияти зехни худро татбик намоянд;

в) мутобиқи қонун дар муассисаҳои кредитӣ амонат гузоранд ва онро ихтиёрдорӣ намоянд;

г) аҳдҳои хурди маишӣ дар қисми 2 моддаи 29 ҳамин Кодекс пешбинигардида анҳом диҳанд.

Ноболиони ба синни шонздаҳсолагӣ расида ҳамчунин ҳуқуқ доранд, ки мутобиқи қонун дар бораи кооперативҳо узви кооператив бошанд.

3. Ноболиони аз чордаҳ то ҳаждаҳсола аз реи аҳдҳое, ки мутобиқи қисмҳои 1 ва 2 ҳамин модда анҳом додаанд, мустақилона масъулияти молу мулкӣ бар деш доранд. Чунин ноболион барои зиёни расонидаашон мутобиқи ҳамин Кодекс масъулият доранд.

4. Дар сурати мавхуд будани асосҳои кофӣ суд метавонад бо дарҳости волидайн, фарзандхондагон ё мақоми васояту парасторӣ ноболии аз чордаҳ то ҳаждаҳсоларо, ба истиснои ҳолатҳое, ки чунин ноболии мутобиқи қисми 2 моддаи 22 ё моддаи 28 ҳамин Кодекс қобилияти пурраи амалро ба даст овардааст, ҳуқуқи мустақилона ихтиёрдорӣ намудани музди меҳнат, стипендия ё даромади дигари еро маҳдуд кунад ё аз ин ҳуқуқ маҳрум созад.

Моддаи 28. Эмансипатсия

1. Агар ноболии аз синни шонздаҳсолагӣ расида тибқи шартномаи меҳнатӣ, аз хумла аз реи қарордод кор кунад ё бо розигии волидайн, фарзандхондагон ё парастор бо фаъолияти соҳибкорӣ машиул шавад, е метавонад дорои қобилияти пурраи амал эълон карда шавад.

Дорои қобилияти пурраи амал (эмансипатсия) эълон кардани ноболии бо розигии ҳардуи волидайн, фарзандхондагон ё парастор бо қарори мақоми васояту парасторӣ ё дар сурати набудани чунин розигӣ бо қарори суд сурат мегирад.

2. Волидайн, фарзандхондагон ва парастор аз реи еҳдадориҳои ноболии дорои қобилияти пурраи амал (эмансипатсия) - шуда, аз хумла аз реи еҳдадориҳое, ки дар натихаи зиёни расонидаи е ба миён омадаанд, хавобгар нестанд.

Моддаи 29. Қобилияти амали ноболиғони ба синни чордањ нарасида

1. Бар ивази ноболиони ба синни чордаҳ нарасида (хурдсолон) аз номи онҳо аҳдро, ба истиснои аҳди дар қисми 2 ҳамин модда зикргардида, танҳо волидайн, фарзандхондагон ва васиёни онҳо анҳом дода метавонанд.

Нисбат ба аҳди намояндағони қонунии ноболион доир ба молу мулкашон қоидаҳои дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 38 ҳамин Кодекс пешбинигардида истифода мешаванд.

2. **Ноболиғони** аз шаш то чордаҳсола ҳуқуқи мустақилона бастани аҳдҳои зайлро доранд:

а) аҳди хурди маишӣ (харидани нон, китоб, қалам ва иайра), ки ҳангоми

бастан аз хониби худи онҳо анхом дода мешаванд;

б) аҳде, ки барои бемузд ба даст овардани фоида равона гардида, тасдики нотариалий ё бақайдгирии давлатиро талаб намекунанд;

в) аҳдҳои ихтиёрдорӣ кардани маблаиҳо, ки намояндаи қонунӣ ё бо розигии е шахси сеом барои мақсади муайян ё барои ихтиёрдории озодона додааст.

3. Аз реи аҳди **ноболиғи ба синни чордањ нарасида**, аз хумла аҳде, ки е мустақилона анхом додааст, масъулияти молу мулкиро волидайн, фарзандхондагон ва васиён бар деш доранд, агар исбот накунанд, ки еҳдадорӣ бо гуноҳи онҳо вайрон шудааст. Ин шахс ҳамчунин тибқи қонунгузорӣ барои зиёни расонидаи ноболиғон низ масъулият доранд. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Моддаи 30. Уайри қобили амал доистани шаҳрванд

1. Суд шаҳрвандеро, ки дар асари бемории реҳӣ ё камақлиаш аҳамияти амали худро дарк ё онро идора карда наметавонад, мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунҳои мурофиаи гражданӣ иайри қобили амал эътироф карда метавонад. Е таҳти васоят қарор дода мешавад.

2. Аз номи шаҳрванде, ки иайри қобили амал эътироф гардидааст, аҳдро васӣ ба ихро мерасонад.

3. Агар асосе, ки мутобики он шаҳрванд иайри қобили амал эътироф гардида буд, аз миён бардошта шавад, суд еро қобили амал эътироф мекунад. Дар асоси қарори суд васояти барои е муқарраргардида бекор карда мешавад.

4. Агар суд аризаи иайри қобили амал эътироф кардани шахсро қонеъ нагардонад ва муқаррар гардад, ки талабот мусоҳилакорона арз шудааст, шахсе, ки бо чунин амал ба е зиёни реҳӣ расонида шудааст, ҳақ дорад аз арзунанда хуброни ин зиёнро талаб намояд.

Моддаи 31. Махдуд соҳтани қобилияти амали шаҳрванд

1. Суд метавонад қобилияти амали шаҳрвандеро, ки дар асари сеиистеъмолии **машрубот, воситањои нашъадор, моддањои психотропӣ ва прекурсорњо ё моддањои дигари мадњушкунанда** худ ё оилаи худро дар вазъияти вазнини моддӣ қарор медиҳад, мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунҳои мурофиаи гражданӣ маҳдуд созад. Е таҳти парасторӣ қарор дода мешавад. (**ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178**)

Е хуқуқ дорад мустақилона аҳдҳои хурди майшӣ бандад.

Барои анхом додани аҳдҳои дигар, гирифтани музди меҳнат, нафака ва даромади дигар ва сарф кардани он е танҳо бо розигии парастор хуқуқ дорад. Вале чунин шаҳрванд барои аҳдҳои анхомдода ва зиёни расонидааш мустақилона масъулияти молу мулкӣ дорад.

2. Агар асосҳо, ки мутобики онҳо қобилияти амали шаҳрванд маҳдуд гардида буд, аз миён бардошта шаванд, суд маҳдудияти қобилияти амали еро

бекор мекунад. Дар асоси қарори суд парастории барои шаҳрванд муқарраргардида бекор карда мешавад.

Моддаи 32. Васоят ва парасторӣ

1. Васояту парасторӣ барои ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандони иайри қобили амал ва қобилияти пурраи амал надошта муқаррар мегардад. Васояту парастории ноболион ҳамчунин бо мақсади тарбияи онҳо муқаррар карда мешавад. ҳуқуқу еҳдадориҳои марбутаи васиёну парасторонро Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.

2. Вiasiёну парасторон бидуни ваколати маҳсус ҳуқуқу манфиатҳои шахси таҳти васоят ё парасториашонро дар муносибат бо ҳама гуна ашхос, аз хумла дар судҳо, ҳифз мекунанд.

3. Васояту парастории ноболион дар сурати волидайн, падару модархонд надоштани онҳо, аз ҳуқуқи волидайн маҳрум гардонида шудани волидайнашон, инчунин дар ҳолатҳое, ки чунин шаҳрвандон бо сабабҳои дигар бидуни парастории волидайн мондаанд, аз хумла дар сурати аз тарбия ё ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳояшон саркашӣ намудани волидайн муқаррар карда мешавад.

Моддаи 33. Васоят

1. Васоят барои хурдсолон, инчунин шаҳрвандоне муқаррар карда мешавад, ки суд онҳоро дар натихаи бемории реҳӣ ё камақлиашон иайри қобили амал эътироф намудааст.

2. Вiasiён мутобики қонун намояндагони шахси таҳти васояташон буда, аз номи онҳо ва ба манфиаташон тамоми аҳди заруриро анҳом медиҳанд.

Моддаи 34. Парасторӣ

1. Парасторӣ барои ноболиони аз чордаҳ то ҳаждаҳсола, инчунин шаҳрвандоне муқаррар карда мешавад, ки суд қобилияти амали онҳоро бо сабаби сеиистеъмолии **машрубот, воситањои нашъадор, моддањои психотропӣ ва прекурсорњо ё моддањои дигари мадњушкунанда маҳдуд сохтааст. (ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178)**

2. Парасторон барои анҳоми он аҳдҳое розигӣ медиҳанд, ки шаҳрвандони таҳти парасторӣ қарордошта барои мустақилона анҳом додани онҳо ҳуқуқ надоранд.

Парасторон ба шахси таҳти парасторӣ барои татбиқи ҳуқуқ ва ихрои еҳдадориҳояшон мусоидат менамоянд, инчунин онҳоро аз сеиистифодаи шахси сеюм (иайр) ҳифз менамоянд.

Моддаи 35. Мақомоти васояту парасторй

1. Мақомоти васояту парасторй **мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидорақуни шаърак ва дењот мебошанд.** (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247), (ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178**)

2. Суд вазифадор аст, ки дар давоми се рези баъди эътибори қонунӣ пайдо кардани қарор дар бораи иайри қобили амал эътироф намудани шаҳрванд ё дар бораи маҳдуд соҳтани қобилияти амали е барои таҳти васоят ё парасторй қарор додани чунин шаҳрванд дар ин хусус ба мақоми васояту парастории маҳалли зисти е хабар дихад.

3. Мақоми васояту парастории маҳалли зисти шахси таҳти васояту парасторй қарордошта ба фаъолияти васиёну парасторони онҳо назорат мекунад.

Моддаи 36. Васиён ва парасторон

1. Васӣ ё парастор аз хониби мақоми васояту парастории маҳалли зисти шахси ба васоят ё парасторй эҳтиёҳдошта дар давоми як моҳи пас аз лаҳзае, ки мақомоти мазкур дар хусуси зарурати таҳти васоят ё парасторй қарор додани шаҳрванд огоҳӣ ёфтанд, муқаррар карда мешавад. Дар сурати хой доштани ҳолатҳои холиби диққат васӣ ё парасторро мақоми васояту парастории маҳалли зисти васӣ (парастор) таъин карда метавонад. Агар барои шахси меҳтохи васоят ё парасторй дар давоми як моҳ васӣ ё парастор таъин карда нашавад, ихрои вазифаҳои васӣ ё парастор муваққатан ба зиммаи мақоми васояту парасторй гузошта мешавад.

Шахси манфиатдор метавонанд нисбати таъини васӣ ё парастор ба суд шикоят намоянд.

2. Танҳо шаҳрвандони ба балоуат расидаи қобили амал васӣ ё парастор таъин шуда метавонанд. **Шаҳрвандонеро, ки аз ҳуқуқи падарию модарӣ маҳрум карда шудаанд, инчунин шаървандонеро, ки тибқи қонунгузорӣ васоят ё парастор шуданашон манъ карда шудааст, васоят ва парастор таъин кардан мумкин нест.** (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

3. Шахсро танҳо бо розигии худаш васӣ ё парастор таъин кардан мумкин аст. Зимнан бояд одобу ахлоқ ва сифатҳои дигари шахсӣ, қобилияти ихро кардани вазифаи васӣ ё парастор, муносибати байни е ва шахси меҳтохи васоят ё парасторй ва агар имкон бошад, хоҳиши шахси таҳти васоят ё парасторй қарордошта бояд ба назар гирифта шавад.

4. Васиён ва парасторони шаҳрвандони меҳтохи васоят ё парасторие, ки дар муассисаҳои даҳлдори тарбиявӣ, табобатӣ, муассисаҳои ҳифзи ихтимоии аҳолӣ ё муассисаҳои дигари шабех қарор доранд ё хойгир карда шудаанд, ин муассисаҳо ба ҳисоб мераванд.

Моддаи 37. Вазифаи худро ихро кардани васиён ва парасторон

1. Вазифаи васояту парасторӣ, иайр аз ҳолатҳои пешбининамудаи қонун ба таври ройгон ихро карда мешавад.

2. Васиёну парасторони шаҳрвандони ноболии бояд бо шахси таҳти васояташон (парасториашон) қарордошта якхоя зиндагӣ кунанд. Худо зиндагӣ кардани парастор бо шахси таҳти парастории ба синни шонздаҳ расида ба шарте бо ихозати мақоми васояту парасторӣ ихозат дода мешавад, ки ин ба тарбия ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шахси таҳти парасторӣ таъсири манғӣ нарасонад.

Васиёну парасторон вазифадоранд, ки дар хусуси тайир ёфтани маҳалли зисташон мақомоти васояту парасториро огоҳ созанд.

3. Васиёну парасторон вазифадоранд, ки шахси таҳти васояташон (парасториашон) қарордоштаро тарбия кунанд, дар бораи саломатӣ, такомули хисмонӣ, рехӣ, маънавӣ ва ахлоқӣ, таҳсил ва қасбомезии е ҷамхорӣ зоҳир намоянд.

4. Вазифаҳои дар қисми З ҳамин модда номбаршуда ба зиммаи парасторони шаҳрвандони болиие, ки суд қобилияти амалашонро маҳдуд сохтааст, гузошта намешаванд.

5. Агар асосҳое, ки мутобиқи онҳо шаҳрванд дар натихаи сеиистеъмолии **машрубот, воситањои нашъадор, моддањои психотропӣ ва прекурсоръё ё моддањои дигари мадњушкунанда** иайри қобили амал ё дорои қобилияти маҳдуди амал эътироф гардида буд аз миён бардошта шаванд, васӣ ё парастор вазифадор аст, ки дар хусуси қобили амал доностани шахси таҳти васоят (парасторӣ) ва бекор кардани васоят ё парастории е ба суд дарҳост пешниҳод намояд. (**ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178**)

Моддаи 38. Ихтиёрдории молу мулки шахси таҳти васоят (парасторӣ)

1. Даромади шаҳрванди таҳти васоят (парасторӣ), аз ҳумла даромади аз ҳисоби идораи молу мулки шахси таҳти васоят (парасторӣ) ба е тааллукдоштаро, ба истиснои **молу мулке**, ки шахси таҳти васоят (парасторӣ) мустақилона ихтиёрдорӣ карда метавонад, висӣ ё парастор бо розигии пешакии мақоми васояту парасторӣ танҳо ба манфиати шахси таҳти васоят (парасторӣ) сарф менамояд.

Бидуни розигии пешакии мақоми васояту парасторӣ висӣ ё парастор ҳуқуқ дорад аз ҳисоби маблаие, ки бояд ба шахси таҳти васоят (парасторӣ) ҳамчун даромад пардохта шавад, маблаии заруриро хиҳати таъминоти шахси таҳти васоят (парасторӣ) ҳарх намояд.

2. Висӣ бидуни ризоияти пешакии мақоми васояту парасторӣ барои анҳом додан ва парастор барои додани розигӣ хиҳати анҳоми аҳди фуреш, аз ҳумла иваз ё ҳадя кардани молу мулки шахси таҳти васоят, киро (иҳора), ба истифодаи ройгон додан ё ба гарав мондани он аҳде, ки боиси аз даст додани ҳуқуқи шахси таҳти васоят, тақсими молу мулки е ё аз он худо кардани ҳисса мегардад, инчунин ҳар гуна аҳди дигаре, ки боиси кам шудани молу мулки

шахси таҳти васоят мегардад, ҳуқук надорад.

Тартиби идораи молу мулки шахси таҳти васоят (парасторӣ) тибқи қонун муайян карда мешавад.

3. Васӣ, парастор, ҳамсарон ва хешовандони наздики онҳо барои бастани аҳдҳо бо шахси таҳти васояташон (парасториаш), ба истиснои ҳамчун ҳадя ё истифодаи ройгон ба шахси таҳти васоят (парасторӣ) додани молу мулк, инчунин барои намояндагӣ кардани шахси таҳти васоят (парасторӣ) ҳангоми бастани аҳд ё пешбурди парвандаҳои судӣ байни шахси таҳти васояту (парасторию) ҳамсари васӣ ё парастор ва хешовандони наздики онҳо ҳуқук надоранд.

Моддаи 39. Идоракуни ваколатии молу мулки шахси таҳти васоят (парасторӣ)

1. Дар сурати хой доштани зарурати идоракуни доимии молу мулки иайриманқул ва манқули қиматноки шахси таҳти васоят (парасторӣ) мақоми васояту парасторӣ бо мудир, ки ҳамин мақом муайян кардааст, дар хусуси идоракуни ваколатии чунин молу мулк шартнома мебандад. Дар ин ҳолат васӣ ё парастор ваколати худро нисбати молу мулки шахси таҳти васояташ (парасториаш), ки ба идораи ваколатӣ дода нашудааст, нигоҳ медорад.

Ҳангоми ваколатҳои идораи молу мулки шахси таҳти васоят (парасторӣ)-ро ихро кардани мудир амали қоидаҳои пешбининамудаи қисмҳои 2 ва 3 моддаи 38 ҳамин Кодекс ба мудир даҳл дорад.

2. Ихтиёрдории ваколатии молу мулки шахси таҳти васоят (парасторӣ) аз реи асосҳое, ки қонун барои қатъи шартномаи идораи ваколатии молу мулк пешбинӣ намудааст, инчунин дар сурати қатъи васояту парасторӣ қатъ мегардад.

Моддаи 40. Аз ихрои вазифа озод ва дур кардани васиёну парасторон

1. Мақоми васояту парасторӣ дар ҳолати баргардонидани кедак ба волидайнаш ё ба фарзандӣ қабул гардиданаш васӣ ё парасторро аз ихрои вазифаҳояш озод меқунад.

Ҳангоми ба муассисаи даҳлдори тарбиявӣ, табобатӣ, муассисаи ҳифзи ихтимоии аҳолӣ ё муассисаҳои дигари шабеҳ ҳойгир кардани шахси таҳти васоят (парасторӣ), муассисаи васояту парасторӣ, ба шарте ки ин хилофи манфиатҳои шахси таҳти васоят (парасторӣ) набошад, васӣ ё парастори қаблан таъиншударо аз ихрои вазифаҳояш озод меқунад.

2. Дар сурати хой доштани сабабҳои узрнок (беморӣ, тайири ёфтани вазъи молу мулкӣ, набудани ҳамфирӣ бо шахси таҳти васоят (парасторӣ ва иайра) васӣ ё парастор мумкин аст бо хоҳиши худ аз ихрои вазифаҳояш озод карда шавад.

3. Дар сурати вазифаҳояшро иайриқаноатбахш ихро кардани васй ё парастор, аз хумла дар ҳолати васоят ё парасториро ба мақсадҳои ҷаразнок истифода кардани е ё шахси таҳти васоятро (парасториро) бе назорат, бе кемаки лозима гузоштанаш, инчунин дигар њолатњое, ки ќонунгузории **Љумъурии Тольикистон** пешбинї намудааст, мақоми васояту парасторӣ метавонад васй ё парасторро аз ихрои ин вазифаҳо дур карда, хихати ба ҳавобарии муқаррарнамудаи ќонун ҳалб кардани шаҳрванди гунаҳкор тадбирҳои зарурӣ андешад. (**ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178**)

Моддаи 41. Қатъ гардидани васояту парасторӣ

1. Васояту парасторӣ нисбати шаҳрвандони болии дар ҳолатҳои аз хониби суд қабул гардидани қарор дар бораи қобили амал эътироф намудани шахси таҳти васоят (парасторӣ) ё бекор кардани маҳдудиятҳои қобилияти амали е дар асоси аризai васй, парастор ё мақоми васояту парасторӣ қатъ мегардад.

2. Дар сурати ба синни чордаҳ расидани шахси таҳти васоят қарордошта васояти е қатъ мегардад ва шаҳрванде, ки вазифаи васиро ихро мекард, бидуни қарори иловагӣ дар ин хусус парастори ноболии мегардад.

3. Парастории ноболии дар сурати ба синни ҳаждаҳ расидани шахси таҳти парасторӣ, инчунин дар сурати издивоҳ карданаш ва дар ҳолатҳои дигари то ба балоат расидан дорои қобилияти пурраи амал гардидани е (қисми 2 моддаи 22 ва моддаи 28) қатъ мегардад.

Моддаи 42. ҳимоя (патронажи)-и шаҳрвандони қобили амал

1. Бо ҳоҳиши шаҳрванди болии қобили амале, ки бо сабаби вазъи саломатиаш ҳуқуқи худро мустақилона татбиқу ҳимоя ва вазифаҳояшро ихро карда наметавонад, мумкин аст барои е парасторӣ дар шакли ҳомӣ (патронаж) муқаррар карда шавад. Муқаррар намудани ҳомӣ (патронаж) боиси маҳдудшавии ҳуқуқи шахси таҳти парасторӣ намегардад.

2. Парастори (ёвари) шаҳрванди болии қобили амалро мақоми васояту парасторӣ танҳо бо ризоияти чунин шаҳрванд таъян карда метавонад.

3. Парастор (ёвар) молу мулки шахси болии қобили амали таҳти парасториаш тааллуқдоштаро дар асоси шартномаи супориш ё идораи ваколатӣ, ки бо шахси таҳти парасторӣ баста шудааст, ихтиёрдорӣ мекунад. Аҳдҳои майшӣ ва аҳдҳои дигареро, ки ба таъмин ва қонеъ гардонидани талаботи шахси таҳти парасторӣ равона гардидаанд, парастор (ёвари)-и е бо ризоияти шахси таҳти парасторӣ анҳом медиҳад.

4. Ҳимоя (патронаж)-и мутобиқи қисми 1 ҳамин модда муқарраргардидаи шаҳрванди болии қобили амал бо талаби шаҳрванди таҳти ҳимоя қарордошта қатъ мегардад.

Парастор (ёвар)-и шаҳрванди таҳти ҳимоя қарордошта дар ҳолатҳои

пешбининамудаи моддаи 40 ҳамин Кодекс аз ихрои вазифаҳои ба зиммааш гузошташуда озод карда мешавад.

5. Танъю шаървандони болиги қобили амал, ки қонунгузории Ёумъурии Тоҷикистон васё ё парастор шудани онъоро манъ накардааст, парастори (ёвари) шаърванди болиги қобили амал таъин шуда метавонанд. (ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178)

Моддаи 43. Бедарак иоиб эътироф намудани шаҳрванд

Агар дар тели як сол дар хои истиқомати шаҳрванд дар хусуси бошишгоҳи е маълумоте набошад, суд бо дарҳости шахси манфиатдор метавонад еро бедарак иоиб эътироф намояд.

Дар сурати муқаррар карда натавонистани рези расидани маълумоти охир дар хусуси шахси иоиб, оиози ҳисоби меҳлат барои эътирофи бедарак иоиб санаи аввали моҳе, ки пас аз моҳи расидани маълумоти охир дар хусуси шахси иоиб фаро мерасад ва дар сурати муқаррар карда натавонистани ин моҳ, якуми январи соли минбаъда ҳисоб мешавад.

Моддаи 44. Оқибати бедарак иоиб эътироф намудани шаҳрванд

1. Молу мулки шаҳрванди бедарак иоиб эътирофгардида дар сурати зарурати муҳофизати он дар асоси қарори суд ба идораи ваколатии шахсе супурда мешавад, ки аз хониби мақоми васояту парасторӣ муайян гардида, дар асоси шартномаи бо ин мақом басташуда дар бораи идораи ваколатӣ амал мекунад.

Идоракунандай молу мулки шахси бедарак иоиб эътирофгардида ихрои вазифаҳои шаҳрвандро ба зимма гирифта, аз ҳисоби молу мулки шахси иоиб қарзи еро месупорад, ин молу мулкро ба манфиати чунин шахс идора мекунад. Бо дарҳости шахси манфиатдор ба шаҳрвандоне, ки шахси бедарак мебоист онҳоро таъмин мекард, таъминотпулӣ дода мешавад.

2. Мақоми васояту парасторӣ то сипарӣ шудани як соли пас аз расидани маълумот дар хусуси хои исти шаҳрванди бедарак низ метавонад барои ҳифзи молу мулки е идоракунандаро таъин намояд.

3. Оқибати бедарак иоиб эътироф намудани шаҳсро, ки дар ҳамин модда пешбинӣ нашудааст, қонун муайян менамояд.

Моддаи 45. Бекор кардани қарори бедарак иоиб эътироф намудани шаҳрванд

1. Дар сурати ҳозир шудани шаҳрванди бедарак иоиб эътирофгардида ё муайян гардидани хои исти е суд қарорро дар бораи бедарак иоиб эътироф намудани ероbekor mекунад. Дар асоси қарори суд идораи молу мулки шаҳрванд bekor карда мешавад.

2. Агар баъди се соли таъин кардани идоракунанда қарори бедарак иоиб

эълон намудани шахс бекор нашуда, дар хусуси фавтида эътироф намудани шаҳрванд ба суд мурохиате пешниҳод нагардида бошад, мақоми васояту парасторӣ вазифадор аст, ки бо аризай фавтида эътироф намудани шаҳрванд ба суд мурохиат кунад.

Моддаи 46. Фавтида эълон намудани шаҳрванд

1. Агар дар маҳалли зисти шаҳрванд дар давоми се сол аз хои исташ маълумоте набошад ва агар е дар вазъияте бедарак иоиб шуда бошад, ки хатари марг ба ҳаёташ таҳдид мекард ё ба гумони аз фалокат вафот кардани е асос медиҳад, дар давоми шаш моҳ суд метавонад чунин шаҳрвандро фавтида эълон намояд.

2. Суд хизматчии ҳарбӣ ё шаҳрванди дигари бо сабаби амалиёти ҳангӣ бедарак иоибшударо танҳо баъди як соли пас аз анхоми амалиёти ҳанг фавтида эълон карда метавонад.

3. Рези вафоти шаҳрванде, ки фавтида эълон шудааст, рези эътибори қонунӣ пайдо кардани қарори суд дар бораи фавтида эълон намудани е дониста мешавад. Дар сурати фавтида эълон гардидани шаҳрванди дар вазъияте бедарак иоибшуда, ки ба ҳаёти е таҳдид мекард ё барои гумони дар натихаи фалокат вафот кардани е асос медиҳад, суд метавонад рези таҳминии вафоти еро рези вафоти ин шаҳрванд эътироф намояд.

4. Фавтида эълон намудани шаҳрванд нисбати ҳукуқу еҳдадориҳои чунин шаҳрванд боиси оқибатҳое мегардад, ки вафоти е сабаб шуда метавонист.

Моддаи 47. Оқибати ҳозир шудани шаҳрванде, ки фавтида эълон шуда буд

1. Дар сурати ҳозир шудан ё ошкор гардидани маҳалли буду боши шаҳрванде, ки фавтида эълон шуда буд, суд қарори даҳлдорро бекор мекунад.

2. Шаҳрванд, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қисми 3 моддаи 323 ҳамин Кодекс, сарфи назар аз вақти ҳозир шуданаш метавонад аз ҳар шахс баргардонидани молу мулки маҳфузмондаеро талаб намояд, ки пас аз фавтида эълон гардидани шаҳрванд бемузд ба ихтиёри ин шахс гузашта аст.

Ашхосе, ки молу мулки шаҳрванди фавтида эълоншуда дар натихаи аҳдҳои бомузд ба ихтиёрашон гузаштааст, агар исбот гардад, ки ҳангоми харидани молу мулк онҳо зинда будани шаҳрванди фавтида эълоншударо медонистанд, вазифадоранд ин молу мулкро ба е баргардонанд. Дар сурати баргардонида натавонистани худи молу мулк арзиши он хуброн карда мешавад. Агар молу мулки шаҳрванди фавтида эълоншуда аз реи ҳукуқи мерос ба ихтиёри давлат гузашта, бо риояи шартҳои дар ҳамин модда пешбинигардида фурехта шуда бошад, пас аз бекор кардани қарори фавтида эълон намудани шаҳрванд ба е маблаши аз фуреши молу мулк бадастомада

баргардонида мешавад.

3. Сохиби бовихдон хуқуқ дорад беҳбудиҳои вориднамудаашро, ба шарте ки онҳоро бе зиён худо кардан мумкин бошад, дар ихтиёри худ монад. Агар чунин худо кардани беҳбудиҳо имконнапазир бошад, сохиби бовихдон хуқуқ дорад хуброни маблаии барои беҳбудӣ ҳархкардаашро, вале на зиёдтар аз андозаи арзиши молу мулк, талаб намояд.

БОБИ 4. ШАХСИ ҲУҚУҚӢ

§1. МУҚАРРАРОТИ АСОСӢ

Моддаи 48. Мафхуми шахси ҳуқуқӣ

1. Ташкилоте шахси ҳуқуқӣ дониста мешавад, ки дар моликият, **пешбуруди** ҳоҳагидорӣ ё идоракуни оперативии молу мулкро дошта, аз реи еҳдадориҳои худ бо ин молу мулк масъулият дорад, метавонад аз номи худ ҳуқуқҳои молу мулкӣ ва шахсии иайримолумулкиро ба даст оварда, татбиқ намояд, еҳдадорӣ гирад, дар суд даъвогар ва ҳавобгар бошад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Шахси ҳуқуқӣ бояд баланс ё сметаи мустақил дошта бошанд.

2. Бо сабаби иштирок дар ташкили молу мулки шахси ҳуқуқӣ муассисони (иштирокчиёни) он метавонанд нисбати ин шахси ҳуқуқӣ еҳдадорӣ ё ҳуқуқи молу мулки ба молу мулки он дошта бошанд.

Ба шахси ҳуқуқие, ки иштирокчиёнашон нисбати онҳо ҳуқуқи еҳдадорӣ доранд, инҳо дохил мешаванд: ширкату ҳамъиятҳои ҳоҳагидорӣ, кооперативҳои тиљоратӣ ва кооператсияи матлубот. (**ҚЛТ аз 22.07.2013 сол №976**)

Ба шахси ҳуқуқие, ки муассисони онҳо ба молу мулкашон ҳуқуқи моликият ё ҳуқуқи дигари молу мулкӣ доранд, корхонаҳои воҳид, аз хумла корхонаҳои фаръӣ, инчунин муассисаҳое дохил мешаванд, ки аз хониби молик маблаигузорӣ мешаванд.

3. Ба шахси ҳуқуқие, ки муассисонашон (иштирокчиёнашон) нисбати онҳо ҳуқуқи молу мулкӣ надоранд, инҳо дохил мешаванд: **иттиҳодияњои љамъиятӣ ва ташкилотњои** динӣ; фондҳои хайрия ва фондҳои дигари ҳамъиятӣ, иттиҳодияҳои шахси ҳуқуқӣ (ассотсиатсияҳо ва иттиҳодияҳо). (**ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178**)

Моддаи 49. Қобилияти ҳуқуқдории шахси ҳуқуқӣ

1. Шахси ҳуқуқӣ метавонад мутобики мақсадҳои фаъолияти дар ҳуҳхатҳои таъсисии он пешбинигардида ҳуқуқи гражданий ва вобаста ба ин фаъолият еҳдадорӣ дошта бошад.

Ташкилотҳои тихоратӣ, ба истиснои корхонаҳои воҳид ва намудҳои дигари ташкилотҳои пешбининамудаи қонун метавонанд ҳуқуқу еҳдадориҳое дошта бошанд, ки барои татбиқи ҳар намуди фаъолияти бо қонун манънашуда заруранд. Шахси ҳуқуқӣ бо намудҳои алоҳидаи фаъолияте, ки номгеи онҳо бо қонун муайян карда мешавад, танҳо дар асоси ихозатномаи маҳсус (литсензия) машиул шуда метавонад.

2. ҳуқуқи шахси ҳуқуқӣ танҳо дар ҳолатҳо ва мувофиқи тартиби пешбининамудаи қонун метавонад маҳдуд карда шавад. Нисбати қарори маҳдуд кардани ҳуқуқ ба суд шикоят кардан мумкин аст.

3. Қобилияти ҳуқуқдории шахси ҳуқуқӣ аз лаҳзаи таъсиси он (қисми 2 моддаи 51) ба миён омада, дар лаҳзаи ба охир расидани он (қисми 8 моддаи 64) қатъ мегардад.

ҳуқуқи шахси ҳуқуқӣ хиҷати татбиқи фаъолияте, ки барои машиул шудан ба он гирифтани ихозатнома (литсензия) зарур аст (қисми 1 ҳамин модда), агар дар қонунҳо тартиби дигаре муқаррар нашуда бошад, аз лаҳзаи гирифтани чунин ихозатнома (литсензия) ё дар меҳлати дар он зикргардида ба миён омада, бо гузаштани меҳлати амали он қатъ мегардад.

Моддаи 50. Ташкилотҳои тихоратӣ ва иайритихоратӣ

1. Ташкилотҳое шахси ҳуқуқӣ буда метавонанд, ки ба даст овардани фоидаро мақсади асосии фаъолияти худ қарор додаанд (ташкилотҳои тихоратӣ) ё чунин мақсади ба даст овардани фоидаро надошта, фоидаро байни иштирокчиён тақсим намекунанд (ташкилотҳои иайритихоратӣ).

2. Шахси ҳуқуқие, ки ташкилотҳои тихоратӣ мебошанд, метавонанд дар шакли ширкату ҳамъиятҳои хоҳагидорӣ, кооперативҳои **тильоратӣ**, корхонаҳои воҳиди давлатӣ ва **коммуналӣ** таъсис дода шаванд. (**ҚЛТ аз 22.07.2013 сол №976**)

3. Шахси ҳуқуқие, ки ташкилоти иайритихоратӣ мебошанд, метавонанд дар шакли кооперативҳои **ғайритильоратӣ**, **кооператсияи** матлубот, **иттињодияњои љамъиятӣ** ё **ташкилотъои динӣ**, муассисаҳои аз хониби молик маблаигузоришаванд, фондҳои хайрия ва фондҳои дигар, инчунин дар дигар шаклҳои пешбининамудаи қонун таъсис дода шаванд. (**ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178) (ҚЛТ аз 22.07.2013 сол №976**)

Ташкилотҳои иайритихоратӣ танҳо ба қадре ба фаъолияти соҳибкорӣ машиул шуда метавонанд, ки барои мақсадҳои оинномавии онҳо зарур аст.

4. Таъсиси иттиҳодияҳои ташкилотъои тильоратӣ ва ғайритихоратӣ дар шакли ассотсиатсияҳо ё иттифоќҳо ба роҳ монда мешавад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007 сол, №247**)

Моддаи 51. Бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ

1. Шахси њуќуќӣ бояд мувофиќи тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Ёумъурии Тољикистон ба ќайди давлатӣ гирифта шавад. Маълумот дар бораи бақайдгирии давлатӣ, аз ўумла бақайдгирии ташкилотњои тиљоратӣ, номи фирма ба Фењристи ягонаи давлатии шахсони њуќуќӣ ва соњибкорони инфиродӣ дохил карда мешавад, ки барои шиносии умум дастрас мебошад.

Асосњои рад кардани бақайдгирии давлатии шахси њуќуќӣ мувофиќи ќонунгузории Ёумъурии Тољикистон муайян карда мешаванд. Рад кардани бақайдгирӣ бо далели мувофиќи маќсад набудани таъсиси шахси њуќуќӣ манъ аст.

Дар сурати рад кардани бақайдгирии давлатӣ, инчунин саркашӣ кардан аз он ба суд шикоят намудан мумкин аст.

2. Шахси њуќуќӣ аз лаъзами ба ќайди давлатӣ гирифта шуданаш таъсисгардида дониста мешавад.

3. Шахси њуќуќӣ танъо дар юлатњои муќаррарнамудаи ќонун аз нав ба ќайд гирифта мешавад. (**ҚЛТ аз 29.12.10с, №640**)

Моддаи 52. Муассисони шахси ҳуқуқӣ

1. Шахси ҳуқуқиро як ё якчанд муассис таъсис дода метавонанд.

2. Соњибмулк ё ин ки мақомоти ваколатдори он ё шахсон ва дар ҳолатҳои маҳсус пешбиннамудаи ќонунгузорӣ дигар шахсони ҳуқуќӣ муассиси шахси ҳуқуқӣ шуда метавонанд. Дар айни замон шахси ҳуқуқие, ки дорои ҳуқуқи пешбурди хоҳагидорӣ ё идораи оперативӣ мебошанд, бо ризоияти молик ё мақоми ваколатдори он метавонад муассисони шахси ҳуқуқии дигар бошад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Моддаи 53. ҳуҳхатҳои таъсиси шахси ҳуқуқӣ

1. Шахси ҳуқуқӣ дар асоси оинномаи ё шартномаи таъсис ва оиннома ва ё танҳо шартномаи таъсис амал мекунад. Дар ҳолатҳои пешбиннамудаи ќонун шахси ҳуқуқие, ки ташкилоти тихоратӣ намебошад, дар асоси низомномаи умумии ин намуди ташкилот амал карда метавонад.

Шартномаи таъсиси шахси ҳуқуқиро муассисони (иштирокчиёни) он баста, оинномаро тасдиқ менамоянд.

Шахси ҳуқуқие, ки мутобиқи ҳамин Кодекс аз хониби як муассис таъсис ёфтааст, дар асоси оинномаи тасдиқнамудаи ин муассис амал мекунад.

2. Дар оиннома ва ҳуҳхатҳои дигари таъсисии шахси ҳуқуқӣ бояд номи шахси ҳуқуқӣ, маҳалли хойгиршавии он, тартиби идораи фаъолияти шахси ҳуқуқӣ муайян карда шаванд, инчунин маълумоти дигари пешбиннамудаи ќонун дар бораи намуди даҳлдори шахси ҳуқуқӣ нишон дода шавад.

Дар ҳуҳхатҳои таъсисии ташкилотҳои иайритихоратӣ ва корхонаҳои

вохид, дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун бошад, инчунин ташкилотҳои тихоратии дигар бояд марому мақсади фаъолияти шахси ҳуқуқӣ муайян карда шавад. Дар ҳуҳхатҳои таъсисии ташкилотҳои дигари тихоратӣ мумкин аст марому мақсади муайянни фаъолияти онҳо пешбинӣ карда шавад.

Дар шартномаи таъсис тарафҳо (муассисон) хихати таъсиси шахси ҳуқуқӣ еҳдадорӣ қабул намуда, тартиби фаъолияти муштарак дар мавриди таъсиси он, шартҳои ба он додани молу мулки худ ва иштирок дар фаъолияти онро муайян менамоянд. Дар шартнома инчунин шарту тартиби тақсими фоидаю зиён миёни иштирокчиён, идора кардани фаъолияти шахси ҳуқуқӣ, аз ҳайати он баромадани муассисон (иштирокчиён) муайян карда мешавад. Бо мувофиқаи муассисон ба шартномаи таъсис мумкин аст шартҳои дигар низ дохил карда шаванд.

3. Тағйироти ба њуљъатъои таъсисии њизбъои сиёсӣ, иттињодияњои лъамъиятӣ, фондъои хайрия ва фондъои дигар, инчунин ташкилотъои динӣ воридкардашуда пас аз бақайдгирии давлатӣ барои шахсони сеюм эътибор пайдо мекунанд. Тағйироти маълумотъо дар њуљъатъои таъсисии шахсони њуќуќии дигар пас аз ворид намудани онњо ба Феъристи ягонаи давлатии шахсони њуќуќӣ ва соњибкорони инфиродӣ барои шахсони сеюм эътибор пайдо мекунанд. (ҚЛТ аз 29.12.10с, №640), (ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178)

Моддаи 54. Мақомоти шахси ҳуқуқӣ

1. Шахси ҳуқуқӣ ба воситаи мақомоташ, ки дар асоси қонунҳои амалқунанда ва ҳуҳхатҳои таъсисӣ ҳуқуқи гражданӣ ба даст овардааст, ихрои еҳдадориҳои гражданиро ба зимма мегирад. Тартиби таъин ё интихоби мақомоти шахси ҳуқуқӣ тибқи қонун ва ҳуҳхатҳои таъсис муайян карда мешавад.

2. Дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун шахси ҳуқуқӣ метавонад ба воситаи иштирокчиёнаш ҳуқуқи гражданӣ ба даст оварда, ихрои еҳдадориҳои гражданиро ба зимма гирад.

3. Шахсе, ки мутобиқи қонун ё ҳуҳхатҳои таъсисӣ шахси ҳуқуқӣ аз номи он баромад мекунад, бояд ба манфиати шахси ҳуқуқии намояндагӣ мекардааш софдилона ва оқилона амал қунад. Агар дар қонун ё шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, е вазифадор аст, ки бо талаби муассисони (иштирокчиёни, аъзои) шахси ҳуқуқӣ зиёнеро, ки е ба шахси ҳуқуқӣ расонидааст, хуброн намояд.

Моддаи 55. Ном ва маҳалли хойгиршавии шахси ҳуқуқӣ

1. Шахси ҳуқуқӣ номи худро дорад, ки дар он ба шакли ташкилию ҳуқуқиаш ишора карда мешавад. Номи ташкилотҳои иайритихоратӣ, корхонаҳои вохид ва дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун ташкилотҳои дигари тихоратӣ бояд ишора ба хусусияти фаъолияти шахси ҳуқуқиро дошта

бошад.

Ба номи шахси ҳуқуқӣ дохил кардани ишора ба номи пурра ё муҳтасари расмӣ (номи давлат), ба реквизитҳои аснод ё маводи рекламавии шахси ҳуқуқӣ дохил кардани чунин ном ё унсурҳои рамзи давлатӣ мувофиқи тартиби муайяннамудаи ҳукумат ихозат дода мешавад.

2. Маҳалли хойгиршавии шахси ҳуқуқӣ, агар мутобиқи қонун дар ҳуҳхатҳои таъсисии шахси ҳуқуқӣ маҳалли дигаре муқаррар нашуда бошад, маҳалли бақайдгирии давлатии он муайян карда мешавад.

3. Ном ва маҳалли хойгиршавии шахси ҳуқуқӣ дар ҳуҳхатҳои таъсисии он нишон дода мешавад.

4. Шахси ҳуқуқие, ки ташкилоти тихоратӣ мебошад, бояд номи фирмавӣ дошта бошад.

Шахси ҳуқуқие, ки номи фирмавии он мувофиқи тартиби муқарраргардида ба қайд гирифта шудааст, барои истифодаи он ҳуқуқи мустасно дорад.

Тартиби бақайдгирий ва истифодаи номи фирмавиро қонунҳо мутобиқи ҳамин Кодекс муайян менамоянд.

Шахсе, ки номи ба қайд гирифташудаи фирмавии шахси дигарро иайриқонунӣ истифода мекунад, бо талаби соҳиби ҳуқуқдори номи фирмавӣ вазифадор аст истифодаи онро қатъ карда, зиёни расонидаашро хуброн намояд.

Моддаи 56. Намояндагӣ ва филиалҳо

1. Намояндагӣ воҳиди **алоъидаи шахси ҳуқуқӣ** мебошад, ки берун аз маҳалли хойгиршавии он қарор дошта, манфиати шахси ҳуқуқиро ҳифз ва намояндагӣ менамояд, аз номи он аҳдҳо ва амалҳои дигари ҳуқуқиро анҳом медиҳад.

2. Филиал воҳиди **алоъидаи шахси ҳуқуқӣ** мебошад, ки берун аз маҳалли хойгиршавии он қарор дошта, тамоми ё як қисми вазифаҳои он, аз хумла вазифаи намояндагиро ихро мекунад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

3. **Намояндагию филиалњо шахси њуќуќӣ набуда, бо ќарори маќоми даҳлдори шахси њуќуќӣ, ки онро ќонунгузории Ёумњурии Тољикистон ва оинномаи шахси њуќуќӣ муайян намудаанд, таъсис дода мешаванд.** Онҳо аз хониби шахси ҳуқуқии онҳоро таъсиснамуда бо молу мулк таъмин карда, дар асоси Низомномаи тасдиқнамудаи он амал мекунанд. (**ҚЛТ аз 22.07.2013 сол №976**)

Роҳбарони намояндагию филиалҳо аз хониби шахси ҳуқуқӣ таъин гардида, дар асоси ваколатномаи он амал мекунанд.

Намояндагию филиалҳо бояд дар оинномаи шахси ҳуқуқие, ки онҳоро таъсис додааст, нишон дода шаванд.

Моддаи 57. Масъулияти шахси ҳуқуқӣ

1. Шахси ҳуқуқӣ иайр аз муассисаҳое, ки аз хониби молик маблаигузорӣ мешаванд, аз реи еҳдадориҳои худ бо тамоми молу мулкашон масъулият доранд.

2. Корхонаи давлатӣ ва муассисаи аз хониби молик маблаигузоришиаванда аз реи еҳдадориҳои худ мувофиқи тартиб ва дар асоси шартҳои пешбининамудаи қисми 8 моддаи 125, моддаҳои 126 ва 127 ҳамин Кодекс масъулият доранд.

3. Муассиси (иштирокчии) шахси ҳуқуқӣ ё молики он, ба истиснои ҳолатҳои дар ҳамин Кодекс ё ҳуҳхатҳои таъсиси шахси ҳуқуқӣ пешбинигардида аз реи еҳдадориҳои шахси ҳуқуқӣ, шахси ҳуқуқӣ бошад, аз реи еҳдадориҳои муассис (иштирокҷӣ) ё молик масъулият надорад.

Агар сабабгори муфлишшавии шахси ҳуқуқӣ муассисон (иштирокчиён), молики молу мулки шахси ҳуқуқӣ ё шахси дигаре бошанд, ки ҳуқуқи додани дастурҳои ҳатмиро ба шахси ҳуқуқӣ ё ба тариқи дигар имконияти муайян намудани амалҳои онро доранд, ба зиммаи чунин ашхос дар сурати нарасидани молу мулки шахси ҳуқуқӣ мумкин аст аз реи еҳдадориҳои он **масъулияти иловагӣ гузашта шавад. (ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247)**

Моддаи 58. Азnavташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ

1. Азnavташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ (муттаҳид, ҳамроҳ, тақсим, худо кардан, табдил додан) метавонад бо қарори муассисони (иштирокчиёни) он ё мақоми шахси ҳуқуқие, ки мутобики ҳуҳхатҳои таъсис дорои чунин ваколат мебошад, ба амал бароварда шавад.

2. Бо мақсади маҳдуд соҳтани фаъолияти инҳисорӣ (монополистӣ) дар қонун мумкин аст ҳолатҳо ва тартиби маҳбуран азnavташкилдиҳии ташкилотҳои тихоратӣ дар асоси қарори суд пешбинӣ карда шавад.

Агар муассисони (иштирокчиёни) шахси ҳуқуқӣ, мақоми ваколатдори онҳо ё мақоми шахси ҳуқуқӣ, ки тибқи ҳуҳхатҳои таъсис барои азnavташкилдиҳии он ваколатдор аст, азnavташкилдиҳии шахси ҳуқуқиро дар меҳлати муқаррарнамудаи қарори суд ба амал набароранд, суд аз хумлаи шахси иайр мудири шахси ҳуқуқиро таъин намуда, ба е супориш медиҳад, ки азnavташкилдиҳии шахси ҳуқуқиро ба амал барорад. Аз лаҳзаи таъин гардидани мудири иайр ваколати идора намудани корҳои шахси ҳуқуқӣ ба зиммаи е мегузарад. Мудири иайр аз номи шахси ҳуқуқӣ дар суд баромад мекунад ва баланси тақсимотро тартиб дода, онро якҳоя бо ҳуҳхатҳои таъсисии шахси ҳуқуқӣ дар натихаи азnavташкилдиҳӣ бавухудоянда хиҳати тасдиқ ба суд месупорад. Аз хониби суд тасдиқ гардидани ҳуҳхатҳои мазкур барои бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқии навтаъсис асос мебошад.

3. Дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонун азnavташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ дар шакли муттаҳид, ҳамроҳ кардан ё тайири додан танҳо бо ризояти

мақомоти давлатии ваколатдор ба амал бароварда мешавад.

4. Шахси ҳуқуқӣ, ба истиснои ҳолатҳои азnavташкилдихӣ дар шакли ҳамроҳкуниӣ, аз лаҳзаи бақайдигирии шахси ҳуқуқии навтаъсис азnavташкилшуда дониста мешавад.

Дар сурати азnavташкилдињии шахси њуќуќӣ дар шакли ба он њамроњшавии шахси њуќуќии дигар, шахсони њуќуќие, ки дар њамроњшавӣ иштирок менамоянд, дар ин хусус бо тартиби муќарраршуда дар як ваќт ба мақомоти анљомдињандай бақайдигирии давлатӣ барои ворид намудани маълумот ба Фењристи ягонаи давлатии шахсони њуќуќӣ ва соњибкорони инфиродӣ ариза пешнињод менамоянд. Шахси њуќуќӣ аз лањзасе азnavташкилшуда ба њисоб меравад, ки маълумот дар бораи ќатъ ёфтани фаъолияти шахси њуќуќии њамроњшуда ва маълумот дар бораи таѓироти њуљъатњои таъсисии шахси њуќуќӣ ба Фењристи ягонаи давлатии шахсони њуќуќӣ ва соњибкорони инфиродӣ ворид карда шудаанд. (ҚЛТ аз 29.12.10с, №640)

Азnavташкилдињии шахси њуќуќӣ дар шакли табдилдињӣ пас аз ворид намудани маълумот ба Фењристи ягонаи давлатии шахсони њуќуќӣ ва соњибкорони инфиродӣ дар бораи таѓирдињии шакли ташкилию њуќуќии шахси њуќуќӣ ба итномрасида дониста мешавад. (ҚЛТ аз 29.12.10с, №640)

5. Азnavташкилдињии бонкъо тибќи љамиин Кодекс ва ќонунгузории бонкӣ сурат мегирад. (ҚЛТ аз 03.05.2002, №5)

Моддаи 59. Ворисии ҳуқуқӣ ҳангоми азnavташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ

1. ҳангоми муттаҳидшавии шахси ҳуқуқӣ ҳуқуқу еҳдадориҳои ҳар яки онҳо мутобиқи **санади супурдан** ба шахси ҳуқуқии навтаъсис мегузаранд.

2. Дар сурати ҳамроҳкуни шахси ҳуқуқӣ ба шахси ҳуқуқии дигар ҳуқуқу еҳдадориҳои шахси ҳуқуқии ҳамроҳшуда мутобиқи **санади супурдан** ба ихтиёри шахси ҳуқуқии дигар мегузарад.

3. Дар сурати худо кардани шахси ҳуқуқӣ ҳуқуқу еҳдадориҳои он мутобиқи баланси тақсимот ба шахси ҳуқуқии навтаъсис мегузаранд.

4. ҳангоми аз ҳайати шахси ҳуқуқӣ худо кардани як ё якчанд шахси ҳуқуқӣ мутобиқи баланси тақсимот ҳуқуқу еҳдадориҳои шахси ҳуқуқии азnavташкилшуда ба ҳар яки онҳо мегузарад.

5. ҳангоми аз як намуди шахси ҳуқуқӣ ба намуди дигар табдил додани шахси ҳуқуқӣ (тајирир додани шакли ташкилию ҳуқуқӣ) ҳуқуқу еҳдадориҳои шахси ҳуқуқии азnavташкилшуда ба шахси ҳуқуқии навтаъсис мутобиқи **санади супурдан** гузаронида мешаванд. (ҚЛТ аз 29.12.10с, №640)

Моддаи 60. Санади супурдан ё баланси тақсимот

1. **Санади супурдан** ё баланси тақсимот бояд мувофиқи муқаррапот оиди гузаштани ҳамаи еҳдадориҳои шахси ҳуқуқии азnavташкилшуда нисбати

ҳамаи кредиторону қарздорони е, аз хумла еҳдадориҳои мавриди баҳси тарафайн қарор доштаро ҳам дар бар гирифта бошад.

2. Санади супурдан ё баланси тақсимот аз љониби муассисони (иштирокчиёни) шахси њуќукї ё мақоме, ки дар хусуси азнаташкилдињии шахси њуќукї қарор қабул намудааст, тасдиќ гардида, ба мақомоти анъомдињандай баќайдирин давлати барои баќайдирин давлатии шахси њуќукии навтаъсис ва барои ба Фењристи ягонаи давлатии шахсони њуќукї ва соњибкорони инфиродї ворид намудани маълумот дар бораи шахсони њуќукии азнаташкилшуда пешнињод карда мешаванд. (ҚЛТ аз 29.12.10с, №640)

Моддаи 61. Кафолати ҳуқуқии кредиторони шахси ҳуқуқӣ ҳангоми азнаташкилдиҳии он

1. Муассисони (иштирокчиёни) шахси ҳуқуқӣ ё мақоме, ки дар хусуси азнаташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ қарор қабул кардааст, бояд кредиторони шахси ҳуқуқии азнаташкилшавандаро дар ин бора хаттӣ огоҳ созанд.

2. Кредитори шахси ҳуқуқии азнаташкилшаванда ҳуқуқ дорад қатъ ё ихрои пеш аз меҳлати еҳдадориро, ки аз реи он ҳамин шахси ҳуқуқӣ қарздор мебошад, инчунин хуброни зиёнро талаб намояд.

3. Агар баланси тақсимот барои муайян намудани **андозаи њуќукӣ ва ўњдадорињои ворисони ҳуқуқҳои шахси ҳуқуқии азнаташкилшаванда имконият надиҳад**, шахси ҳуқуқии навтаъсис аз реи еҳдадориҳои шахси ҳуқуқии азнаташкилшуда дар назди кредиторони е масъулияти муштарак доранд. (ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247)

Моддаи 62. Барҳам додани шахси ҳуқуқӣ

1. Барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ боиси қатъ гардидани он бидуни ба шахси дигар ба тариқи вориси ҳуқуқ гузаштани ҳуқуқу еҳдадориҳояш мегардад.

2. Шахси ҳуқуқӣ дар ҳолатҳои зерин метавонад барҳам дода шавад:

- бо қарори муассисон (иштирокчиён) ё мақомоти шахси ҳуқуқие, ки мутобиқи ҳуҳхатҳои таъсисӣ чунин ваколатро дорад, аз хумла бо сабаби гузаштани меҳлате, ки шахси ҳуқуқӣ таъсис дода шуда буд ё ноил шудан ба мақсади таъсисдодашуда;

- бо њалномаи суд њангоми таъсисион роъ додан ба дағалона вайронкунии ќонун, агар чунин вайронкунӣ хусусияти ислоњнопазир дошта бошад ё бе ильозатномаи даҳлдор машғул шудан ба фаъолият ё фаъолияти манъ намудаи ќонун, ё амалӣ намудани фаъолияти вайронкунии якчандмаротиба ва дағалонаи дигари ќонунгузорӣ ё аз тарафи иттињодияњои лъамъиятӣ, ташкилотњои динӣ ва фондњои лъамъиятӣ мунтазам амалӣ намудани фаъолияте, ки ба мақсадњои оинномавиашон мухолиф мебошад, њангоми бозхости ильозатнома, ки амалӣ намудани

амалиётъо дар ильозатнома пешбинишууда намуди ягонаи фаъолияти ильозатдодашуда мебошад, инчунин дар ҳолатҳои пешбининамудаи Кодекси мазкур ва қонунъо. (ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178)

3. Талаби барҳам додани шахси ҳуқуқиро тибқи асосҳои дар қисми 2 ҳамин модда зикргардида **мақомоти њокимияти давлатӣ ё мақомоти мањаллии њокимияти давлатие, ки** мувофиқи қонун барои пешниҳоди чунин талаб ҳуқуқ дорад, ба суд пешниҳод карда метавонад.

Бо қарори суд дар бораи барҳам додани шахси ҳуқуқӣ мумкин аст вазифаи барҳам додани шахси ҳуқуқӣ ба зиммаи муассисони (иштирокчиёни) он ё мақоми дар асоси ҳуҳхатҳои таъсиси шахси ҳуқуқӣ ба барҳамдихии он ваколатдошта гузошта шавад.

4. Шахси ҳуқуқие, ки ташкилоти тихоратӣ мебошад, ё чун кооперативи **ѓайритильоратӣ** ва ё фонди хамъиятӣ фаъолият меқунад, бо сабаби муфлис эътироф шуданаш инчунин мутобики маддай **66** ҳамин Кодекс барҳам дода мешавад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247), (ҚЛТ аз 22.07.2013 сол №976**)

Агар арзиши молу мулки чунин шахси ҳуқуқӣ барои қонеъ гардонидани талаботи кредиторон нокифоя бошад, онро танҳо мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи маддай 66 ҳамин Кодекс барҳам додан мумкин аст.

Муқаррапоти бо сабаби муфлисӣ барҳам додани шахси ҳуқуқӣ ба муассисаҳо даҳл надорад.

5. Агар бо қонунгузории бонкӣ тартиби дигар муқаррар нашуда бошад, барҳамдихии бонкҳо тибқи ҳамин Кодекс сурат мегирад. (ҚЛТ аз 03.05.2002, №5)

Маддай 63. Вазифаи шахсе, ки дар бораи барҳам додани шахси ҳуқуқӣ қарор қабул кардааст

1. Муассисон (иштирокчиён)–и шахси ҳуқуқӣ ё мақоми дар хусуси барҳамдихии шахси ҳуқуқӣ қарорқабулкарда вазифадоранд, ки бетаъхир аз ин хусус мақоми бақайдгирандаи шахси ҳуқуқиро хаттӣ огоҳ созанд ва он ба **Фењристи ягонаи давлатии шахсони њуќуќӣ ва соњибкорони инфиродӣ** дар хусуси дар хараёни барҳамдихӣ қарор доштани шахси ҳуқуқӣ маълумот ворид месозад. (**ҚЛТ аз 29.12.10с, №640**)

2. Муассисон (иштирокчиён)–и шахси ҳуқуқӣ ё мақоми дар хусуси барҳамдихии шахси ҳуқуқӣ қарор қабулкарда комиссияи барҳамдихи (барҳамдиҳанда)–ро таъин намуда, мутобики ҳамин Кодекс тартиб ва меҳлати барҳамдиҳиро муқаррар менамоянд.

3. Комиссияи барҳамдихӣ аз лаҳзаи таъин гардиданаш барои назорат кардани амали мақомоти шахси ҳуқуқӣ дар мавриди ихтиёрдории молу мулкаш ваколат ба даст меорад. Аз хумла тамоми амалиёти мақомоти шахси ҳуқуқӣ, ки ба бегона кардани молу мулки он ё пардохти қарз равона гардидаанд, танҳо бо ризояти комиссияи барҳамдихӣ метавонад ба амал бароварда шавад.

Моддаи 64. Тартиби барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ

1. Комиссияи барҳамдиҳӣ дар резномае, ки маълумоти бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқиро нашр менамояд, дар хусуси барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ ва тартибу меҳлати пешниҳоди талабот аз хониби кредиторони он эълонро чоп мекунад. Ин меҳлат набояд аз ду моҳи пас аз лаҳзаи нашри эълон дар бораи барҳамдиҳӣ камтар бошад.

Комиссияи барҳамдиҳӣ хихати маълум соҳтани кредиторон ва гирифтани қарзи дебиторӣ тамоми чораҳои имконпазирро андешида, инчунин кредиторонро дар хусуси барҳам додани шахси ҳуқуқӣ хаттӣ огоҳ месозад.

2. Пас аз тамом шудани меҳлати пешниҳоди талабот аз хониби кредиторон комиссияи барҳамдиҳӣ баланси барҳамдиҳии фосилавӣ тартиб медиҳад, ки дар он маълумот дар бораи таркиби молу мулки шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда, номгеи талаботи пешкашнамудаи кредиторон, инчунин маълумот дар хусуси натихаи баррасии онҳо зикр меёбад.

Баланси фосилавии барҳамдиҳӣ аз хониби муассисони (иштирокчиёни) шахси ҳуқуқӣ ё мақоми қабулкардаи қарор дар бораи барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ тасдиқ карда мешавад.

3. Агар маблаии мавхудаи шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда (чайр аз муассисаҳо) барои қонеъ гардонидани талаботи кредиторон нокифоя бошад, комиссияи барҳамдиҳӣ мувофиқи тартиби барои ихрои қарорҳои суд муқарраргардида молу мулки шахси ҳуқуқиро аз тариқи савдои оммавӣ ба фуреш мерасонад.

4. Пардохти маблаиҳои пулӣ ба кредиторони шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда аз хониби комиссияи барҳамдиҳӣ аз реи навбати дар моддаи 65 ҳамин Кодекс муқарраргардида, ба истиснои кредиторони навбати панхум, ки маблаии пулӣ ба онҳо пас аз як моҳи баъди санаи тасдиқи баланси фосилавии барҳамдиҳӣ пардохта мешавад, мутобиқи баланси фосилавии барҳамдиҳӣ аз рези тасдиқи он сар карда, пардохта мешавад.

5. Пас аз пардохти пуллии кредиторон комиссияи барҳамдиҳӣ баланси барҳамдиҳиро тартиб медиҳад, ки онро муассисон (иштирокчиён) – и шахси ҳуқуқӣ ё мақоми қабулкардаи қарор дар бораи барҳам додани шахси ҳуқуқӣ тасдиқ менамоянд.

6. Дар сурати нокифоя будани маблаии муассисаи барҳамдодашаванда барои қонеъ гардонидани талаботи кредиторон, онҳо ҳуқуқ доранд, ки барои аз ҳисоби молики молу мулки ин муассиса қонеъ гардонидани қисми боқимондаи талаботашон ба суд мурохиат намоянд.

7. Молу мулки пас аз қонеъ гардонидани талаботи кредиторон боқимондаи шахси ҳуқуқӣ, агар дар қонун ё ҳуҳхатҳои таъсиси шахси ҳуқуқӣ тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, ба муассисони (иштирокчиёни) он, ки дорои ҳуқуқи моликият ба ин молу мулк ё ҳуқуқи еҳдадорӣ нисбати ин

шахси хуқуқӣ мебошанд, супурда мешавад.

8. Барҳамдиҳии шахси хуқуқӣ баъди дар ин хусус ворид намудани сабт ба **Фењристи ягонаи давлатии шахсони ъуқуқӣ ва соњибкорони инфиродӣ** байтмомрасида ва шахси хуқуқӣ бошад барҳамдодашуда эътироф карда мешавад. (ҚЛТ аз 29.12.10с, №640).

Моддаи 64¹. Молу мулки манӯли шахси ъуқуқии барњамдодашаванда, ки ба сифати таъминот пешнињод шудааст

1. Молу мулки манӯли шахси ъуқуқии барњамдодашаванда, ки ба сифати таъминот пешнињод шудааст (гарав, лизинг ва усули дигари таъминот) ѡудо карда мешаванд ва барои фурӯш ба кредитори таъминшуда дода мешавад.

2. Кредитори таъминшуда ўњадор аст бовичдонона барои ба амал баровардани фурӯши мавзӯи таъминот тавре чорањо андешад, ки он барои ъамаи тарафъои иштироккунанда бо назардошти шароити воќеи манфиатнок бошанд.

3. Маблаѓъои аз фурӯш ба дастомада барои пардохти талаботе, ки бо молу мулки фурӯхташаванда таъмин гардианд, равона мегарданд, маблаѓъои аз фурӯш боќимонда бошад, ба комиссияи барњамдињ барои пардохт намудани дигар талаботи кредиторон бо тартиби муќаррарнамудаи Кодекси мазкур равона мегарданд.

4. Агар маблаѓъои аз фурӯш бадастомада барои пардохти ъамаи талаботе, ки бо молу мулки фурӯхташаванда таъмин гардидаанд, нокифоя бошанд, ёисми боќимондаи талабот аз молу мулки дигари шахси ъуқуқии барњамдодашаванда бо тартиби барои талаботи кредиторони таъминнашуда, ки Кодекси мазкур муќаррар намудааст, пардохт мегардад. (ҚЛТ аз 2.01.19, №1557)

Моддаи 65. Конеъ гардонидани талаботи кредиторон

1. Дар сурати барњам додани шахси ъуқуќӣ талаботи кредиторони он бо навбати зерин конеъ гардонида мешаванд:

- дар навбати аввал – талаботи кредиторони таъминшуда аз ъисоби арзиши молу мулки ба сифати таъминот пешнињодшуда бо тартиби пешбининамудаи ёонунгузории Ёумњурии Тољикистон, инчунин талаботи шањрвандоне, ки шахси хуқуқии барҳамдодашаванда дар назди онҳо барои расонидани заар ба ҳаёт ва саломатиашон масъулият дорад, бо роҳи ба сармоя табдил додани пардохтҳои даҳлдори вақтбайъ;

- дар навбати дуюм – пардохти қўмакпулии аз кор рафтсан ва музди меънати шахсоне, ки тибқи шартномаи меънатӣ, аз ёумла тибқи ёарордод кор мекунанд ва пардохти мукофотпулӣ бо ъисобу китоб аз рӯи шартномаюи муаллифӣ;

- дар навбати сеюм – пардохти ёарз аз рӯи пардохтъои ъатмӣ ба буъет;

- дар навбати чорум – њисобу китоби кредиторони дигар тибќи қонун.

Дар сурати барњам додани ташкилотъо ќарзї, талаботи кредиторон тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тольикистон дар бораи барњамдињии ташкилотъо ќарзї қонеъ гардонида мешаванд. (**ҚЛТ аз 02.01.2019с. №1557**)

2. Талаби ҳар навбат пас аз пурра қонеъ гардонидани талаби навбати пешина қонеъ гардонида мешавад.

3. Дар сурати нокифоя будани молу мулки шахси ҳукуқии барҳамдодашаванда, агар дар қонун тартиби дигаре муќаррап нагардида бошад, ин молу мулк дар байни кредиторон мувофиқи қонунҳои амалқунанда, тақсим карда мешавад.

4. Агар комиссияи барҳамдихӣ қонеъ гардонидани талаботи кредиторро рад кунад ё аз баррасии он саркашӣ намояд, кредитор ҳуқук дорад, ки то тасдиқ гардидани баланси барҳамдихии шахси ҳукуқӣ нисбати амали комиссияи барҳамдихӣ ба суд даъво намояд.

Бо қарори суд талаби кредитор мумкин аст аз ҳисоби молу мулки бокимондаи шахси ҳукуқии барҳамдодашуда қонеъ гардонида шавад.

5. Талаби кредитор, ки пас аз гузаштани меҳлати барои пешниҳоди он муќаррарнамудаи комиссияи барҳамдихӣ пешниҳод гардидааст, аз ҳисоби молу мулки шахси қарздор, ки пас аз қонеъ гардонидани талаби сари вақт пешкашнамудаи кредиторон бокӣ мондааст, қонеъ гардонида мешавад.

6. Талаби кредиторон, ки бо сабаби нокифоя будани молу мулки шахси ҳукуқии барҳамдодашаванда қонеъ гардонида нашудааст, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи моддаи 68 ҳамин Кодекс, пардохташуда дониста мешавад. Талаби кредитороне, ки комиссияи барҳамдихӣ онҳоро эътироф накардааст, агар кредитор ба суд бо даъво мурохиат накарда бошад, инчунин талабе, ки қонеъ гардонидани он бо қарори суд ба кредитор рад шудааст, ҳамчунин пардохташуда дониста мешаванд.

Моддаи 66. Муфлишавии шахси ҳукуқӣ

1. Шахси ҳукуқие, ки ба фаъолияти тихоратӣ машиул мебошад, ба истиснои корхонањои маҳсуси (казонии) давлатӣ, агар ќобилияти қонеъ гардонидани талаботи кредиторонро бо сабаби нокифоягии доронњои бозоргир надошта бошад, он гоъ мумкин аст муфлис эътироф карда шавад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

2. Шахси ҳукуқӣ аз хониби суд муфлис эътироф карда мешавад.

Шахси ҳукуқӣ инчунин метавонад якхоя бо кредиторон дар хусуси эълони муфлишавӣ ва ихтиёран барҳам дода шуданаш қарор қабул намояд.

3. Асосҳои аз хониби суд муфлис эътироф гардидани шахси ҳукуқӣ ё дар хусуси муфлишавии худ эълон кардани он, инчунин тартиби барҳамдихии

чунин шахси ҳуқуқӣ тибқи қонун дар бораи муфлишавӣ муқаррар карда мешавад. Талаби кредиторон аз реи навбати муқаррарнамудаи қисми 1 моддаи 65 ҳамин Кодекс қонеъ гардонида мешавад.

Моддаи 67. Оқибати муфлис донистани шахси ҳуқуқӣ

1. Аз хониби суд муфлис эътироф шудани шахси ҳуқуқӣ инчунин тибқи қарори муштарак бо кредиторон дар хусуси муфлишавии худ эълон кардани шахси ҳуқуқӣ боиси барҳам додани ин шахси ҳуқуқӣ мегардад.

2. Аз лаҳзай муфлис дониста шудани шахси ҳуқуқӣ:

а) меҳлати пардохти тамоми еҳдадориҳои қарзии ин шахси ҳуқуқӣ, агар он пештар фаро нарасида бошад, фарорасида ҳисоб меёбад;

б) зам кардани **ноустуворона** ва фоизи тамоми қарзҳои ин шахси ҳуқуқӣ қатъ мегардад; (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

в) тамоми маҳдудиятҳои дар қонун пешбинигардида дар мавриди реёнидани маблаи аз молу мулки шахси ҳуқуқӣ аз миён бардошта мешаванд;

г) баҳсҳои молу мулкӣ бо иштироки ин шахси ҳуқуқӣ ба сифати хавобгар, ба истиснои баҳсҳое, ки аз реи онҳо қарорҳо эътибори қонунӣ пайдо кардаанд, қатъ мегарданд;

д) ҳама талабҳои молу мулкӣ ба нисбати ин шахси ҳуқуқӣ танҳо дар хараёни барҳамдиҳӣ пешниҳод шуда метавонанд.

3. Дар сурати тибқи қарори муштарак бо кредиторон дар хусуси муфлишавии худ эълон кардани шахси ҳуқуқӣ, агар дар созишнома бо кредиторон тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, қоидаҳои қисми 2 ҳамин модда истифода мешаванд.

Моддаи 68. Реёнидани маблаи аз молу мулки шахси ҳуқуқӣ пас аз барҳам додани он

Агар баъди барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ исбот шавад, ки он бо мақсади халос хердан аз масъулияти назди кредиторони худ ақаллан як қисми молу мулкашро ба шахси дигар додааст ё ба тариқи дигар қасдан пинҳон кардааст, кредитороне, ки талаботҳояшон дар хараёни барҳамдиҳӣ пурра қонеъ нагардидааст, ҳуқуқ доранд қисми пардохта нашудаи қарзашонро аз ҳисоби ин молу мулк реёнанд. Дар ин ҳолат мутобиқан қоидаҳои моддаи 324 ҳамин Кодекс истифода мешаванд. Шахсе, ки ин молу мулкро гирифтааст, агар нияти шахси ҳуқуқиро дар мавриди аз кредиторон пинҳон кардани ин молу мулк медонист ё мебоист донад, шахси бевихдон дониста мешавад.

2. ШИРКАТУ ҲАМЬИЯТҲОИ ХОХАГИДОРӢ

1. МУҚАРРАОТИ УМУМӢ

Моддаи 69. Муқаррароти асосӣ дар бораи ширкату ҳамъиятҳои хоҳагидорӣ

1. Ширкату ҳамъиятҳои хоҳагидорӣ ташкилотҳои тихоратие мебошанд, ки сармояи оинномавиашон (ҳарифонаашон) ба ҳиссаҳои (пасандозҳои) муассисон (иштирокчиён) тақсим шудааст. Молу мулки аз ҳисоби пасандозҳои муассисон (иштирокчиён) ҳосилшуда, инчунин аз хониби ширкату ҳамъияти хоҳагидорӣ дар хараёни фаъолияти он истеҳсол ё харидашуда моликияти ҳаққонии он аст.

Дар ҳолатҳои пешбининамудаи ҳамин Кодекс ҳамъияти хоҳагидорӣ мумкин аст аз хониби як шахс таъсис дода шавад ва е иштирокчии ягонаи он мегардад.

2. Ширкатҳои хоҳагидорӣ мумкин аст дар шакли ширкати комил ё ширкати ба боварӣ асосёфта (ширкати коммандитӣ) таъсис дода шаванд.

3. Ҳамъиятҳои хоҳагидорӣ метавонанд дар шакли ҳамъиятҳои **саҳомӣ**, ҳамъиятҳои дорои мастьулияти маҳдуд ё иловагӣ таъсис дода шаванд.

4. Соҳибкорони инфиродӣ ва (ё) ташкилотҳои тихоратӣ метавонанд иштирокчиёни ширкатҳои комил ва шарикони комили ҳамъиятҳои ба боварӣ асосёфта бошанд.

Шаҳрвандон ва шахси ҳуқуқӣ метавонанд иштирокчиёни ҳамъиятҳои хоҳагидорӣ ва саҳҳомони ширкатҳои ба боварӣ асосёфта бошанд.

Мақомоти њокимияти давлатӣ ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, агар дар қонун тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, ҳуқуки иштирокчиёни ҳамъиятҳои хоҳагидорӣ ва саҳмгузорони ширкатҳои ба боварӣ асосёфта буданро надоранд.

Муассисаҳое, ки онҳоро моликонашон маблаигузорӣ менамоянд, агар дар қонун тартиби дигаре муқаррар нагардида бошад, бо ихозати молик метавонанд иштирокчиёни ҳамъиятҳои хоҳагидорӣ ва саҳмгузорони ширкатҳо бошанд.

Иштироки гурехҳои алоҳидаи шаҳрвандон дар ширкату ҳамъиятҳои хоҳагидорӣ, ба истиснои ҳамъиятҳои саҳҳомии кушода, мумкин аст тибқи қонун манъ ё маҳдуд карда шавад.

5. Ширкату ҳамъиятҳои хоҳагидорӣ, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи ҳамин Кодекс ва қонунҳои дигар метавонанд муассисони (иштирокчиёни) ширкату ҳамъиятҳои хоҳагидории дигар бошанд.

6. Пул, коуазҳои қиматнок, дигар ашё ё ҳуқуки молу мулкӣ ё ҳуқуки дигари дорои арзиши пулӣ метавонад ҳисса ё молу мулки ширкат ё ҳамъияти хоҳагидорӣ бошад.

Арзиши пулии саҳми иштирокчии ҳамъияти хоҳагидорӣ бо мувофиқаи муассисон (иштирокчиён)-и ҳамъият муайян карда, дар ҳолатҳои

пешбининамудаи қонун метавонад аз тафтиши мустақилонаи экспертӣ гузаронида шавад.

7. Ширкатҳои хохагидорӣ, инчунин хамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва иловагӣ барои баровардани саҳмия ҳуқуқ надоранд.

Моддаи 70. ҳуқуқу еҳдадориҳои иштирокчиёни ширкат ё хамъияти хохагидорӣ

1. Иштирокчиёни ширкат ё хамъияти хохагидорӣ ҳуқуқ доранд, ки:

- ба истиснои ҳолатҳои дар қисми 2 моддаи 89 ҳамин Кодекс ва қонун дар бораи хамъиятҳои **саҳомӣ** пешбинигардида дар идораи корҳои ширкат ё хамъият иштирок намоянд;

- мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи ҳуҳхатҳои таъсис дар бораи фаъолияти ширкат ё хамъият маълумот гирифта, бо дафтарҳои муҳосибавию санади дигари он шинос шаванд;

- дар тақсимоти фоида иштирок намоянд;

- дар сурати барҳам додани ширкат ё хамъият қисми молу мулки пас аз ҳисоббаробаркунӣ бо кредиторон боқимонда ё арзиши онро гиранд.

Иштирокчиёни ширкат ё хамъияти хохагидорӣ, инчунин метавонанд дигар ҳуқуқҳои дар ҳамин Кодекс, қонунҳо дар бораи хамъиятҳои хохагидорӣ ва ҳуҳхатҳои таъсиси ширкат ё хамъият пешбинигардидаро дошта бошанд.

2. Иштирокчиёни ширкат ё хамъияти хохагидорӣ вазифадоранд, ки:

- мувофиқи тартиб, андоза, усул ва дар меҳлатҳои пешбининамудаи ҳуҳхатҳои таъсис саҳм гузоранд;

- маълумоти махфиро дар хусуси фаъолияти ширкат ё хамъият фош нақунанд.

Иштирокчиёни ширкат ё хамъияти хохагидорӣ метавонанд еҳдадориҳои дигари дар ҳуҳхатҳои таъсиси он пешбинигардидаро дошта бошанд.

Моддаи 71. Табдил додани ширкату хамъиятҳои хохагидорӣ

1. Ширкату хамъиятҳои хохагидории як навъ мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи ҳамин Кодекс метавонанд бо қарори маҳлиси умумии иштирокчиён ба навъи дигари ширкату хамъиятҳои хохагидорӣ ё кооперативҳои **тильоратӣ** табдил дода шаванд.

2. Дар сурати ба хамъият табдил додани ширкат ҳар шарики комиле, ки иштирокчии (саҳмдори) хамъият мегардад, дар давоми ду сол аз реи еҳдадориҳои аз ширкат ба хамъият гузашта бо тамоми молу мулки худ масъулияти иловагӣ ба зимма мегирад. Аз хониби шарики собиқа бегона кардани ҳиссааш (саҳмаш) ба е тааллукдошта еро аз чунин масъулият озод намекунад. Қоидаҳои дар ҳамин банд баёнгардида мутобиқан ҳангоми ба кооперативи **тильоратӣ** табдил додани ширкат истифода мешаванд. (**ҚЛТ аз 22.07.2013 сол №976**)

2. ШИРКАТИ КОМИЛ

Моддаи 72. Муқаррароти асосӣ дар бораи ширкати комил

1. Ширкате комил дониста мешавад, ки иштирокчиёни он (шарикони комил) мутобиқи шартномаи байнашон имзошуда аз номи ширкат бо фаъолияти соҳибкорӣ машиул шуда, аз реи еҳдадориҳои он нисбати тамоми молу мулки ба онҳо тааллукӯдошта масъулият бар деш доранд.

2. Шахс иштирокчии танҳо як ширкати комил буда метавонад.

3. Номи фирмавии ширкати комил бояд инҳоро дар бар гирифта бошад: номи (унвони) ҳамаи иштирокчиёни он, инчунин калимаҳои «ширкати комил» ё номи (унвони) як ё якчанд иштирокчӣ бо илова кардани калимаҳои "ва компания" инчунин калимаҳои «ширкати комил».

Моддаи 73. Шартномаи таъсиси ширкати комил

1. Ширкати комил дар асоси шартномаи таъсис бунёд гардида, амал мекунад ва ин шартнома вазифаи оинномаи ширкати комилро низ анхом медиҳад. **Шартномаи таъсисиро њамаи иштирокчиёни он имзо мекунанд. (ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247)**

2. Шартномаи таъсиси ширкати комил иайр аз маълумоти дар қисми 2 моддаи 53 ҳамин Кодекс зикргардида, инчунин бояд шартҳоро дар бораи андоза ва таркиби **сармояи шариконаи** ширкат; дар бораи андоза ва тартиби тайир додани ҳиссаи ҳар иштирокчӣ дар фонди оинномавӣ; дар бораи андоза, таркиб, меҳлат ва тартиби саҳмгузории он; дар бораи масъулияти иштирокчиён барои вайрон кардани еҳдадориҳои саҳмгузории онро дар бар гирифта бошад. **(ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178)**

Моддаи 74. Идоракунӣ дар ширкати комил

1. Идоракуни фаъолияти ширкати комил бо мувофиқаи тамоми иштирокчиён сурат мегирад. Дар шартномаи таъсис мумкин аст ҳолатҳое пешбинӣ карда шаванд, ки қарор бо аксарияти овози иштирокчиён қабул мегардад.

2. Агар дар шартномаи таъсис тартиби дигари муайян намудани шумораи овозҳои иштирокчиён пешбинӣ нагардида бошад, ҳар иштирокчии ширкати комил як овоз дорад.

3. ҳар иштирокчии ширкат, сарфи назар аз он ки барои пешбурди корҳои умумӣ ваколатдор аст ё не, ҳақ дорад шахсан бо тамоми ҳуҷхатҳои марбут ба пешбурди кори ширкат шинос шавад. Рад кардани чунин ҳуқуқ ё маҳдуд кардани он, аз хумла дар асоси созишномаи иштирокчиёни ширкат, эътибор надорад.

Моддаи 75. Идораи кори ширкати комил

1. ҳар иштирокчии ширкати комил ҳуқуқ дорад, ки аз номи ширкат амал кунад, агар дар шартномаи таъсис муқаррар нагардида бошад, ки ҳамаи иштирокчиёни ширкат идораи корро якхоя анхом медиҳанд ё пешбурди кор ба иштирокчиёни алоҳида супурда шудааст. Дар сурати идораи муштараки корҳои ширкат аз хониби иштирокчиёни он, барои анхоми ҳар аҳд ризоияти ҳамаи иштирокчиёни ширкат зарур аст.

Агар пешбурди кори ширкатро иштирокчиёни он ба зиммаи як ё баъзе иштирокчий гузашта бошанд, иштирокчиёни боқимонда барои аз номи ширкат анхом додани аҳдҳо бояд ваколатномаи иштирокчи (иштирокчиён)-ро дошта бошанд, ки пешбурди корҳои ширкат ба зиммааш гузашта шудааст.

Дар муносибат бо шахсони сеюм ширкат ҳуқуқ надорад ба он ҳавола намояд, ҳолатҳои шартномаи таъсис ваколатҳои иштирокчиёни ширкатро маҳдуд мекунад, ба истиснои ҳолатҳои аз тарафи ширкат исботшаванда, ки шахси сеюм дар лаҳзаи анхоми аҳдҳо медонист ё баръало мебоист донад, ки иштирокчии ширкат ҳуқуки аз номи ширкат амалкарданро надошт.

2. Ваколати пешбурдани кори ширкат, ки ба як ё якчанд иштирокчиён дода шудааст, мумкин аст аз тарафи суд бо талаби як ё якчанд иштирокчиёни дигари ширкат, дар мавриди хой доштани асосҳои хиддӣ, аз хумла дар ҳолати аз тарафи шахси (шахсони) ваколатдор даиалона вайрон кардани еҳдадориҳои он (онҳо) ё ба идора намудани кор қобилият надоштани он (онҳо) қатъ гардонида шавад. Дар асоси қарори суд ба шартномаи таъсиси ширкат тайириоти зарурӣ ворид карда мешавад.

Моддаи 76. Еҳдадориҳои иштирокчии ширкати комил

1. Иштирокчии ширкати комил вазифадор аст, ки мутобиқи шартҳои шартномаи таъсис дар фаъолияти он иштирок намояд.

2. Иштирокчии ширкати комил вазифадор аст, ки дар муддати як сол аз рӯзи бақайдгирии давлатии ширкат сад фоизи саъми худро ба сармояи шариконаи ширкат гузаронад. Дар сурати ихро накардани ин еҳдадорӣ, агар дар шартнома оқибатҳои дигаре пешбинӣ нагардида бошанд, иштирокчий вазифадор аст, ки ба ширкат зиёни расонидаро хуброн намояд. (**ҚЛТ аз 29.12.10с, №640), (ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178)**)

3. Иштирокчии ширкати комил бе ризоияти иштирокчиёни боқимонда аз ном ва ба манфиати худ ё ба манфиати шахси сеюм барои анхоми аҳдҳое, ки мушобехи аҳдҳои моҳияти фаъолияти ширкатро ташкилкунанда, ҳуқуқ надорад.

Дар сурати вайрон кардани ин қоида ширкат ҳақ дорад, ки бо хости худ аз чунин иштирокчӣ хуброни зиёни ба ширкат расонида ё ба ширкат супурдани тамоми фоидаи аз чунин аҳдҳо бадастовардаашро талаб намояд.

Моддаи 77. Тақсими фоида ва зиёни ширкати комил

1. Агар дар шартномаи таъсис ё созишномаи дигари иштирокчиён тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, фоида ва зиёни ширкати комил байни иштирокчиёнаш мутаносибан ба ҳисса онҳо дар **сармояи шариконаи** тақсим карда мешавад. Созиши аз фоида ё зиён бенасибгардондани ҳар кадоме аз иштирокчиёни ширкат, манъ аст. (**ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178**)

2. Агар дар натихаи расидани зиён ба ширкат арзиши **дороињои** софи он аз андозаи **сармояи шариконаиаш** камтар шавад, фоидаи бадастовардаи он то замоне, ки арзиши **дороињои** накд аз андозаи фонди оинномавӣ зиёдтар нашавад, байни иштирокчиён тақсим карда намешавад. (**ҚЛТ аз 29.12.10с, №640**)

Моддаи 78. Масъулияти иштирокчиёни ширкати комил аз реи еҳдадориҳо

1. Иштирокчиёни ширкати комил байни худ муштаракона аз реи еҳдадориҳо ширкат бо тамоми молу мулки худ масъулияти иловагӣ доранд.

2. Иштирокчии ширкати комил, ки муассиси он намебошад, дар қатори дигар иштирокчиён аз реи еҳдадориҳо ба миён омада то ба ширкат дохил шуданаш баробари иштирокчиёни дигар масъулият дорад.

3. Иштирокчии аз ширкат хориҷшуда аз реи еҳдадориҳо ширкат, ки то хориҷшавии е ба миён омадаанд, аз санаи тасдиқи ҳисбот дар бораи фаъолияти ширкат дар соли аз ширкат хориҷ шуданаш баробари иштирокчиёни боқимонда дар меҳлати се сол масъулият дорад.

4. Созишномаи иштирокчиёни ширкат дар бораи маҳдуд ё бартараф намудани масъулияти дар ҳамин модда пешбинигардида эътибор надорад.

Моддаи 79. Супурдани саҳми иштирокчӣ дар молу мулки ширкати комил

1. Иштирокчии ширкати комил ҳақ дорад бо ризояти иштирокчиёни боқимондаи он саҳми худро дар молу мулки ширкат, ки ба саҳми е дар **сармояи шариконаи** мутобиқ аст, ё як қисми онро ба иштирокчии дигари ширкат ва ё шахси сеюм супорад. (**ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178**)

2. Агар ҳисса (қисми ҳисса) ба шахси дигар супурда шавад, ба ин шахс пурра ё як қисми даҳлдори ҳуқуқи ба иштирокчии ҳиссаро (як қисми ҳиссаро) супурда тааллуқдошта мегузарад. Шахсе, ки ҳисса (қисми ҳисса) ба қ супурда шудааст, мувоғики тартиби муқаррарнамудаи қисми 2 моддаи 78 ҳамин Кодекс аз реи еҳдадориҳо ширкат масъулият дорад.

3. Агар иштирокчии ширкат саҳми худро ба шахси дигар супорад, иштироки е дар ширкат қатъ гардида, ин барои е боиси оқибатҳое мегардад, ки дар қисми 3 моддаи 78 ҳамин Кодекс муқаррар шудаанд.

Моддаи 80. Реёнидани маблау аз ҳиссаи иштирокчии молу мулки ширкати комил

Реёнидани маблау аз ҳиссаи иштирокчии молу мулки ширкати комил аз реи қарзе, ки бо иштироки е дар ширкати алоқаманд набуда (қарзи шахсӣ) танҳо дар сурате роҳ дода мешавад, ки агар молу мулки дигари ин иштирокчӣ барои пардохти қарзаш нокифоя бошад. Кредиторони чунин иштирокчӣ ҳақ доранд аз ширкати комил пардохти арзиши молу мулки ширкат, ки ба саҳми қарздор дар **сармояи шариконаи** мувофиқ аст ё худо кардани ин молу мулкро бо мақсади аз он реёнидани маблау талаб намоянд. Қисми молу мулки ширкат, ки бояд худо карда шавад ё арзиши он мувофиқи баланси дар лаҳзаи аз хониби кредиторон пешкаш гардидан талаб тартибдодашуда муайян карда мешавад.

(ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178)

Дар сурати реёнидани маблау аз тамоми ҳиссаи иштирокчӣ аз молу мулки ширкати комил иштироки е дар ширкат қатъ гардида, он боиси оқибатҳои дар қисми 3 моддаи 78 ҳамин Кодекс пешбинишуда мегардад.

Моддаи 81. Аз ҳайати ширкати комил баромадани иштирокчӣ

1. Иштирокчии ширкати комил ҳақ дорад, ки дар хусуси даст кашиданаш аз иштирок дар ширкат арз намуда, аз ҳайати он барояд.

Иштирокчӣ дар хусуси даст кашиданаш аз иштирок дар ширкати комиле, ки бе ишораи меҳлат таъсис гардидааст, бояд на камтар аз шаш моҳи то воқеан аз ҳайати ширкат баромаданаш арз намояд. Пеш аз меҳлат даст кашидан аз иштирок дар ширкати комили барои меҳлати муайян таъсисгардида танҳо бо сабаби узрнок ихозат дода мешавад.

2. Созишномаи иштирокчиёни ширкат дар хусуси рад кардани ҳуқуқи аз ҳайати ширкат баромадан эътибор надорад.

Моддаи 82. Аз ҳайати ширкати комил хорих кардани иштирокчӣ

1. Дар сурати бедарак иоиб, иайри қобили амал ё дорои қобилияти маҳдуди амал эътироф гардидан яке аз иштирокчиёни ширкати комил е метавонад бо қарори яқдилонаи иштирокчиёни боқимонда аз ҳайати ширкат хорих карда шавад. Шахси ҳуқуқие, ки иштирокчии ширкат буда, нисбати он бо қарори суд ихрои расму қоидаҳои азnavташкилдиҳӣ оиоз гардидаанд, метавонад ба ҳамин тартиб аз ҳайати ширкат хорих карда шавад.

2. Дар сурати хой доштани сабабҳои узрнок, аз хумла даиалона вайрон кардани еҳдадориҳо ё надоштани қобилияти ошкоргардидаи пешбурди оқилонаи кор иштирокчиёни ширкати комил ҳуқуқ доранд, ки бо тартиби судӣ аз ҳайати ширкат хорих кардани яке аз иштирокчиёро бо қарори яқдилонаи иштирокчиёни боқимонда талаб намоянд.

3. Аз ҳайати ширкат хорих гардидан иштирокчӣ иштироки еро дар ширкат қатъ намуда, боиси оқибатҳои пешбининамудаи қисми 3 моддаи 78

ҳамин Кодекс мегардад.

Моддаи 83. Оқибати аз ҳайати ширкати комил баромадани иштирокчӣ

1. Агар дар шартномаи таъсис тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, ба иштирокчии аз ҳайати ширкати комил баромада арзиши қисми молу мулки ширкат, ки ба ҳиссаи е дар **сармояи шарикона** мувофиқ аст, пардохта мешавад. Бо мувофиқаи байни иштирокчии аз ширкат баромада ва иштирокчиёни боқимонда пардохти арзиши молу мулк мумкин аст бо додани молу мулк дар шакли асл (натура) иваз карда шавад. (**ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178**)

Қисми молу мулки ширкат, ки бояд ба иштирокчии аз ҳайати ширкат баромада дода шавад ё арзиши он, ба истиснои ҳолатҳои дар моддаи 80 ҳамин Кодекс пешбинигардида, аз реи баланси дар лаҳзаи баромадаи е тартибдодашаванда муайян карда мешавад.

2. Аз ҳайати ширкат баромадани иштирокчӣ иштироки еро дар ширкат қатъ намуда, боиси оқибатҳои пешбининамудаи қисми 3 моддаи 78 ҳамин Кодекс мегардад.

Моддаи 84. Ворисии ҳуқуқӣ дар ширкати комил

1. Дар сурати вафоти иштирокчии ширкати комил вориси е танҳо бо розигии ҳамаи иштирокчиёни дигар метавонад ба ширкати комил шомил гардад.

2. Шахси ҳуқуқие, ки вориси ҳуқуқии шахси ҳуқуқии азnavtashkiлшудаи дар ширкати комил иштирокдошта мебошад, агар дар шартномаи таъсиси ширкат тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, сарфи назар аз ризояти иштирокчиёни ширкат ҳуқуқ дорад ба ширкат шомил гардад.

3. Меросхери (вориси ҳуқуқии) иштирокчии ширкати комили шомили ширкат нагардида аз реи еҳдадориҳои ширкат дар назди шахси сеюм, ки иштирокчии хорихгардида мутобиқи қисми 3 моддаи 78 ҳамин Кодекс масъулият медошт, дар доираи молу мулки ба е меросмондаи иштирокчии хорихгардидаи хамъият масъулият дорад.

Моддаи 85. Барҳам додани ширкати комил

1. Ширкати комил бо сабабҳои дар моддаи 62 ҳамин Кодекс зикргардида, инчунин дар сурати бοқӣ мондани танҳо як иштирокчӣ дар ширкат барҳам дода мешавад. Ин иштирокчӣ ҳуқуқ дорад, ки дар давоми шаш моҳи пас аз иштирокчии ягонаи ширкат шуданаш чунин ширкатро мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи ҳамин Кодекс ба хамъияти хоҳагидорӣ табдил дидад.

2. Дар ҳолатҳои аз ҳайати ширкат баромадан ё вафот кардани ягон

иштирокчии ширкати комил, аз ширкат хорих кардани яке аз онҳо, барҳам додани шахси ҳуқуқии дар ширкат иштироккунанда ё аз хониби кредиторони яке аз иштирокчиён реёнидани маблау аз қисми **молу мулке**, ки ба ҳиссаи е дар **сармояи шариконаи** мувофиқ аст, агар ин дар шартномаи таъсиси ширкат ё созишномаи иштирокчиёни боқимонда пешбинӣ гардида бошад, ширкат метавонад ба фаъолияти худ идома диҳад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**) (**ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178**)

Моддаи 86. ҳисоббаробаркунӣ ҳангоми аз ширкати комил баромадани иштирокҷӣ

1. Ба иштирокчие, ки аз ҳайати ширкати комил баромадааст ё аз он хорих карда шудааст, агар дар шартномаи таъсис тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, арзиши қисми молу мулки ширкат мутобиқи ҳиссаи ин иштирокҷӣ дар **сармояи шариконаи** пардохта мешавад. Бо мувофиқаи байни иштирокчии баромада ва иштирокчиёни боқимонда пардохти арзиши молу мулкро бо додани молу мулк дар шакли асл (натура) иваз кардан мумкин аст. (**ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178**)

Дар сурати барҳам додани шахси ҳуқуқии дар ширкат иштироккунанда, ҳисоббаробаркунӣ аз хониби комиссияи даҳлдори барҳамдидҳӣ анҳом дода мешавад.

Ба истиснои ҳолати пешбининамудаи моддаи 80 ҳамин Кодекс қисми молу мулки ширкате, ки бояд ба иштирокчии хорихшуда дода шавад ё арзиши он аз реи баланси дар лаҳзай хорихшавии е тартибдодашуда муайян карда мешавад.

2. ҳисобу китоб бо меросхери шомили ширкат нагардидаи иштирокчии ширкати комил ва вориси шахси ҳуқуқие, ки иштирокчии ширкат буд, мутобиқи қисми 1 ҳамин модда анҳом дода мешавад.

3. Агар дар шартномаи таъсис ё созишномаи иштирокчиён тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, дар сурати аз ширкат хорих шудани яке аз иштирокчиён, ҳиссаи иштирокчиёни боқимонда дар **сармояи шариконаи** ширкат мутаносибан зиёд мешавад. (**ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178**)

3. ШИРКАТИ БА БОВАРӢ АСОСЁФТА

Моддаи 87. Муқаррароти асосӣ дар бораи ширкати ба боварӣ асосёфта

1. Ширкати ба боварӣ асосёфта (ширкати коммандитӣ) он ширкате дониста мешавад, ки дар он дар баробари иштирокчиёне, ки аз номи ширкат фаъолияти соҳибкориро ба амал бароварда, аз реи еҳдадориҳои ширкат бо молу мулки худ масъулият доранд (шарикони комил), як ё якчанд иштирокчии саҳмгузоре (коммандистон) ҳастанд, ки таваккали зиёни марбут ба фаъолияти

ширкатро дар доираи маблаши саҳмгузориашон бар еҳда дошта, дар татбиқи фаъолияти соҳибкорӣ аз хониби ширкат иштирок намекунанд.

2. Мавқеи шарикони комиле, ки дар ширкати ба боварӣ асосёфта иштирок доранд ва масъулияти онҳо аз реи еҳдадориҳои ширкат мувофиқи қоидаҳои ҳамин Кодекс дар хусуси иштирокчиёни ширкати комил муайян карда мешавад.

3. Шахс танҳо дар як ширкати ба боварӣ асосёфта шарики комил буда метавонад.

Иштирокчии ширкати комил шарики комили ширкати ба боварӣ асосёфта буда наметавонад.

Шарики комил дар ширкати ба боварӣ асосёфта иштирокчии ширкати комил буда наметавонад.

4. Номи фирмавии ширкати ба боварӣ асосёфта бояд аз номи (номгеи) ҳамаи шарикони комил ва калимаҳои "ширкати ба боварӣ асосёфта" ё "ширкати коммандитӣ" ва ё аз номи (номгеи) на камтар аз як шарики комил бо иловаи калимаҳои "... ва шариконаш" ва калимаҳои "ширкати ба боварӣ асосёфта" ё "ширкати коммандитӣ" иборат бошад.

5. Нисбати ширкати ба боварӣ асосёфта қоидаҳои ҳамин Кодекс дар бораи ширкати комил ба ҳамон андозае истифода мешаванд, ки он хилоғи қоидаҳои Кодекси мазкур дар хусуси ширкати ба боварӣ асосёфта набошад.

Моддаи 88. Шартномаи таъсиси ширкати ба боварӣ асосёфта

1. Ширкати ба боварӣ асосёфта дар асоси шартномаи таъсис бунёд гардида, фаъолият мекунад. Шартномаи таъсис аз хониби ҳамаи шарикони комил ба имзо расонида мешавад.

2. Шартномаи таъсиси ширкати ба боварӣ асосёфта иайр аз маълумоти дар қисми 2 моддаи 53 ҳамин Кодекс зикргардида, инчунин бояд шартҳоро дар бораи андоза ва таркиби **сармояи шариконаи** ширкат; дар бораи андоза ва тартиби тайири додани ҳиссаи ҳар яке аз шарикони комил дар **сармояи шарикона**; дар бораи андоза, таркиб, меҳлат ва тартиби саҳм гузоштаи онҳо, масъулияти онҳо барои вайрон кардани еҳдадориҳои саҳмгузорӣ; дар бораи андозаи умумии саҳми гузоштаи саҳмгузоронро дар бар гирад. (**ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178**)

Моддаи 89. Идораи ширкати ба боварӣ асосёфта ва пешбурди корҳои он

1. Фаъолияти ширкати ба боварӣ асосёфтари шарикони комил идора мекунанд. Онҳо тартиби идора ва пешбурди кори чунин ширкатро аз хониби шарикони комили он тибқи қоидаҳои ҳамин Кодекс дар хусуси ширкати комил муқаррар менамоянд.

2. Саҳмгузорон ҳуқуқи иштирок карданро дар идора ва пешбурди корҳои

ширкати ба боварӣ асосёфта надоранд ва аз номи он танҳо дар асоси ваколатнома амал карда метавонанд. Онҳо барои мавриди баҳс қарор додани амалҳои шарикони комил дар бобати идора ва пешбурди кори ширкат ҳуқуқ надоранд.

Моддаи 90. ҳуқуқу еҳдадориҳои саҳмгузори ширкати ба боварӣ асосёфта

1. Саҳмгузори ширкати ба боварӣ асосёфта вазифадор аст, ки ба **сармояи шарикона** саҳм гузорад. Гузоштани саҳмро шаҳодатномаи иштироки аз хониби ширкат ба саҳмгузор додашуда тасдиқ менамояд. (**ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178**)

2. Саҳмгузори ширкати ба боварӣ асосёфта ҳуқуқ дорад, ки:

а) мувофиқи тартиби пешбининамудаи шартномаи таъсис қисми фоидай ширкатро барои ҳиссааш дар сармояи муштарак гирад;

б) бо ҳисботу баланси ширкат шинос шавад;

в) баъди анҳоми соли молиявӣ аз ҳайати ширкат баромада, мувофиқи тартиби пешбининамудаи шартномаи таъсис саҳми худро гирад;

г) ҳиссаи худро дар сармояи муштарак ё як қисми онро ба саҳмгузори дигар ё шахси сеюм дихад.

Мувофиқи шартҳо ва тартиби пешбининамудаи қисми 2 моддаи 100 ҳамин Кодекс саҳмгузорон нисбат ба шахси сеюм дар харидани ҳисса (қисми он) ҳуқуқи афзалиятнок доранд. Дар сурати тамоми ҳиссаи худро ба шахси дигар додани саҳмгузор иштироки е дар ширкат қатъ мегардад.

Дар шартномаи таъсиси ширкати ба боварӣ асосёфта мумкин аст ба саҳмгузор ҳуқуқҳои дигаре пешбинӣ карда шавад.

Моддаи 91. Барҳам додани ширкати ба боварӣ асосёфта

1. Ширкати ба боварӣ асосёфта дар сурати хориҳ гардидани ҳамаи саҳмгузорони дар он иштирокдошта барҳам дода мешавад. Вале шарикони комил ҳуқуқ доранд, ки ширкати ба боварӣ асосёфтари барҳам надода, онро ба ширкати комил табдил диханд.

Ширкати ба боварӣ асосёфта инчунин тибқи асосҳои барҳамдиҳии ширкати комил (моддаи 85) барҳам дода мешавад. Вале, агар дар ҳайати он ақаллан як шарики комил ва як саҳмгузор монад, ширкати ба боварӣ асосёфта нигоҳ дошта мешавад.

2. ҳангоми барҳамдиҳӣ, аз хумла муфлисшавии ширкати ба боварӣ асосёфта саҳмгузорон барои гирифтани саҳм аз молу мулки пас аз қонеъ гардонидани талаботи кредиторон боқимондаи ширкат нисбат ба шарикони комил ҳуқуқи афзалиятнок доранд.

Агар дар шартномаи таъсис ё созишномаи шарикони комилу саҳмгузорон тартиби дигаре муқаррар нагардида бошад, молу мулки пас аз ин

бокимондаи ширкат дар байни шарикони комил ва саҳмгузорон мутобиқи ҳиссаи онҳо дар **сармояи шариконаи** ширкат тақсим карда мешавад. (**ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178**)

4. КОММАНДИТИ САҲХОМӢ (хориль карда шуд бо ҚЛТ аз 12. 05. 2007 № 247)

5. ХАМЬИЯТИ ДОРОИ МАСЪУЛИЯТИ МАҲДУД

Моддаи 94. Муқаррароти асосӣ дар бораи хамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд

1. Хамъияти аз хониби як ё якчанд шахс таъсисгардидае хамъияти дорои масъулияти маҳдуд дониста мешавад, ки сармояи оинномавии он ба ҳиссаҳои баробар, ба андозаи муайяннамудаи хуҳхатҳои таъсис тақсим шудааст. Иштирокчиёни хамъияти дорои масъулияти маҳдуд аз реи еҳдадориҳои он масъулият надоранд ва зиёни таваккали марбут ба фаъолияти хамъиятро дар доираи арзиши саҳми гузаштаашон бар деш доранд.

Иштирокчиёни пурра саҳм нагузаштаи хамъият, аз реи еҳдадориҳои он дар доираи арзиши қисми пардохтанашудаи саҳми ҳар иштирокчӣ масъулияти муштарак доранд.

2. Номи фирмавии хамъияти дорои масъулияти маҳдуд бояд номи хамъият ва ибораи "дорои масъулияти маҳдуд"-ро дошта бошад.

3. Мавқеи ҳуқуқии хамъияти дорои масъулияти маҳдуд ва ҳуқуқу еҳдадориҳои иштирокчиёни он бо ҳамин Кодекс ва **Қонуни Ёумњурии Тоҷикистон «Дар бораи лъамъияти дорои масъулияти мањдуд»** муайян карда мешаванд. (**ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178**)

Моддаи 95. Иштирокчиёни хамъияти дорои масъулияти маҳдуд

1. Шумораи иштирокчиёни хамъияти дорои масъулияти маҳдуд набояд аз сӣ нафар зиёд бошад. Дар акси ҳол, агар шумораи иштирокчиёни он то ҳадди муқарраргардида кам карда нашавад, он бояд дар давоми сол ба хамъияти **саҳомӣ** табдил ёбад ва бъди гузаштани ин меҳлат бошад, бо тартиби судӣ бояд барҳам дода шавад.

2. Хамъияти дорои масъулияти маҳдуд хамъияти хоҳагидории дигарро, ки аз як шахс иборат аст, ба сифати иштирокчии ягона дошта наметавонад.

Моддаи 96. ҳуҳхатҳои таъсиси хамъияти дорои масъулияти маҳдуд

1. ҳуҳхатҳои таъсиси хамъияти дорои масъулияти маҳдуд шартномаи таъсиси аз хониби муассисони он имзогардида ва оинномаи тасдиқнамудаи онҳо ба ҳисоб меравад. Агар хамъиятро як шахс таъсис дихад, ҳуҳхати таъсиси он оиннома мебошад.

2. ҳүххатҳои таъсиси хамъияти дорои масъулияти маҳдуд иайр аз маълумоти дар қисми 2 моддаи 53 ҳамин Кодекс зикргардида, инчунин бояд шартҳоро дар бораи андоза, таркиб, меҳлат ва тартиби саҳмгузории иштирокчиён, масъулияти онҳо барои вайрон кардани еҳдадориҳо дар мавриди саҳмгузорӣ; дар бораи андозаи **сармояи оинномавии** хамъият; дар бораи ҳайат ва салоҳияти мақомоти идораи хамъият ва тартиби қарор қабул кардани онҳо, аз хумла доир ба масъалаҳое, ки аз реи онҳо қарорҳо бо як овоз ё бо аксарияти мутлақи овозҳо қабул карда мешаванд, инчунин дигар маълумоти пешбининамудаи қонунро дошта бошанд. (**ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178**)

Моддаи 97. Сармояи оинномавии хамъияти дорои масъулияти маҳдуд

1. Сармояи оинномавии хамъияти дорои масъулияти маҳдуд аз арзиши саҳмҳои иштирокчиёни он иборат аст.

Сармояи оинномавӣ андозаи ҳадди ақалли молу мулки хамъиятро муайян мекунад, ки манфиати кредиторони онро кафолат медиҳанд. Андозаи сармояи оинномавӣ аз маблаии муайяннамудаи қонун дар бораи хамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд камтар буда наметавонад.

2. Озод кардани иштирокчиёни хамъияти дорои масъулияти маҳдуд аз еҳдадории саҳмгузорӣ ба сармояи оинномавии хамъият, аз хумла бо роҳи ба ҳисоб гирифтани талабот ба хамъият роҳ дода намешавад.

3. **Сармояи оинномавии лъамъияти дорои масъулияти маъндуд** дар муддати як сол аз рӯзи **бақайдгирии давлатии лъамъият** аз лъониби иштирокчиёни он бояд пурра пардохта шавад. Дар сурати вайрон кардани ин ўњадорӣ лъамъият бояд оид ба кам намудани сармояи оинномавии худ то андозаи воқеан пардохтишудаи он эълон кунад ва дар ин хусус тибқи тартиби муқарраршуда ба мақомоти анъомдињандай бақайдгирии давлатӣ барои ворид намудани маълумот ба Феъристи ягонаи давлатии шахсони йуқуқӣ ва соњибкорони инфиродӣ ариза пешнињод намояд ё дар бораи барњамдињии лъамъият қарор қабул кунад. (**ҚЛТ аз 29.12.10с, №640**)

4. Агар баъди анҳоми соли дуюм ва ҳар соли минбаъдаи молиявӣ арзиши **дороињои** нақди хамъияти дорои масъулияти маҳдуд нисбат ба сармояи оинномавӣ камтар гардад, хамъият вазифадор аст, ки дар хусуси кам кардани сармояи оинномавии худ эълон дошта, дар ин бора тибқи тартиби муқарраршуда ба мақомоти анъомдињандай бақайдгирии давлатӣ барои ворид намудани маълумот ба Феъристи ягонаи давлатии шахсони йуқуқӣ ва соњибкорони инфиродӣ ариза пешнињод намояд. Дар сурати иљро накардани ин ўњадорӣ ё камтар шудани арзиши дороињои лъамъият аз андозаи ҳадди ақалли дар қонун муайяншудаи сармояи оинномавӣ, хамъият бояд барҳам дода шавад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**), (**ҚЛТ аз**

29.12.10с, №640).

5. Кам кардани сармояи оинномавии хамъияти дорои масъулияти маҳдудро танҳо пас аз огоҳ сохтани тамоми кредиторони он ихозат дода мешавад. Дар ин ҳолат кредиторон ҳуқук доранд, ки қатъ ё ихрои пеш аз меҳлати еҳдадориҳои даҳлдор ва хуброни зиёнашонро талаб намоянд.

6. Зиёд кардани сармояи оинномавии хамъият пас аз саҳмгузории пурраи тамоми иштирокчиёни он ихозат дода мешавад.

7. Бо қарори маҳлиси умумии иштирокчиёни хамъияти дорои масъулияти маҳдууд, ки бо аксарияти овози аз се ду ҳиссаи тамоми иштирокчиёни хамъият қабул шудааст, мумкин аст еҳдадории онҳо дар мавриди мутаносибан ба ҳиссаҳояшон дар **сармояи оинномавии** хамъият дохил намудани саҳми иловагӣ муқаррар карда шавад.

Моддаи 98. Идораи хамъияти дорои масъулияти маҳдууд

1. Мақоми олии идораи хамъияти дорои масъулияти маҳдууд маҳлиси умумии иштирокчиёни он мебошад.

Дар хамъияти дорои масъулияти маҳдууд мақоми ихроия (дастхамъӣ ё инфириодӣ) таъсис дода мешавад, ки роҳбарии хориро ба фаъолияти он анҳом дода, ба маҳлиси умумии иштирокчиёни он ҳисбот медиҳад. Мақоми идораи инфириодии хамъият метавонад инчунин на аз хумлаи иштирокчиёни он низ интихоб гардад.

2. Салоҳияти мақомоти идораи хамъият, инчунин тартиби қарор қабул намудан ва аз номи хамъият амал кардани онҳо мутобики ҳамин Кодекс, қонун дар бораи хамъиятҳои дорои масъулияти маҳдууд ва оинномаи хамъият муайян карда мешавад.

3. Ба салоҳияти мустаснои маҳлиси умумии иштирокчиёни хамъияти дорои масъулияти маҳдууд инҳо дохил мешаванд :

- а) таийир додани оинномаи хамъият ва андозаи сармояи оинномавии он;
- б) таъсис додани мақомоти ихроияи хамъият ва пеш аз меҳлат қатъ намудани ваколатҳои онҳо;
- в) тасдиқ кардани ҳисботи солона ва баланси муҳосибавии хамъият бо тақсимоти фоидаю зиёни он;
- г) қабул кардани қарор дар бораи азnavташкildиҳӣ ё барҳамдиҳии хамъият;
- д) интихоб намудани комиссияи тафтишотии хамъият.

Тибки қонун дар бораи хамъиятҳои дорои масъулияти маҳдууд ба салоҳияти мустаснои маҳлиси умумӣ мумкин аст инчунин ҳалли масъалаҳои дигар низ мансуб дониста шавад.

Ҳалли масъалаҳои ба салоҳияти мустаснои маҳлиси умумии иштирокчиёни хамъият мансубро вай ба мақоми ихроияи хамъият супурда наметавонад.

4. Хиҳати тафтиш ва тасдиқи дурустии ҳисботи солонаи молиявии хамъияти дорои масъулияти маҳдуд хамъият ҳуқуқ дорад ҳар сол аудитори касбии бо хамъият ё иштирокчиёни он манфиати молу мулкӣ надошта (аудитори беруна)-ро халб намояд. ҳисботи солонаи молиявӣ инчунин метавонад бо талаботи ҳар яке аз иштирокчиёни он тафтиши аудиторӣ карда шавад.

Тартиби тафтиши аудитории фаъолияти хамъият тибқи қонун ва оинномаи хамъият муайян карда мешавад.

5. Аз хониби хамъият ба табъ расонидани маълумот дар бораи натихаи идораи корҳои он (ҳисботи кушод) ба иайр аз ҳолатҳои пешбининамудаи қонун дар бораи хамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд зарур нест.

Моддаи 99. Азnavtaшkiлdiҳӣ ё барҳamdiҳii хamъiяti doroi masъuлияti maҳdud

1. Хамъияти дорои масъулияти маҳдуд метавонад ба таври ихтиёрӣ бо қарори яқдилонаи иштирокчиёнаш аз нав ташкил ё барҳам дода шавад.

Асосҳои дигари азnavtaшkiлdiҳӣ ва барҳamdiҳii хamъiяti, инчунин тартиби азnavtaшkiлdiҳӣ ва барҳamdiҳii он бо ҳамин Кодекс ва қонунҳои дигар муайян карда мешаванд.

2. Хамъияти дорои масъулияти маҳдуд метавонад ба хамъияти **саҳомӣ** ё кооперативи тильоратӣ табдил ёбад. (**ҚЛТ аз 22.07.2013 сол №976**)

Моддаи 100. Ба шахси дигар гузаронидани ҳиссаи сармояи оинномавии хамъияти дорои масъулияти маҳдуд

1. Иштирокчии хамъияти дорои масъулияти маҳдуд ҳуқуқ дорад, ки ҳиссаи худро дар сармояи оинномавии хамъият ё як қисми онро ба як ё якчанд иштирокчии ҳамин хамъият фурешад ё ба тариқи дигар дихад.

2. Агар дар оинномаи хамъият тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, иштирокчии хамъият метавонад ҳиссаи худро (қисми онро) ба шахси сеюм фурешад.

Иштирокчиёни хамъият мутаносибан ба андозаи ҳиссаи худ барои харидани ҳиссаи иштирокҷӣ (қисми он) ҳуқуқи афзалиятнок доранд, ба шарте ки дар оинномаи хамъият ё созишномаи иштирокчиёни он тартиби дигари татбиқи ин ҳуқуқ пешбинӣ нагардида бошад. Агар иштирокчиёни хамъият дар давоми як моҳи огоҳӣ ёфтанашон ё дар меҳлати дигари дар оинномаи хамъият ё созишномаи иштирокчиёни он пешбинигардида аз ҳуқуқи афзалиятноки худ истифода нанамоянд, ҳиссаи иштирокҷӣ мумкин аст ба шахси сеюм фурехта шавад.

3. Агар мутобики оинномаи хамъияти дорои масъулияти маҳдуд ба шахси сеюм фурехтани ҳиссаи иштирокҷӣ (қисми он) имконнозазир буда,

иштирокчиёни дигари хамъият аз харидани он даст кашанд, хамъият вазифадор аст, ки ба иштирокчй арзиши воқеии онро бо пул ё молу мулк дар шакли асл (натура) пардозад.

4. То пурра пардохтани маблаши ҳиссаи иштирокчии хамъияти дорои масъулияти маҳдуд танҳо ҳамон қисмаш метавонад фурехта шавад, ки маблаши он қаблан пардохта шудааст.

5. Агар ҳиссаи иштирокчй (қисми он) аз хониби худи хамъияти дорои масъулияти маҳдуд харидашавад, хамъият вазифадор аст, ки дар меҳлат ва бо тартиби пешбининамудаи қонун дар бораи хамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва ҳуҳхатҳои таъсиси хамъият онро ба иштирокчиёни дигар ё шахси сеюм фурешад ё мутобиқи қисмҳои 4 ва 5 моддаи 97 ҳамин Кодекс сармояи оинномавии худро кам кунад.

6. ҳисса дар сармояи оинномавии хамъияти дорои масъулияти маҳдуд ба шарте ба ихтиёри меросхерони шаҳрвандон ва ворисони ҳуқуқии шахси ҳуқуқии иштирокчиёни узви хамъият мегузарад, ки дар ҳуҳхатҳои таъсиси хамъият танҳо бо розигии иштирокчиёни боқимондаи хамъият имконпазир будани чунин гузариш пешбинӣ нашуда бошад.

Ба гузаронидани ҳисса розӣ нашудани онҳо хамъиятро еҳдадор месозад, ки мувофиқи тартиб ва шартҳои пешбининамудаи қонуни хамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва ҳуҳхатҳои таъсиси хамъият ба меросхерони (ворисони ҳуқуқии) иштирокчй арзиши онро пардозад ё муносиби ҳамин арзиш моли асл (натура) дихад.

Моддаи 101. Аз ҳайати хамъияти дорои масъулияти маҳдуд баромадани иштирокчй

Иштирокчии хамъияти дорои масъулияти маҳдуд, сарфи назар аз ризояти иштирокчиёни дигари хамъият, ҳуқуқи ҳар вақт аз ҳайати хамъият баромаданро дорад.

Моддаи 102. Реёнидани маблаи аз ҳиссаи иштирокчии молу мулки хамъияти дорои масъулияти маҳдуд

1. Реёнидани маблаи барои пардохти қарзи шахсии иштирокчй аз ҳисоби ҳиссаи е дар молу мулки хамъият танҳо дар ҳолате роҳ дода мешавад, ки молу мулки дигари ин иштирокчй барои пешонидани қарз нокифоя бошад. Кредиторони чунин иштирокчй ҳақ доранд аз хамъияти дорои масъулияти маҳдуд мутобиқи саҳми қарздор дар **сармояи** оинномавӣ пардохтани арзиши қисми молу мулки хамъият ё худо кардани ин қисми молу мулкро бо мақсади реёнидани маблаи аз ҳисоби он талаб намоянд. Қисми молу мулки хамъият, ки бояд худо карда шавад, ё арзиши он аз реи баланс, ё ки дар лаҳзаи пешниҳоди талаб аз хониби кредиторон тартиб додаанд, муайян карда мешавад. (**ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178**)

2. Рёёнидани маблау аз ҳисоби тамоми ҳиссаи иштирокчии дар молу мулки хамъияти дорои масъулияти маҳдуд иштироки еро дар хамъият қатъ месозад.

Моддаи 103. Аз хамъияти дорои масъулияти маҳдуд хорих кардани иштирокчӣ

Агар иштирокчии хамъияти дорои масъулияти маҳдуд оинномаи хамъиятро даиалона вайрон карда, бо ҳамин ба манфиати он зиён оварда бошад, метавонад бо қарори маҳлиси умумии иштирокчиёни хамъият, ки бо аксарияти овози аз се ду ҳиссаи ҳамаи иштирокчиёнаш қабул шудааст, аз хамъият хорих карда шавад.

Нисбати қарори маҳлиси умумӣ дар бораи аз хамъият хорих кардани иштирокчӣ ба суд шикоят кардан мумкин аст.

Моддаи 104. ҳисоббаробаркуй ҳангоми аз хамъияти дорои масъулияти маҳдуд хорих гардидани иштирокчӣ

1. **Ба иштирокчие, ки аз ҳайати хамъияти дорои масъулияти маҳдуд баромадааст ё хориль карда шудааст, мутобики њиссаи ў дар сармояи оинномавии лъамъият бо усул ва дар мӯълати пешбининамудаи қонун дар бораи лъамъиятњои дорои масъулияти мањдуд ё оинномаи лъамъият арзиши қисми молу мулки хамъият пардохта мешавад. (ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247)**

Бо мувофиқаи иштирокчии хорихшаванд ва хамъият ё ба ивази пардохти арзиши молу мулк мумкин аст худи молу мулк дар шакли асл (натура) иваз карда шавад.

Ба истиснои ҳолати дар моддаи 102 ҳамин Кодекс пешбинигардида қисми молу мулки хамъият, ки бояд ба иштирокчии хорихшаванд дода шавад, ё арзиши он аз реи баланс, ки дар лаҳзаи хорихшавии е тартиб дода шудааст, муайян карда мешавад.

2. Агар ба сифати саҳм ба **сармояи оинномавии** хамъияти дорои масъулияти маҳдуд ҳуқуқи истифодаи молу мулк пешниҳод шуда бошад, ин молу мулк ба иштирокчии аз хамъият хорихшаванд барагардонида мешавад. Дар ин сурат пастшавии арзиши чунин молу мулк бо сабаби истифодаи меҳтадили он хуброн карда намешавад. (ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178)

3. ҳисоб бо меросхери дар ҳайати хамъият набудаи иштирокчии хамъият ё вориси ҳуқуқии шахси ҳуқуқие, ки иштирокчии он аст, мутобики қоидаҳои ҳамин модда ба амал бароварда мешавад.

6. ХАМЪИЯТИ ДОРОИ МАСЪУЛИЯТИ ИЛОВАГӢ

Моддаи 105. Муқаррароти умумӣ дар бораи хамъиятҳои дорои масъулияти иловагӣ

1. Хамъияти дорои масъулияти иловагӣ хамъияте дониста мешавад, ки аз хониби як ё чанд шаҳс таъсис гардида, **сармояи оинномавиаш** мувофиқи андозаҳои дар ҳуҳхатҳои таъсис муайянгардида ба ҳиссаҳо тақсим мешавад; иштирокчиёни чунин хамъият аз реи еҳдадориҳои он бо молу мулки худ ба андозаи дар ҳуҳхатҳои таъсиси хамъият муайянгардидаи борои ҳамаашон баробари арзиши саҳми гузоштаашон масъулияти муштараки иловагӣ доранд. Агар дар ҳуҳхатҳои таъсиси хамъият тартиби дигари тақсимоти масъулияташ пешбинӣ нагардида бошад, дар сурати муфлисшавии яке аз иштирокчиён масъулияти е аз реи еҳдадориҳои хамъият байни иштирокчиёни боқимонда мутаносибан ба саҳмҳояшон тақсим карда мешавад. (**ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178**)

2. Номи фирмавии хамъияти дорои масъулияти иловагӣ бояд номи хамъият, инчунин ибораи «дорои масъулияти иловагӣ»-ро дар бар гирад.

3. Нисбати хамъияти дорои масъулияти иловагӣ қоидаҳои ҳамин Кодекс дар бораи хамъияти дорои масъулияти маҳдуд истифода мешаванд, зоро дар ҳамин модда қоидаҳои дигаре пешбинӣ нагардидаанд.

7. ХАМЪИЯТИ САҲХОМӢ

Моддаи 106. Муқаррароти асосӣ дар бораи хамъияти саҳомӣ

1. Хамъияти **саҳомӣ** хамъияте дониста мешавад, ки **сармояи оинномавии** он ба миқдори муайяни саҳмияҳо тақсим шудааст; иштирокчиёни хамъияти **саҳомӣ** (саҳмдорон) аз реи еҳдадориҳои он масъулияташ надоранд ва зиёни таваккали марбут аз фаъолияти хамъиятро ба андозаи арзиши саҳмияҳои ба онҳо тааллуқдошта ба зимма мегиранд. (**ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178**)

Саҳмдороне, ки арзиши саҳмияҳоро пурра напардохтаанд, аз реи еҳдадориҳои хамъияти **саҳомӣ** дар доираи қисми пардохтанашудаи арзиши саҳмияҳояшон масъулияти муштарак доранд.

2. Номи фирмавии хамъияти **саҳомӣ** бояд номи он ва ишораи **саҳомӣ** будани хамъиятро дар бар гирифта бошад.

3. Мавқеи ҳуқуқии хамъияти **саҳомӣ** ва ҳуқуқу еҳдадориҳои саҳмдорон мутобиқи ҳамин Кодекс ва **Қонуни йӯзмурӯи Тоҷикистон «Дар бораи ѡамъиятњои саъомӣ» муайян карда мешавад.** (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Хусусиятҳои мавқеи ҳуқуқии хамъиятҳои саҳҳомие, ки бо роҳи хусусигардонии корхонаҳои давлатӣ таъсис ёфтаанд, инчунин бо қонуни хусусигардонии ин корхонаҳо муайян карда мешаванд.

Моддаи 107. Хамъияти сахомии кушода

1. Хамъияти сахомие, ки иштирокчиёнаш сахмияҳои худро бе ризояти сахмдорони дигар бегона карда метавонад, хамъияти сахомии кушода эътироф мегардад. Чунин хамъияти **сахомӣ** ҳуқук дорад, ки мутобиқи шартҳои муқаррарнамудаи қонун ва санади дигари ҳуқуқӣ обунаи озоди сахмияҳои мебаровардааш ва фуреши озоди онҳоро амалӣ гардонад.

2. Хамъияти сахомии кушода ҳар сол ҳисботи солона, баланси муҳосибавӣ ва ҳисоби фоидаю зиёнро барои маълумоти умум нашр мекунад.

Моддаи 108. Хамъияти сахомии пешида

1. Хамъияти сахомие, ки сахмияҳои он танҳо байни муассисонаш ё доираи шахси дигари пешакӣ муайян тақсим мешаванд, хамъияти сахомии пешида дониста мешавад. Чунин хамъият барои обунаи озоди сахмияҳои мебаровардааш ва ё ба тариқи дигар ба доираи номаҳудуи ашхос хиҳати харид пешниҳод кардани онҳо ҳуқуқ надорад.

Сахмдорони хамъияти сахомии пешида дар харидани сахмияҳои аз хониби сахмдорони дигари ин хамъият фурехташаванда ҳуқуқи афзалиятнок доранд.

2. Шумораи иштирокчиёни хамъияти сахомии пешида набояд аз шумораи муқаррарнамудаи қонун дар бораи хамъиятҳои **сахомӣ** бештар бошад, дар акси ҳол он бояд дар давоми як сол ба хамъияти сахомии кушода табдил дода шавад ва агар пас аз гузаштани ин меҳлат шумораи онҳо то ҳадди муқаррарнамудаи қонун кам нашавад, бояд аз тариқи суд барҳам дода шавад.

3. Дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонуни хамъиятҳои **сахомӣ** хамъияти сахомии пешида метавонад барои ба маълумоти умум ба табъ расонидани ҳуҳхатҳои дар қисми 2 моддаи 107 ҳамин Кодекс зикргардида вазифадор карда шавад.

Моддаи 109. Таъсиси хамъияти сахомӣ

1. Муассисони хамъияти **сахомӣ** байни худ шартномае мебанданд, ки тартиби фаъолияти якхояро оид ба таъсиси хамъият анҳом додани онҳо, андозаи сармояи оинномавии хамъият, навъҳои сахмияҳои баровардамешуда ва тартиби паҳн кардани онҳо, инчунин шартҳои дигари пешбининамудаи қонунро дар бораи хамъиятҳои **сахомӣ** муайян менамояд.

Шартномаи таъсиси хамъияти сахомӣ ба таври хаттӣ баста мешавад.

2. Муассисони хамъияти **сахомӣ** аз реи еҳдадориҳои то бақайдгирии хамъият бамиёномада масъулияти муштарак доранд.

Хамъият аз реи еҳдадориҳои муассисон, ки бо таъсиси он алоқаманданд, танҳо дар сурате масъулият бар деш дорад, ки амали онҳо минбаъд аз хониби маҳлиси умумии сахмдорон маъқул дониста шавад.

3. ҳуҳхати таъсиси хамъияти **сахомӣ** оинномаи аз хониби муассисон

тасдиқгардидаи он мебошад.

Оинномаи хамъияти **саҳомӣ** иайр аз маълумоти дар қисми 2 моддаи 53 ҳамин Кодекс зикргардида, инчунин бояд шартҳоро дар бораи навъҳои саҳмияҳои мебаровардаи хамъият, арзиши номиналий ва микдори онҳо; дар бораи андозаи сармояи оинномавии хамъият; ҳукуқи саҳмдорон; дар бораи ҳайат ва салоҳияти мақомоти идораи хамъият ва тартиби қарор қабул кардани онҳо, аз хумла доир ба масъалаҳое, ки аз реи онҳо қарор яқдилона ё бо аксарияти кулли овозҳо қабул мешавад, дар бар гирифта бошад. Дар оинномаи хамъияти **саҳомӣ** инчунин бояд маълумоти дигари пешбининамудаи қонун дар бораи хамъиятҳои **саҳомӣ** дарх гардида бошад.

4. Тартиби анҳом додани амалҳои дигар дар мавриди таъсиси хамъияти **саҳомӣ**, аз хумла салоҳияти маҳлиси муассисон бо қонун дар бораи хамъиятҳои **саҳомӣ** муайян карда мешавад.

5. Дар сурати тамоми саҳмияҳоро харидани як саҳмдор, хамъияти **саҳомӣ** метавонад аз хониби як шахс таъсис дода шавад ё аз як шахс иборат бошад. **Маълумот дар ин бора бояд дар оинномаи ѡамъият ва Феъристи ягонаи давлатии шахсони ъуқуқӣ ва соњибкорони инфиродӣ даръ гардида, барои ба иттилои умум расонидан нашр гардад.** (**Қ ЛТ** аз **29.12.10с, №640**)

Моддаи 110. Сармояи оинномавии хамъияти саҳомӣ

1. Сармояи оинномавии хамъияти **саҳомӣ** аз арзиши номиналии саҳмияҳои аз хониби саҳмдорон харидашудаи хамъият мураттаб мегардад.

Сармояи оинномавии хамъият андозаи ҳадди ақалли молу мулки хамъиятро муайян мекунад, ки манфиати кредиторони онро кафолат медиҳад. Он аз андозаи пешбининамудаи қонун дар бораи хамъиятҳои **саҳомӣ** камтар буда наметавонад.

2. Аз вазифаи пардоҳти арзиши саҳмияҳои хамъият озод кардани саҳмдорон, инчунин бо роҳи баҳисобигирии талабот ба хамъият аз ин вазифа озод кардани е роҳ дода намешавад.

3. Обунаи озод ба саҳмияҳои хамъияти **саҳомӣ** то лаҳзаи пардоҳти пурраи сармояи оинномавии он роҳ дода намешавад. ҳангоми таъсиси хамъияти **саҳомӣ** тамоми саҳмияҳои он бояд байнӣ муассисон тақсим карда шавад.

4. Агар баъди ба охир расидани соли дуюм ва ъар соли минбаъдаи молиявӣ арзиши дорои софи ѡамъияти саъомӣ аз сармояи оинномавӣ камтар гардад, ѡамъият вазифадор аст, ки дар хусуси кам кардани сармояи оинномавии худ то андозае, ки аз арзиши дорои софи он зиёд намебошад, эълон кунад ва дар ин бора тибқи тартиби муқарраршуда ба мақомоти анъомдињандай бақайдигирии давлатӣ барои ворид намудани маълумот ба Феъристи ягонаи давлатии шахсони ъуқуқӣ ва соњибкорони

инфиродї ариза пешнињод намояд. Дар сурати ильро нагардидани ўњадорињои мазкур ва ё агар арзиши дороињои софи лъмъият аз андозаи ъядди ақали дар қонун муайянгардидаи сармояи оинномавӣ камтар гардад, лъмъият бояд барњам дода шавад. (**ҚЛТ аз 29.12.10с, №640**)

5. Дар қонун ё оинномаи хамъият мумкин аст маҳдутиятҳои миқдор, арзиши номиналии умумии саҳмияҳо ё миқдори ҳадди аксари овозҳои як саҳмдор муқаррар карда шаванд.

Моддаи 111. Зиёд кардани сармояи оинномавии хамъияти саҳомӣ

1. Хамъияти **саҳомӣ** хуқуқ дорад, ки бо қарори маҳлиси умумии саҳмдорон сармояи оинномавиро бо роҳи баланд бардоштани арзиши номиналии саҳмияҳо ё баровардани саҳмияҳои иловагӣ зиёд кунад.

2. Зиёд кардани сармояи оинномавии хамъияти **саҳомӣ** пас аз пардохти пурраи арзиши он ихозат дода мешавад. Зиёд кардани сармояи оинномавии хамъият барои пешонидани зиёни ба он расонидашуда роҳ дода намешавад.

3. Дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун дар бораи хамъиятҳои **саҳомӣ**, дар оинномаи хамъият мумкин аст ҳукуки афзалиятноки саҳмдорони саҳмияҳои оддӣ (муқаррарӣ) ё саҳмияҳои дигари овоздиҳанда дар мавриди харидани саҳмияҳои иловагие, ки хамъият мебарорад, муқаррар гардад.

Моддаи 112 Кам кардани сармояи оинномавии хамъияти саҳомӣ

1. Хамъияти **саҳомӣ** хуқуқ дорад, ки бо қарори маҳлиси умумии саҳмдорон бо роҳи кам кардани арзиши номиналии саҳмияҳо ё харидани як қисми саҳмияҳо бо мақсади ихтисори миқдори умумии онҳо сармояи оинномавиро кам кунад.

Кам кардани сармояи оинномавӣ бъди бо тартиби муқаррарнамудаи қонун дар бораи хамъиятҳои **саҳомӣ** огоҳ кардани ҳамаи кредиторони он роҳ дода мешавад. Дар айни замон кредиторони хамъият ҳуқуқ доранд талаб намоянд, ки хамъият еҳдадориҳои даҳлдори онро пеш аз меҳлат қатъ ё ихро карда, маблаши зиёро ба онҳо хуброн намояд.

2. Кам кардани сармояи оинномавии хамъияти **саҳомӣ** бо роҳи харидан ва пешонидани Қисми саҳмияҳо ба шарте роҳ дода мешавад, ки чунин имконият дар оинномаи хамъият пешбинӣ гардида бошад.

3. Дар натихаи **сармояи** оинномавиро аз андозаи ҳадди ақалли дар қонун муайяншуда (қисми 1 моддаи 110) камтар кардани хамъияти **саҳомӣ** он барҳам мөхерад. (**ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178**)

Моддаи 113. Маҳдутиятҳо дар мавриди баровардани коиазҳои

қиматнок ва пардохти дивидендҳои хамъияти саҳомӣ

1. ҳиссаи саҳмияҳои имтиёзнок дар ҳаҳми умумии сармояи оинномавии хамъияти **саҳомӣ** набояд аз 25 фоиз зиёд бошад.

2. Хамъияти **саҳомӣ** пас аз пардохти пурраи сармояи оинномавӣ барои баровардани вомбарг ба маблаии на бештар аз андозаи сармояи оинномавӣ ё андозаи таъминоти бо ин мақсад ба хамъият пешниҳодкардаи шахси сеом баъди пурра додани маблаии сармояи оинномавӣ ҳуқуқ дорад. Дар сурати набудани таъминот баровардани вомбарг танҳо пас аз се соли фаъолияти хамъияти **саҳомӣ** ва ба шарти то ин вақт дуруст тасдиқ кардани ду баланси солонаи хамъият мумкин аст.

3. Хамъияти **саҳомӣ** дар ҳолатҳои зерин ҳуқуқи эълон кардану пардохтани дивидендро надорад:

- то пардохти пурраи тамоми сармояи оинномавӣ;
- агар арзиши **дороињои** хамъияти **саҳомӣ** аз сармояи оинномавӣ ва фонди эҳтиёти он камтар бошад ё дар натихаи пардохти дивидендҳо аз андозаи онҳо камтар гардад. (**ҚЛТ аз 29.12.10с, №640**)

Моддаи 114. Идоракунӣ дар хамъияти саҳомӣ

1. Мақоми олии идораи хамъияти **саҳомӣ** махлиси умумии саҳмдорони он мебошад.

Ба салоҳияти мустаснои махлиси умумии саҳмдорон инҳо дохил мешаванд:

а) тайир додани оинномаи хамъият, аз хумла тайир додани андозаи сармояи оинномавии он;

б) интихоб намудани аъзои шерои директорон (шерои нозирон) ва комиссияи тафтишотӣ (ревизорӣ)-и хамъият ва пеш аз меҳлат қатъ намудани ваколати онҳо;

в) таъсис додани мақомоти ихроияи хамъият ва пеш аз меҳлат қатъ намудани ваколати онҳо, ба шарте ки дар оинномаи хамъият ҳалли ин масъалаҳо ба салоҳияти шерои директорон (шерои нозирон) мансуб дониста нашуда бошад;

г) тасдиқ намудани ҳисботи солона, балансҳои муҳосибавӣ, ҳисоби фоидаю зиёни хамъият ва тақсими фоидаю зиёни он:

д) қарор дар бораи азнаташкилдӣ ё барҳамдиҳии хамъият.

Тибқи қонун дар бораи хамъиятҳои **саҳомӣ** ба салоҳияти махлиси умумии саҳмдорон инчунин мумкин аст ҳалли масъалаҳои дигар мансуб дониста шавад.

Ҳалли масъалаҳои тибқи қонун ба салоҳияти мустаснои махлиси умумии саҳмдорон мансуб донисташударо он ба мақомоти ихроияи хамъият супурда наметавонад.

2. Дар хамъияте, ки шумораи саҳмдоронаш аз панҳоҳ нафар бештар аст,

шерои директорон (шерои нозирон) таъсис дода мешавад.

Мутобиқи қонун дар бораи хамъиятҳои **саҳомӣ**, дар сурати таъсиси шерои директорон (шерои нозирон) дар оинномаи хамъият бояд салоҳияти мустаснои он муайян карда шавад. ҳалли масъалаҳоеро, ки тибқи оиннома ба салоҳияти мустаснои шерои директорон (шерои нозирон) мансуб дониста шудаанд, он ба мақомоти ихроияи хамъият супорида наметавонад.

3. Мақоми ихроияи хамъият метавонад дастхамъӣ (раёсат, маъмурият) ё инфиродӣ (директор, директори генералӣ) бошад. Вай ба фаъолияти хории хамъият роҳбарӣ карда, ба шерои директорон (шерои нозирон) ва маҳлиси умумии хамъият ҳисбот медиҳад.

Ҳалли тамоми масъалаҳое, ки салоҳияти тибқи қонун ё оинномаи хамъият муайянгардидаи дигар мақомоти идораи хамъиятро ташкил намекунанд, ба салоҳияти мақоми ихроияи хамъият мансуб аст.

Бо қарори маҳлиси умумии саҳмдорон ваколатҳои мақоми ихроияи хамъият мумкин аст тибқи шартнома ба дигар ташкилоти тихоратӣ ё соҳибкори инфиродӣ (мудир) супурда шаванд.

4. Салоҳияти мақомоти идораи хамъияти **саҳомӣ**, инчунин тартиби қабул кардани қарор ва аз номи хамъият амал кардани онҳо мутобиқи ҳамин Кодекс, қонун дар бораи хамъиятҳои **саҳомӣ** ва оинномаи хамъият муайян карда мешаванд.

5. Хамъияти саҳҳомие, ки мутобиқи ҳамин Кодекс ё қонун дар бораи хамъиятҳои саҳомӣ ба нашри ҳуҳҳатҳои дар қисми 2 моддаи 107 ҳамин Кодекс зикргардида барои маълумоти умум вазифадор аст, бояд барои тафтиш ва тасдиқи дурустии ҳисботи солонаи молиявӣ ҳар сол аудитори касбиеро халб намояд, ки бо хамъият ё иштирокчиёни он манфиатҳои моддӣ надорад.

Фаъолияти хамъияти саҳомӣ, аз хумла хамъияти саҳҳомие, ки барои нашри ҳуҳҳатҳои зикргардида ба маълумоти умум вазифадор нест, бо талаби саҳмдороне, ки ҳиссаи умумиашон дар сармояи оинномавӣ даҳ фоиз ё зиёда аз онро ташкил медиҳад, бояд ҳар вақт тафтиши аудиторӣ карда шавад.

Тартиби гузаронидани тафтиши аудитории хамъияти саҳомӣ тибқи қонун ва оинномаи хамъият муайян карда мешавад.

Моддаи 115. Азнаташкилдӣӣ ва барҳамдиҳии хамъияти саҳомӣ

1. Хамъияти саҳомӣ бо қарори маҳлиси умумии саҳмдорон метавонад ихтиёран аз нав ташкил ё барҳам дода шавад.

Асосу тартиби дигари азнаташкилдӣӣ ва барҳамдиҳии хамъияти саҳомӣ бо ҳамин Кодекс ва қонунҳои дигар муайянкарда мешавад.

2. Хамъияти саҳомӣ метавонад ба хамъияти дорои масъулияти маҳдуд ё кооперативи тильоратӣ табдил дода шавад. (**ҚЛТ аз 22.07.2013 сол №976**)

8. ХАМЪИЯТҲОИ ФАРӢ ВА ВОБАСТА

Моддаи 116. Хамъияти хохагидории фаръӣ

1. Агар дигар хамъият ё ширкати хохагидорӣ (асосӣ) бо сабаби иштироки афзалиятноки худ дар сармояи оинномавии он ё мутобики шартномаи байни онҳо ва ё ба тариқи дигар имконияти муайян намудани қарорҳои аз хониби чунин хамъият қабулшавандаро дошта бошад, хамъияти хохагидории фаръӣ дониста мешавад.

2. Хамъияти фаръӣ барои қарзҳои хамъият (ширкат)-и асосӣ масъулият надорад.

Хамъият (ширкат)-и асосие, ки ҳукуки ба хамъияти фаръӣ, аз хумла тибқи шартнома ба он додани дастурҳои барояш ҳатмиро дорад, аз реи аҳдҳое, ки хамъияти фаръӣ бо мақсади ихрои чунин дастурҳо анҳом медиҳад, ба ин хамъият масъулияти муштарак дорад.

Дар сурати бо гуноҳи хамъият (ширкат)-и асосӣ муфлис шудани хамъияти фаръӣ, хамъият (ширкат)-и асосӣ аз реи қарзҳои он масъулияти иловагӣ дорад.

3. Агар дар қонуни дар бораи хамъиятҳои хохагидорӣ тартиби дигаре муқаррар нагардида бошад, иштирокчиён (саҳомдорон)-и хамъияти фаръӣ ҳукуқ доранд, ки аз хамъият (ширкат)-и асосӣ хуброни зиёни бо гуноҳи он ба хамъияти фаръӣ расидаро талаб намоянд.

Моддаи 117. Хамъияти хохагидории вобаста

1. Агар хамъияти дигар (бартаридошта, иштироккунанда) бештар аз 20 фоизи саҳмияҳои овоздиҳандай хамъияти саҳомӣ ё 20 фоизи сармояи оинномавии хамъияти дорои масъулияти маҳдудро дошта бошад, хамъияти хохагидории вобаста эътироф мешавад.

2. Хамъияти хохагидорие, ки зиёда аз 20 фоизи саҳмияҳои овоздиҳандай хамъияти саҳомӣ ё 20 фоизи сармояи оинномавии хамъияти дорои масъулияти маҳдудро харидаст, мувофиқи тартиби пешбининамудаи қонунҳо бояд дар бораи хамъиятҳои хохагидорӣ дар ин хусус бетаъхир маълумот нашр намояд.

3. ҳадди иштироки мутақобилаи хамъиятҳои хохагидорӣ дар сармояи оинномавии яқдигар ва миқдори овозҳое, ки яке аз чунин хамъиятҳо дар маҳлиси умумии иштирокчиён ё саҳмдорони хамъияти дигар истифода карда метавонад, бо қонун муайян карда мешавад.

§3. КООПЕРАТИВҲОИ ТИЛЬОРАТӢ

Моддаи 118. Мағҳуми кооперативи тильоратӣ

1. Кооператив – иттињодияи мустаќил ва ихтиёрии бо тартиби муќарраргардида баќайдигирiftашуда мебошад, ки дар асоси узвияти шахсон бо маќсади ќонеъ намудани талаботи муштараки иќтисодӣ, иљтимоӣ, фарњангӣ ва дигар талаботи онъо, инчунин саъю қўшиши шахсони мазкур тавассути муттањидкуни молу мулк (аъзоњаќќии саъмӣ) ва таъсиси ташкилоти ба таври демократӣ идорашавандай молу мулки якъоя таъсис дода мешавад.

Кооперативи тильоратӣ ташкилоти тильоратӣ буда, мутобики оиннома асосан ба шахсони сеюм хизмат мерасонад. Даромади софи кооперативи тильоратӣ метавонад дар байни аъзои он тибќи тартиби муќаррарнамудаи Қонуни Ёумњурии Тољикистон «Дар бораи кооперативњо» ва оинномаи кооператив таќсим карда шавад.(ҚЛТ аз 22.07.13с.№976)

2. Аъзои кооперативи тильоратӣ аз реи еҳдадориҳои кооператив ба андоза ва мувоғики тартиби пешбининамудаи Қонуни Ёумњурии Тољикистон «Дар бораи кооперативњо» ва оинномаи кооператив масъулият доранд.

3. Номи фирмавии кооператив бояд номи он ва калимаҳои "кооперативи тильоратӣ"-ро дар бар гирифта бошад.

4. Мавқеи ҳуқуқии кооперативҳои тильоратӣ ва ҳуқуқу еҳдадориҳои аъзои онҳо мутобики ҳамин Кодекс ва Қонуни Ёумњурии Тољикистон «Дар бораи кооперативњо» муайян карда мешаванд. (ҚЛТ аз 22.07.13с.№976)

Моддаи 119. Таъсиси кооперативҳои тильоратӣ

1. ҳуҳхати таъсиси кооперативи тильоратӣ оинномаи тасдиқнамудаи маҳлиси умумии аъзои он мебошад. (ҚЛТ аз 22.07.13с.№976)

2. Оинномаи кооператив иайр аз маълумоти дар қисми 2 моддаи 53 ҳамин Кодекс пешбинигардида бояд инчунин шартҳои зеринро дар бар гирифта бошад: дар бораи андозаи саҳмпулии аъзои кооператив; дар бораи ҳайат ва тартиби саҳмпулиро супурдани аъзои кооператив ва масъулияти онҳо барои риоя накардани еҳдадорӣ дар мавриди супурдани саҳмпулӣ; дар бораи тартиби таќсим намудани фоида ва зиёни кооператив; дар бораи андоза ва шартҳои масъулияти аъзои он барои қарзҳои кооператив; дар бораи ҳайат ва салоҳияти мақомоти идораи кооператив ва тартиби қарор қабул кардани он, аз хумла оид ба масъалаҳое, ки доир ба онҳо қтарор яқдилона ё бо аксарияти кулли овозҳо қабул карда мешавад.

3. Шумораи аъзои кооператив набояд камтар аз се нафар бошад. (ҚЛТ аз 22.07.13с.№976)

Моддаи 120. Молу мулки кооперативи тильоратӣ

1. **Молу мулке**, ки моликияти кооперативи тильоратӣ аст, мутобики оинномаи кооператив ба саҳмҳои аъзои он таќсим карда мешавад. (ҚЛТ аз 22.07.13с.№976)

Тибки оинномаи кооператив мумкин аст муқаррар карда шавад, ки қисми муайяни молу мулки ба кооператив тааллукдошта фондҳои тақсимнашаванд буда, онҳо барои мақсадҳои муайяннамудаи оиннома истифода мешаванд.

Қарори таъсис намудани фондҳои тақсимнашавандаро, агар дар оинномаи кооператив тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, аъзои кооператив яқдилона қабул мекунанд.

2. Узви кооператив вазифадор аст, ки дар муддати як сол аз рӯзи бақайдгирии давлатии кооператив сад фоизи саъмпулии худро супорад. (ҚЛТ аз 29.12.10с, №640)

3. Кооператив барои баровардани саҳмияҳо ҳуқуқ надорад.

4. Фоидай кооператив дар байни аъзояш мутобиқи Қонуни Ёумњурии Тольикистон «Дар бораи кооперативъ» ва оинномаи кооператив тақсим карда мешавад. Молу мулке, ки пас аз баръам додани кооператив ва қонеъ гардонидани талаботи кредиторони он боқӣ мемонад, дар байни аъзои он мутаносибан бо саъмашон тақсим карда мешавад. (ҚЛТ аз 22.07.13с.№976)

Моддаи 121. Идоракунӣ дар кооперативи тильоратӣ

1. Мақоми олии идораи кооператив махлиси умумии аъзои он мебошад.

Дар кооперативи дорои шумораи зиёда аз сад аъзо Шӯрои нозирони кооператив таъсис дода мешавад, ки он фаъолияти раёсати кооперативро назорат мекунад.

Раёсати кооператив ба фаъолияти ҳамарезаи кооперативро харбари карда, ба шерои нозирон ва махлиси умумии аъзои кооператив ҳисботдиҳанда мебошад.

Аъзои шерои нозирон ва раёсати кооператив, танҳо аъзои кооператив буда метавонанд. Узви кооператив дар як вақт узви шерои нозирон ва узви раёсати кооператив буда наметавонад. (ҚЛТ аз 22.07.13с.№976)

2. Салоҳияти мақомоти идораи кооператив ва тартиби қарор қабул кардани онҳо тибқи қонун ва оинномаи кооператив муайян карда мешаванд.

3. Ба салоҳияти мустаснои махлиси умумии аъзои кооператив инҳо дохил мешаванд:

а) қабул ва тайири додани оинномаи кооператив;

б) таъсис додани шерои нозирон ва қатъ гардонидани ваколати аъзои он, инчунин таъсис додан ва қатъ намудани ваколати мақомоти ихроияи кооператив, ба шарте ки ин ҳуқуқ мутобиқи оинномаи кооператив ба шерои нозирони он дода нашуда бошад;

в) қабул ва хорих кардани аъзои кооператив;

г) тасдиқ намудани ҳисботи солонаю балансҳои бухгалтерии кооператив ва тақсим кардани фоидаю зиёни он;

д) қабул кардани қарори азnavташкىлдиҳӣ ва барҳамдиҳии кооператив.

Тибқи **Қонуни Ёумњурин Тольикистон «Дар бораи кооперативњо»** ва оинномаи кооператив ба салоҳияти мустаснои маҳлиси умумӣ мумкин аст инчунин ҳалли масъалаҳои дигар низ мансуб дониста шавад. (**ҚЛТ аз 22.07.13с.№976**)

ҳалли масъалаҳои марбут ба салоҳияти мустаснои маҳлиси умумӣ ё шерои нозирони кооперативро онҳо ба мақомоти ихроияи кооператив супурда наметавонанд.

4. Узви кооператив ҳангоми қарор қабул кардани маҳлиси умумӣ як овоз дорад.

Моддаи 122. Қатъ гардидани узвият дар кооперативи тильоратӣ ва гузоштани аъзоҳақӣ

1. Узви кооператив ҳуқук дорад бо салоҳиди худ аз ҳайати кооператив барояд. Дар ин сурат ба е бояд арзиши саҳм пардохта ё мутобики саҳми е молу мулк дода шавад, инчунин маблаиҳои дигари дар оинномаи кооператив пешбинигардида пардохта шаванд.

Саҳм ва молу мулки дигари узви кооперативи хорихшаванд пас аз анҳоми соли молиявӣ ва тасдиқи баланси муҳосибавии кооператив дода мешавад.

2. Дар сурати еҳдадориҳои тибқи оиннома ба зиммааш гузошташударо иҳро накардан ё ба таври бояду шояд иҳро накардани узви кооператив, инчунин дар ҳолатҳои дигари пешбининамудаи қонун ва оинномаи кооператив, бо қарори маҳлиси умумӣ аз кооператив хорих карда мешавад.

Узви кооперативи тильоратӣ бо сабаби узви кооперативи шабех буданаш метавонад бо қарори маҳлиси умумӣ аз кооператив хорих карда шавад.

Узви кооперативи аз ҳайати он хорихшуда мутобики қисми 1 ҳамин модда ба гирифтани саҳм, пардохтҳои дигари дар оинномаи кооператив пешбинигардида ҳуқук дорад.

3. Узви кооператив, узви собиќ ё вориси узви фавтидаи кооператив метавонанд саъми худро танъю ба узви амалқунанда ё ояндаи кооператив гузашт кунанд, ба шарте ки чунин гузашткунӣ ба фоидаи кооператив бошад. Тартиби гузашт кардани саъм тибқи оинномаи кооператив муқаррар мегардад. (ҚЛТ аз 22.07.13с.№976**)**

4. Агар дар оинномаи кооператив тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, дар сурати вафот ёфтани узви кооперативи тильоратӣ ворисони е метавонанд ба узвияти кооператив қабул карда шаванд. Дар акси ҳол кооператив ба ворисон арзиши саҳми узви фавтидаи кооперативро медиҳад.

5. Реёнидани маблаи аз ҳисоби саҳми узви кооперативи тильоратӣ аз реи қарзи шахсии е мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонун ва оинномаи кооператив, танҳо дар сурати нокифоя будани молу мулки дигари е барои

пардохти чунин қарз роҳ дода мешавад. (ҚЛТ аз 22.07.13с.№976)

Моддаи 123. Азnavташкилдиҳӣ ва барҳамдиҳии кооперативҳои тильоратӣ

1. Кооперативи тильоратӣ мумкин аст бо қарори маҳлиси умумии аъзои он ихтиёран аз нав ташкил ё барҳам дода шавад.

Асосҳои дигар ва тартиби азnavташкилдиҳӣ ва барҳамдиҳии кооператив бо ҳамин Кодекс ва дигар қонунҳо муайян карда мешаванд.

2. Кооперативи тильоратӣ бо қарори яқдилонаи аъзояш метавонад ба ширкат ё ҳамъияти хоҳагидорӣ табдил дода шавад. (ҚЛТ аз 22.07.13с.№976)

§ 4. КОРХОНАҶОИ ДАВЛАТӢ

Моддаи 124. Муқаррароти асосӣ дар бораи корхонаҷои давлатӣ

1. Корхонаҷои давлатӣ дар намудњои корхонаи воҳиди давлатӣ бо њуќуки идораи оперативӣ вуљуд дошта метавонанд.

2. Молу мулки корхонаҷои давлатӣ тақсимнашаванда буда, ба саҳмҳо (ҳиссаҳо), аз ҳумла байни кормандони корхона тақсим карда намешаванд.

3. Номи фирмавии корхонаи давлатӣ бояд ишора ба соњибмулки онро дошта бошад.

4. Мақомоти корхонаи давлатӣ инъо мебошанд:

- мақоми болоӣ – муассис;
- мақоми идоракунӣ – шӯрои нозирони корхонаи давлатӣ;
- мақоми ильроия – роњбари корхонаи давлатӣ. (ҚЛТ аз 02.01.2020с.№1656)

5. Корхонаи давлатӣ бо қарори мақомоти ваколатдори давлатӣ таъсис, аз нав ташкил ва барњам дода мешавад.

6. Њолати ҳуқуқии корхонаи давлатӣ бо Кодекси мазкур ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи корхонаҳои давлатӣ» муайян карда мешавад. (ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247)

Моддаи 125. Корхонаи воҳиди давлатии ба ҳуқуқи пешбурди хоҳагидорӣ асосёфта

1. Корхонаи воњиди давлатӣ ташкилоти тильоратиест, ки њуќуки ба молумулки вобастакардаи молик соњиб шуданро надорад.

2. Корхонаи воҳид бо қарори мақомоти давлатии ваколатдор таъсис дода мешавад.

3. ҳуҳхати таъсиси корхонаи воҳид оинномаи аз хониби мақомоти давлатии ваколатдор тасдиқгардидаи он мебошад.

4. Андозаи фонди оинномавии корхонаи воҳид набояд аз маблаши муайяннамудаи қонун камтар бошад.

5. Фонди оинномавии корхонаи воњид бояд аз лъониби молик дар

муддати як сол аз рўзи бақайдгирии давлатии он пурра пардохта шавад. (ҚЛТ аз 29.12.10с, №640)

6. Агар баъди анхоми соли молиявӣ арзиши **дороињои** софи корхонаи воҳид аз андозаи фонди оинномавии дар оинномаи корхона пешбинигардида камтар шавад, мақоме, ки ваколати таъсис додани чунин корхонаҳоро дорад, вазифадор аст, ки мувофиқи тартиби муқарраргардида фонди оинномавиро кам кунад. Агар арзиши **дороињои** соф аз андозаи дар қонун муайянгардида (қисми З ҳамин модда) камтар гардад, корхона метавонад бо қарори суд барҳам дода шавад. (ҚЛТ аз 29.12.10с, №640)

7. Дар сурати қабул намудани қарори кам кардани фонди оинномавӣ корхона вазифадор аст, ки дар ин хусус кредиторони худро хаттӣ огоҳ созад.

Кредитори корхона метавонад қатъ ё ихрои пеш аз меҳлати еҳдадориҳоеро, ки ин корхона аз реи онҳо қарздор мебошад, инчунин хуброни зиёнро талаб намояд.

8. Корхонаи воњиди давлатӣ аз рӯи ўњадорињояш ба тамоми молу мулкаш лъавобгар буда, аз рӯи ўњадорињои молумулкии мулкаш лъавобгар намебошад. Соњибмулк аз рӯи ўњадорињои корхонаи воњиди давлатӣ ба истиснои ъюлатњои пешбининамудаи қисми З моддаи 57 Кодекси мазку рва дигар санади қонунгузорӣ лъавобгар намебошад. (ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247)

Моддаи 126. Корхонаи фаръии корхонаи воҳиди давлатӣ

1. Корхонаи воњиди давлатӣ метавонад бо розигии соњиби молу мулк ба сифати шахси ъюқуќи корхонаи дигари воњид (корхонаи фаръи)-ро бо тартиби муқаррарнамуда бо роњи ба ъюқуќи пешбурди хољагӣ ба он додани молу мулки худ таъсис дихад.

2. Муассис оинномаи корхонаи фаръиро тасдиқ ва роҳбари онро таъин менамояд.

3. Корхонаи воњиди давлатӣ ба истиснои ъюлатњои дар қисми З моддаи 57 ъюмин Кодекс пешбинишуда аз рӯи ўњадорињои корхонаи фаръӣ масъулият надорад. (ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247)

Моддаи 127. Корхонаи махсуси (казонии) давлатие, ки ба ъюқуќи идораи оперативӣ асос ёфтааст

1. ҳамон корхонаи махсуси (казонии) давлатӣ мебошад, ки молу мулки давлатиро бо хуқуқи идораи оперативӣ дар ихтиёр дорад.

2. Корхонаи махсуси (казонии) давлатӣ бо қарори хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ё **мақомоти иљроияи мањаллии ъокимијати давлатӣ таъсис дода мешавад.**

3. ҳуҳхати таъсиси корхона оинномаи он мебошад, ки аз хониби муассис тасдиқ мегардад.

4. Номи фирмавии корхонаи ба хуқуқи идораи оперативӣ асосёфта бояд

ишора ба он дошта бошад, ки **корхонаи махсуси (казонии) давлатӣ** аст.

5. Фаъолияти хоҳагии **корхонаи махсуси (казонии) давлатӣ** бо мақсаду вазифаҳои дар оиннома сабтгардида муайян карда мешавад.

6. Ҷумҳурӣ Тоҷикистон ё воҳиди марзию маъмурӣ аз реи еҳдадориҳои **корхонаи махсуси (казонии) давлатӣ** масъулияти иловагӣ доранд. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

§5. ТАШКИЛОТҲОИ УАЙРИТИХОРАТӢ

Моддаи 128. Кооперативи ғайритильоратӣ

1. Кооперативи ғайритильоратӣ ташкилоти ғайритильоратӣ буда, мутобики оинномаи кооператив асосан ба аъзои худ хизмат мерасонад. Даромади софи кооперативи ғайритильоратӣ, ки дар натиҷаи хизматрасонињо ба шахсони сеюм ба даст оварда шудааст, дар байни аъзои он тақсим карда намешавад ва ин даромад лъињати рушди минбаъдаи он сарф карда мешавад. Дар сурати асосан ба шахсони сеюм хизмат расондани кооперативи ғайритильоратӣ, он бояд ба кооперативи тильоратӣ табдил дода шавад.

2. Оинномаи кооперативи ғайритильоратӣ ба иайр аз маълумоти дар қисми 2 моддаи 53 ҳамин Кодекс зикргардида, инчунин бояд шартҳоро дар бораи андозаи аъзоҳаққии аъзои кооператив; дар бораи таркиб ва тартиби супурдани аъзоҳаққӣ аз хониби аъзои кооператив ва масъулияти онҳо барои вайрон кардани еҳдадорӣ дар мавриди супурдани аъзоҳаққӣ; дар бораи ҳайату салоҳияти **мақомоти** идораи кооператив ва тартиби қарор қабул кардани онҳо, аз хумла доир ба масъалаҳое, ки аз реи онҳо қарор яқдилона ё бо аксарияти кулли овозҳо қабул карда мешавад; дар бораи тартиби хуброни зиёни ба кооператив расонидашуда аз хониби аъзои кооператив, дар бар гирад.

3. Номи кооперативи ғайритильоратӣ бояд ишора ба мақсади асосии фаъолияти он, инчунин калимаи "кооператив" -ро дар бар гирифта бошад.

4. Вазъи њуќуќии кооперативњо, њуќуќу ўњдадорињои аъзои онњо бо Кодекси мазкур ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи кооперативњо» ба танзим дароварда мешаванд. (**ҚЛТ аз 22.07.13с.№976**)

Моддаи 128¹. Кооператсияи матлубот

1. Иттињоди ихтиёрии шањрвандон дар асоси узвият бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи моддии сањмдорон бо роњи муттањид соҳтани аъзоњаќќии онњо кооператсияи матлубот эътироф карда мешавад.

2. Асосњои њуќуќии ташкили фаъолият, вазъи њуќуќии кооператсияи матлубот ва њуќуќу ўњдадорињои сањмдорон мутобики Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи кооператсияи матлубот дар

Моддаи 129. Иттињодияњои лъамъиятї ва ташкилотњои динї

1. Иттињодияњои лъамъиятї ва ташкилотњои динї **ташкилотњое эътироф карда мешаванд**, ки дар онњо шањрвандон мувофиќи тартиботи муќарраргардида дар асоси умумияти манфиатњояшон барои ќонеъ гардонидани талаботњои мањнавї ё дигари ғайримоддї ихтиёран муттањид гардидаанд. (ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247)

Иттињодияњои лъамъиятї ва ташкилотњои динї ташкилотҳои иайритихоратӣ мебошанд. Онҳо танҳо барои ноил шудан ба мақсадҳое, ки баҳри онҳо таъсис гардидаанд, ҳуқуқ доранд ба фаъолияти истеҳсолӣ ва фаъолияти дигари соҳибкории ба ин мақсадҳо мувофиқро анҳом диханд.

2. Иштирокчиёни (аъзои) **иттињодияњои лъамъиятї ва ташкилотњои динї** ҳуқуқашонро ба **молу мулке**, ки ба моликияти **ин иттињодияњо, ташкилотњо** гузаронидаанд, инчунин ба аъзоҳаққӣ нигоҳ намедоранд. Онҳо аз реи еҳдадориҳои **иттињодияњои лъамъиятї ва ташкилотњои диние**, ки дар онҳо ба сифати узвият иштирок менамоянд, масъулият надоранд, **иттињодияњои, ташкилотњои мазкур** бошанд, аз реи еҳдадориҳои аъзои худ масъул намебошанд.

3. Хусусиятҳои мавқеи ҳуқуқии **иттињодияњои лъамъиятї ва ташкилотњои динї** ҳамчун иштирокчиёни муносибатҳои бо ҳамин Кодекс танзимшаванда тибқи қонун муайян карда мешаванд. (ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178)

Моддаи 130. Фондҳои хамъиятӣ

1. Фонди хамъиятӣ ташкилоти иайритихоратии узвиятнадоштае эътироф карда мешавад, ки аз хониби шаҳрвандон ё шахси ҳуқуқӣ дар асоси пардохтҳои ихтиёрии **молу мулки** таъсисгардида, мақсадҳои хайрия, ихтимоӣ, фарҳангӣ, таълимӣ ё мақсадҳои дигари умумии муфидро пеш гирифтааст.

Молу мулке, ки муассисони фонд ба он супурдаанд, моликияти фонд мебошад. Муассисон аз реи еҳдадориҳои фонди таъсисдодаашон масъулият надоранд, фонд бошад, аз реи еҳдадориҳои муассисони худ масъул нест.

2. Фонди хамъиятӣ молу мулкро барои мақсадҳое, ки дар оинномааш муайян гардидаанд, истифода менамояд. Фонд ҳуқуқ дорад, хиҷати ноил шудан ба мақсадҳои умумии муфиде, ки фонд барои он таъсис гардидааст, ба фаъолияти соҳибкории ба ин мақсадҳо муносиб машиул шавад. Барои ба амал баровардани фаъолияти соҳибкорӣ фондҳо ҳуқуқ доранд, хамъиятҳои хоҳагидорӣ таъсис диханд ё дар онҳо иштирок намоянд.

Фонд вазифадор аст, ки ҳар сол дар хусуси истифодаи молу мулкаш ҳисоботро ба табъ расонад.

3. Тартиби идораи фонди хамъиятӣ ва тартиби ташкили мақомоти он

тибқи оинномаи аз хониби муассисон тасдиқгардида муайян карда мешавад.

4. Дар оинномаи фонди хамъиятӣ иайр аз маълумоти дар қисми 2, моддаи 53 ҳамин Кодекс зикргардида бояд маълумоти зерин дарх гардида бошад: номи фонд, ки калимаи "фонд"-ро дар бар гирифтааст; маълумот дар бораи мақсади фонд; маълумот дар бораи мақомоти фонд, аз хумла дар бораи шерои паасторон, ки ба фаъолияти фонд назорат меқунанд; тартиби таъин намудани мансабдорони фонд ва аз вазифа озод кардани онҳо; маҳалли хойгиршавии фонд; тақдири молу мулки фонд дар сурати барҳам дода шудани он .

Моддаи 131. Таийир додани оиннома ва барҳам додани фонди хамъиятӣ

1. Оинномаи фонди хамъиятӣ метавонад аз хониби мақомоти фонд таийир дода шавад, ба шарте ки дар оиннома бо ҳамин тартиб таийир додани он пешбинӣ гардида бошад.

Агар бетаийир мондани оиннома боиси оқибатҳое гардад, ки ҳангоми таъсиси фонд онҳоро пешбинӣ намудан иайриимкон буда, имконияти таийир додани он дар оиннома пешбинӣ нашуда бошад ё шахси ваколатдор онро таийир надиҳанд, суд ҳуқуқ дорад, ки тибқи аризаи мақомоти фонд, шерои паасторон ё мақоми дигари дорои ваколати назорати фаъолияти фонд ба он таийирот ворид намояд.

2. Қарори барҳам додани фонди хамъиятиро танҳо суд дар асоси аризаи шахси манфиатдор қабул карда метавонад.

Фонд дар ҳолатҳои зерин метавонад барҳам дода шавад;

-агар молу мулки фонд барои татбиқи ҳадафҳояш нокифоя буда, имконияти ба даст овардани молу мулки зарурӣ татбиқношуданӣ бошад;

-агар ноил шудан ба мақсадҳои фонд номумкин ва таийир додани мақсадҳои фонд иайриимкон бошад;

-дар сурати аз мақсади дар оиннома пешбинигардида дур шудани фаъолияти фонд;

-дар ҳолатҳои дигари пешбининамудаи қонун.

3. Дар сурати барҳам додан фонди хамъиятӣ молу мулки пас аз қонеъгардонии талаботи кредиторон боқимондаи он ба шахси дар оинномаи фонд зикргардида дода мешавад.

Моддаи 132. Муассисаҳо

1. Ташкилоте, ки молик барои амалӣ гардонидани вазифаҳои идоракунӣ, ихтимоию фарҳангӣ ва ё вазифаҳои дигари дорои хусусияти иайритихоратӣ таъсис дода, онро пурра ё қисман маблаигузорӣ меқунад, муассиса дониста мешавад.

ҳуқуқи муассиса ба молу мулки ба вай вобасташуда ва харидай он

мутобики моддаҳои 313 ва 315 ҳамин Кодекс муайян карда мешавад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

2. Муассиса аз реи еҳдадориҳои худ бо маблаши пулли дар ихтиёраш буда масъулият дорад. Дар сурати нокифоя будани ин маблаши молу мулки даҳлдор аз реи еҳдадориҳои он масъулияти иловагӣ дорад.

3. Хусусияҳои мавқеи ҳуқуқии намудҳои алоҳидаи муассисаҳои давлатӣ ё муассисаҳои дигар тибқи қонун муайян карда мешаванд.

Моддаи 133. Иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ (ассотсиатсияҳо ва иттифоқҳо)

1. Ташкилотҳои тихоратӣ бо мақсади ҳамоҳангозии фаъолияти соҳибкориашон, инчунин намояндагӣ ва ҳифзи манфиатҳои умумии молу мулкӣ метавонанд тибқи шартномаи байни худ иттиҳодияҳоро дар шакли ассотсиатсияҳо (иттифоқҳо) таъсис диханд, ки онҳо ташкилотҳои иайритихоратӣ мебошанд.

Агар бо қарори иштирокчиён ба зими ассотсиатсия (иттифоқ) фаъолияти соҳибкорӣ гузошта шавад, чунин ассотсиатсия (иттифоқ) бояд бо тартиби пешбининамудаи ҳамин Кодекс ба ҳамъият ё ширкати хоҳагидорӣ табдил дода шавад. Барои татбиқи фаъолияти соҳибкорӣ ассотсиатсияҳо (иттифоқҳо) ҳуқуқ доранд, ки ҳамъиятҳои хоҳагидорӣ таъсис диханд ё дар онҳо иштирок намоянӣ.

2. **Иттиҳодияҳои ҳамъиятӣ** ва ташкилотҳои дигари иайритихоратӣ, аз хумла муассисаҳо, метавонанд ихтиёран дар ассотсиатсияҳои (иттифоқҳои) ин ташкилотҳо муттаҳид шаванд. (**ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178**)

Ассотсиатсияи ташкилотҳои иайритихоратӣ ташкилоти иайритихоратӣ мебошад.

3. Ассотсиатсия шахси ҳуқуқӣ мебошад.

Аъзои ассотсиатсия мустақилияти худ ва ҳуқуқи шахси ҳуқуқиро нигоҳ медоранд.

4. Ассотсиатсия аз реи еҳдадориҳои аъзои худ масъулият надорад.

Аъзои ассотсиатсия аз реи еҳдадориҳои он ба андоза ва мувофиқи тартиби дар ҳуҳхатҳои таъсиси ассотсиатсия пешбинигардида масъулияти иловагӣ доранд.

5. Номи ассотсиатсия бояд ишора ба мақсади асосии фаъолияти он ва мақсади асосии фаъолияти аъзои онро бо иловаи калимаҳои "ассотсиатсия" ё "иттифоқ" дар бар гирифта бошад.

Аъзои ассотсиатсия мустақилияти худ ва ҳуқуқи шахси ҳуқуқиро нигоҳ медоранд.

4. Ассотсиатсия аз реи еҳдадориҳои аъзои худ масъулият надорад.

Аъзои ассотсиатсия аз реи еҳдадориҳои он ба андоза ва мувофиқи тартиби дар ҳуҳхатҳои таъсиси ассотсиатсия пешбинигардида масъулияти

иловагӣ доранд.

5. Номи фирмавии ассотсиатсия бояд ишора ба мақсади асосии фаъолияти он ва мақсади асосии фаъолияти аъзои онро бо иловай калимаҳои "ассотсиатсия" ё "иттифоқ" дар бар гирифта бошад.

Моддаи 134. ҳуҳхатҳои таъсиси ассотсиатсия (иттифоқ)

1. ҳуҳхатҳои таъсиси ассотсиатсия (иттифоқ) шартномаи таъсиси аз хониби аъзоёни он имзогардида ва оинномаи тасдиқнамудаи онҳо мебошанд.

2. Дар ҳуҳхатҳои таъсиси ассотсиатсия иайр аз маълумоти дар қисми 2 моддаи 53 ҳамин Кодекс зикргардида бояд шартҳои зерин дарҳ гардида бошанд: дар бораи ҳайат ва салоҳияти мақомоти идораи ассотсиатсия ва тартиби қарор қабул кардани онҳо, аз хумла доир ба масъалаҳое, ки қарор аз реи онҳо яқдилона ё бо аксарияти кулли овози аъзои ассотсиатсия қабул карда мешавад ва дар бораи тақсими **молу мулке**, ки пас аз барҳам додани ассотсиатсия боқӣ мондааст. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Моддаи 135. ҳуқуқу еҳдадориҳои аъзои ассотсиатсия (иттифоқ)

1. Аъзои ассотсиатсия (иттифоқ) ҳуқуқ доранд, ки аз хизматҳои он ба таври ройгон истифода намоянд, ба шарте ки дар ҳуҳхатҳои таъсиси ассотсиатсия тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад ва аз хусусияти хизматрасонӣ барнаояд.

2. Узви ассотсиатсия (иттифоқ) ҳақ дорад, ки пас аз хотимаи соли молиявӣ бо салоҳиди хеш аз ҳайати ассотсиатсия (иттифоқ) барояд. Дар ин сурат е аз реи еҳдадориҳои ассотсиатсия дар давоми ду соли пас аз хорих шуданаш мутаносибан ба аъзоҳаққии худ масъулияти иловагӣ бар деш дорад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Узви ассотсиатсия дар ҳолатҳо ва мувофиқи тартиби дар ҳуҳхатҳои таъсиси ассотсиатсия муқарраргардида мумкин аст бо қарори иштирокчиёни боқимонда аз он хорих карда шавад. Дар мавриди аъзоҳаққии молу мулкӣ ва масъулияти узви хорихшудаи ассотсиатсия қоидаҳои марбут ба баромадан аз ҳайати ассотсиатсия истифода мешаванд.

3. **Бо ризоияти узви ассотсиатсия ба он метавонад** узви нав шомил шавад. Ба ассотсиатсия (иттифоқ) шомил шудани иштирокчии нав мумкин аст вобаста ба масъулияти иловагии доштаи он оид ба еҳдадориҳои ассотсиатсия (иттифоқ), ки то шомилшавии е ба миён омадааст, сурат гирад.

БОБИ 5. ИШТИРОКИ ҲУМҲУРИИ ТОҲИКИСТОН ВА ВОҲИДИ МАРЗИЮ МАЪМУРӢ

ДАР МУНОСИБАТХОИ ТАНЗИМШАВАНДАИ ГРАЖДАНИ

Моддаи 136. Иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муносибатҳои ҳуқуқии граждани

1. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муносибатҳои бо қонунҳои граждани танзимшаванд бо иштирокчиёни дигари ин муносибатҳо дар асоси баробар иштирок менамояд.

2. **Мақомоти њокимияти давлатии Ёумъурии Тоҷикистон** дар доираи салоҳияти худ, ки бо санади қонунӣ, низомномаҳо ва ё санади дигари муайянкунандай **њолати њуқуқии** ин мақомот муқаррар гардидааст, метавонанд аз номи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо молу мулки худ дорои ҳуқуқу еҳдадориҳои молу мулкӣ ва шахсии иайри молу мулкиро ба даст оварда, татбиқ намоянд ва дар суд баромад кунанд.

Дар ҳолатҳо ва мувофиқи тартиби пешбининамудаи қонун бо супориши маҳсуси Ҷумҳурии Тоҷикистон аз номи он дигар мақомоти давлатӣ, шахси ҳуқуқӣ ва шаҳрвандон амал карда метавонанд.

3. Баҳсҳои **њуқуқии граждани** бо иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон аз хониби судҳо ҳал карда мешаванд. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Моддаи 137. Иштироки воҳиди марзию маъмурӣ дар муносибатҳои шаҳрвандию ҳуқуқӣ

1. Воҳиди марзию маъмурӣ дар муносибатҳои бо қонунҳои граждани танзимшаванд бо иштирокчиёни ин муносибатҳо баробар иштирок менамояд.

2. **Мақомоти маҳаллии њокимияти давлатӣ** дар доираи салоҳияти худ, ки бо санади қонунӣ, низомномаҳо ё санади дигари муайянкунандай **њолати њуқуқии** ин мақомот муқаррар гардидаанд, метавонанд аз номи воҳидҳои марзию маъмурӣ бо амали худ дорои ҳуқуқу еҳдадориҳои молу мулкӣ ва шахсии иайри молу мулкиро ба даст оварда, дар суд баромад кунанд.

Дар ҳолатҳо ва мувофиқи тартиби пешбининамудаи қонун мақомоти давлатии маҳаллӣ, шахси ҳуқуқӣ ва шаҳрвандон метавонанд бо супориши маҳсус аз номи воҳиди марзию маъмурӣ амал кунанд.

3. Дар ҳолатҳои муайяннамудаи қонун воҳидҳои марзию маъмурӣ дар муносибатҳои ҳуқуқии граждани метавонанд аз номи давлат амал намоянд.

4. Агар дар қонунҳо тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, муқаррароти ҳамин Кодекс дар хусуси иштироки мутақобилаи давлат ва мақомоти он дар муносибатҳои бо қонунҳои граждани танзимшаванд ба воҳиди марзию маъмурӣ ва мақомоти он даҳл доранд.

5. Баҳсҳои **њуқуқии граждани** бо иштироки воҳиди марзию маъмурӣ аз хониби судҳо ҳал карда мешаванд.

Моддаи 138. Масъулият аз реи еҳдадориҳои давлат, воҳиди марзию

маъмурӣ

1. Давлат ё воҳиди марзию маъмурӣ аз реи еҳдадориҳои худ бо молу мулки дар асоси ҳуқуқи моликияти ба онҳо тааллуқдошта, иайр аз **молу мулке**, ки ба шахси ҳуқуқии таъсисдодаи онҳо бо ҳуқуқи ихтиёрдории хоҳагӣ ё идораи оперативӣ вобаста карда шудааст, масъулият доранд. (**Қ ЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

2. Шахси ҳуқуқие, ки аз хониби давлат ё воҳиди марзию маъмурӣ таъсис дода шудааст, аз реи еҳдадориҳои онҳо масъулият надорад.

3. Давлат, воҳиди марзию маъмурӣ, иайр аз ҳхолатҳои пешбининамудаи қонун, аз реи ҳхдадориҳои шахси ҳуқуқии аз хониби онҳо таъсисгардида масъулият надоранд.

4. Давлат аз реи еҳдадориҳои воҳиди марзию маъмурӣ масъулият надорад.

5. Воҳидҳои марзию маъмурӣ аз реи еҳдадориҳои якдигар, инчунин аз реи ҳхдадориҳои давлат масъулият надоранд.

6. Қоидаҳои қисмҳои 2-5 ҳамин модда ба ҳолатҳое, ки давлат дар асоси шартномаи имзокардааш аз реи еҳдадориҳои воҳиди марзию маъмурӣ ё шахси ҳуқуқӣ замонат (кафолат) додааст ё субъектҳои мазкур аз реи еҳдадориҳои давлат замонат (кафолат) додаанд, даҳл надоранд.

Моддаи 139. Ҳусусиятҳои масъулияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муносибатҳои бо қонуҳҳои гражданий танзимшаванд бо иштироки шахси ҳуқуқӣ, шаҳрвандон ва давлатҳои хорихӣ

Ҳусусиятҳои масъулияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муносибатҳои бо қонуҳҳои гражданий танзимшаванд бо иштироки шахси ҳуқуқӣ, шаҳрвандон ва давлатҳои хорихӣ мутобиқи қонун дар бораи масунияти (иммунитети) давлат ва моликияти он муайян карда мешаванд.

БОБИ 6 ОБЪЕКТҲОИ ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНИЙ

§1. МУҚАРРАРОТИ УМУМИЙ

Моддаи 140. Намудҳои объектҳои ҳуқуқи гражданий

1. Объектҳои ҳуқуқи гражданий метавонанд неъматҳо ва ҳуқуқи молу мулкӣ ва шахсии иайри молу мулкӣ бошанд.

2. Ба неъмату ҳуқуқи молу мулкӣ (молу мулк) инҳо дохил мешаванд: чизу чора, пул, аз хумла асъори хорихӣ, қоизҳои қиматнок, кору хизматҳо, **иттилоот, амал, натильи фаъолияти зеҳниӣ**, номи фирма, тамиаи мол ва воситаҳои дигари фардикунонии маҳсулот, ҳуқуқи молу мулкӣ ва молу мулки дигар. (**Қ ЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

3. Ба неъмату ҳуқуқи шахсии иайримолу мулкӣ инҳо дохил мешаванд: ҳаёт, саломатӣ, эътибори шахс, шаъну шараф, номи нек, шеҳрати қасбӣ, дахлназарии ҳаёти шахсӣ, сирри шахсӣ ваоилавӣ, ҳуқуқи доштани ном, ҳуқуқи муаллифӣ, ҳуқуқи дахлназарии асар ва неъмату ҳуқуқҳои дигари иайримоддӣ.

Моддаи 141. Қобилияти гардиши объектҳои ҳуқуқи гражданий

1. Объектҳои ҳуқуқи гражданий, агар онҳо аз аҳдҳо бароварда нашуда бошанд ё муомилоташон маҳдуд нашуда бошад, метавонанд бо тартиби универсалии воросати ҳуқуқ ё ба тариқи дигар бегона карда шаванд ё аз як шахс ба шахси дигар гузаранд.

2. Намудҳои молу мулки ҳуқуқи граждание, ки дар муомилот будани онҳо роҳ дода намешавад (объектҳои аз муомилот баромада), бояд бевосита дар қонун ишора карда шаванд.

Намудҳои объектҳои ҳуқуқи граждание, ки танҳо ба иштирокчиёни муайянни муомилот тааллук дошта метавонанд ё дар муомилот қарор доштани онҳо танҳо бо ихозати маҳсус имконпазир аст (объектҳое, ки қобилияти муомилоташон маҳдуд аст), мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонун муайян карда мешаванд.

3. Неъмат ва њуќуќиои шахсии ғайри молу мулкиро бегона намудан ва бо тарзиои дигар додан мумкин нест, ба истиснои њолатиёе, ки санадиои ќонунгузорӣ муќаррар намудааст. (Қ ҶТ аз 12.05.2007сол, №247)

§ 2. АШЁ

Моддаи 142. Ашёи иайриманқул ва манқула

1. Ба ашёи иайриманқул (молу мулки иайриманқул) инҳо дохил мешаванд: **бино (истикоматӣ ва ғайрииистикоматӣ), иншоот ва объектъои соҳтмонии нотамом**, ниҳолҳои бисёрсола ва молу мулки дигаре, ки бо замин алоқамандии мустаҳкам доранд, яъне объектҳое, ки интиқолашон бидуни расонидани зиёни **вокеии** беҳисоб ба таъиноташон имконназар аст.

2. Ба молу мулки иайриманқул инчунин киштиҳои ҳавоӣ ва баҳрӣ, киштиҳои дар дохили кишвар шинокунанда, объектҳои кайҳон, ки мувофиқи санадҳои ќонунгузорӣ ашёи дигарро низ ба хумлаи молу мулки иайриманқул нисбат додан мумкин аст, дохил мешаванд, ки бояд ба қайди давлатӣ гирифта шаванд.

3.Ашёе, ки ба молу мулки иайриманқул дохил намешавад, аз хумла пул ва куазҳои қиматнок, манқула дониста мешавад. Бақайдгирии ҳуқуқ ба ашёи манқул иайр аз ҳолатҳои дар қонун зикргардида зарур нест. (Қ ҟТ аз 12.05.2007сол, №247)

Моддаи 143. Ба қайдгирии давлатии ашёи иайриманқул

1. ҳуқуқи моликияту ҳуқуқи дигари молу мулкӣ ва ашёи дигари иайриманқул, маҳдуд кардани ин ҳуқуқ, ба миён омадан, гузаштан ва қатъ гардидани онҳо бояд аз хониби **мақомоти маҳсуси ваколатдори давлатӣ, ки аз љониби Ҷумҳумияти Тоҷикистон муайян карда мешавад**, дар феҳрасти ягонаи давлатӣ ба қайди давлатӣ гирифта шаванд. ҳуқуқҳои зерин бояд ба қайд гирифта шаванд: ҳуқуқи моликият, ҳуқуқи ихтиёрдории хоҳагӣ, ҳуқуқи идораи оперативӣ, ҳуқуқи соҳибияти якумраи меросӣ, ҳуқуқи истифодаи доимӣ, байъи хоиз (ипотека), сервитутҳо, инчунин ҳуқуқҳои дигар дар ҳолатҳои пешбининамудаи ҳамин Кодекс ва қонунҳои дигар. (**ҚЛТ аз 11.03.2010с, №601**)

2. Дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун, дар баробари ба қайдгирии давлатӣ мумкин аст намудҳои алоҳидаи ашёи иайриманқул маҳсус ба қайд ё ба ҳисоб гирифта шавад.

3. Мақоме, ки ҳуқуқи ашёи иайриманқул ва аҳдҳои вобаста ба онро ба қайди давлатӣ мегирад, вазифадор аст бо дарҳости шахси ҳуқуқдор бо роҳи додани ҳуҳхат дар бораи ҳуқуқ ё аҳдҳои ба қайд гирифташуда ё имзо гузаштан дар ҳуҳхате, ки хиҳати ба қайдгирӣ пешкаш гардидааст, амали ба қайдгириро тасдиқ намояд.

4. Мақоме, ки ҳуқуқ ба молу мулки иайриманқул ё аҳдҳоро ба амал баровардааст, вазифадор аст, ки ба ҳар шахс дар бораи ба қайдгирӣ ва ҳуқуқи ба қайд гирифташуда маълумот диҳад.

Маълумот, сарфи назар аз маҳалли ба қайдгирӣ, дар ҳар мақоми ба қайдгирандаи молу мулки иайриманқул дода мешавад.

5. Дар сурати ба қайди давлатӣ нагирифтани ҳуқуқ ба молу мулки иайриманқул ё аҳдҳо бо он ё аз ба қайдгирӣ саркашӣ кардани мақоми марбута ба суд шикоят кардан мумкин аст.

6. Тартиби ба қайдгирии давлатӣ ва асосҳои рад кардани он мутобиқи ҳамин Кодекс ва қонун дар бораи ба қайдгирии ҳуқуқ ба молу мулки иайриманқул ва аҳдҳо ба он муқаррар карда мешавад.

Моддаи 144. Корхона

1. Корхона ҳамчун объекти ҳуқуқ комплекси молу мулкие эътироф карда мешавад, ки барои татбиқи фаъолияти соҳибкорӣ истифода мегардад.

2. Корхона дар маҳмеъ ё як қисми он метавонад объекти хариду фуреш, гарав, ихора ва аҳдҳои дигари марбут ба муқаррар намудан, таийир додан ё қатъ кардани ҳуқуқи молу мулкӣ бошад.

Ба ҳайати корхона ҳамчун комплекси молу мулкӣ, агар дар қонун ё шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, тамоми намудҳои молу мулки барои фаъолияти он пешбинигардида, аз хумла ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин, бино, иншоот, таҳхизот, асбобу анҳом, ашёи хом, маҳсулот,

хукуки талаб, қарз, инчунин хукук ба аломатҳои фардикунанда, маҳсулоти он, кору хизмат (номи фирмавӣ, тамиаи мол, тамиаи хизматрасонӣ) ва хукуки мустаснои дигар дохил мешаванд.

Моддаи 145. Ашёи тақсимшаванда

1. Ашё метавонад тақсимшаванда ва тақсимнашаванда бошад. Ашёи тақсимшаванда молу мулкест, ки қисмҳои он дар натихаи тақсимкунӣ таъиноти (функцияи) худро аз даст намедиҳанд. (**Қ ҶТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Моддаи 146. Ашёи тақсимнашаванда

Ашёе, ки тақсимоти он одатан бидуни тайири додани таъиноташ имконноразир аст, тақсимнашаванда дониста мешавад.

Хусусиятҳои худо кардани ҳисса дар хукуки моликият ба ашёи тақсимнашаванда тибқи қонун муайян карда мешавад.

Моддаи 147. Ашёи мураккаб

Агар ашёи ҳархела чизи томи ба мақсади умумӣ истифодашавандаро ташкил намоянд, онҳо ҳамчун як чиз (ашёи мураккаб) арзёбӣ мешаванд.

Агар дар шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, амали аҳдҳо дар мавриди ашёи мураккаб ба ҳамаи қисмҳои таркибии он даҳл дорад.

Моддаи 148. Ашёи асосӣ ва мансубият

Агар дар қонун ё шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, тақдири ашёе, ки барои хизматрасонии ашёи дигар (асосӣ) пешбинӣ гардида, бо он аз реи таъиноти (mansubiyati) умумӣ алоқаманд мебошад, ба қисмати ашёи асосӣ вобаста аст.

Моддаи 149. Самара, маҳсулот ва даромад

Воридоти дар натихаи истифодаи молу мулк бадастомада (самара, маҳсулот, даромад), агар дар қонун, санади дигари хукуқӣ ё шартномаи истифодаи ин молу мулк тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, ба шахсе тааллук дорад, ки аз ин молу мулк дар асоси қонунӣ истифода менамояд.

Моддаи 150. ҳайвонот

Нисбати ҳайвонот қоидаҳои умумӣ дар хусуси молу мулк истифода мешаванд, зоро дар қонун ё санади дигари хукуқӣ тартиби дигаре муқаррар нагардидааст.

Моддаи 151. Ашёи хоса ва ашёи бо нишонаи навъ муайяншаванда

1. Ашёе хоса дониста мешавад, ки аз ашёи дигар бо аломатҳои танҳо

хосаи худ фарқ мекунад. Ашёи хоса ивазнашаванда мебошад.

2. Ашёи бо аломатҳои навъ муайяншаванд он ашёе дониста мешавад, ки нишонаҳои хоси ҳамаи ашёи ҳамин навъро дошта бо миқдор, вазн ва андоза муайян карда мешаванд. Ашёи бо нишонаҳои навъ муайяншаванд ивазшаванда мебошад.

Моддаи 152. Натихаҳои фаъолияти зеҳни ҳифзшаванда

Дар ҳолатҳо ва мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи ҳамин Кодекс ва қонунҳои дигар, ҳуқуқи мустаснои шаҳрванд ё шахси ҳуқуқӣ ба натихаҳои ба таври объективӣ зоҳиргардидаи фаъолияти зеҳни ва воситаҳои ба он баробари фардикунонии шахси ҳуқуқӣ, маҳсулоти шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, корҳои ихрокарда ё хизматҳои расонидаи онҳо (номи фирмавӣ, тамиаи мол, тамиаи хизматрасонӣ ва иайра) эътироф карда мешавад.

Натихаи фаъолияти зеҳни ва воситаҳои фардикунониро, ки ҳадафи ҳуқуқи мустасно мебошанд, шахси сеюм танҳо бо ризояти дорандай ин ҳуқуқ истифода карда метавонад.

Моддаи 153. Сирри хизматӣ ва тихоратӣ

Қонунҳои гражданӣ маълумотеро, ки дорои сирри хизматӣ ё тихоратӣ мебошанд, ҳифз менамояд, ба шарте ки маълумот бо сабаби ба шахси сеюм маълум набуданаш арзиши воқеӣ ё имконпазири (потенциалии) тихоратӣ дошта, дар асоси қонун барои истифодаи озодона дастрас набошад, дорандай маълумот хиҳати маҳфӣ нигоҳ доштани он тадбирҳо меандешад.

Ашхосе, ки бо усуљҳои иайриқонунӣ чунин маълумотро ба даст овардаанд, инчунин хизматчиёне, ки хилоғи шартнома (қарордод) – и меҳнатӣ ё аҳли шартнома, ки хилоғи шартномаи гражданию ҳуқуқӣ сирри хизматӣ ё тихоратиро фош кардаанд, бояд зиёни воқеии расонидашударо хуброн намоянд.

§ 3. АМАЛ (беамалӣ)

Моддаи 154. Амал (беамалӣ)

Амал (беамалӣ) дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун метавонад объекти мустақили ҳуқуқу еҳдадориҳои гражданӣ бошад.

§ 4. ПУЛ ВА КОУАЗҲОИ ҚИМАТНОК

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМИЙ ДАР БОРАИ КОУАЗҲОИ ҚИМАТНОК

Моддаи 155. Пул (асъор)

1. Президенти Йумъурии Тоъкистон низоми пулии мамлакатро муайян мекунад ва пули миллии Тоъкистон воситаи қонуни пардохт ба шумор меравад, ки қабули он аз рўи арзиши эътибории худ дар қаламрави Йумъурии Тоъкистон юатмист.

2. Дар қаламрави Йумъурии Тоъкистон пардохт бо роњи юисоббарбаркунии наќдї ва ғайринаќдї сурат мегирад. (Қ ҶТ аз 29.12.10с, №640)

3. ҳолатҳо, тартиб ва шартҳои истифодаи асьори хорихӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қонун муайян карда мешавад.

Моддаи 156. Арзишҳои асьорӣ

Намудҳои молу мулке, ки арзишҳои асьорӣ эътироф карда мешаванд ва тартиби бо онҳо анҳом додани аҳдҳо тибқи қонун дар бораи танзими асьор ва назорати асьор муайян карда мешаванд.

Хуқуқи моликият ба арзишҳои асьорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи асосҳои умумӣ муҳофизат мешавад. (Қ ҶТ аз 12.05.2007сол, №247)

Моддаи 157. Коуази қиматнок

1. Коуази қиматнок ҳуҷхате мебошад, ки бо риояи шакли муқарраргардида ва реквизитҳои ҳатмӣ хуқуқи молу мулкиро тасдиқ менамояд, ки татбиқ ё гузашт кардани онҳо танҳо дар сурати нишон додани он имконпазир аст.

Бо додани коуази қиматнок дар маҳмеъ тамоми хуқуқҳои тасдиқнамудаи он мегузарад.

2. Дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун барои татбиқ ё гузашт кардани хуқуқи дар коуази қиматнок тасдиқгардида далелҳои дар феҳрасти маҳсуси (муқаррарӣ ё компютерии) шахсе, ки коуази қиматнокро аз номи худ бароварда, аз реи еҳдадории дар он сабтшуда масъулият дорад, кифоя мебошад.

Моддаи 158. Намудҳои коуазҳои қиматнок

1. Ба коуазҳои қиматнок инҳо дохил мешаванд: вомбарг, вексел, чек, сертификати бонкӣ, коносамент, саҳмия ва ҳуҷхатҳои дигаре, ки мутобиқи санади қонунгузорӣ дар бораи коуазҳои қиматнок ё мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи онҳо ба хумлаи коуазҳои қиматнок мансуб дониста шудаанд.

2. Коуазҳои қиматнок метавонанд манзурӣ, ордерӣ ва номӣ бошанд.

Хуқуқи тасдиқнамудаи коуази қиматноки номӣ ба шахси дар он зикршуда тааллук дорад.

Хуқуқи тасдиқнамудаи коуази қиматноки манзурӣ ба шахси манзуркундандаи коуази қиматнок тааллук дорад.

Хуқуқи тасдиқнамудаи коуази қиматноки ордерӣ ба шахси дар он

номбаршуда ва дар сурати мувофиқи тартиби пешбининамудай қисми 3, моддаи 160 ҳамин Кодекс ин ҳукуқро гузашт кардани е ба шахси ваколатдор тааллук дорад.

3. Мутобиқи санади қонунгузорӣ мумкин аст барои баровардани навъи муайяни коиазҳои қиматнок ба сифати номӣ ё ба сифати ордерӣ ва ё ба сифати манзурӣ имконият дода нашавад.

Дар санади қонунгузорӣ инчунин мумкин аст имконияти баровардани коиазҳои **қиматноки** дорои нишонаи хелҳои гуногуни коиазҳои қиматнок пешбинӣ карда шавад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Моддаи 159. Талабот нисбати коиазҳои қиматнок

1. Намудҳои ҳукуқи дар коиазҳои қиматнок тасдиқшаванд, реквизитҳои ҳатмии коиазҳои қиматнок, талабот нисбати шакли коиази қиматнок ва талаботи дигари зарурӣ тибқи қонун ё мувофиқи тартиби муқаррарнамудай он муайян карда мешаванд.

2. Дар сурати набудани реквизитҳои ҳатмии коиази қиматнок ё ба шакли барои чунин коиазҳо муқарраргардида мутобиқат накардан он боиси беэътиборшавии он мегардад.

Моддаи 160. Гузашт кардани ҳукуқ аз реи коиази қиматнок

1. Барои ба шахси дигар гузашт кардани ҳукуқи тасдиқнамудай коиази қиматноки манзурӣ ба дasti ин шахс супурдани коиази қиматнок кифоя аст.

2. ҳукуқи тасдиқнамудай коиази қиматноки номӣ мувофиқи тартиби барои гузашткунии талабот (сессия)-и муқарраргардида гузашт карда мешавад. Мутобиқи моддаи 419 ҳамин Кодекс шахсе, ки ҳукуқашро аз реи коиази қиматнок гузашт мекунад, на барои ихро нашудани талаботи даҳлдор, балки барои беэътибор будани он масъулият дорад.

3. ҳукуқ аз реи коиази қиматноки **ордерӣ** бо роҳи дар ин коиаз сабт кардани навиштаҳоти интиқолии индоссамент гузашт карда мешавад. **Индоссант** на танҳо барои мавхудияти ҳукуқ, балки инчунин барои татбиқи он низ масъулият дорад.

Индоссаменти дар коиази қиматнок ба амал баровардашуда ҳамаи ҳукуқи тасдиқнамудай коиази қиматнокро ба шахсе медиҳад, ки ба е ё фармони е ҳукуқ аз реи коиази қиматнок гузашт карда шудааст - ба индоссат. Индоссамент бланкавӣ (бидуни зикри шахсе, ки талаботи е бояд ихро шавад) ё ордерӣ (бо зикри шахсе, ки талабот ё фармони е бояд ихро гардад) буда метавонад.

Индоссамент метавонад танҳо бо супориши татбиқи ҳукуқи дар коиази қиматнок тасдиқшуда бидуни гузашт кардани ин ҳукуқ ба индоссат (индоссаменти супориший) маҳдуд карда шавад. Дар ин ҳолат индоссат ба сифати намоянда амал мекунад.

Моддаи 161. Ихрои еҳдадорӣ аз қоизи қиматнок

1. Шахсе, ки қоизи қиматнокро додааст ва тамоми ашхосе, ки онро индоссатсия кардаанд, дар назди соҳиби қонуниаш масъулияти муштарак доранд. Дар сурати талаботи соҳиби қонуни қоизи қиматнокро дар мавриди ихрои еҳдадориҳои дар он тасдиқгардида як ё якчанд шахс аз хумлаи ашхосе, ки аз реи қоизи қиматнок то е масъулият гирифта буданд, қонеъ гардонанд, онҳо нисбати шахси боқимондае, ки аз реи қоизи қиматнок еҳдадорӣ қабул кардаанд, ҳуқуқи пешниҳод кардани талаботи бозпас (регресс)-ро соҳиб мешаванд.

2. Саркашӣ аз ихрои еҳдадории тасдиқнамудаи қоизи қиматнок бо истинод ба асос надоштани еҳдадорӣ ё беэътибор будани он роҳ дода намешавад.

Дорандай қоизи қиматнок, ки иваз ё соҳтакории қоизи қиматнокро ошкор намудааст, ҳақ дорад аз шахси қоизро ба е супурда ба таври даҳлдор ихрои еҳдадориҳои тасдиқнамудаи қоизи қиматнок ва хуброни зиёнро талаб намояд.

3. ҳуқуқ аз реи қоизи қиматноке, ки дар дasti соҳиби иайриқонунӣ аст, татбиқ карда намешавад.

Моддаи 162. Барқарор намудани қоизи қиматнок

ҳуқуқ аз реи қоизҳои қиматноки манзурӣ ва қоизҳои қиматноки ордери гумшударо суд, бо тартиби дар қонунҳои мурофиавӣ пешбинигардида барқарор менамояд.

Моддаи 163. Қоизҳои қиматноки беҳуҳҳат

1. Дар ҳолатҳои муайяннамудаи қонун ё мувофиқи тартиби муқарраркардаи он ташкилот - депозитарие, ки ихозатнома (литсензия)-и маҳсус гирифтааст, мутобики шартнома бо эмитент (шартномаи депозитарӣ) ҳуқуқи бо қоизи қиматноки номӣ ё ордерӣ додашавандаро, аз хумла бе ҳуҳҳат (бо ёрии воситаҳои техникаи ҳисоббарори электронӣ ва иайра) сабт карда метавонад.

Нисбати чунин шакли сабти ҳуқуқ, агар аз хусусиятҳои сабт тартиби дигаре барнаояд, қоидаҳое истифода мешаванд, ки дар ҳамин Кодекс ва қонунҳои дигар барои қоизҳои қиматнок муқаррар гардидаанд.

Сабти ҳуқуқ бо дарҳости эмитент ё шахси ба сифати дорандай ҳуқуқи даҳлдор бақайд гирифташуда ба қоизи қиматнок баробар карда мешавад ва барои татбиқу гузашти ҳуқуқ аз реи қоизи қиматнок кифоя мебошад. Бо талаби соҳиби ҳуқуқ депозитарий вазифадор аст, ки ба е ҳуҳҳати тасдиқунандай сабти ҳуқуқро диҳад.

хуқуки бо роҳи сабт дар назди депозитарий тасдиқшаванда, тартиби фаъолияти депозитарийҳои куазҳои қиматнок ва ба онҳо додани ихозатнома (литсензия) барои анҳоми аҳдҳо бо куазҳои қиматнок ва тартиби сабти расмии ҳуқуқ ва ҳуқуқдор аз хониби депозитарий ва тартиби анҳоми аҳдҳо бо куазҳои қиматноки беҳуҳҳат мутобики қонун ё бо тартиби муқаррарнамудаи он муайян карда мешаванд.

2. Аҳдҳо бо куазҳои қиматноки беҳуҳҳат танҳо дар сурати мурохиат ба депозитарии расман сабткунандай ҳуқуқ метавонад анҳом дода шавад. Татбиқ, гузашт кардан ва маҳдуд кардани ҳуқуқ бояд аз хониби депозитарий расман сабт карда шавад. Депозитарий барои маҳфузи сабти расмӣ, таъмини маҳфӣ доштани он, додани маълумоти дуруст дар бораи чунин сабтҳо ва барои сабти расмии аҳдҳои анҳомдода масъул мебошад.

2. НАМУДҲОИ АЛОҲИДАИ КОУАЗҲОИ ҚИМАТНОК

Моддаи 164. Хориљ карда шуд бо (ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247)

Моддаи 165. Хориљ карда шуд бо (ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247)

Моддаи 166. Хориљ карда шуд бо (ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247)

Моддаи 167. Саҳмия

1. Коуази қиматноке саҳмия эътироф карда мешавад, ки ҳуқуки дорандай онро (саҳмдорро) барои дар шакли дивиденд гирифтани як қисми фоидайи саҳомӣ, барои иштирок дар идораи корҳои хамъияти саҳомӣ, инчунин ба қисми молу мулки баъди барҳам додани он боқимонда тасдиқ менамояд.

Саҳмияҳо метавонанд манзурӣ ё номӣ, озодона муомилотшаванда ё дорои доираи маҳдуди муомилот бошанд.

2. Хамъияти саҳомӣ метавонад дар доираи муқаррарнамудаи қонун саҳмияҳои имтиёзноке барорад, ки ба дорандагони онҳо, сарфи назар аз натихаи фаъолияти хамъияти саҳомӣ, чун қоида бо сабти фоизи арзиши номиналии саҳмия гирифтани дивидендро кафолат медиҳад, инчунин ба онҳо ҳуқуки нисбат ба саҳмдорони дигар афзалиятноки гирифтани қисми молу мулки пас аз барҳамдиҳии хамъияти саҳомӣ боқимонда ва ҳуқуқҳои дигари дар шартҳои баровардани чунин саҳмияҳо пешбинигардида медиҳад.

Агар дар оинномаи хамъияти саҳомӣ тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, саҳмияҳои афзалиятнок ба дорандагонашон барои иштирок дар идораи корҳои хамъият ҳуқуқ намедиҳанд.

Моддаи 168. Коносамент

Коносамент ҳуххати идоракуни мол мебошад, ки ҳуқуқи дорандай қонунни онро дар мавриди идора кардани бори дар коносамент зикргардида ва гирифтани бор пас аз ҳамлу нақли он тасдиқ менамояд.

Коносамент метавонад манзурӣ, ордерӣ ё номӣ бошад.

Агар коносамент якчанд нусхаи аслӣ тартиб дода шуда бошад, баъди додани бор аз реи коносаменти аввал нусхаҳои боқимонда беътибор мешаванд.

Моддаи 169. Сертификати бонкӣ

Сертификати бонкӣ шаҳодатномаи хаттии бонк дар бораи пасандози маблаи мебошад, ки ҳуқуқи амонатгузорро баъди гузаштани мӯҳлати муқарраршуда барои аз ҳар муассисаи ҳамин бонк гирифтани маблаии пасандоз ва фоизи онро тасдиқ менамояд.

Сертификатҳои бонкӣ метавонанд манзурӣ ё номӣ бошанд.

§ 5. НЕЪМАТҲОИ ШАЙРИМОДДӢ ВА ҲИФЗИ ОНҲО

Моддаи 170. Неъматҳои шайримоддӣ

1. ҳаёт ва саломатӣ, эътибори шахсӣ, шаъну шараф, масунияти шахсӣ, номусу номи нек, эътибори корӣ, даҳлнозазии ҳаёти шахсӣ, сирри шахсӣ ва оилавӣ, ҳуқуқи хойивазкунӣ ва интихоби озоди истиқомату маҳалли зист, ҳуқуқи доштани номдорӣ, ҳуқуқи муаллифӣ, дигар ҳуқуқҳои шахсии шайримоддӣ ва неъматҳои дигари шайримоддӣ, ки ба шаҳрванд аз рези таваллуд ё бо ҳукми қонун тааллуқ доранд, бегона карда ё ба тарики дигар гузашт карда намешаванд. Дар ҳолатҳо ва мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонун ҳуқуқи шахсии шайримолу мулкӣ ва неъматҳои дигари шайримоддии шахси фавтидаро шахси дигар, аз хумла ворисони соҳибҳуқӯқ татбиқ ва ҳифз карда метавонанд.

2. Неъматҳои шайримоддӣ мутобиқи ҳамин Кодекс ва қонунҳои дигар дар ҳолатҳо ва бо тартиби пешбининамудаи онҳо, инчунин дар ҳолатҳо ва ба он андозае муҳофизат карда мешаванд, ки истифодаи усулҳои муҳофизати ҳуқуқи гражданӣ (моддаи 12) аз моҳияти ҳуқуқи шайримоддии вайронгардида ва хусусияти оқибатҳои ин вайронкуй бармеояд.

Моддаи 171. Хуброни зиёни маънавӣ

Агар ба шаҳрванд дар натиҳаи амалҳои вайронкунандай ҳуқуқи шахсии шайримоддии е ё ба неъматҳои дигари шайримоддии шаҳрванд таҳдидкунанда зиёни маънавӣ (азобу шиканҳаи хисмонӣ ё рехӣ) расонида шуда бошад, инчунин дар ҳолатҳои дигари пешбининамудаи қонун суд метавонад шахси ҳуқуқвайронкарدارо вазифадор созад, ки ин зиёнро хуброн намояд.

ҳангоми муайян намудани андозаи хуброни зиёни маънавӣ суд дарахаи гуноҳи шахси вайронкардаи ҳуқуқ ва ҳолатҳои дигари қобили таваҳхехро ба назар мегирад. Суд ҳамчунин бояд дарахаи азобу шиканҳаи хисмонӣ ва реҳии марбут ба ҳусусиятҳои инфириодии шахси хабрдидаро ба назар гирад.

Моддаи 172. ҳифзи ҳуқуқи шахсии иайримолу мулкӣ

1. Шахсе, ки ҳуқуқи шахсии иайримолу мулкиаш вайрон шудааст, ба иайр аз тартиби дар **моддаи 12** ҳамин Кодекс пешбинигардида мувофиқи қоидаҳои ҳамин Кодекс инҷунин ба хуброни зиёни маънавӣ ҳуқуқ дорад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

2. ҳуқуқи шахси иайри молу мулкиро суд бо тартиби пешбининамудаи қонунҳои мурофиаи гражданӣ муҳофизат менамояд.

3. ҳуқуқи шахсии иайри молу мулкӣ сарфи назар аз гуноҳи шахси вайроннамудаи ҳуқуқ ъифз карда мешавад. Шахсе, ки ҳифзи ҳуқуқро талаб кардааст, бояд далели вайрон гардидани ҳуқуқи шахсии иайри молу мулкиашро исбот кунад.

4. Шахсе, ки ҳуқуқи иайри молу мулкиаш вайрон гардидааст, метавонад бо хости худ рафъи оқибати онро аз шахси гунаҳкор талаб намояд ё аз ҳисоби гунаҳкор мустақилона амалҳои заруриро анҳом диҳад ва ё ихрои онҳоро ба шахси сеюм супорад.

Моддаи 173. ҳуқуқҳои шахсии иайри молу мулкие, ки ба ҳуқуқи молу мулкӣ алоқаманданд

Дар сурати ҳамзамон вайрон гардидани ҳуқуқи шахси иайри молу мулкӣ ва молу мулкӣ, андозаи хуброни зиёни молу мулкӣ бо дарназардошти хубронпулие, ки бояд ба хабрдида барои ҳалалдор кардани ҳуқуқи шахсии иайри молу мулкиаш пардохта шавад, зиёд мешавад.

Моддаи 174. ҳифзи шаъну шараф ва эътибори корӣ

1. Агар шахси паҳнкардаи маълумоте, ки шаъну шараф ё эътибори кории шаҳрвандро паст мезананд, дурустии чунин маълумотро ба исбот нарасонад, шаҳрванд ҳақ дорад аз тариқи суд раддияи чунин маълумотро талаб кунад.

Бо талаби шахси манфиатдор ҳифзи шаъну шарафи шаҳрванд пас аз вафоташ низ имконпазир аст.

2. Агар маълумоте, ки шаъну шараф ё эътибори кории шаҳрвандро паст мезананд, аз тариқи воситаҳои ахбори умум паҳн гардида бошанд, онҳо бояд дар ҳамон воситаҳои ахбори умум бемузд рад карда шаванд.

Агар маълумоти мазкур дар ҳуҳхати ташкилот дарҳ гардида бошад, чунин ҳуҳхат бояд иваз ё бозхонда шавад.

Тартиби раддияро дар ҳолатҳои дигар суд муқаррар менамояд.

3. Шаҳрванде, ки воситаҳои ахбори умум дар хусуси е маълумоти ҳалалдоркунандай ҳуқуқ ё манфиатҳои бо қонун ҳифзшавандаашро нашр кардаанд, ҳақ дорад дар ҳамон воситаҳои ахбори умум ҳавоби худро нашр кунад.

4. Талаби шаҳрванд ё шахси ҳуқуқиро дар мавриди нашри раддия ё ҳавоб дар воситай ахбори умум дар сурате суд баррасӣ мекунад, ки мақоми ахбори умум нашри онро рад кунад, ё дар давоми як моҳ нашр накарда ва ё барҳам дода бошад.

5. Агар қарори суд ихро нашуда бошад, суд ҳақ дорад гунаҳкорро ҳарима бандад, ки ба андоза ва бо тартиби пешбининамудаи қонунҳои мурофиавӣ ба нафъи Ҷумҳурии Тоҷикистон реёнида мешавад. Пардохти ҳарима гунаҳкорро аз еҳдадории ихрои амали дар қарори суд пешбинигардида озод намекунад.

6. Шаҳрванде, ки дар хусуси е маълумоти пастзанандай шаъну шараф ё эътибори кориаш паҳн гардидааст, ҳақ дорад дар баробари раддияи чунин маълумот ҳуброни зиёни маънавии аз паҳн кардани онҳо расидаро низ талаб намояд.

7. Агар муайян намудани шахси паҳнкардаи маълумоте, ки шаъну шараф ё эътибори кории шаҳрвандро паст мезанад, имконнопазир бошад, шахсе, ки дар борааш чунин маълумот паҳн гардидааст, метавонад барои нодуруст донистани маълумоти паҳнгардида ба суд мурохиат намояд.

8. Коидаҳои ҳамин модда дар хусуси ҳифзи эътибори кории шаҳрванд мутобиқан дар мавриди ҳифзи эътибори кории шахси ҳуқуқӣ низ истифода мешаванд.

Моддаи 174¹. Ҳифзи шаъну шараф њангоми тӯймат ё таъќир

Шаъну шараф ва эътибори корӣ њангоми тӯймат, яъне дидаю дониста паън кардани маълумоти бардурӯғ, ки шаъну шараф ва эътибори шахси дигарро паст мезанад ё таъќир, яъне беадабона бо алфози қабеъ паст задани шаъну шараф ва эътибори шахси дигар тибқи талаботи моддањои 170, 171 ва 174 Кодекси мазкур њифз карда мешаванд. (ҚЛТ аз 28.12.2012с, №928)

Моддаи 175. ҳуқуқи ҳифзи сирри ҳаёти шахсӣ

1. Шаҳрванд ба ҳифзи сирри ҳаёти шахсӣ, аз хумла даҳлнопазирии мукотибот, гуфтушунидҳои телефонӣ, сирри резномаҳо, қайдҳо, руқъаҳо, ҳаёти маҳрамона, писархонӣ, таваллуд, сирри тиббӣ, адвокатӣ ва сирри пасандозҳо ҳуқуқ дорад.

Фош кардани сирри ҳаёти шахсӣ танҳо дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи санади қонунӣ мумкин аст.

2. Нашри резномаҳо, руқъаҳо, қайдҳо ва ҳуҳхатҳои дигар танҳо бо ризоияти муаллифи онҳо, нашри мактубҳо бошад, бо ризоияти муаллиф ва

унвонй (адресат) роҳ дода мешавад. Дар сурати вафот кардани яке аз онҳо ҳуҳхатҳои мазкурро бо ризоияти ҳамсари дар қайди ҳаёт буда ва фарзандони марҳум нашр кардан мумкин аст.

Моддаи 176. ҳуқуқ ба тасвири шахсӣ

1. ҳех кас ҳуқуқ надорад, ки тасвири ягон шахсеро бе ризоияти е, дар сурати вафоти е бошад, бе ризоияти ворисонаш истифода намояд.

2. Нашр намудан, нусха бардоштан ва паҳн кардани асари тасвирие (расм, акси фотографӣ, кинофильм ва иайра), ки дар он шахси дигар тасвир ёфтааст, танҳо бо ризоияти шахси тасвирёфта, пас аз вафоташ бошад, бо ризоияти фарзандон ва ҳамсари дар қайди ҳаёт будаи е ихозат дода мешавад. Агар ин дар қонун муқаррар гардида бошад, ё шахси тасвирёфта бар ивази музд худро аккосӣ қунонда бошад, чунин ризоият талаб карда намешавад.

Моддаи 177. ҳуқуқи даҳлнопазирии манзил

Шаҳрванд ҳуқуки даҳлнопазирии манзилро доро аст, яъне е ҳуқуқ дорад, ки ба иайр аз ҳолатҳои пешбининамудаи қонун, кешишҳои бидуни хоҳиши е зеран ба манзилаш ворид шудани касро пешгирӣ намояд.

ЗЕРФАСЛИ З АҳДҳО. НАМОЯНДАГӢ

БОБИ 7 АҳДҳО

§ 1. МАФҲУМ, НАВЪҲО ВА ШАКЛИ АҳД

Моддаи 178. Мағҳуми аҳд

Амали шаҳрвандон ва шахси ҳуқуқӣ, ки ба муқаррар намудан, таийир додан ё қатъ намудани ҳуқуку еҳдадориҳои гражданӣ равона гардидааст, аҳд дониста мешавад.

Моддаи 179. Навъҳои аҳд

1. Аҳд метавонад яктарафа, дутарафа ё бисёртарафа (шартномаҳо) бошанд.

2. Аҳде яктарафа дониста мешавад, ки барои анҳоми он мутобики қонун ё созишиномаи тарафҳо ифодаи иродai як тараф зарур ё кифоя мебошад.

3. Барои бастани шартнома ифодаи иродai мувофиқашудаи ду тараф (аҳди дутарафа) ё се тараф ва ё бештар аз он (аҳди бисёртарафа) зарур аст.

Моддаи 180. Еҳдадорӣ аз реи аҳди яктарафа

Аҳди яктарафа барои шахси анхомдодаи аҳдҳо еҳдадориҳоро ба миён меорад. Он еҳдадориҳоро барои шахси дигар танҳо дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонун ё созишномаи ин ашхос ба миён оварда метавонад.

Моддаи 181. Танзими ҳуқуқии аҳди яктарафа

Нисбати аҳди яктарафа мутобиқан муқаррароти умумӣ дар бораи еҳдадориҳо ва шартномаҳо (фасли III) истифода мешаванд, зоро ин хилофи қонун, табиат ва моҳияти аҳд нест.

Моддаи 182. Аҳди бо шарту шароит басташуда

1. Агар тарафҳо ба миён омадани ҳуқуқу еҳдадориро аз шарте вобаста донанд, ки фаро расидан ё нарасидани он маълум нест, аҳд бо шарти батаъхир анхомдодашуда эътироф карда мешавад.

2. Агар тарафҳо қатъи ҳуқуқу еҳдадориро ба шарте вобаста карда бошанд, ки фаро расидан ё нарасидани он маълум нест, аҳд бо шарти бекоркунӣ анхомёфта эътироф карда мешавад.

3. Агар ба фаро расидани шарт тарафе бевихдонона монеъ шуда бошад, ки фаро расидани он ба манфиаташ нест, шарт фарорасида эътироф карда мешавад.

Агар ба фаро расидани шарт тарафе бевихдонона мусоидат карда бошад, ки фаро расидани он ба манфиаташ аст, шарт фарорасида эътироф карда мешавад.

Моддаи 183. Шакли аҳд

1. Аҳд шифоҳӣ (даҳонӣ) ё хаттӣ (оддӣ ё нотариалӣ) баста мешавад.

2. Аҳде, ки мумкин аст шифоҳӣ баста шавад, дар он сурат низ анхомёфта дониста мешавад, ки рафтори шахс ба азму ҳоҳиши бастани аҳд шаҳодат медиҳад.

3. Дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун ё созишномаи тарафҳо сукут ифодаи иродай бастани аҳд дониста мешавад.

4. Агар дар қонун тартиби дигаре муқаррар нагардида бошад, аҳде, ки бо додани жетон, чипта (билет) ё аломати дигари одатан қабулшуда тасдиқ гардидааст, анхомдодашуда эътироф карда мешавад.

Моддаи 184. Аҳди шифоҳӣ

1. Аҳде, ки дар қонун ё созишномаи тарафҳо барои он шакли хаттӣ (оддӣ ё нотариалӣ) муқаррар нагардидааст, метавонад шифоҳӣ баста шавад.

2. Агар дар созишномаи тарафҳо тартиби дигаре муқаррар нагардида бошад, ҳамаи аҳдҳои ҳангоми бастан ихрошаванда, ба истиснои аҳдҳое, ки барои онҳо шакли нотариалӣ муқаррар шудааст ва аҳдҳое, ки бинобар риоя

накардани шакли оддии хаттиашон беэътибор мегарданد, метавонанд ба таври шифоҳӣ баста шаванд.

3. Аҳд бо мақсади ихрои шартномаи дар шакли хаттӣ басташуда бо мувофиқаи тарафҳо мумкин аст шифоҳӣ баста шавад, ба шарте ки ин хилофи қонун ё шартнома набошад.

Моддаи 185. Шакли хаттии аҳд

1. Аҳди хаттӣ бояд бо тартиб додани ҳуҳхате баста шавад, ки мавзеи онро ифода карда, аз хониби як ё хамъи каси аҳдбаста ё шахси ба тарики даҳлдор ваколатдори онҳо имзо шудааст.

Дар қонунҳо ва созишномаи тарафҳо мумкин аст талаботи иловагие, ки шакли аҳд бояд ба он мутобиқат намояд (дар бланкаи дорои шакли муайян ба имзо расондан, меҳр гузоштан ва иайра) муқаррар гардида, оқибати риоя накардани ин талабот пешбинӣ карда шавад. Агар дар қонун ё созишномаи тарафҳо чунин оқибат пешбинӣ нагардида бошад, пас оқибати риоя накардани шакли оддии аҳди хаттӣ истифода мешавад.

2. Ҳангоми бастани аҳд истифодаи акси айни имзо бо ёрии воситаҳои нусхабардории механикӣ ё воситаи дигар, имзои электронию рақамӣ ё шакли дигари имзои шахсӣ дар ҳолатҳо ва мувофиқи тартиби пешбининамудаи қонун ё созишномаи тарафҳо роҳ дода мешавад.

3. Агар дар қонун ё созишномаи тарафҳо тартиби дигаре муқаррар нагардида бошад, мубодилаи мактуб, барқия (телеграмма), телефонограмма, телетайпограмма, факс ва ҳуҳхатҳои дигари муайянкунандай субъектҳо ва мавзеи ифодаи иродаашон ба шакли хаттии анҳоми аҳдбанҷӣ баробар карда мешавад.

4. Агар шаҳрванд бо сабаби иллати хисмонӣ, беморӣ ё бесаводӣ шахсан имзо гузошта натавонад, бо хоҳиши е аҳдро шаҳрванди дигар имзо карда метавонад.

Имзои ин шаҳрванд бояд аз хониби нотариус ё мансабдори дигари барои анҳоми чунин амали нотариалиӣ ҳақдошта бо зикри сабабҳое, ки аҳдкунанда бо дасти худ имзо карда натавонистааст, тасдиқ карда шавад.

Вале ҳангоми бастани аҳди дар қисми 4, моддаи 210 ҳамин Кодекс зикргардида ва додани ваколатнома барои бастани онҳо имзои шахсе, ки аҳдро имзо мекунад, инчунин мумкин аст аз хониби ташкилоте, ки дар он шаҳрванди бо дасти худ имзо карда наметавониста кор мекунад ё аз хониби маъмурияти муассисаи табобатии статсионарие, ки е дар он табобат меёбад, тасдиқ карда шавад.

Моддаи 186. Аҳде, ки дар шакли хаттии оддӣ анҳом дода мешаванд

1. Аҳдҳои зерин ба истиснои аҳде, ки тасдиқи нотариалиро талаб мекунад, бояд дар шакли оддии хаттӣ баста шаванд:

а) аҳди шахси хуқуқӣ байни худ ва бо шаҳрвандон;

б) аҳди байни шаҳрвандон ба маблаие, ки аз андозаи бо қонун муқарраргардидаи **нишондињанда барои ъисобињо на камтар аз бист маротиба** маротиба бештар аст ва дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун, - сарфи назар аз маблаии аҳд. (**ҚЛТ аз 3.07.12с. №850**)

2. Барои аҳде, ки мутобики моддаи 184 ҳамин Кодекс метавонад ба таври шифоҳӣ баста шавад, риояи шакли оддии хаттӣ талаб карда намешавад.

Моддаи 187. Оқибати риоя накардани шакли оддии аҳди хаттӣ

1. Риоя накардани шакли оддии аҳди хаттӣ тарафҳоро аз хуқуки дар мавриди баҳс хиҳати тасдиқи аҳд ва шартҳои он аз истинод ба баёноти шоҳидон маҳрум месозад, vale өнҳоро аз хуқуки овардани далелҳои хаттӣ ва далелҳои дигар маҳрум намесозад.

2. Дар ҳолатҳои бевосита дар қонун ё созишномаи тарафҳо зикргардида риоя накардани шакли оддии аҳди хаттӣ он беэътибор мегардад.

3. Риоя накардани шакли оддии аҳди хаттии робитай иқтисодии хорихӣ онро беэътибор мегардонад.

Моддаи 188. Аҳди дар нотариус тасдиқшуда

1. Аҳдҳои аз хониби нотариус тасдиқгардида бо роҳи дар ҳуҳхати ба талаботи моддаи 185 ҳамин Кодекс мутобиқаткунанда аз хониби нотариус ё мансабдори барои анҳоми чунин амали нотариалий ҳуқуқдошта сабт кардани навиштаҳоти тасдиқкунанда анҳом дода мешаванд.

2. Тасдиқи нотариалии аҳд дар ҳолати зайл ҳатмист:

- а) дар ҳолатҳое, ки дар қонун зикр гардидааст;
- б) бо талаби ҳар яке аз тарафҳо.

Моддаи 189. Бақайдгирии давлатии аҳдҳо

1. Аҳдҳо бо молу мулки иайриманқул (бегона кардан, ипотека, ихораи дарозмуддат, мерос гирифтан ва иайра) бояд ба қайди давлатӣ гирифта шаванд.

Тартиби бақайдгирии аҳдҳо бо молу мулки иайриманқул ва тартиб додани феҳрасти даҳлдор бо қонун муайян карда мешавад.

2. Дар қонунҳо мумкин аст бақайдгирии давлатии аҳдҳои вобаста бо намудҳои муайяни молу мулки манқула муқаррар карда шавад.

Моддаи 190. Оқибати риоя накардани шакли нотариалии аҳд ва талаботи бақайдгирии он

1. Риоя накардани шакли нотариалий ё талаботи бақайдгирии давлатии аҳд боиси беэътибории он мегардад. Чунин аҳд беэътибор дониста мешавад.

2. Агар яке аз тарафҳо аҳдеро, ки тасдиқи нотариалиро талаб мекунад, пурра ё қисман ихро карда, тарафи дигар аз баррасмиятдарории аҳд саркашӣ намояд, суд ҳақ дорад, ки бо талаби тарафи ихронамудаи аҳд **чунин аҳдро беэътибор донад**. Дар ин ҳолат баррасмиятдарории минбаъдаи аҳд зарур нест.

3. Агар аҳде, ки бақайдигири давлатиро талаб мекунад, дар шакли дахлдор баста шуда бошад, vale ҷаҳон аз тарафҳо аз бақайдигири он саркашӣ намояд, суд ҳақ дорад бо талаби тарафи дигар дар хусуси ба қайд гирифтани он қарор қабул кунад. Дар ин ҳолат аҳд мутобиқи қарори суд ба қайд гирифта мешавад.

4. Дар ҳолатҳои пешбининамудаи қисмҳои 2 ва 3 ҳамин модда тарафе, ки беасос аз тасдиқи нотариалӣ ё ба қайдигири давлатии аҳд саркашӣ менамояд, бояд ба тарафи дигар зиёни аз таъхири **бастани аҳд ва ба қайдигирӣ расидаро хуброн намояд**. (ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247)

§ 2. АҲДҲОИ БЕЭЪТИБОР ВА ОҚИБАТҲОИ ҲУҚУҚИИ ОНҲО

Моддаи 191. Аҳдҳои баҳснок ва беэътибор

1. Аҳд аз реи асосҳои муқаррарнамудаи ҳамин Кодекс бо сабаби онро беэътибор донистани суд (аҳди мавриди баҳс) ё сарфи назар аз чунин эътироф (аҳди беэътибор) беэътибор дониста мешавад.

2. Талаби беэътибор донистани аҳди баҳснок метавонад ба шахси дар ҳамин Кодекс зикргардида пешниҳод карда шавад.

Истифодаи оқибати аҳди беэътиборро ҳар шахси манфиатдор талаб карда метавонад. Суд ҳақ дорад, ки чунин оқибатро бо ташабbusи худ истифода намояд.

Моддаи 192. Муқаррароти умумӣ дар бораи оқибати беэътибории аҳд

1. Аҳди беэътибор, ба истиснои оқибате, ки бо беэътибории он алоқаманд аст, боиси оқибати ҳуқуқӣ намегардад ва аз лаҳзаи баста шуданаш беэътибор мебошад.

2. Дар сурати беэътибории аҳд, агар дар қонун оқибати дигари беэътиборӣ пешбинӣ нагардида бошанд, ҳар тараф вазифадор аст, ки ба тарафи дигар тамоми молу мулки аз реи аҳд гирифтаашро баргардонад ва агар дар шакли асл (натура) баргардонидани молу мулки гирифташуда имконнозазир бошад (аз хумла дар ҳолате ки ашёи гирифта дар истифодаи молу мулк, кори ихрошуда ё хизматрасонӣ ифода гардида бошад), арзиши онро бо пул хуброн намояд.

3. Агар аз мазмуни аҳди баҳснок маълум гардад, ки он минбаъд метавонад қатъ карда шавад, суд аҳдро беэътибор дониста, амали онро барои давраи оянда қатъ менамояд.

Моддаи 193. Беэътибории аҳди хилофи қонун

Аҳде, ки хилофи талаботи қонун аст, эътибор надорад ба шарте ки қонун баҳснок будани чунин аҳдро муқаррар нанамояд ё дар он оқибати дигари қонуншиканӣ пешбинӣ нагардида бошад.

Моддаи 194. Беэътибории аҳди бар хилофи асосҳои тартиботи ҳуқуқӣ ва ахлоқ басташуда

Аҳде, ки ошкоро бар хилофи асосҳои тартиботи ҳуқуқӣ ё ахлоқ баста шудааст, эътибор надорад.

Дар сурати нияти иаразнок доштани ҳар ду тарафи чунин аҳд, агар аҳдро ҳар ду тараф ихро карда бошанд, тамоми даромади аз ин аҳд бадастовардаи онҳо ба ҳисоби даромади давлат реёнида мешавад ва агар аҳдро як тараф ихро карда бошад, аз тарафи дигар тамоми даромад ва молу мулки гирифтааш ва тамоми **молу мулке**, ки он мебоист бар ивази даромад ва молу мулки гирифташуда ба тарафи аввал дихад, ба фоидай давлат реёнида мешавад.

Дар сурати нияти иаразнок доштани танҳо як тарафи чунин аҳд, он бояд тамоми даромади аз реи аҳд гирифтаашро ба тарафи дигар баргардонад, аммо даромаде, ки тарафи иаразнок амал карда гирифтааст ё бояд мувофиқи аҳди ихрошуда мегирифт, ба он дода шавад, ба фоидай давлат реёнида мешавад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Моддаи 195. Беэътибории аҳдҳои реяқӣ ва қалбакӣ басташуда

1. Аҳди реяқӣ, яъне аҳде, ки танҳо реяқӣ, бидуни нияти барои он бунёд намудани оқибати даҳлдори ҳуқуқӣ баста шудааст, эътибор надорад.

2. Аҳди қалбакӣ, яъне аҳде, ки бо мақсади рейпеш намудани аҳди дигар баста шудааст, эътибор надорад. Нисбати аҳде, ки тарафҳо воқеан дар назар дошта буданд, бо назардошти хусусияти аҳд, қоидаҳои ба он даҳлдор истифода мешаванд.

Моддаи 196. Беэътибории аҳде, ки шаҳрванди иайри қобили амал эътирофгардида бастааст

1. Аҳде, ки шаҳрванди дар натихаи бемории рехӣ иайри қобили амал эътирофгардида бастааст, эътибор надорад.

Ҳар яке аз тарафҳои чунин аҳд вазифадор аст, ки ба тарафи дигар тамоми молу мулки гирифтаашро дар шакли асл (натура) баргардонад ва дар сурати имконнозазии дар шакли натура баргардонидани молу мулки гирифташуда арзиши онро бо пул хуброн намояд.

Агар тарафи қобили амал иайри қобили амал будани тарафи дигарро дониста бошад ё мебоист донад, тарафи қобили амал иайр аз ин вазифадор аст, ки ба тарафи дигар зиёни воқеии ба он расонидашударо хуброн намояд.

2. Ба манфиати шаҳрванде, ки бо сабаби бемории рехӣ иайри қобили амал эътироф гардидааст, аҳди бастаи е бо талаби васиаш аз тарафи суд боэътибор эътироф карда мешавад, агар чунин аҳд ба фоидай он баста шуда бошад.

Моддаи 197. Беэътибории аҳде, ки ноболии то чордаҳсола бастааст

1. Аҳде, ки ноболии (хурдсол)-и то чордаҳсола нарасида бастааст, эътибор надорад. Нисбати чунин аҳд қоидаҳои дар сарсатрҳои дуюм ва сеюми қисми 1, моддаи 196 ҳамин Кодекс пешбинигардида татбиқ мешаванд.

2. Агар аҳди бастаи хурдсол ба манфиаташ бошад, суд метавонад бо талаби волидайн, фарзандхондагон ё васии е аҳди бастаашро, ки ба манфиати е аст, боэътибор эътироф намояд.

3. Қоидаҳои ҳамин модда ба аҳдҳои хурди майшӣ ва аҳдҳои дигари хурдсолон, ки онҳо мутобиқи моддаи 29 ҳамин Кодекс ба мустақилона бастани онҳо ҳақ доранд, даҳл надорад.

Моддаи 198. Беэътибории аҳди шахси ҳуқуқӣ, ки берун аз қобилияти ҳуқуқдориаш баста аст

Аҳдеро, ки шахси ҳуқуқӣ хилофи мақсади фаъолияти дар ҳуҳҳатҳои таъсисии он аниқ маҳдудгардида ё шахси ҳуқуқие бастааст, ки барои машнул шудан ба фаъолияти даҳлдор ихозатнома (литсензия) надорад, агар исбот шуда бошад, ки тарафи дигари аҳд иайриқонунӣ будани онро медонист ё баръало мебоист донад, бо даъвои ин шахси ҳуқуқӣ, муассис (иштирокӣ) он ё мақоми давлатии ба фаъолияти шахси ҳуқуқӣ назораткунанда суд метавонад беэътибор эътироф намояд.

Моддаи 199. Оқибати маҳдуд кардани ваколат барои бастани аҳд

Агар ваколати шахс барои бастани аҳд бо шартнома ё ваколати мақоми шахси ҳуқуқӣ бо ҳуҳҳатҳои таъсиси он дар муқоиса бо ваколатҳои дар ваколатнома ё қонун муайяншуда маҳдуд гардида бошад ё вобаста ба шароити бастани аҳдҳо тибқи қонун яқин донистани он мумкин бошад ва чунин шахс ё мақом аз доираи ин маҳдудиятҳо барояд, суд бо даъвои шахсе, ки маҳдудиятҳо ба манфиати е муқаррар гардидаанд, танҳо дар ҳолате метавонад аҳдро беэътибор эътироф намояд, ки тарафи дигари аҳд дар хусуси маҳдудиятҳои мазкур бараъло медонист ё мебоист донад.

Моддаи 200. Беэътибории аҳде, ки ноболии аз чордаҳ то ҳаждаҳсола бастааст

1. Аҳде, ки ноболии аз чордаҳ то ҳаждаҳсола бидуни ризои волидайн, фарзандхондагон ё парасторони худ бастааст, агар чунин ризоят мутобиқи моддаи 27 ҳамин Кодекс зарур бошад, мумкин аст бо даъвои волидайн,

фарзандхондагон ё парасторон аз хониби суд беэътибор дониста шавад. Агар чунин аҳд беэътибор дониста шавад, мутобиқан қоидаҳои дар сарсатрҳои дуюм ва сеюми қисми 1, моддаи 196 ҳамин Кодекс пешбинигардида татбиқ мешаванд.

2. Қоидаҳои ҳамин модда ба аҳдҳои ноболионе, ки дорои қобилияти пурраи амал гардидаанд (қисми 2, моддаи 22, **моддаи 28** ҳамин Кодекс), дахл надоранд.

Моддаи 201. Беэътибории аҳде, ки шаҳрванди қобилияти амалаш аз хониби суд маҳдудгардида бастааст

1. Аҳди ихтиёрдории молу мулкро, ки шаҳрванди қобилияти амалаш дар натихаи сеиистеъмоли **машрубот, воситањои нашъадор, моддањои психотропӣ ва прекурсорњо ё моддањои дигари мадњушкунанда** аз хониби суд маҳдудгардида бидуни ризоии парастораш бастааст, суд метавонад бо даъвои парастор беэътибор эътироф намояд. (**ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178**)

Агар чунин аҳд беэътибор дониста шавад, мутобиқан қоидаҳои дар қисми 1, моддаи 200 ҳамин Кодекс пешбинигардида татбиқ мешаванд.

2. Қоидаҳои ҳамин модда ба аҳдҳои хурди машиие, ки шаҳрванди қобилияти амалаш маҳдудкардашуда мутобиқи моддаи 31 ҳамин Кодекс ҳақ дорад, мустақилона бандад, дахл надоранд.

Моддаи 202. Беэътибории аҳде, ки шаҳрванд барои дарки аҳамияти амали худ ё идора кардани он қобилиат надошта бастааст

1. Суд метавонад аҳди шаҳрвандеро, ки қобили амал бошад ҳам, вале дар лаҳзаи бастани он дар ҳолате қарор дошт, ки амалҳои худро дарк намекард ё ба идораи онҳо қобилият надошт, бо даъвои ин шаҳрванд ё шахси дигаре, ки ҳукуқ ё манфиати қонунан ҳифзшавандаашон дар натихаи бастани он халалдор гардидаанд, беэътибор донад.

2. Агар исбот гардад, ки дар лаҳзаи бастани аҳд шаҳрванд барои дарки аҳамияти амали худ ё идораи он қодир набуд, суд метавонад аҳди бастаи шаҳрвандеро, ки баъдан иайри қобили амал эътироф гардидааст, бо даъвои васии е беэътибор донад.

3. Агар аҳд дар асоси ҳамин модда беэътибор дониста шавад, мутобиқан қоидаҳои **бандњои якум ва дуюми қисми 1, моддаи 196 ҳамин Кодекс пешбинигардида истифода мешаванд.** (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Моддаи 203. Беэътибории аҳде, ки дар натихаи гумроҳӣ баста шудааст

1. Суд метавонад аҳди дар натихаи гумроҳӣ бастаро, ки аҳамияти муҳим дорад, бо даъвои тарафе, ки дар асари гумроҳӣ амал кардааст, беэътибор эътироф намояд.

Гумроҳӣ доир ба табиати аҳд, шабоҳат ё чунин сифатҳои **мавзӯи** он дорои аҳамияти муҳим мебошанд, ки имкониятҳои аз реи таъинот истифода намудани онро хеле кам мекунанд. Гумроҳӣ доир ба сабабҳои аҳд дорои аҳамияти муҳим намебошад. (**ҚЛТ аз 02.01.2019с. №1557**)

2. Агар аҳд ҳамчун аҳди бар асари гумроҳӣ басташуда беэътибор дониста шавад, мутобиқан қоидаҳои дар қисми 2, моддаи 192 ҳамин Кодекс пешбинигардида татбиқ мешаванд.

Уайр аз ин, тарафе, ки бо даъвои он аҳд беэътибор дониста шудааст, агар исбот кунад, ки гумроҳӣ бо гуноҳи тарафи дигар рей додааст, ҳақ дорад аз тарафи дигар хуброни зиёни воқеиро талаб намояд. Агар ин исбот нашуда бошад, тарафе, ки бо даъвои он аҳд беэътибор дониста шудааст, ҳатто агар гумроҳӣ бар асари вазъияте рух дода бошад, ки ба тарафи гумроҳшуда вобаста нест, вазифадор аст, бо талаби тарафи дигар зиёни воқеии ба он расидаро хуброн намояд.

Моддаи 204. Беэътибории аҳде, ки бо фиреб, зероварӣ, таҳдид, созиши бадқасданаи намояндаи як тараф бо тарафи дигар ё шароити вазнин баста шудааст

1. Суд метавонад аҳдеро, ки бо фиреб, зероварӣ, таҳдид, созиши бадқасданаи намояндаи як тараф бо тарафи дигар баста шудааст, инчунин аҳдеро, ки шахс бо сабаби шароити вазнин бо шартҳои барояш тамоман бефоида, маҳбуран бастааст ва тарафи дигар аз он истифода намудааст (аҳди асоратовар), бо даъвои хабрдида беэътибор донад.

2. Агар аҳд бо яке аз асосҳои дар қисми 1 ҳамин модда зикргардида беэътибор дониста шавад, тарафи дигар ба хабрдида тамоми молу мулки аз реи аҳд гирифтаашро бармегардонад ва агар баргардонидани молу мулк имконнопазир бошад, арзиши онро бо пул хуброн менамояд.

Молу мулке, ки хабрдида аз реи аҳд аз тарафи дигар гирифтааст, инчунин молу мулки ба тарафи дигар додаи он, ки бояд ба он хуброн карда шавад, ба фоидай давлат реёнида мешавад. Дар сурати имконнопазирии дар шакли асл (натура) ба фоидай давлат додани молу мулк арзиши он бо пул реёнида мешавад. Уайр аз ин тарафи дигар ба хабрдида зиёни воқеии ба он расонидашударо хуброн менамояд.

Моддаи 205. Оқибати беэътибории як қисми аҳд

Агар таҳмин кардан мумкин бошад, ки аҳд бидуни дохил кардани қисми беэътибори он ҳам метавонист баста шавад, аз ин қисмҳои дигари аҳд беэътибор намегардад.

Моддаи 206. Меҳлати даъво аз реи аҳдҳои беэътибор

1. Даъво дар мавриди истифодаи оқибати беэътибории аҳди беэътибор метавонад дар давоми се соли пас аз оиози ихрои он пешниҳод карда шавад.

2. Даъво дар мавриди беэътибор доистани аҳди баҳснок ва истифодай оқибати беэътибории он дар давоми се соли пас аз қатъ гардидани зероварӣ ё таҳдиде, ки аҳд таҳти таъсири он баста шуда буд (қисми 1, моддаи 204) ва ё аз резе, ки даъвогар дар хусуси шароити дигаре, ки асоси беэътибор доистани аҳд мебошад, хабар ёфтааст ё мебоист хабар ёбад, пешниҳод карда шуданаш мумкин аст.

БОБИ 8 НАМОЯНДАГӢ. ВАКОЛАТНОМА

Моддаи 207. Намояндагӣ

1. Аҳде, ки як шахс (намоянда) аз номи шахси дигар (вакилкунанда) дар асоси ваколати бо ваколатнома, нишондоди қонун ё санади мақоми ваколатдори давлатӣ ё мақоми ҳокимияти маҳаллӣ асосёфта баста шудааст, ҳуқуқу еҳдадориҳои гражданини вакилкунандаро бевосита ба вухуд меорад, тайири медиҳад ё қатъ мегардонад.

Ваколат инчунин метавонад вобаста ба вазъе зоҳир гардад, ки намоянда дар он амал мекунад (фурешандаро дар савдои чакана, ҳазинадор (кассир) ва иайра).

2. Ашхосе, ки гарчанд ба манфиати дигарон аст, vale аз номи худ амал мекунанд (миёнаравони тихоратӣ, мудирони озмун (**тандер**) ҳангоми муфлисӣ, васиён ҳангоми меросгирӣ ва иайра), инчунин ашхосе, ки барои анҳоми гуфтушунид дар мавриди аҳҷои дар оянда имкондошта ваколатдор шудаанд, намоянда намебошанд. (**ҚЛТ аз 23.07.2016 сол №1334**)

3. Намоянда аз номи ваколатдиҳанда ба манфиати худ аҳд баста наметавонад. Е чунин аҳҷоро ба манфиати шахси дигаре, ки ҳамзамон намояндаи е низ мебошад, ба истиснои ҳолатҳои намояндагии тихоратӣ баста наметавонад.

4. Ба воситай намоянда бастани аҳде, ки бо хусусияти худ метавонад танҳо шахсан баста шавад, инчунин аҳҷои дигари дар қонун зикргардида роҳ дода намешавад.

Моддаи 208. Аҳд бастани шахси ваколат надошта

1. Дар сурати набудани ваколати амал кардан аз номи шахси дигар ё баромадан аз доираи чунин ваколат, агар шахси дигар (ваколатдиҳанда) минбаъд чунин аҳдро бевосита маъқул донад, аҳд аз номи шахси анҳомдодаи он ва ба манфиати е суратгирифта эътироф карда мешавад.

2. Аз хониби шахси намояндагикунанда минбаъд маъқул доиста шудани аҳд барои е ҳуқуқу еҳдадориҳои гражданиро аз реи ин аҳд аз лаҳзаи анҳом дода шуданаш ба вухуд меорад, тайири медиҳад ва қатъ менамояд.

Моддаи 209. Намояндагии тихоратӣ

1. Шахсе намояндаи тихоратӣ мебошад, ки муентазам ва мустақилона аз номи соҳибкорон ҳангоми бастани шартнома дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ намояндагӣ мекунад.

2. Намояндагии тихоратии тарафҳои муҳталифи аҳд ҳамзамон бо ризояти ин тарафҳо ва дар ҳолатҳои дигари дар қонун пешбинигардида роҳ дода мешавад. Зимнан намояндаи тихоратӣ вазифадор аст, ки супориши гирифтаашро чун соҳибкори муқаррарӣ иамхорона ихро кунад.

Намояндаи тихоратӣ ҳақ дорад, ки аз тарафҳои шартнома ба ҳиссаҳои баробар пардохтани мукофотпулии шартшуда ва хуброни маблаши ҳангоми ихрои супориши ҳархардаашро, агар дар созишномаи байни онҳо тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, талаб намояд.

3. Намояндагии тихоратӣ дар асоси шартномае, ки дар шакли ҳаттӣ баста шуда, нишондодҳоро ба ваколати намоянда дар бар мегирад ва дар сурати набудани чунин нишондодҳо, инчунин дар асоси ваколатнома ба амал бароварда мешавад.

Намояндаи тихоратӣ вазифадор аст, ки маълумоти барояш маълумгардидаи аҳдҳои тихоратиро пас аз ихрои супориши гирифтааш низ маҳфӣ нигоҳ дорад.

4. Хусусиятҳои намояндагии тихоратӣ дар соҳаҳои алоҳидай фаъолияти соҳибкорӣ бо қонун ва санади дигари ҳуқуқӣ муқаррар карда мешаванд.

Моддаи 210. Ваколатнома

1. Ваколатнома аз хониби як шахс ба шахси дигар додани ваколати ҳаттӣ барои намояндагӣ дар назди шахси сеюм дониста мешавад. Ваколатдиҳанда метавонад ваколатномаро барои аҳд бастани намоянда бевосита ба шахси сеюми даҳлдор дидад.

2. Ваколатнома барои бастани аҳде, ки шакли нотариалиро талаб мекунад, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қонун, бояд аз хониби нотариус тасдиқ карда шавад.

3. Ба ваколатномаҳои тасдиқкардаи нотариус ваколатномаҳои зайл баробар карда мешаванд:

а) ваколатномаи хизматчиёни ҳарбӣ ва шахси дигари дар госпиталҳо, санаторияҳо ва муассисаҳои дигари ҳарбии табобати муолихашаванд, ки аз хониби сардори чунин муассиса, муовини е оид ба қисми тиббӣ, сардуҳтур ё дуҳтури навбатдор тасдиқ шудааст;

б) ваколатномаи хизматчиёни ҳарбӣ ва дар маҳалҳои хойгираншавии қисмҳо, хузъу томҳо, муассисаҳои ҳарбӣ ва таълимгоҳҳои ҳарбӣ, ки идораҳои нотариалий ва мақомоти дигари анхомдиҳандаи амалҳои нотариалий надоранд, инчунин ваколатномаи коргарону хизматчиён, аъзои оилаҳои онҳо ва аъзои

оилаҳои хизматчиёни ҳарбӣ, ки аз хониби командири (сардори)-и ин қисм, ҳузъу том, муассиса ё таълимгоҳ тасдиқ шудаанд;

в) ваколатномаи шахси дар ҳойҳои аз озодӣ маҳрумшудагон қарордошта, ки аз хониби сардори маҳбасхонаи даҳлдор тасдиқ кардааст;

г) ваколатномаи шаҳрвандони болии қобили амали дар муассисаҳои ҳифзи ихтимоии аҳолӣ қарордоштае, ки аз хониби маъмурияти ин муассиса ё роҳбари (муовини е) мақоми даҳлдори ҳифзи ихтимоии аҳолӣ тасдиқ гардидааст.

4. Ваколатнома барои гирифтани музди меҳнат ва пардохтҳои дигари марбут ба муносибатҳои меҳнатӣ, барои гирифтани мукофотпулии муаллифону ихтироъкорон, нафақаю ёрдампулӣ ва стипендияҳо, пасандози шаҳрвандон дар бонкҳо ва барои гирифтани муросилот, аз хумла муросилоти пулӣ ва молу мулкӣ аз хониби ташкилоте, ки ваколатдиҳанда дар он кор ё таҳсил меқунад, ташкилоти истифодаи манзилгоҳи маҳали зисти е ва маъмурияти беморхонае, ки дар он е муолиха мегардад, тасдиқ шуда метавонад.

Ваколатномае, ки бо телеграф ва ъамчунин аз тариқи намудњои дигари алоқа ирсол мегардад, ба шарте ки ъульъатњоро кормандони алоқа фиристанд, аз тарафи мақомоти алоқа тасдиқ карда мешавад. (ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247)

5. Ваколатнома аз номи шахси ҳуқуқӣ бо имзои роҳбари он ё шахси дигари тибқи ҳуҷӯатҳои таъсиси ба ин кор ваколатдори он ва гузоштани меҳри ин ташкилот дода мешавад.

Ваколатнома аз номи шахси ҳуқуқии ба моликияти давлатӣ асосёфта барои гирифтани ё додани пул ва неъматҳои дигари молу мулкӣ инчунин бояд аз хониби сармуҳосиби (муҳосиби калон) ин ташкилот имзо карда шавад.

Моддаи 211. Меҳлати ваколатнома

1. Меҳлати амали ваколатнома зиёда аз се сол буда наметавонад. Агар дар ваколатнома меҳлат нишон дода нашуда бошад, он эътибори худро дар давоми як соли пас аз санаи дода шуданаш нигоҳ медорад.

Ваколатномае, ки санаи дода шуданаш зикр наёфтааст, эътибор надорад.

2. Ваколатномаи аз хониби нотариус тасдиқшудае, ки барои анҳоми амалҳо дар хориҳа пешбинӣ гардида, дар ҳусуси меҳлати эътибори он ишорае надорад, то аз хониби шахси ваколатномаро дода бекор карда шуданаш эътибор дорад.

Моддаи 212. Ба шахси дигар вогузоштани ваколат

1. Шахсе, ки ба е ваколатнома дода шудааст, амалҳоеро, ки барои ихројашон ваколатдор шудааст, бояд шахсан анҳом дихад. Агар дар ваколатнома чунин ваколат дода шуда бошад ё шахс барои ҳифзи манфиати

шахси ваколатномаро дода ба ин кор махбур бошад, е метавонад ихрои ин амалҳоро ба шахси дигар voguzor намояд.

2. Шахсе, ки ваколаташро ба шахси дигар voguzoшtaаст, бояд дар ин хусус шахси ваколатнома додаро огоҳ сохта, дар бораи шахсе, ки ба е ваколаташро voguzoшtaаст, маълумоти зарурӣ пешниҳод намояд. Дар сурати ихро накардани ин eҳدادорӣ шахси ваколаташро voguzorkarda барои амалҳои шахсе, ки соҳиби ваколат шудааст, ҳамчун амалҳои худ масъулият бар деш мегирад.

3. Ваколатномае, ки мувофиқи тартиби ба шахси дигар voguzor намудани ваколат дода шудааст, ба истиснои ҳолатҳои дар қисми 4, моддаи 210 ҳамин Кодекс пешбинигардида бояд дар идораи нотариус тасдиқ карда шавад.

4. Меҳлати амали ваколатномаи мувофиқи тартиби ба шахси дигар voguzor намудани ваколат додашуда набояд аз меҳлати амали ваколатномае, ки дар асоси он дода шудааст, зиёдтар бошад.

Моддаи 213. Қатъи ваколатнома

1. Амали ваколатнома дар ҳолатҳои зерин қатъ мегардад:

а) иљрои амалњое, ки дар ваколатнома пешбинї гардидаанд; (Қ ЛТ аз 12.05.2007сол, №247)

б) гузаштани меҳлати ваколатнома;

в) ваколатномаро бекор кардани шахсе, ки онро додааст;

г) даст кашидан шахсе, ки ба е ваколатнома дода шудааст;

д) катъ гардидани фаъолияти шахси хуқуқие, ки аз номи он ваколатнома дода шудааст;

е) қатъ гардидани фаъолияти шахси хуқуқие, ки ба он ваколатнома дода шудааст;

ж) вафот кардани шаҳрванде, ки ваколатнома додааст, иайри қобили амал, дорои қобилияти маҳдуди амал ё бедарак эътироф гардидани е;

з) вафот кардани шаҳрванде, ки ба е ваколатнома дода шудааст, иайри қобили амал, дорои қобилияти маҳдуди амал ё бедарак эътироф гардидани е.

2. Шахсе, ки ваколатнома додааст, метавонад ҳар вақт ваколатнома ё ба шахси дигар voguzor намудани ваколатро бекор кунад ва шахсе, ки ба е ваколатнома дода шудааст, метавонад аз он даст қашад. Созишнома дар бораи даст кашидан аз ин хукуқ эътибор надорад.

3. Бо қатъи ваколатнома ба шахси дигар voguzor намудани ваколат низ беэътибор мегардад.

Моддаи 214. Оқибати қатъи ваколатнома

1. Шахсе, ки ваколатнома дода, минбаъд онро бекор кардааст, вазифадор аст дар хусуси бекор кардани он ба шахсе, ки ваколатнома дода шудааст, инчунин ба шахси сеюми ба е маълуме, ки ваколатнома барои

намояндагӣ дар наздашон дода шудааст, маълум созад. Дар сурати бо сабабҳои дар зербандҳои д) ва ж) қисми 1 моддаи 213 ҳамин Кодекс зикргардида қатъ гардидани ваколатнома, чунин еҳдадорӣ ба зиммаи ворисони ҳуқуқии шахсе гузашта мешавад, ки ваколатномаро додааст. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

2. ҳуқуқу еҳдадориҳое, ки дар натихаи амали шахси ваколатнома гирифта ба миён омадааст, то лаҳзае ки ин шахс дар хусуси қатъ гардидани он огоҳӣ ёфтааст ё мебоист огоҳӣ ёбад, барои шахси ваколатнома додагӣ ва ворисони ҳуқуқии е нисбати шахси сеюм эътибор доранд. Агар шахси сеюм беэътибор будани ваколатномаро дониста бошад ё бояд медонист, ин қоидаҳо истифода намешаванд.

3. Пас аз беэътибор шудани ваколатнома шахсе, ки онро гирифтаст ё ворисони ҳуқуқии е, вазифадоранд, ваколатномаро фавран баргардонанд.

ЗЕРФАСЛИ 4 МЕҳЛАТ. ҳИСОБ КАРДАНИ МЕҳЛАТ. МЕҳЛАТИ ДАҶВО

БОБИ 9 МАФҳУМ, НАВЪҳО ВА ҳИСОБ КАРДАНИ МЕҳЛАТ

Моддаи 215. Муайян намудани меҳлат

Меҳлати дар қонун, санади дигари ҳуқуқӣ ё аҳд муқарраргардида ё аз хониби суд таъингардида бо санаи тақвим ё гузаштани давраи вақте муайян мегардад, ки бо сол, моҳ, ҳафта, рез ё соат ҳисоб карда мешавад.

Меҳлат мумкин аст бо ишора ба ҳодисае, ки бояд ҳатман фаро расад, низ муайян карда мешавад.

Моддаи 216. Оиози меҳлати бо давраи вақт муайянгардида

Хараёни меҳлати бо давраи вақт муайянгардида дар рези дигари пас аз санаи тақвимӣ ё фаро расидани ҳодисае оиоз меёбад, ки бо он муайян шудаааст.

Моддаи 217. Ҳатми меҳлати бо давраи вақт муайянгардида

1. Меҳлате, ки бо солҳо ҳисоб карда мешавад, дар моҳу санаи даҳлдори соли охирӣ меҳлат хотима меёбад.

Нисбати меҳлате, ки ним сол муайян шудааст, қоидаҳои барои меҳлати бо моҳҳо ҳисобшаванди истифода мешаванд.

2. Ба меҳлате, ки бо семоҳаҳои сол ҳисоб карда мешавад, қоидаҳо барои меҳлати бо моҳҳо ҳисобшаванди истифода бурда мешаванд. Дар айни замон ҳисоби семоҳа аз аввали сол шуреъ мешавад.

3. Мехлате, ки бо моҳҳо ҳисоб карда мешавад, дар санаи дахлдори моҳи охири меҳлат хатм меёбад.

Мехлате, ки ним моҳ муайян шудааст, ҳамчун меҳлати бо рез ҳисобкардашаванда шуморида шуда, баробар ба понздаҳ рез дониста мешавад.

Агар хатми меҳлати бо моҳ ҳисобшаванда ба моҳе рост ояд, ки санаи дахлдор надорад, пас меҳлат дар рези охирини ҳамин моҳ хотима меёбад.

4. Мехлате, ки бо ҳафта ҳисоб карда мешавад, дар рези дахлдори ҳафтаи охирини меҳлат хотима меёбад.

Моддаи 218. Хатми меҳлат дар рези ҷайрикорӣ

Агар рези охирини меҳлат ба рези ҷайрикорӣ рост ояд, рези хатми меҳлат рези наздиктарини кории баъди он фаро расида ба ҳисоб меравад.

Моддаи 219. Тартиби ихрои амал дар рези охирини меҳлат

1. Агар барои ихрои ягон амал меҳлат муайян шуда бошад, онро то соати бисту чори рези охирини меҳлат анҳом додан мумкин аст.

Вале агар ин амал дар ягон ташкилот бояд анҳом дода шавад, пас меҳлат дар ҳамон соате ба охир мерасад, ки ихрои амали дахлдор дар ин ташкилот мутобики тартиби муқарраргардида қатъ карда мешавад.

2. Аризаҳои хаттӣ ва огоҳиномаҳое, ки ба ташкилотҳои алоқа то соати бисту чори рези охирини меҳлат супорида шудаанд, дар меҳлати муайян супоридашуда ба ҳисоб мераванд.

БОБИ 10 МЕҲЛАТИ Даъво

Моддаи 220. Мағҳуми меҳлати даъво

1. Меҳлати даъво меҳлатест, ки дар давоми он талаби даъвои аз сабаби вайрон кардани ҳукуқи шахс ё манфиати қонунан ҳифзшудааш ба миён омадааст, қонеъ карда шуданаш мумкин аст.

2. Меҳлати даъво ва тартиби ҳисоби он тибқи қонун пешбинӣ гардида, онро бо шартномаи байни тарафҳо тайири додан мумкин нест.

3. Асоси боздошт ё танаффуси меҳлати даъворо ҳамин Кодекс ва дигар қонунҳо муқаррар мекунанд.

Моддаи 221. Меҳлати умумии даъво

Меҳлати умумии даъво се сол муқаррар карда мешавад.

Моддаи 222. Меҳлати маҳсуси даъво

1. Барои навъҳои алоҳидаи даъво қонун метавонад меҳлатҳои маҳсуси даъвои нисбат ба меҳлати умумӣ камтар ё бештарро муқаррар намояд.

2. Қоидаҳои моддаҳои 220, 223-230 ҳамин Кодекс агар дар қонун тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, инчунин ба меҳлатҳои маҳсус низ татбиқ мегардад.

Моддаи 223. Татбиқи меҳлати даъво

1. Дархостро оиди ҳифзи ҳуқуқи вайронгардида сарфи назар аз гузашти меҳлати даъво суд хихати баррасӣ қабул мекунад.

2. Меҳлати даъворо суд танҳо тибқи аризаи тарафи иштирокчии баҳс, ки то қабул гардидани қарори суд арз шудааст, татбиқ менамояд.

Гузашти меҳлати даъво, ки аз татбиқи он тарафи иштирокчии баҳс арз кардааст, барои радди даъво қарор қабул кардани суд асос шуда метавонад.

Бо гузашти меҳлати даъво оид ба талаби асосӣ инчунин меҳлати даъво оид ба талаби иловагӣ (дар бораи талаб карда гирифтани ноустуворона, оид ба масъулияти кафил ва иайра) низ хотима меёбад. (**Қ ҶТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Моддаи 224. Баҳисобгирий ва оиози хараёни меҳлати даъво

1. Тартиби баҳисобгирии меҳлати даъво мутобики қоидаҳои умумии баҳисобгирии меҳлати даъво, ки ҳамин Кодекс пешбинӣ намудааст, муайян карда мешавад.

2. Хараёни меҳлати даъво аз резе, ки шахс огоҳ гардидааст ё мебоист аз вайрон гардидани ҳуқуқаш огоҳӣ меёфт, оиоз мегардад. Истиснои ин қоидаро ҳамин Кодекс ва дигар қонунҳо муқаррар мекунанд.

3. Мутобики еҳдадориҳои дорои меҳлати ихро хараёни меҳлати ихрои даъво баъди хатми меҳлати ихро оиоз меёбад.

Мутобики еҳдадориҳое, ки меҳлати ихрои онҳо муайян нашудааст ё бо лаҳзай пасталабкунӣ муайян гардидааст, хараёни меҳлати даъво аз лаҳзасе оиоз меёбад, ки қарздиҳанд ҳуқуқи пешниҳоди талаботи ихрои еҳдадориро пайдо мекунад ва агар ба қарздор барои ихрои чунин талаб меҳлати имтиёзном дода шавад, баҳисобгирии меҳлати даъво пас аз хатми ихрои меҳлати мазкур оиоз меёбад.

4. Дар мавриди еҳдадориҳои акс (регистривӣ) хараёни меҳлати даъво аз лаҳзай ихрои еҳдадориҳои асосӣ оиоз меёбад.

Моддаи 225. Меҳлати даъво ҳангоми иваз шудани шахс дар еҳдадорӣ

Иваз шудани шахс дар еҳдадорӣ боиси таийир ёфтани меҳлати даъво ва тартиби баҳисобгирии он шуда наметавонад.

Моддаи 226. Боздошти хараёни меҳлати даъво

1. Хараёни меҳлати даъво дар ҳолатҳои зайл боздошта мешаванд:

а) агар барои арзи даъво дар шароити мавхуда ҳолатҳои фақулодда ё ногувор (нереи бартараф карда нашаванд) халал расонида бошад;

- б) агар даъвогар ё хавобгар дар ҳайати Қувваҳои Мусаллаҳ дохил шуда бошад, ки ба ҳолати низомӣ (ҳарбӣ) гузаронида шудааст;
- в) дар ҳолати дар асоси қонун ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудани ба таъхир гузоштани меҳлати ихрои еҳдадорӣ (мораторий);
- г) ҳангоми боздошти амали қонун ё дигар санади ҳуқуқӣ, ки муносибатҳои даҳлдорро танзим менамояд;
- д) агар шахси иайри қобили амал намояндаи қонунӣ надошта бошад;
- е) дар дигар ҳолатҳо, агар он бо қонунҳои маҳсус пешбинӣ гардида бошанд.

2. Хараёни меҳлати даъво ба шарте боздошта мешавад, ки агар ҳолатҳои дар ҳамин модда зикршуда дар шаш моҳи охири меҳлати даъво ба миён омадаанд ё идома доштанд ва агар ин меҳлат ба шаш моҳ баробар ё аз шаш моҳ камтар бошад, дар хараёни меҳлати даъво боздошта мешавад.

3. Аз рези хотима ёфтани ҳолате, ки барои боздошти меҳлати даъво сабаб гардидааст, хараёни меҳлати он идома меёбад. Қисми боқимондаи меҳлат то шаш моҳ дароз карда мешавад ва агар меҳлати даъво баробари шаш моҳ ё аз ин камтар бошад, он гоҳ то меҳлати даъво дароз карда мешавад.

Моддаи 227. Канда шудани хараёни меҳлати даъво

Хараёни меҳлати даъво ҳангоми тартиби муқарраргардида пешниҳод кардани даъво, инчунин ҳангоми аз хониби шахси еҳдадор анҳом додани амале, ки оид ба эътирофи қарз ё дигар еҳдадориҳо далолат меқунад, канда мешавад.

Пас аз канда шудани меҳлати даъво хараёни он аз нау оиоз меёбад; вақте, ки то канда шудани меҳлат гузаштааст, ба меҳлати нау ҳисоб карда намешавад.

Моддаи 228. Хараёни меҳлати даъво дар мавриди баррасӣ қарор надодани даъво

Агар суд даъворо бе муҳокима монда бошад, пас хараёни меҳлати даъво, ки то арзи даъво оиоз ёфта буд, тибқи тартиби умумӣ идома меёбад.

Агар суд даъворо, ки ба парвандаи хиноятӣ арз шудааст, бидуни муҳокима монда бошад, пас хараёни меҳлати даъво, ки то арзи даъво оиоз шуда буд, то эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукм, ки мутобиқи он даъво мавриди муҳокима қарор нагирифтааст, боздошта мешавад; вақте, ки дар давоми он меҳлати даъво боздошта шуда буд, ба меҳлати даъво ҳисоб карда намешавад. Дар айни замон агар қисми боқимондаи меҳлат камтар аз шаш моҳ бошад, он то шаш моҳ дароз карда мешавад.

Моддаи 229. Барқарор намудани меҳлати даъво

1. Дар ҳолатҳое ки суд сабаби гузаронидани меҳлати даъворо вобаста ба шахсияти даъвогар (бемории вазнин, ҳолати охизона, бесаводӣ ва иайра) узрнок эътироф кунад, ҳуқуқи вайронгардидаи шаҳрванд бояд хифз гардад. Сабабҳои гузаронидани меҳлати даъворо ҳангоме узрнок эътироф кардан мумкин аст, ки агар онҳо дар шаш моҳи охири меҳлати даъво хой доштанд ва агар ин меҳлат баробар ба шаш моҳ ё аз шаш моҳ камтар бошад, дар хараёни меҳлати даъво.

Моддаи 230. Ихрои еҳдадорӣ пас аз гузашти меҳлати даъво

Қарздор ё дигар шахси еҳдадор, ки еҳдадориашро баъди хатми меҳлати даъво ихро кардааст, ҳақ надорад еҳдадории ихрокардаашро пас талаб намояд, ҳарчанд дар лаҳзаи ихро шахси мазкур аз гузашти меҳлати даъво огоҳ набошад.

Моддаи 231. Талаботе, ки ба онҳо меҳлати даъво татбиқ намегардад

Ба талаботи зерин меҳлати даъво татбиқ намегардад:

- а) талабот оид ба ҳимояи ҳуқуқи шахсии иайримолу мулкӣ ва дигар неъматҳои иайримоддӣ, ба иайр аз ҳолатҳои пешбининамудаи қонун;
- б) талаботи амонатгузарон ба бонк оиди пардохти амонат;
- в) талабот дар мавриди товони зиёне, ки ба ҳаёт ё саломатии шаҳрванд расонида шудааст. Аммо талаботе, ки бо гузашти се сол аз лаҳзаи пайдо кардани ҳуқуқ ба товони чунин зиён арз шудааст, барои меҳлати гузашта, вале на бештар аз се соли аз рези арзи даъво қонеъ карда мешавад;
- г) талаботи молик ё дигар соҳиби молу мулк оид ба рафъи ҳама гуна вайронкунии ҳуқуқи е, ҳарчанд ин вайронкуниҳо бо маҳрум кардан аз соҳибият алоқаманд намебошанд (моддаи 325);
- д) талаботи молик ё дигар ашхос дар бораи беэътибор донистани санади мақомоти идораи давлатӣ ва ҳокимиятӣ маҳаллӣ, ки ҳуқуқи шахси зикршударо ба соҳибият истифода ва ихтиёрдории молу мулки марбути онҳо вайрон мекунад;
- е) дигар талабот дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун.

ФАСЛИ II ХУҚУҚИ МОЛИКИЯТ. ДИГАР ХУҚУҚХОИ МОЛУ МУЛКИЙ

БОБИ 11 МУҚАРРАРОТИ УМУМИЙ

Моддаи 232. Мафхум ва мазмуни хуқуқи моликият

1. хуқуқи моликият хуқуқи қонунан эътирофгардида ва ҳифзшавандай субъект оид ба тибқи салоҳиди худ соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдорӣ намудани молу мулкаш мебошад.

2. Молик хуқуқ дорад молу мулки худро соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдорӣ намояд. хуқуқи соҳибият аз имконияти хуқуқии таъминшударо ҳақиқатан татбиқ гардидани моликияти хуқуқи молу мулк иборат мебошад.

хуқуқи истифодаи молу мулк имконияти қонунан аз молу мулк ба даст овардани хосиятҳои табиии фоиданоки он ва ҳамчунин аз он фоида гирифтанд аст. Фоида метавонад ба тариқи даромад, афзоиши самар, насл ё шаклҳои дигар ба даст ояд.

хуқуқи ихтиёрдорӣ - ин имконияти аз хиҷати хуқуқӣ таъминшудаи муайян намудани тақдири хуқуқии молу мулк иборат мебошад.

3. Молик ҳақ дорад мутобиқи салоҳиди худ нисбати молу мулкаш ҳама гуна амалро раво бинад, аз хумла онро ба дигар ашхос фурешад, худ молик монаду ҳуқуқҳояшро дар мавриди соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдорӣ кардани молу мулк ба онҳо voguzorad, молу мулкро ба ихора диҳад ва аз он бо усули дигар истифода барад ё онро ба тарзи дигар ихтиёрдорӣ кунад.

4. Аз хониби молик татбиқ намудани ҳуқуқҳояш набояд хуқуқ ва манфиатҳои қонунан ҳифзшудаи дигар ашхосро вайрон кунад. Вайронкунии ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунан ҳифзшудаи молик метавонад ҳамзамон бо дигар шаклҳо дар сеенистифода аз вазъияти инҳисорӣ ва бартаридоштаи молик инъикос гардад.

Молик вазифадор аст барои пешгирии зиёни воқеие, ки ҳангоми татбиқи ҳуқуқҳояш ба саломатии шаҳрвандон ва муҳити атроф расида метавонад, тадбирҳо андешад.

5. хуқуқи моликият бемеҳлат мебошад. хуқуқи моликияти молу мулк танҳо дар асоси пешбининамудаи ҳамин Кодекс махбуран қатъ шуданаш мумкин аст.

6. Тибқи ҳолатҳо, шарт ва ҳадди пешбининамудаи санади қонунӣ молик вазифадор аст ба дигар ашхос ихтиёран истифодаи маҳдуди молу мулки худро voguzorad.

Моддаи 233. Масъулияти нигоҳдошти молу мулк

1. Молик , агар дар санади қонунӣ ё **шартнома** тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, масъулияти нигоҳдошти молу мулки худро ба еҳда дорад ва наметавонад якхониба ин масъулиятро ба зимаи шахси сеом voguzorad. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

2. Агар молу мулк ҳаққонӣ дар назди шахси сеом қарор дошта бошад, пас ҳароҳоти онҳо барои нигоҳдошти молу мулки иайр бояд аз хониби молик пардохта шавад, ба шарте ки дар шартнома ё қонун тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад.

Ба шахсе, ки молу мулкро бевиҳдонона ё иайриқонунӣ соҳибӣ кардааст, ҳароҳоти нигоҳдошти он пардохта намешавад (моддаи 324 ҳамин Кодекс).

Моддаи 234. Таваккали тасодуфандар нобуд ё вайрон шудани молу мулк

1. Таваккали тасодуфандар нобуд ё вайрон шудани молу мулк, агар дар санади қонунӣ ё **шартнома** тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, ба зимаи молик гузашта мешавад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

2. Таваккали тасодуфандар нобудшавии тасодуфӣ ё ногаҳон вайрон шудани молу мулки бегона карда шуда, агар дар санади қонунӣ ё шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, ҳамзамон бо ҳуқуқдории моликият шудан ба харидор мегузарад.

3. Агар шахси аз тасарруф бароварандагунаҳкорона меҳлати додани молу мулкро гузаронида бошад ё бадастоварандагунаҳкорона меҳлати қабули онро гузаронида бошад, таваккали тасодуфандар нобуд ё вайрон шудани молу мулк ба зимаи тарафе гузашта мешавад, ки меҳлатро гузаронидааст.

Моддаи 235. Субъектҳои ҳуқуқи моликият

1. Субъекти ҳуқуқи моликият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон давлат, шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, **иттињодияњои љамъиятӣ, ташкилотњои динӣ**, дигар иттиҳодияҳои шаҳрвандон ва коллективҳо, воҳидҳои марзию маъмурӣ, давлатҳои хориҳӣ, ташкилотҳои **байналмилалӣ**, дигар шахси ҳуқуқӣ ва воқеии хориҳӣ мебошанд. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247), (ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178**)

2. Ҷумҳурии Тоҷикистон даҳлнозазири молу мулк ва имконоти татбиқи ҳуқуқи моликияти ҳар як моликро таъмин менамояд.

3. Қонун навъҳои **молу мулкеро**, ки танҳо дар моликияти давлатӣ буда метавонанд, муайян менамояд. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247), (ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Моддаи 236. Шаклъои моликият

1. Моликият дар Йумъурии Тоъкистон дар шакли хусусӣ ва оммавӣ (давлатӣ) мавъуд мебошад.

Дар Йумъурии Тоъкистон моликияти давлатъои хорилӣ, ташкилотъои байналмилалӣ, шахсони воқеӣ ва юкуқии хорилӣ метавонад вуљуд дошта бошад, ба шарте ки дар қонун тартиби дигар муқаррар нашуда бошад.

2. Йумъурии Тоъкистон барои рушди шаклъои муҳталифи моликият шароити зарурии баробар фароъам меоварад ва юнимояи онъоро таъмин мекунад.

(ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247)

Моддаи 237. Мағҳум ва шаклҳои моликияти хусусӣ

1. Моликияти хусусӣ моликияти шаҳрвандон ё шахси ҳуқуқии иайридавлатӣ ё иттиҳодияҳои онҳо мебошад.

Моликияти хамъиятӣ, аз хумла **ташкилотъои динӣ**, шакли маҳсуси моликияти хусусӣ аст.

2. Ба моликияти хусусӣ метавонад ҳама гуна молу мулк, ба иайр аз шаклҳои алоҳидай молу мулк, ки мутобиқи санади қонунӣ наметавонанд марбут ба шаҳрвандон ё шахси ҳуқуқӣ бошанд, дохил шавад.

Теъдод ва арзиши **молу мулке**, ки моликияти хусусӣ мебошад, маҳдуд карда намешавад. **(ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247), (ҚЛТ аз 18.03.2015 сол №1178)**

Моддаи 238. ҳуқуқи моликияти давлатӣ

1. Моликияти давлатӣ дар шакли моликияти хумҳурияйӣ ва коммуналӣ баромад мекунад.

2. Моликияти хумҳурияйӣ аз хазинаи хумҳурияйӣ ва **молу мулке**, ки мутобиқи санади қонунӣ ба шахси ҳуқуқии давлатии хумҳурияйӣ вобаста карда шудааст, иборат мебошад.

Маблаҳои бухети хумҳурӣ, захирай тиллоио асъор ва хазинаи алмос, обьектҳои моликияти истиснои (мутлак)-и давлатӣ ва дигар молу мулки давлатӣ, ки ба шахси ҳуқуқии давлатӣ вобаста карда нашудаанд, хазинаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳанд.

3. Моликияти коммуналӣ аз хазинаи маҳаллӣ ва **молу мулке**, ки мутобиқи санади қонунӣ ба шахси ҳуқуқии коммуналӣ вобаста карда шудаанд, иборат мебошад.

Маблаҳои молу мулки бухети маҳаллӣ ва дигар молу мулки коммуналӣ, ки ба шахси ҳуқуқии коммуналӣ вобаста карда нашудаанд, хазинаи маҳаллиро ташкил медиҳанд.

4. Молу мулкеро, ки таҳти моликияти давлат қарор дорад, ба шахси ҳуқуқии давлатӣ дар асоси ҳуқуқи хоҳагидорӣ ё идораи оперативӣ вобаста кардан мумкин аст. **(ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247)**

Моддаи 239. Моликияти истиснои давлатӣ

1. Замин, сарватҳои зеризаминӣ, об, фазои ҳавоӣ ва олами набототу ҳайвонот, дигар бойгарии табиӣ моликияти истиснои давлатӣ мебошанд.
2. Хусусияти татбиқи ҳуқуқи моликият ба замин ва дигар захираҳои табииро ҳамин Кодекс, қонуни замин ва дигар қонунҳо муқаррар менамоянд.

Моддаи 240. ҳуқуқи моликият ва дигар ҳуқуқҳои молу мулкӣ ба манзил

Хусусияти татбиқи ҳуқуқи моликият ва дигар ҳуқуқҳои молу мулкиро ба манзил Кодекси манзили Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим мекунад.

Моддаи 241. ҳуқуқи молу мулкии ашхосе, ки молик намебошанд

1. Ба ҳуқуқи молу мулкӣ дар баробари ҳуқуқи моликият инҳо дохил мешаванд:

- а) ҳуқуқи истифодаи замин;
- б) ҳуқуқи хоҳагидорӣ;
- в) ҳуқуқи идораи оперативӣ;
- г) дигар ҳуқуқҳои молу мулкӣ.

2. ҳуқуқи истифодаи замин имконияти қонунии шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, яъне истифодабарандай замин хиҳати истифодаи хосиятҳои фоидабаҳши он вобаста ба мақсади таъиноти он мебошад. Истифодабарандай замин инчунин ба молики қитъаи замин, ки таҳти истифодааш мебошад, ҳуқуқ дорад.

Асос ва тартиби ҳуқуқдор шудан, таийир ё қатъ ёфтани ҳуқуқи истифодаи замин, ҳуқуқу еҳдадориҳои истифодабарандагони замин, аз хумла ба шахси дигар voguzor кардани ҳуқуқи истифодаи заминро Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамоянд.

БОБИ 12

БА ДАСТ ОВАРДАНИ ҲУҚУҚИ МОЛИКИЯТ

Моддаи 242. Асосҳои ба даст овардани ҳуқуқи моликият

1. ҳуқуқи моликиятро ба моли наве, ки шахс барои худ, бо риояи қонун ва дигар санади ҳуқуқӣ тайёр кардааст ё сохтааст, аз хониби ҳамин шахс ба даст оварда мешавад.

ҳуқуқи моликият ба самара, маҳсулот, даромадеро, ки аз истифодаи молу мулк ба даст омадааст, дар асоси моддаи 149 ҳамин Кодекс соҳиб шудан мумкин аст.

2. ҳуқуқи соҳибӣ ба **молу мулкеро**, ки молик дорад, шахси дигар дар асоси шартномаи хариду фуреш, иваз, техфа кардан ё дигар аҳдҳои аз

ихтиёрдорї баровардани молу мулк ба даст оварданаш мумкин аст. (ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247)

Дар сурати фавти шаҳрванд ҳуқуқи моликият ба молу мулки е тибқи васиятнома ё қонун чун мерос ба дигар ашхос мегузарарад.

Дар сурати азнаташкилшавии шахси ҳуқуқӣ ҳуқуқи моликият ба молу мулкаш ба шахси ҳуқуқии он - ворисони ҳуқуқии шахси ҳуқуқии азнаташкилшаванда мегузарарад.

Бидуни ихтиёри молик таҳти **ихтиёрдории** дигар шахс қарор додани молу мулки е ба иайр аз ҳолатҳои пешбининамудаи ҳамин Кодекс манъ аст.

Њуќуќи моликият ба молу мулке, ки ихтиёран (бо созиш) ё маъбуруй нисбати он рӯёниш татбиќ шудааст, бо риояи талаботи қонун ба даст оварда мешавад. (ҚЛТ аз 02.01.2020с.№1657)

3. Шахс тибқи ҳолатҳо ва тартиби пешбининамудаи ҳамин Кодекс метавонад ба **молу мулке**, ки соҳиб надорад, ба молу мулке, ки соҳибаш номаълум аст ё ба молу мулке, ки соҳибаш аз он даст қашидааст ё бо дигар асосҳои пешбининамудаи қонун ҳуқуқи моликиятро аз даст додааст, ҳуқуқ пайдо кунад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

4. Аъзои кооперативи манзил, соҳтмону манзил, бестонсаро, гараж ё дигар кооперативи **ѓайритиљоратии** дигар ашхосе, ки ба саҳмгузорӣ ҳақ дошта, саҳми худро барои манзил, бестонсаро, гараж ё дигар бинои аз тарафи ҳамин кооператив ба онҳо худокарда пурра пардохтаанд, ба молу мулки зикргардида ҳуқуқ пайдо мекунанд. (**ҚЛТ аз 22.07.13с.№976**)

Моддаи 243. Ба миён омадани ҳуқуқи моликият ба молу мулки иайриманқули аз нав таъсисдодашаванда

ҳуқуқи моликият ба бино, иншоот ва дигар молу мулки иайриманқули аз нав таъсисёбанда, ки бояд аз қайди давлатӣ гузарарад, аз лаҳзаи чунин бақайдгирӣ ба миён меояд.

Моддаи 244. Коркард

1. Агар дар шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, ҳуқуқи моликият ба молу мулки нави манқул, ки шахс бо роҳи коркард аз масолехи бегонабуда тайёр кардааст, аз тарафи соҳиби масолех ба даст оварда мешавад.

Вале дар сурати аз арзиши масолех хеле баланд будани арзиши коркард ҳуқуқи моликии еро ба молу мулки нав шахсе пайдо мекунад, ки софдилона амал карда, коркардро ба манфиати худ анҳом додааст.

2. Агар дар созишнома тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, соҳиби масолех, ки ба маҳсулоти аз он тайёркардашуда ҳуқуқи моликият пайдо кардааст, вазифадор аст арзиши коркардро ба шахси ин амалро анҳомдода пардозад, дар ҳолати ҳуқуқдор шудани шахс ба моли нав бошад,

шахси коркардро анхомдода вазифадор аст ба соҳиби масолех арзиши онро пардозад.

3. Молики масолех, ки дар натихаи амали бевиҳдононаи шахси коркардро анхомдода аз он маҳрум шудааст, ҳақ дорад масолеҳи нав ва хуброни зиёни расидаро талаб намояд.

Моддаи 245. Соҳибӣ кардани моле, ки хамъоварии он дастраси умум мебошад

Дар ҳолатҳое ки мутобиқи қонун, бо ихозати умумие, ки молик додааст ё мутобиқи анъанаҳои маҳаллӣ дар хангизор, обанбор ё дигар минтақа хамъоварии ҳосили меваҳот, сайди моҳӣ, сайди ҳайвонот, хамъоварии дигар чизҳо дастраси умум ва дигар амал ихозат дода шудааст, ҳуқуқи моликиятро ба моли даҳлдор шахсе пайдо мекунад, ки онро хамъоварӣ ё шикор кардааст.

Моддаи 246. Соҳтмони худсарона

1. Соҳтмони худсарона - соҳтмони хонаи истиқоматӣ, биною иншоот ё дигар молу мулки ҷайриманқуле мебошад, ки дар қитъаи замини мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи қонун ва дигар санади ҳуқуқӣ барои чунин мақсад худонашуда ё бидуни гирифтани ихозати зарурӣ ё ба таври назаррас вайрон кардани меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ бунёд шудааст.

2. Шахсе, ки соҳтмони худсаронаро анхом додааст, ба он ҳуқуқи моликӣ пайдо намекунад. Е ҳуқуқ надорад чунин биноро ихтиёрдорӣ кунад, техфа намояд, ба ихора супорад ва дигар аҳдхоро анхом диҳад.

Иморат бояд аз тарафи шахси онро соҳта ё аз ҳисоби е ба ҷайр аз ҳолатҳои пешбининамудаи қисми 3 моддаи мазкур, вайрон карда мешавад.

3. **Њуќуки моликии шахси соҳтмони худсаронаро анъомдода аз љониби суд ба шарте эътироф карда мешавад, агар қитъаи замин мутобиқи тартиби пешбининамудаи қонунгузории Ҷумъирии Тоҷикистон ба ин шахс барои соҳтмони иморат дода шуда бошад.**

Агар нигоњ доштани соҳтмони худсарона њуќуќ ва манфиатњои қонунан њифзшавандай дигар шахсонро вайрон кунад ё ба њаёт ва саломатии онњо ё бехатарии иншооти дар атрофи ин соҳтмон љойгиршуда таъвид намояд, њуќуки моликии ин шахс эътироф карда намешавад. ([ҚЛТ аз 22.07.13с.№976](#))

Моддаи 247. Лаъзаи бавуљудоии њуќуки соњибмулкӣ бадастоварандаги тибқи шартнома

1. Њуќуки соњибмулкӣ ашёи тибқи шартнома бадастовардашуда аз лаъзаи додани он пайдо мешавад,

агар дар қонун ё шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад.

2. Агар шартнома оид ба бегона кардани молу мулкро ба қайди давлатті гирифтап даркор бошад, њуќуќи соњибмұлкі ба бадастоварандай он аз лаңзаи бақайдигирии он ба вульуд меояд. (**ҚЛТ аз 12.05.2007, №247**)

Моддаи 248. Супоридани ашёҳо

1. Супоридан, яъне ба бадастдароваранда додани ашёҳо, ҳамчунин ба боркашонанда супоридани ашёҳо барои фиристонидан ё ба ташкилоти алоқа барои бадастдароваранда ирсол додан, фиристонидани ашёҳо дур карда шуда бидуни ехдадории бурдарасонй эътироф карда мешавад.

Ашё аз лаҳзаи ҳақиқатан ворид шудан ба ихтиёри бадастдароваранда ё шахси таъин кардаи е ба бадастдароваранда супурдашуда ҳисоб мегардад.

2. Агар дар лаҳзаи бастани шартнома оиди дур кардани ашёҳо он дар ихтиёри бадастдароваранда қарор дошта бошад, аз ҳамин лаҳза ашё ба е супоридашуда эътироф мегардад.

3. Додани коносамент ё дигар хуххати ихтиёрдорй намудани мол бо супоридани ашё баробар дониста мешавад.

Моддаи 249. Ашёи бесоҳиб

1. Ашёе, ки соҳиб надорад ё соҳибаш номаълум аст ё ашёе, ки соҳибаш аз моликии он даст кашидааст, бесоҳиб дониста мешавад.

2. Агар он мутобиқи қоидаҳои ба даст овардани ҳуқуқи моликият ба ашёе, ки аз он молик даст кашидааст (моддаи 250), дар бораи ёфтап (моддаҳои 251-252), дар бораи ҳайвоноти беназорат (моддаҳои 254-255) ва ганхина (257) мустасно набошад, ҳуқуқи моликият ба молу мулки бесоҳиби манқул мумкин аст мутобиқи эътибор (амр)-и давомнокии меҳлати ба даст овардани ашё (моддаи 258) пайдо карда шавад.

3. Ашёи иайриманқули бесоҳиб аз хониби мақоме, ки молу мулки иайриманқулро ба қайди давлатті мегирад, тибқи аризаи мақоми дахлдори давлатті ба ҳисоб гирифта мешавад.

Пас аз гузаштани ду сол аз рези ба ҳисоб гирифтани ашёи иайриманқули бесоҳиб, мақоми ваколатдори идораи молу мулки давлатті метавонад ба суд бо талабот дар мавриди ба моликияти давлатті дохишшуда эътироф кардани ин ашё мурохиат кунад.

Ашёи иайриманқули бесоҳиб, ки бо қарори суд ба моликияти давлатті қабулгардида эътироф нашудааст, метавонад аз тарафи молики онро гузошта аз нав барои соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдорй қабул гардад ва ё тибқи эътибори давомнокии меҳлати ба даст овардани ашё (моддаи 258) соҳибӣ карда шавад.

Моддаи 250. Ашёи манқуле, ки молик аз онҳо даст кашидааст

1. Ашёи манқуле, ки молик партофтааст ё ба тарзи дигар бо мақсади даст кашидан аз ҳуқуқи моликӣ ба онҳо voguzoшtaast (ашёи партофташуда), шахси дигар метавонад мутобиқи тартиби пешбининамудаи қисми 2 моддаи мазкур моликияти худ гардонад.

2. Шахсе, ки молик ва истифодабарандай қитъаи замин, обанбор ё дигар объект мебошад ва дар он ашёи партофташудаи дорои арзиши **на камтар аз даъи нишондињанд барои ъисобињо** ё ин ки партовњои партофташудаи металл, маъсулоти нуќсондор, боќимондањои хўла, хоктӯдањои кон ё партове, ки ъянгоми истихроли канданињои фоиданок ба вуљуд омадаанд, партови истеъсолот ё дигар партовњо мавъуд аст, ъуқук дорад соънибмулки ашё бошад, ба истифодаи он шурӯй намояд ё дигар амалро анъом дињад, ки аз табдилёбии ашё ба моликияти шахсї гувоњи медињад.
(ҚЛТ аз 12.05.2007, №247) (ҚЛТ аз 3.07.12с. №850)

Агар мутобиқи аризai шахс дигар ашёи партофташуда аз хониби суд бесоҳиб эътироф шуда бошад, он моликияти шахсии ашёро соҳибӣ карда мегардад.

Моддаи 251. Бозёфт

1. Шахсе, ки ашёи гумшударо ёфтааст, вазифадор аст, шахси гумкардаи ашё ё дигар шахси ба е шиносро, ки ҳуқуқи гирифтани молро доранд, огоҳ созад ва ба ин шахс ашёро баргардонад.

Агар ашё дар бино ё нақлиёт ёфт шуда бошад, он бояд ба намояндаи соҳиби ин бино ё воситаи нақлиёт супурда шавад. Шахсе, ки ба е ашёи ёфтшуда супурда шудааст, ҳуқук ва еҳдадории шахси ашёёфтари пайдо мекунад.

2. Агар шахсе, ки дорои ҳуқуқи талаб кардани ашёи ёфтшударо дорад, номаълум ё маҳалли буду бошаш аниқ набошад, шахси ашёёфта вазифадор аст, ба **милитсия** ё мақоми даҳлдори давлат хабар дихад. **(ҚЛТ аз 12.05.2007, №247)**

3. Шахси ашёёфта ҳақ дорад, онро худаш нигоҳ дорад, барои нигоҳдошт ба **милитсия** ё **мақомоти маҳаллии ҳокимиияти давлатӣ** ё шахси муайяннамудаи онҳо супорад. **(ҚЛТ аз 12.05.2007, №247)**

Ашёи зуд вайроншаванда ё ашёро, ки харохоти нигоҳдошташ нисбат ба арзиши он хеле гаронтар аст, шахси ашёёфта метавонад фурешад ва оид ба маблаии фуреш далели хаттии тасдиқунанда гирад. Маблаие, ки аз фуреши ашёи ёфтшуда ба даст омадааст, бояд ба шахсе, ки ба гирифтани он ҳақ дорад, баргардонида шавад.

4. Шахси ашёёфта барои гум кардан ё иллатнок кардани ашё танҳо дар ҳолатҳои иаразнок ё беэҳтиётии даиал ва ба андозаи арзиши ашё масъулият дорад.

Моддаи 252. Пайдо кардани ҳуқуқи моликӣ ба ашёи ёфташуда

1. Агар дар тели шаш моҳи арз кардан ба милитсия ё мақоми даҳлдори давлатӣ (қисми 2, моддаи 251) оиди ёфтани ашё шахси ба гирифтани ашё ҳақдошта муайян нагардад ва аз ҳуқуқи худ ба ашё ба шахси ашёро ёфта ё **милитсия** ё мақоми даҳлдор арз накунад, шахси ашёёфта ба он ҳуқуқи моликӣ пайдо мекунад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007, №247**)

2. Агар шахси ашёёфта онро соҳибӣ кардан наҳоҳад, он ба моликияти давлат мегузарад.

Моддаи 253. Хуброни хароҳоти бозёфт ва подоши ёбандаи ашё

1. Шахсе, ки ашёро ёфта ба шахси ба гирифтани он ваколатдор супоридааст, барои аз е ва дар ҳолати ба моликияти давлат гузаштани ашё аз мақоми даҳлдори давлатӣ ба хуброни хароҳоти зарурии вобаста ба нигоҳдошт, баргардонидан ё фуреши ашё, ҳамчунин хуброни хароҳоти ёфтани шахси ба гирифтани мол ваколатдор ҳақ дорад.

2. Шахси ашё ёфта ҳақ дорад аз шахсе, ки ба гирифтани ашё ваколатдор шудааст, барои бозёфт то андозаи бист фоизи арзиши ашё подош талаб кунад.

Агар ҳуҳхат ё ашёи дигари ёфташуда танҳо барои шахси ба гирифтани он ваколатдор дорои арзиш бошад, андозаи подош тибқи созишномаи байни онҳо, дар ҳолати ба созиш наомадан - аз хониби суд муайян карда мешавад. Агар шахси ба талаб карда гирифтани ашё ваколатдоршуда ба таври оммавӣ барои баргардонидани ашёи гумшуда мукофот эълон карда бошад, подош мутобиқи шарти ба таври оммавӣ эълоншуда пардохта мешавад.

Шахси ашёро ёфта ҳақ дорад, то лаҳзай пардоҳти подош ба сайр аз ҳуҳхате, ки танҳо аз хониби шахси ба талаб карда гирифтани он ваколатдор истифода шуданаш мумкин аст, ашёи ёфтаашро нигоҳ дорад (моддаи 388).

Агар шахси ашёро ёфта аз бозёфти он иттилоъ надода бошад ё барои пинҳон доштанаш кешиш карда бошад, масъалаи ҳуқуқ ба подош ба миён намеояд.

Моддаи 254. ҳайвоноти беназорат

1. Шахсе, ки ҳайвоноти беназорат ё бесоҳиб ё дигар ҳайвоноти хонагии бесоҳибро боздоштааст, вазифадор аст онҳоро ба соҳибаш баргардонад ва агар ҳайвонот соҳиб надошта бошад ё хои буду боши е маълум набошад, дар давоми на дертар аз се рези боздошти онҳо ба милитсия ё мақоми даҳлдори давлатӣ, ки барои кофтукови соҳибаш тадбирҳо меандешанд, иттилоъ диҳад.

2. Дар тели кофтукови соҳиби ҳайвонот онро шахси боздорандага метавонад ҳудаш нигоҳбонӣ кунад ва истифода барад ё барои нигоҳбонӣ ба дигар шахсе, ки барои ин шароити мусоид дорад, супорад. Мувофиқи ҳоҳиши шахсе, ки ҳайвоноти беназоратро боздоштааст, хустухеи шахси барои

нигоҳдошти он шароити зарурӣ доштаро ва ба е супоридани ҳайвонотро **милитсия** ё дигар мақоми дахлдори давлатӣ хустухе мекунад ва месупорад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007, №247**)

3. Шахсе, ки ҳайвоноти беназоратро боздоштааст ва шахсе, ки ба е ин ҳайвонот барои нигоҳбонӣ ва истифода супорида шудааст, вазифадоранд онҳоро дуруст нигоҳбонӣ қунанд ва ҳангоми бо гуноҳи онҳо мурдан ва иллатнок шудани ҳайвонот арзиши онро ҳайвонотро медиҳанд.

Моддаи 255. Ба даст овардани ҳуқуқи моликӣ ба ҳайвоноти беназорат

1. Агар дар давоми шаш моҳи аз арӯз кардан аз боздошти ҳайвоноти беназорати хонагӣ соҳиби он пайдо нашавад ва аз ҳуқуқи худ ба онҳо арӯз нақунад, ҳуқуқи молики ин ҳайвонот ба шахсе мегузараад, ки он таҳти нигоҳбонӣ ва истифодааш қарор дорад.

Дар сурати аз соҳибӣ даст кашидани шахсе, ки ҳайвонот таҳти нигоҳбониаш қарор дорад, он ба моликияти давлат мегузараад ва тибқи тартиби муайяннамудаи мақоми дахлдори давлатӣ истифода мешавад.

2. Дар сурати бъди ба моликияти шахси дигар гузаштани ҳайвонот ҳозир шудани соҳиби аввалини онҳо молик ҳақ дорад, ҳангоми эҳсоси меҳри ҳайвонот нисбат ба е ё огоҳ шудан аз муносибати бераҳмона ва бевиҳдононаи молики нав ба ҳайвонот дар асоси шартҳои дар созишномаи бо молики нав басташуда баргардонидани ҳайвонот ва агар ба мувофиқа нарасанд, аз тариқи суд баргардонидани онҳоро талаб қунад.

Моддаи 256. Хуброни хароҳоти нигоҳбонии ҳайвоноти беназорат ва подош барои онҳо

1. Дар сурати баргардонидани ҳайвоноти беназорати хонагӣ ба молик, шахсе, ки ҳайвонотро боздоштааст ва шахсе, ки ҳайвонот таҳти нигоҳбонӣ ва истифодааш қарор дошт, бо назардошти фоидай аз истифодаи ҳайвонот ба дастоварда вобаста ба нигоҳбонии ҳайвонот ба хуброни хароҳоти зарурӣ аз хониби молик ҳақ доранд.

2. Шахсе, ки ҳайвоноти хонагии беназоратро боздоштааст, ҳақ дорад, мутобики муқаррароти қисми 2, моддаи 253 ҳамин Кодекс аз молики онҳо подош талаб намояд.

Моддаи 257. Ганхина

1. Ганх яъне пул, ё чизу чораи қиматноке, ки ба замин гер ё ба шакли дигар пинҳон карда шудаанд, ҳисоб карда мешавад. Дар сурати пайдо кардани

он ё ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ аз тарафи истифодабарандай қитъаи замин, соҳиби иморат ва иайра, ки ба е марбутанд ва инчунин ашхосе, ки ганҳ ва ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангиро ёфтаанд, еҳдадоранд ба давлат супоранд.

Дар айни замон истифодабарандай қитъаи замин ё соҳибмулки **молу мулке** дигар, ки дар он ганхина пинҳон карда шудааст ва шахсе, ки онро ёфтааст, ба гирифтани подош ба андозаи панҳоҳ фоизи арзиши он хуқуқ дорад. Подош байни онҳо мутобики созишномаи тарафҳо ва дар сурати ба мувофиқа наомаданашон аз тарафи суд тақсим карда мешавад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

2. Шахсе, ки ганхинаи ба ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ алоқамандро ёфтааст, хуқуқ дорад то пардоҳти подош ин молу мулкро нигоҳ дорад (моддаи 388).

Моддаи 258. Давомнокии меҳлати ба даст овардан

1. Шахс – шаҳрванд ё шахси хуқуқӣ, ки молики ашё намебошад, вале соғдилона, кушоду озод ва ба таври давомдор ба мисли молу мулки худ молу мулки иайриманқулро дар тели понздаҳ сол соҳибӣ кардааст ё дигар молу мулкро дар тели панҳ сол нигоҳ доштааст, ба ин ашё хуқуки моликӣ пайдо мекунад. (Давомнокии меҳлати ба даст овардан).

Хуқуки моликӣ ба ашёи иайриманқул ё дигар ашёе, ки бояд ба қайди давлатӣ гирифта шавад, аз лаҳзай чунин бақайдгузорӣ аз хониби шахсе, ки ин молу мулкро ба ҳукми давомнокии ба даст овардан соҳиб шудааст, ба миён меояд.

2. То пайдо кардани хуқуки моликӣ ба молу мулки бо ҳукми давомнокии меҳлат бадастовардашуда шахсе, ки молу мулкро чун моликияти шахсӣ дар ихтиёр дошт, хуқуқ дорад, моликияти марбутаашро аз шахси сеюм, ки соҳиби молу мулк намебошанд, инчунин ба ин молу мулк ба ҳукми дигар асосҳои пешбининамудаи қонун ё шартнома хуқуқ надоранд, хифз намояд.

3. Шахсе, ки бо мурури **соњибиаш** ҳавола мекунад, метавонад ба меҳлати соњибии худ тамоми меҳлати соњибии шахсеро, ки е вориси ҳуқуқии он мебошад, низ ҳамроҳ кунад.

4. Хараёни меҳлати давомнокии ба даст овардан нисбат ба молу мулки дар назди шахси қарордошта, ки мутобики моддаҳои 322 ва 326 ҳамин Кодекс онҳоро аз **соњиби** е талаб карда гирифтанашон мумкин буд, аз лаҳзай на барвакӯтар аз гузашти меҳлати даъво мутобики талаботи даҳлдор оиз мёёбад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007, №247**)

БОБИ 13 ҚАТЪИ ҲУҚУҚИ МОЛИКИЯТ

Моддаи 259. Асосҳо барои қатъи ҳуқуқи моликият

1. ҳуқуқи моликият ҳангоми аз хониби **соњибмулк ба шахси дигар додани** молу мулк, рад кардани ҳуқуқи моликият аз хониби молик, нобуд ё вайрон шудани молу мулк ва аз даст додани ҳуқуқи моликият ба молу мулк ва дигар ҳолатҳои пешбининамудаи санади қонунӣ қатъ мегардад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007, №247**)

2. Махбуран гирифтани молу мулки молик ба иайр аз ҳолатҳои зайл манъ аст:

а) аз ҳисоби молу мулк ситонидани пардохт мутобиқи еҳдадориҳои молик;

б) **маљбуран гирифтани молумулке, ки дар асоси санади қонунгузорӣ ба шахси мазкур тааллук надорад;**

в) реквизитсия;

г) мусодира;

д) гирифтани молу мулки иайриманқул вобаста ба кашида гирифтани қитъаи замин;

е) харидории сарватҳои фарҳангӣ ё таърихии бесарусомон нигоҳдошташаванд;

ж) дар дигар ҳолатҳои пешбининамудаи ҳамин Кодекс.

3. Тибқи ҳолатҳо, шарт ва тартиби пешбининамудаи санади қонунӣ оид ба хусусигардонӣ, **молу мулке**, ки таҳти моликияти давлатӣ мебошанд, ба моликияти хусусии шаҳрвандон ва шахси ҳуқуқӣ дода мешаванд.

4. Дар ҳолати қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хусуси ба моликияти давлатӣ гардонидани молу мулки хусусии шаҳрвандон ва шахси ҳуқуқӣ (милликунонӣ) зиёни расида мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунҳо пардохта мешавад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Моддаи 260. Даст кашидан аз ҳуқуқи моликият

Шаҳрванд ё шахси ҳуқуқӣ аз ҳуқуқи соҳибӣ намудани молу мулки худ бо эълон кардани ин ё бо амали дигар, ки аз ошкоро барканор гардидаи е аз соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдории молу мулк бидуни нияти нигоҳ доштани ягон ҳуқуқ ба молу мулк гувоҳӣ медиҳад, метавонад даст кашад.

Даст кашидан аз моликӣ то лаҳзаи ба ин молу мулк ҳуқуқдор гаштани шахси даҳлдор боиси қатъи ҳуқуқу еҳдадориҳои молик нисбат ба молу мулки даҳлдор намегардад.

Моддаи 261. Аз ҳисоби молу мулк ситонидани қарзи молик

1. Қарзи молик, агар дар қонун ва шартнома тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад, дар асоси қарори суд аз молу мулки е реёнида мешавад.

2. ҳуқуқи молике, ки қарзаш аз молу мулки е реёнида мешавад, аз лаҳзаи ба ин молу мулк ҳуқуқдор гаштани шахси дигар, барҳам меҳерад.

Моддаи 262. Қатъи ҳуқуқи моликии шахс ба молу мулке, ки аз они е буда наметавонад

1. Агар дар асосҳои ихозатдодаи қонун шахс соҳиби **молу мулке** шуда бошад, ки аз реи қонун аз они е буда наметавонад, ин молу мулк дар давоми як соли ҳуқуқдор гаштани е ба молу мулк, агар қонун меҳлати дигареро муқаррар накарда бошад, **бояд аз он даст қашад.** (**ҚЛТ аз 12.05.2007, №247**)

2. Агар молик дар **мӯњлати муайяннамудаи қисми 1 њамин модда аз молу мулк даст қашад**, он бо назардошти хусусият ва таъиноташ бо қарори суд, ки мутобиқи аризаи даҳлдори мақоми давлатӣ бароварда шудааст, бояд ба таври мальбурӣ фурехта, маблаши он ба молик дода шавад ё молу мулк ба моликияти давлат гузаронида арзиши муайяннамудаи суд ба молики аввал пардохта шавад. Дар ин сурат хароҳоти вобаста ба гирифтани молу мулк реёнида мешавад.

3. Агар таҳти моликияти шаҳрванд ё шахси юридикӣ дар асоси ихозати қонун **молу мулке** қарор гирад, ки барои хариданаш ихозати маҳсус зарур аст, вале барои додани он ба молик рад **шудааст**, ин молу мулк мутобиқи тартиби барои молу мулк муқарраршуда, ки наметавонад ба молики мазкур тааллук дошта бошад, **аз ў гирифта мешавад.** (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Моддаи 263. Қатъи ҳуқуқи моликӣ ба молу мулки иайриманқул бинобар гирифтани замин ва дигар захираҳои табии

1. ҳуқуқи моликӣ ба молу мулки иайриманқул вобаста ба қарори мақоми давлатӣ, ки мақсади бевосита гирифтани молу мулкро аз молик надорад, аз хумла қарори гирифтани замин, ки дар он хонаи молик, дигар иморату иншоот ва дараҳтзор воқеъ аст, танҳо тибқи ҳолати тартиби муқаррарнамудаи санади қонунӣ қатъ гардида, ба молик молу мулки баробарарзиш дода, дигар хароҳоти е хуброн карда ё тамоми зиёне ки вобаста ба қатъи ҳуқуқи моликиаш ба е расидааст пурра баргардонида мешавад.

2. ҳангоми норозӣ будани молик аз қароре, ки боиси қатъи ҳуқуқи моликиаш мегардад, он то замони бо тартиби судӣ яктарафа шудани баҳс татбиқ карда намешавад. ҳангоми баррасии баҳс инчунин ҳамаи масъалаҳои пардохтани товони зиёни расонидашуда ба молик ҳаллу фасл мегарданд.

3. Қоидаҳои моддаи мазкур мувофиқан ҳангоми қатъи ҳуқуқи моликӣ ба молу мулки иайриманқул вобаста ба ҳалу фасли қарори мақоми давлатӣ дар мавриди гирифтани қитъаи кеҳӣ, қитъаҳои акваторӣ ва дигар қитъаҳо, ки дар он молу мулк воқеъ аст, татбиқ мегардад.

Моддаи 264. Харидории сарватҳои фарҳангии бенизом нигоҳбонишууда

Агар молики сарватҳои фарҳангие, ки мутобиқи қонунҳо ба хумлаи сарватҳои хеле пурарзиш ва аз тарафи қонун ҳифзшуда дохил гардидаанд ин сарватҳоро бенизом нигоҳбонӣ қунад ва аз ин ба онҳо ҳавфи беаҳамият шудан таҳдид намояд, чунин сарватҳоро давлат тибқи қарори суд метавонад аз е харида гирад ё дар савдои оммавӣ ба фуреш монад.

Ҳангоми харида гирифтани сарватҳои фарҳангӣ ба молик арзиши он ба андозаи муқаррарнамудаи созишномаи тарафҳо ва дар сурати баҳс ба андозаи муайяннамудаи суд пардохта мешавад. Ҳангоми фуреш аз тариқи савдои оммавӣ ба фуреш рафтани онҳо ба молик ба хуз ҳароҳоти савдои оммавӣ тамоми маблаши боқимонда пардохта мешавад.

Моддаи 265. Нархгузории молу мулк ҳангоми қатъи ҳуқуқи моликӣ

Ҳангоми қатъи ҳуқуқи моликӣ молу мулк бо назардошти арзиши бозории он нархгузорӣ мешавад.

Моддаи 266. Реквизитсия

1. Дар ҳолатҳои оғати табиӣ, садама, қасалиҳои сироятӣ (эпидемия), муромурии ҳайвонот (эпизоотия) ва дигар ҳолатҳои мустасно фавқулода молу мулк тибқи қарори мақомоти ваколатдори давлатӣ метавонад аз молик мутобиқи тартиб ва шартҳои муқаррарнамудаи қонун ба манфиати хомеа реквизитсия карда ба е арзиши молу мулк пардохта шавад.

2. Оиди нархе, ки мутобиқи он ба молик арзиши молу мулки реквизитсияшуда пардохта мешавад, ба суд эътиroz кардан мумкин аст.

3. Шахсе, ки молу мулки е реквизитсия шудааст, ҳақ дорад, баъди қатъи ҳолат, ки вобаста ба он молу мулкаш реквизитсия анҳом дода шуда буд, баргардонидани молу мулки осеб надидаашро талаб намояд ва дар ҳолати радди он ба суд мурохиат қунад.

Моддаи 267. Мусодира

1. Дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун молу мулки моликро мутобиқи қарори суд ҳамчун чораи ҳазо барои содир намудани гуноҳ ё дигар њуқуќвайронқунӣ мусодира кардан мумкин аст.

2. Дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун, мусодираро тибқи тартиби маъмурӣ анҳом додан мумкин аст. Оид ба қарор дар мавриди мусодира, ки тибқи тартиби маъмурӣ қабул шудааст, ба суд эътиroz кардан мумкин аст.

Моддаи 268. Милликунӣ

Бо роҳи милликунӣ аз моликии шаҳрвандон ва шахси ҳуқуқӣ ба моликияти давлат даровардани молу мулк танҳо дар асоси қонунҳои мутобиқи

Конститутсия қабулгардида оид ба милликунонии ин молу мулк ва пардохти арзиши молу мулк ва хуброни дигар зиёне, ки вобаста ба миллӣ кунондан ба молик ворид гардидааст, ихозат дода мешавад.

Моддаи 269. Қатъи ҳуқуқи молу мулк, ки ба молик тааллуқ надорад
хуқуқи молу мулкӣ, ки ба молик тааллуқ надоранд, мутобиқи тартиби муайяннамудаи қисмҳои 1, 2 моддаи 259 ҳамин Кодекс, инчунин бо қарори молик ва бо тартиби муқаррарнамудаи санади қонунӣ, оинномаи шахси ҳуқуқӣ ё шартномаи молик бо соҳиби молу мулк қатъ мегардад.

БОБИ 14. МОЛИКИЯТИ ШАҲРВАНДОН Хориль карда шуд бо **ҚЛТ**
аз 12. 05. 2007c, № 247

Моддаи 270. Муқаррароти умумӣ оид ба моликияти шаҳрвандон

Моддаи 271. Объектҳои ҳуқуқи моликият

Моддаи 272. Моликияти хоҳагии меҳнатӣ

Моддаи 273. Моликияти деҳқонӣ ва хоҳагии ёрирасон

БОБИ 15. МОЛИКИЯТИ КОЛЛЕКТИВӢ Хориль карда шуд бо
ҚЛТ аз 12. 05. 2007c, № 247
(моликияти шахси ҳуқуқӣ)

Моддаи 274. Муқаррароти умумӣ оид ба моликияти колективӣ
(шахси ҳуқуқӣ)

Моддаи 275. Моликияти корхонаҳои колективӣ

Моддаи 276. Моликияти корхонаи ихоравӣ

Моддаи 277. Моликияти кооператив

Моддаи 278. Моликияти хамъият ва ширкати хоҳагидорӣ

Моддаи 279. Моликияти хамъияти саҳомӣ

Моддаи 280. Моликияти ассоциатсия ва хоҳагидорӣ (иттиходияҳо)

Моддаи 281. Моликияти ташкилотҳои хамъиятӣ ва фондҳо

Моддаи 282. Моликияти маҳалла

Моддаи 283. Моликияти ташкилотҳои динӣ

БОБИ 16. МОЛИКИЯТИ ДАВЛАТ ВА ВОҶИДҖОИ МАРЗИЮ
МАЪМУРӢ Хориль карда шуд бо **ҚЛТ аз 12. 05. 2007c, № 247**

1. Моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Моддаи 284. Муқаррароти умумӣ оид ба моликияти давлатӣ

Моддаи 285. Объектҳои моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Моддаи 286. Моликияти корхонаи давлатӣ

Моддаи 287. Моликияти аъзои колективи меҳнатии корхонаи давлатӣ

Моддаи 288. Молу мулки муассисаҳои давлатӣ

Моддаи 289. Моликият ба замин ва дигар захираҳои табии

2. Моликияти Вилояти Мухтори Көхистони Бадаҳшон ва воҳидҳои марзию маъмурӣ

Моддаи 290. Моликияти Вилояти Мухтори Көхистони Бадаҳшон

Моддаи 291. Моликияти воҳидҳои марзию маъмурӣ

БОБИ 17 МОЛИКИЯТИ УМУМИЙ ВА НАВЪҲОИ ОН

Моддаи 292. Мағҳум ва асосҳои пайдоиши моликияти умумӣ

1. Молу мулке, ки таҳти моликияти ду ё якчанд шахс қарор дорад, ҳуқуқи моликияти умумии онҳо мебошад.

2. Молу мулк метавонад бо муайян намудани саҳми ҳар яке аз молик ба ҳуқуқи моликияти (моликияти ҳиссагӣ) ё бидуни муайян намудани чунин саҳм (моликияти якхоя) таҳти моликияти умумӣ қарор гирад.

3. Моликияти умумӣ ба молу мулк ҳиссагӣ мебошад, ба истиснои ҳолатҳое, ки қонун ба ин молу мулк ташкил намудани моликияти умумиро ихозат медиҳад.

4. Молу мулк дар сурати моликияти ду ё чанд шахс шудани он бидуни тайири додани таъинот тақсим кардани он имконнопазир аст (чизи тақсимнашаванда) ё аз реи қонун онро тақсим кардан мумкин намебошад, умумӣ мегардад.

Молу мулки тақсимшаванда дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун ё шартнома моликияти умумӣ мешавад.

5. Мутобиқи созишномаи иштирокчиёни моликияти якхоя, дар сурати ба мувофиқа нарасидан бошад, бо қарори суд доир ба молу мулки умумӣ моликияти ҳиссагӣ доштани ин шахсан муқаррар кардан мумкин аст.

Моддаи 293. Муайян намудани ҳисса дар ҳуқуқи моликияти ҳиссагӣ

1. Агар андозаи ҳиссаи иштирокчиёни моликияти саҳмӣ дар асоси қонун муқаррар ва бо созишномаи ҳамаи иштирокчиёни он муайян нашуда бошад, ҳисса баробар ҳисобида мешавад.

2. Бо созишномаи байни ҳамаи иштирокчиёни моликияти ҳиссагӣ тартиби муқаррар кардан ва тайир додани ҳиссаи ҳар кадоми онҳо дар ташкил, харидорӣ ва афзун гардонидани молу мулки умумӣ муайян кардан мумкин аст.

3. Иштирокчии моликияти ҳиссагӣ, ки аз ҳисоби худ, бо риояи тартиби муқарраргардидаи истифодаи моликияти умумӣ онро ба таври худонашаванда беҳбуд бахшидааст, ба андозаи дахлдор зиёд кардани ҳиссаи худ ҳақ дорад.

Беҳбуни худонашавандай молу мулки умумӣ, агар дар созишномаи иштирокчиёни моликияти ҳиссагӣ тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, ба моликияти иштирокчие мегузараад, ки ин беҳбудиро анҳом додааст.

Моддаи 294. Ихтиёрдории молу мулке, ки таҳти моликияти ҳиссагӣ қарор дорад

1. Ихтиёрдории молу мулки таҳти моликияти ҳиссагӣ қарордошта мутобики шартномаи байни ҳамаи иштирокчиёни он ба амал бароварда мешавад.

2. Иштирокчии моликияти ҳиссагӣ ҳақ дорад, мутобики салоҳиди худ ҳиссаи худро фурешад, техфа намояд, васият кунад, ҳиссаи худро ба гарав монад ё бо риояи қоидаҳои бамузд, ки моддаи 298 ҳамин Кодекс пешбинӣ намудааст, бегона кунад, ё бо тарзи дигар муносибат намояд.

Моддаи 295. Соҳибӣ ва истифода кардани молу мулке, ки таҳти моликияти ҳиссагӣ қарор дорад

1. Молу мулке, ки таҳти моликияти ҳиссагӣ қарор дорад, тибқи созиши ҳамаи иштирокчиён ва дар сурати муюссар нагардидани созиш бо тартиби муйяннамудаи суд соҳибӣ ва истифода карда мешавад.

2. Иштирокчии моликияти ҳиссагӣ ҳақ дорад, аз қисми молу мулки умумӣ ба андозаи ҳиссааш барои соҳибӣ ва истифода ба ихтиёраш voguzoшта шудан ва дар ҳолати имконназарии он аз дигар иштирокчиён, ки ҳиссаи марбутаашро соҳибӣ ва истифода мебаранд, хубронпулии дахлдорро талаб намояд.

Моддаи 296. Самара, маҳсулот ва даромади истифодаи молу мулки моликияти ҳиссагии бадастомада

Самара, маҳсулот ва даромад аз истифодаи молу мулки моликияти ҳиссагӣ ба таркиби молу мулки умумӣ дохил мешаванд. Тақсимоти байдии самара, маҳсулот ва даромад байни иштирокчиёни моликияти ҳиссагӣ, агар созишномаи байни онҳо тартиби дигареро пешбинӣ накарда бошад, баробар ба андозаи саҳм сурат мегирад.

Моддаи 297. Харохоти нигаҳдошти молу мулки таҳти моликияти ҳиссагӣ қарордошта

1. ҳар як иштирокчии моликияти ҳиссагӣ вазифадор аст ба андозаи ҳиссаи худ дар пардохти андоз, боху хирох ва дигар пардохтҳо оид ба молу мулки умумӣ, инчунин оид ба харохоти нигаҳдошт ва муҳофизати онҳо, агар дар қонун ё шартномаҳо тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, иштирок намояд.

2. Харохоте, ки зарурӣ намебошанд ва аз хониби яке аз иштирокчиён бидуни ризоияти дигарон масраф шудааст, ба ҳисоби худи е voguzoшta мешавад. Баҳсҳое, ки зимни он ба миён меоянд, бо тартиби судӣ ҳал карда мешаванд.

Моддаи 298. ҳуқуқи афзалиятноки ҳариди ҳисса дар доираи ҳуқуқи моликияти умумӣ

1. ҳангоми фуреши ҳиссагӣ дар доираи ҳуқуқи моликияти умумӣ ба шахси иайр иштирокчиёни боқимондаи моликияти ҳиссагӣ барои ҳаридани ҳиссаи фуреш мутобики нархе, ки он фурехта мешавад ва дигар шартҳои баробар, ба иайр аз фуреш дар савдои оммавӣ, ҳуқуқи афзалиятнок доранд.

Савдои оммавӣ барои фуреши ҳисса дар доираи ҳуқуқи моликияти умумӣ, ҳангоми розӣ набудани ҳамаи иштирокчиёни моликияти ҳиссагӣ метавонад дар ҳолатҳои пешбининамудаи қисми 2, моддаи 303 ҳамин Кодекс ва дигар ҳолатҳои пешбининамудаи Қонун доир карда шавад.

2. Фурешандай ҳисса вазифадор аст, дигар иштирокчиёни моликияти ҳиссагиро аз нияти худ, ки ҳиссаашро ба шахси иайр фурехтанист, хатти огоҳ сохта, нарх ва дигар шартҳои фурешро ишора намояд. Агар дигар иштирокчиёни моликияти ҳиссагӣ аз ҳаридорӣ даст қашанд ё ҳиссаи фурехтавандаро дар доираи моликият ба молу мулки иайриманқул дар давоми як моҳ ва дар муносибат бо дигар молу мулк дар давоми даҳ рез аз лаҳзаи огоҳӣ ба даст наоранд, фурешанд ҳақ дорад, ҳиссаи худро ба ҳар кадом шахсе фурешад.

3. ҳангоми фуреши ҳисса бо вайрон кардани ҳуқуқи афзалиятнок ҳар кадом иштирокчии моликияти ҳиссагӣ ҳақ дорад, дар давоми се моҳ ба суд дар мавриди ба е гузаронидани ҳуқуқ ва еҳдадориҳои ҳаридор талабот арз намояд.

4. Қоидањои моддаи мазкур, инчунин ъянгоми ба каси дигар додани ъисса аз рӯи шартномаи мубодила низ татбиқ мегардад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007, №247**)

Моддаи 299. Лаҳзаи гузаштани ҳиссаи ҳуқуқи моликияти умумӣ ба шахсе, ки онро тибқи шартнома ҳаридааст

Агар дар шартномаи байни тарафҳо тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, ҳиссаи ҳуқуқи моликияти умумӣ тибқи шартнома аз лаҳзаи бастани шартнома ба харидор мегузарад.

Лаҳзаи гузариши ҳиссаи ҳуқуқи моликияти умумӣ тибқи шартнома, ки бояд ба қайди давлатӣ гирифта шавад, мутобиқи қисми 2, моддаи 247 ҳамин Кодекс муайян карда мешавад.

Моддаи 300. Тақсими молу мулки моликияти ҳиссагӣ ва аз он худо намудани ҳисса

1. Молу мулке, ки таҳти моликияти ҳиссагӣ қарор дорад, мутобиқи шартномаи байни иштирокчиёни он тақсим шуданаш мумкин аст.

2. Иштирокчии моликияти ҳиссагӣ ҳақ дорад аз молу мулки умумӣ худо кардани ҳиссаи худро талаб намояд.

3. ҳангоми ба мувофиқа наомадани иштирокчиёни моликияти ҳиссагӣ оид ба усул ва шартҳои тақсими молу мулки умумӣ ё худо кардани ҳиссаи яке аз онҳо иштирокчии молу мулки ҳиссагӣ ҳақ дорад дар шакли асл (натура) худо кардани ҳиссаи худро аз тариқи суд талаб намояд.

Агар дар шакли асл (натура) худо кардани ҳиссаро қонун ихозат надиҳад ё аз сабаби расидани зиёни воқеии беандоза ба молу мулк имконнозазир бошад, молики худошаванда ҳақ дорад, ки арзиши ҳиссаи е аз хониби дигар иштирокчиёни моликияти ҳиссагӣ пардохта шавад.

4. Фарқи арзиши **молу мулке**, ки дар шакли асл (натура) дар асоси ҳамин модда ба иштирокчии моликияти ҳиссагӣ ба ивази ҳиссаи е дар доираи ҳуқуқи моликияти ҳиссагӣ дода мешавад, бояд бо маблаши муайян пушонида ё бо роҳи дигар хуброн карда шавад.

Хубронпулӣ ба иштирокчии моликияти ҳиссагӣ ба ивази худо кардани ҳисса дар шакли асл (натура) аз хониби дигар моликон бо додани розигии е дода мешавад. Дар ҳолате ки ҳиссаи молик ноҷиз буда, онро ба таври воқеӣ дар асл худо кардан имконнозазир аст, барои истифодаи молу мулки умумӣ дорои манфиати назаррас намебошад, суд метавонад бидуни розигии ин молик низ дигар иштирокчиёни моликияти ҳиссагиро вазифадор намояд, ки ҳаққи еро хуброн кунанд.

5. Молик баъди гирифтани хубронпулӣ мутобиқи ҳамин модда ҳуқуқи худро ба ҳиссаи моликияти умумӣ гум мекунад.

Моддаи 301. Соњибӣ, истифода ва ихтиёрдории молу мулке, ки таҳти моликияти якхоя қарор дорад

1. Иштирокчиёни моликияти якхоя, агар дар шартномаи байни онҳо тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, молу мулки умумиро аҳлона соҳибӣ ва истифода мекунанд.

2. Молу мулки таҳти моликияти якхоя қарордошта бо розигии ҳамаи иштирокчиён, сарфи назар аз он ки кадоме аз иштирокчиён оиди ихтиёрдории молу мулк аҳдҳо анҳом додааст, ихтиёрдорӣ карда мешавад.

3. ҳар як иштирокчии молу мулки якхоя ҳақ дорад оид ба ихтиёрдории молу мулки умумӣ, агар дар шартномаи ҳамаи иштирокчиён тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, аҳдҳоро анҳом дихад. Аҳди ихтиёрдорӣ кардани молу мулки умумӣ, ки яке аз иштирокчиёни моликияти якхоя анҳом додааст, метавонад бо талаби иштирокчиёни дигар бинобар ваколати зарурӣ надоштани иштирокчие, ки аҳдҳоро анҳом додааст, танҳо дар сурати исбот гардидани он, ки тарафи дигари аҳд медонист ё бояд пешакӣ аз ин огоҳ мебуд, иайриқонунӣ ҳисобида шавад (моддаи 199).

4. Қисмҳои 1-3 ҳамин модда ҳангоме татбиқ мегарданд, ки агар Кодекси мазкур ва дигар қонунҳо барои навъҳои алоҳидаи моликияти якхоя тартиби дигаре муқаррар накарда бошанд.

Моддаи 302. Тақсими молу мулки моликияти якхоя ва аз он худо намудани ҳисса

1. Молу мулки умумиро байни иштирокчиёни моликияти якхоя тақсим кардан, инчунин аз он худо кардани ҳиссаи яке аз онҳо бо шарте мумкин аст, ки пешакӣ ҳиссаи ҳар як иштирокчӣ дар ҳуқуқ ба молу мулки умумӣ муайян карда шавад.

2. ҳангоми тақсими молу мулки умумӣ ва аз он худо кардани ҳисса, агар бо қонун ё шартномаи тарафҳо тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, ҳиссаи онҳо баробар дониста мешавад.

3. Асос ва тартиби тақсими молу мулки умумӣ ва аз он худо кардани ҳисса мутобиқи қоидаҳои муайяннамудаи моддаи 300 ҳамин Кодекс музаррар мегардад, зеро барои намудҳои алоҳидаи моликияти умумӣ Кодекси мазкур, дигар қонунҳо тартиби дигаре пешбинӣ накардаанд ва он аз моҳияти муносибати иштирокчиёни моликияти умумӣ барнамеояд.

Моддаи 303. Аз ҳиссаи саҳм дар молу мулки умумӣ нигаронидани реёниш

1. Кредитори иштирокчии моликияти ҳиссагӣ ё умумӣ ҳангоми нокифоя будани дигар молу мулки он ҳақ дорад оиди худо кардани ҳиссаи қарздор аз молу мулки умумӣ барои нигаронидани реёниш аз он, талабот пешниҳод кунад.

2. Агар дар чунин ҳолатҳо худо кардани ҳисса дар шакли асл (натура) иайриимкон бошад ё аъзоёни дигари моликияти ҳиссагӣ ё умумӣ ба он эътиroz кунанд, кредитор ҳақ дорад аз қарздор талаб намояд, ки ҳиссаи худро ба дигар иштирокчиёни моликияти умумӣ бо нархи баробар ба арзиши

бозории ин саҳм фурешад ва маблаши аз фуреш бадастомадаро барои адои қарз супорад.

Дар сурати аз харидани саҳми қарздор рад намудани аъзоёни дигари моликияти умумӣ кредитор ҳақ дорад тибқи тартиби судӣ талаб намояд, ки ба саҳми кредитор дар моликияти умумӣ реёниш нигаронида шавад.

Моддаи 304. Моликияти умумии якхояи зану шавҳар (ҳамсарон)

1. Молу мулке, ки зану шавҳар дар давоми ҳамзистӣ ҳамъ овардаанд, агар қонун ё шартномаи байни онҳо тартиби дигари низоми ин молу мулкро муайян накарда бошад, моликияти умумии якхояи онҳо ба ҳисоб меравад.

2. Молу мулке, ки қабл аз никоҳ ба ҳар қадоме аз онҳо тааллуқ дошт, инчунин **молу мулке**, ки яке аз онҳо ҳангоми никоҳ чун техфа ё чун мерос гирифтааст, моликияти шахсии е ба шумор меравад.

Молу мулки истифодаи шахсӣ (либос, пойафзол ва иайра), ба иайр аз хавоҳирот ва дигар асбобу анҳоми зебу зинат, ҳарчанд дар давраи заношӣ аз ҳисоби маблаши умумии онҳо харидорӣ шудаанд, моликияти он ҳамсаре ба ҳисоб меравад, ки онро истифода бурдааст.

Молу мулки ҳар як ҳамсар, агар муайян карда шавад, ки дар давоми ҳамсарӣ аз ҳисоби молу мулки умумии онҳо ё **молу мулки** шахсии ҳамсари дигар маблаузорӣ шудааст, ки арзиши онро хеле баланд кардааст (таъмири асосӣ, азнавсозӣ, азнавтакхизонӣ ва иайра), моликияти умумии якхояи онҳо эътироф карда шавад. Агар дар шартномаи байни зану шавҳар тартиби дигаре пешбинӣ гардида бошад, ин қоида татбиқ намегардад.

3. Мутобики еҳдадориҳои яке аз ҳамсарон ба **молу мулке**, ки дар моликияти е мебошад, инчунин ба саҳми е дар молу мулки умумии зану шавҳар, ки ҳангоми тақсим аз они е шуданаш мумкин аст, реёниш нигаронида мешавад. (**Қ ҶТ аз 12.05.2007сол, №247**)

4. Тартиби муайян намудани саҳми ҳамсарон дар молу мулки умумӣ ҳангоми тақсими он ва тартиби чунин тақсимотро Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар қонунҳо муқаррар менамоянд.

Моддаи 305. Моликияти хоҳагии дехқонӣ (фермерӣ)

1. Молу мулки хоҳагии дехқонӣ (фермерӣ) дар доираи ҳуқуқи моликияти якхояи аъзоёни он мебошад, агар тибқи қонун ё шартномаи байни онҳо тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад.

2. Нихолзори қитъаи замин, иморатҳои хоҳагӣ ва дигар иморат, иншоотҳои мелиоративӣ ва дигар иншоотҳо, ҳайвоноти маҳсулдиҳанда ва корӣ, парранда, техникаи кишоварзӣ ва дигар техникаю таҳхизот, воситаҳои нақлиёт, асбобу анҳом ва дигар молу мулк, ки аз маблаши умумии аъзоёни он ба даст оварда шудааст, таҳти моликияти якхояи аъзоёни хоҳагии дехқонӣ (фермерӣ) ба ҳисоб мераванд.

3. Самара, маҳсулот ва даромаде, ки дар натихаи фаъолияти хохагии дехқонӣ (фермерӣ) ба даст омадааст, молу мулки умумии аъзоёни хохагии дехқонӣ (фермерӣ) буда, мутобиқи созишномаи байни онҳо истифода мегардад.

Моддаи 306. Тақсими молу мулки хохагии дехқонӣ (фермерӣ)

1. ҳангоми қатъи фаъолияти хохагии дехқонӣ (фермерӣ) вобаста ба хорих шудани ҳама аъзоёни он ё бо асосҳои дигар молу мулки умумӣ бояд тибқи тартиби пешбининамудаи моддаҳои 300 ва 302 ҳамин Кодекс тақсим карда шавад.

2. Воситаҳои истеҳсолот, ки марбути хохагии дехқонӣ (фермерӣ) аст, ҳангоми аз хохагӣ хорих шудани яке аз узви он тақсим карда намешавад.

Шахсе, ки аз хохагӣ баромадааст, барои гирифтани хубронпулии баробар ба саҳми е дар моликияти умумӣ ба ин молу мулк ҳуқуқ дорад.

3. Дар ҳолатҳои пешбининамудаи қисмҳои 1 ва 2 ҳамин модда, агар мутобиқи созишномаи байни онҳо тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, саҳми аъзоёни хохагии дехқонӣ (фермерӣ) дар ҳуқуқи моликияти якхояи молу мулки чунин хохагӣ баробар ҳисобида мешавад.

Моддаи 307. Низоми ҳуқуқии молу мулк ҳангоми азнаташкилкунии хохагии дехқонӣ (фермерӣ) ва ширкати хохагидорӣ ё кооперативӣ

1. Аъзоёни хохагиҳои дехқонӣ (фермерӣ) дар заминаи молу мулки хохагӣ метавонанд ширкати хохагидорӣ ё **кооператив** таъсис диханд. Чунин хохагии дехқонӣ (фермерӣ) азнаташкилшуда чун шахси ҳуқуқӣ ба **молу мулке**, ки онро ҳамчун саҳм ва дигар пардоҳт аъзоёни хохагиҳои дехқонӣ додааст, инчунин **молу мулке**, ки дар натихаи фаъолияти он ва дар асосҳои дигаре, ки хилофи қонун намебошанд, ба даст оварда шудааст, дар ҳуқуқи моликияти он мебошад. (**Қ ҶТ аз 12.05.2007сол, №247), (Қ ҟТ аз 22.07.13с.№976)**

2. Андозаи саҳми аъзои хохагии дехқонӣ (фермерӣ), ки иштирокчии ширкати хохагидорӣ ё узви кооператив мебошанд, бо назардошти саҳми онҳо дар доираи ҳуқуқи моликияти умумӣ ба молу мулки хохагии дехқонӣ (фермерӣ) тибқи тартиби пешбининамудаи қисми 3 моддаи 306 ҳамин Кодекс муқаррар карда мешавад.

БОБИ 18

ҲУҚУҚИ МАҲДУДИ МОЛУ МУЛК

§1. ҳуқуқи пешбурди хохагидорӣ

Моддаи 308. ҳуқуқи пешбурди хохагидорӣ

Корхонаи воњиди давлатии ўзмурориявӣ ё коммуналӣ, ки ба он молу мулк ба ъуќуќи пешбурди хохагидорӣ тааллук дорад, ин молу мулкро дар доираи муайяннамудаи Кодекси мазкур соњибӣ, истифода ва ихтиёрдорӣ менамояд. (**ҚЛТ аз 12.05.2007, №247**)

Моддаи 309. Объекти ҳуқуқи пешбурди хохагидорӣ

Объекти ҳуқуқи пешбурди хохагидорӣ, агар қонунҳо тартиби дигареро пешбинӣ накарда бошанд, ҳама гуна молу мулк буда метавонад.

Моддаи 310. Ба даст овардан ва қатъи ҳуқуқи пешбурди хохагидорӣ

1. ҳуқуқи пешбурди хохагидорӣ ба молу мулке, ки моликаш дар мавриди ба ихтиёри корхонаи қаблан таъсисёфтаи давлатӣ додани он қарор қабул кардааст, агар дар қонунҳо ё қарори молик тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, аз хониби ин корхона, аз лаҳзаи ба баланси мустақимаш гузаронидани молу мулк пайдо мешавад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

2. Самара, маҳсулот ва даромад аз истифодаи молу мулк, ки корхона мутобики шартнома ё дар асосҳои дигар ба даст овардааст, мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунҳо барои ба даст овардани ҳуқуқи моликият ба хохагидории корхона дохил мешавад.

3. ҳуқуқи пешбурди хохагидорӣ ба молу мулк бо асос ва тартиби пешбининамудаи қонунҳо барои қатъи ҳуқуқи моликият, инчунин дар ҳолати қонунан мусодира намудани молу мулкии корхона бо қарори молик қатъ мегардад.

Моддаи 311. ҳуқуқи молик нисбати молу мулки таҳти пешбурди хохагидорӣ қарор дошта

1. Молики молу мулки таҳти пешбурди хохагидорӣ қарордошта, мутобики қонун масъалаҳои таъсиси корхона, муайян намудани мақсаду мароми фаъолияти он, азнаташкилкунӣ ва барҳам додани онро ҳал намуда, роҳбари корхонаро таъин менамояд, мутобики мақсад истифода ва ҳифз шудани молу мулки марбути корхонаро таҳти назорат мегирад.

2. Молик ба гирифтани як қисми фоида аз истифодаи молу мулки таҳти пешбурди хохагидории корхона қарордошта ҳуқуқ дорад.

Моддаи 312. Шартҳои амали гардонидани ҳуқуқҳои молу мулки корхонаи воњиди давлатӣ

1. Корхонаи воњиди давлатӣ, ки дар асоси ҳуқуқи хохагидорӣ фаъолият мекунад, ҳақ надорад бидуни розигии молик ё мақоми давлатии аз хониби он ваколатдоршуда шаклҳои зерини фаъолияти соҳибкориро анҳом дихад:

а) биною иншоот, таҳҳизот ва дигар фондҳои асосии корхонаро фурешад ё ба ихтиёри дигар ашхос супорад, иваз намояд, ба ихораи дарозмуддат (беш аз

се сол), муваққатан ба истифодаи бепул дихад. **Њукумати Љумњурии Тохикистон метавонад рўйхати биною иншоот, тальхизот ва дигар фондњои асосии корхонањои воњиди давлатиро, ки ильораашон новобаста аз мўнълати иљора дар мувофиқа бо маќомоти ваколатдори давлатӣ амалӣ мегардад, муайян намояд; (ҚЛТ аз 29.04.2006, №180)**

б) **филиалҳо** ва корхонаҳои фаръӣ созад, якхоя бо соҳибкорони хусусӣ корхонаҳо ва истеҳсолоти муштарак таъсис дихад, сармояи истеҳсолӣ ва пулии худро дар онъю гузорад; (ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247)

в) ба соҳибкорони хусусӣ қарз дихад, ки фоизи он аз андозаи фоизи кредити тасдиқнамудаи Бонки миллии Тохикистон поинтар бошад.

2. Корхонаи воњиди давлатӣ, агар дар қонунҳо тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, метавонад мустақилона молу мулки манқули дар асоси ҳуқуқи хоҳагидорӣ ба он вобаста шударо ихтиёрдорӣ кунад.

§ 2. ҳуқуқи идораи оперативӣ

Моддаи 313. ҳуқуқи идораи оперативӣ

1. **Корхонаи маҳсуси (казонии) давлатӣ**, инчунин муассиса ба молу мулки дар ихтиёраш гузошташуда дар доираи муайяннамудаи қонун, мутобиқи мақсади фаъолияти хеш супоришҳои молик ва таъиноти молу мулк ҳуқуқи соњибӣ истифода ва ихтиёрдориро доранд. (ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247)

2. Молики **молу мулке**, ки ба ихтиёри корхонаи давлатӣ ё муассиса дода шудааст, ҳақ дорад молу мулки зиёдатӣ, таҳти истифода қарор надошта ва ё мутобиқи мақсад истифоданашударо пас гирад ва мутобиқи салоҳиди худ истифода барад. (ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247)

Моддаи 314. Ихтиёрдории молу мулки корхонаи маҳсуси давлатӣ

1. **Корхонаи маҳсуси давлатӣ** танҳо бо розигии молики ин молу мулк ҳақ дорад молу мулкро **бегона** кунад ё бо молу мулки марбутааш бо усули дигар муносибат кунад.

Корхонаи маҳсуси давлатӣ маҳсулоти истеҳсолкардаашро, агар қонун ё дигар санади ҳуқуқӣ тартиби дигаре пешбинӣ накарда бошанд, мустақилона мефурешад.

2. Тартиби тақсими даромади **корхонаи маҳсуси давлатиро** молики молу мулки он муайян мекунад. (ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247)

Моддаи 315. Ихтиёрдории молу мулки муассиса

1. Муассиса ҳақ надорад молу мулки ба ихтиёраш гузошташуда ё аз ҳисоби маблаши мутобиқи хархномаи (сметаи) барои хариданаш худокардашударо, фурешад, ё онро бо усули дигар соҳибӣ намояд.

2. Агар мутобики санади таъсисоти ба муассиса ихозат дода шуда бошад, ки бо фаъолияти даромаднок машул шавад, дар он сурат даромад ва молу мулки аз ин даромад бадастовардашуда пурра ба ихтиёри муассиса гузашта, дар баланси алоҳида ба ҳисоб гирифта мешавад.

Моддаи 316. Ба даст овардан ва қатъ намудани ъуқуқи идораи оперативии молу мулк

1. Ўуқуқи идораи оперативии молу мулке, ки соњибмулк онъоро ба корхонаи маҳсуси (казонии) давлатӣ ё муассиса вобаста намудааст, агар дар қонун ё санади дигари меъёрии ъуқуқӣ ё қарори соњибмулк тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, аз лаъзаи ба ин корхона ё муассиса супоридани он ба миён меояд.

2. Самара, маъсулот ва даромад аз истифодаи молу мулки таъти идораи оперативӣ қарордошта, инчунин молу мулке, ки корхонаи маҳсуси (казонии) давлатӣ ё муассиса мувофиқи шартнома ё дигар асосњо ба даст овардааст, тибқи тартиби муайянкардаи ъамин Кодекс ва дигар санадњои меъёрии ъуқуқӣ оид ба даст овардани моликият ба ъуқуқи оперативии идоракуни корхона дохил мешавад.

3. Ўуқуқи идораи оперативии молу мулк мутобики асос ва тартиби пешбининамудаи ъамин Кодекс ва дигар санадњои меъёрии ъуқуқӣ оид ба қатъ намудани ъуқуқи моликият, инчунин дар ъюлатњои бо қарори соњибмулк ба таври қонунӣ пас гирифтани молу мулк аз корхонаи маҳсуси давлатӣ ё муассиса қатъ мегардад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Моддаи 317. ҳуқуқи молик ба пас гирифтан ва азнавтақсимкуни молу мулке, ки ба идораи оперативӣ дода шудааст

Молике, ки молу мулки ба ихтиёри муассиса ё корхонаи маҳсуси давлатӣ додааст, ҳақ дорад онро пас гирад ё байни дигар шахси ҳуқуқии таъсисдодааш, агар дар санади қонунӣ тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, бо салоҳиди худ аз нав тақсим кунад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Моддаи 318. Ба молу мулки ба идораи оперативӣ додашуда нигаронидани реёниш

1. Реёниш аз молу мулке, ки таҳти идораи оперативии муассиса ё корхонаи маҳсуси давлатӣ қарор дорад, дар асоси тартиби умумӣ мутобики қонунҳо, агар ҳамин Кодекс ва санади қонунӣ тартиби дигареро пешбинӣ накарда бошанд, анҳом дода мешавад.

2. Агар муассиса аз фаъолияти хоҳагӣ даромад ба даст оварда бошад, реёниш аз молу мулки вобастакардаи молик, ки таҳти идораи оперативӣ қарор дорад, пас аз ситонидани пардоҳт аз даромаде, ки аз фаъолияти хоҳагӣ гирифтааст ва молу мулке, ки аз ҳисоби даромад ба даст овардааст, анҳом дода мешавад.

3. Муассиса ва корхонаи махсуси давлатӣ мутобики еҳдадориҳояшон оиди маблаии дар ихтиёрашон қарордошта хавобгар мебошанд.

Дар сурати нокифоя будани маблаши муассиса ё **корхонаи махсуси давлатӣ** масъулияти еҳдадориҳо ба зиммаи молики муассиса ё корхонаи махсуси давлатӣ гузошта мешавад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Моддаи 319. Нигоҳ доштани ҳуқуқ ба молу мулк ҳангоми ба дигар молик гузаштани корхона ё муассиса

1. **Њангоми чун комплекси молумулкӣ гузоштани њуќуки соњибмулкии корхонаи воњиди давлатии љумњуранияи ё коммуналӣ ба соњибмулкии дигари давлатӣ ё коммуналӣ, чунин корхона њуќуки пешбурди ҳољагидориро ба молу мулки худ нигоъ медорад.** (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

2. ҳангоми ба дигар шахс гузаштани ҳуқуки моликият ба муассиса ин муассиса ҳуқуки идораи оперативиро ба молу мулки худ нигоҳ медорад.

3. ҳуқуқҳои дигари ашёй

Моддаи 320. ҳуқуқҳои маҳдуни ашёй ба соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдорӣ кардани ашё

ҳуқуқҳои маҳдуни ашёй ба соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдорӣ кардани ашё, инчунин дар натихаи еҳдадориҳои шартномавӣ, ба монанди шартномаи кирои ашё, ихора, қарз ва дигар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун ба миён меоянд.

БОБИ 19 ХИФЗИ ҲУҚУҚИ МОЛИКИЯТ ВА ДИГАР ҲУҚУҚҲОИ АШЁЙ

Моддаи 321. Эътирофи ҳуқуқи моликият

Молик ҳақ дорад эътирофи ҳуқуқи моликияташро талаб намояд.

Моддаи 322. Талаб карда гирифтани молу мулк аз ба дастоварандай иайриқонунӣ

Молик ҳуқуқ дорад аз ба дастоварандай иайриқонунӣ молу мулкашро талаб карда гирад.

Моддаи 323. Талаб карда гирифтани молу мулк аз бадастоварандай бовиҳдон

1. Агар молу мулки муздинок аз шахсе ба даст оварда шуда бошад, ки ҳуқуқи бегона кардани онро надошт ва ба дастдароваранд аз ин огоҳ набуд ва огоҳ буда ҳам наметавонист (бадастоварандай бовиҳдон), ин молу мулкро молик ё шахсе, ки молик барои соҳибӣ дода гум карда бошад ё аз яки онҳо

дүздида шуда бошад ё бо усули дигар, бидуни ихтиёри онҳо аз тасарруфашон баромада бошад, молик ҳақ дорад онро аз бадастоваранда талаб карда гирад.

2. Агар молу мулк аз шахсе, ки ба бегона кардани он ҳуқуқ надошт, бе пул гирифта шуда бошад, молик дар ҳама ҳолат ба талаб карда гирифтани молу мулк ҳақ дорад.

3. Аз бадастдароварандаи бовихдон талаб карда гирифтани пул, инчунин коуазҳои қиматноки манзурӣ мумкин нест.

Моддаи 324. ҳисоббаробаркуй ҳангоми баргардонидани молу мулк аз бадастдароварандаи иайриқонуний

ҳангоми талаб карда гирифтани молу мулк аз ба дастдароварандаи иайриқонуний иайр молик инчунин ҳақ дорад аз шахсе, ки медонист ё бояд медонист, ки соҳибии е иайриқонуний мебошад (ба дастдароварандаи бевихдон) баргардонидан ё хуброни ҳамаи даромадеро, ки ин шахс ба даст овардааст ё мебоист дар тамоми давраи соҳибиаш ба даст орад, талаб намояд; бадастдароварандаи бовихдон бошад, тамоми даромадеро, ки е ба даст овардааст ё мебоист аз лаҳзае, ки е огоҳ гардид ё мебоист аз соҳибияти иайриқонуниаш ё дар мавриди даъвои молик дар мавриди баргардонидани молу мулк огоҳинома гирифта буд, талаб намояд.

Ба дастдароварандаи бовихдон дар навбати худ ҳақ дорад аз молик хуброни харохоти заруриашро нисбати молу мулк аз вақте, ки ба молик пардохтани даромад аз молу мулк ба ҳисоб рафтааст, талаб намояд.

Ба дастдароварандаи бовихдон инчунин ҳақ дорад беҳбутиҳои анхомдодаашро, агар худо карда гирифтани онҳо бидуни ворид намудани зиён ба молу мулк имконпазир бошад, дар ихтиёри худ нигоҳ дорад. Агар чунин тарзи худо карда гирифтани беҳбутиҳо имконнопазир бошад, соҳиби бовихдон ҳақ дорад хуброни харохоти барои беҳбудӣ масрафшударо, вале на бештар аз арзиши аз нархи зиёдкардашудаи молу мулк талаб намояд.

Моддаи 325. ҳифзи ҳуқуқи молик аз вайронкуниҳое, ки ба маҳрум кардан аз соҳибӣ алоқаманд намебошанд

Молик метавонад рафъи ҳама гуна вайронкуниҳои ҳуқуқашро талаб намояд, ҳарчанд ин вайронкуниҳо ба маҳрум кардан аз ҳуқуқи соҳибӣ алоқаманд намебошанд.

Моддаи 326. ҳифзи ҳуқуқи соҳибе, ки молик намебошад

ҳуқуқҳои пешбининамудаи моддаҳои 322-325 ҳамин Кодекс инчунин ба шахсе тааллук доранд, ки ҳарчанд молик набошад ҳам, дар асоси соҳибияти умрбоди меросӣ, пешбурди хоҳагидорӣ, идораи оперативӣ ё дигар асосҳои пешбининамудаи қонун ё шартнома молу мулкро соҳибӣ мекунад.

Ин шахс ҳуқук дорад молу мулки дар ихтиёраш бударо аз молик низ ҳифз кунад.

Моддаи 327. Беэътибории санади мақомоти ъюкимияти давлатӣ, мақомоти мањаллии ъюкимияти давлатӣ, мақомоти худидоракуни мањаллӣ ва шахсони мансабдоре, ки ъуқуқи соњибмулк ва дигар ъуқуќьюи ашёиро вайрон мекунанд

1. Агар дар натихаи аз хониби мақомоти ъюкимияти давлатӣ, мақомоти мањаллии ъюкимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракуни мањаллӣ ё шахси мансабдор баровардани санади меъёри ё инфириодӣ , ки ба қонунҳо мутобиқ нестанд ва ҳуқуқи молик ва дигар шахро оид ба соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдорӣ кардани молу мулки марбутаашон вайрон мекунанд, чунин санад тибқи тартиби судӣ мутобиқи эътирози молик ё шахсе, ки ҳуқуқаш вайрон шудааст, беэътибор дониста мешавад. (**Қ ҶТ аз 12.05.2007сол, №247**)

2. Товони зиёне, ки дар натихаи қабули чунин аснод ба молик расидааст, аз хониби мақомоти ъюкимияти давлатӣ ва мақомоти мањаллии ъюкимияти давлатӣ, мақомоти худидоракуни мањаллӣ бояд аз ҳисоби бухети дахлдор пурра пардохта шавад. (**Қ ҶТ аз 12.05.2007сол, №247**)

ФАСЛИ III ҳУҚУҚИ ЕҲДАДОРӢ

ЗЕРФАСЛИ 1 МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ ОИД БА ЕҲДАДОРИҲО

БОБИ 20 МАФҲУМ, АСОСҲОИ БА МИЁН ОМАДАНИ ЕҲДАДОРӢ ВА ТАРАФҲОИ ЕҲДАДОРӢ

Моддаи 328. Мафҳуми еҳдадорӣ ва асосҳои ба миён омадани он

1. Аз реи еҳдадорӣ як шахс (қарздор) бояд ба фоидаи шахси дигар (кредитор) амали муайяноро анхом дихад. Масалан, молу мулкашро ба е дихад, корро ихро кунад, пул супорад ва иайра ё аз ихрои ягон амал худдорӣ намояд. Кредитор бошад, ҳақ дорад аз қарздор ихрои еҳдадориҳояшро талаб намояд.

2. Еҳдадорӣ аз шартномаҳо, дар натихаи расонидани зарар ва дар асосҳои дигари дар санадҳои қонунӣ нишондодашуда, бармеояд.

Моддаи 329. Тарафҳои еҳдадорӣ

1. Дар еҳдадорӣ ба сифати ҳар кадом тарафи он - кредитор ё қарздор - метавонанд як ё ҳамзамон якчанд шахс иштирок намоянд.

Талаботи кредитор ба яке аз ашхосе, ки дар еҳдадорӣ аз хониби қарздор иштирок мекунад, ба монанди гузашти меҳлати даъво мутобики талаб вобаста ба он шахс беэътибор аст, худ аз худ талаботи е ба шахси дигар дахл надоранд.

2. Агар ҳар кадоме аз тарафҳо мутобики шартнома ба манфиати хониби дигар еҳдадор бошанд, он тараф барояшон қарздори тарафи дигар ҳисобида шуда вазифадор аст ба манфиати тарафи дигар амале анҳом дихад ва ҳамзамон кредитори он ҳисоб меёбад, ки ҳуқуқ дорад аз тарафи дигар талаб намояд.

3. Еҳдадорӣ барои ашхосе, ки дар он ҳамчун тарафҳо иштирок надоранд (шахси сеюм) масъулияте ба вухуд намеоварад.

Дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун ё дигар санади ҳуқуқӣ ё созишиномаи тарафҳо еҳдадорӣ метавонад барои шахси сеюм дар муносибат ба як ё ҳар ду тараф ҳуқуқи еҳдадорӣ ба вухуд орад.

4. Кредиторе, ки талаботи ў ба қарздор бо гарав, нигоъ доштан ё дигар усуљое, ки афзалиятро дар назди дигар кредиторон оид ба таъмини талаботи худ аз њисоби молу мулки муайяни қарздор ё шахсони сеюм медињад, таъмин шудааст, кредитори таъминшуда мебошад. (ҚЛТ аз 02.01.2019с. №1557)

БОБИ 21 ИХРОИ ЕҲДАДОРӢХО

Моддаи 330. Муеаррароти умумӣ

Еҳдадориҳо бояд ба таври даҳлдор мутобики шартҳои еҳдадорӣ ва талаботи қонун, дигар санади ҳуқуқӣ ихро карда шаванд ва ҳангоми набудани чунин шарт ва талабот мутобики анъанаҳои муомилоти корӣ ё талаботи муқаррарии пешниҳодгардида анҳом дода шаванд.

Моддаи 331. Номумкин будани радди яктарафаи ихрои еҳдадорӣ

Радди яктарафаи ихрои еҳдадорӣ ва яктарафа тайир додани шартҳои он, ба иайр аз ҳолатҳои пешбининамудаи қонун ё шартнома ихозат дода намешавад. Радди яктарафаи ихрои еҳдадорӣ, ки ба ба амал баровардани фаъолияти соҳибкории тарафҳо алоқаманд аст, инчунин яктарафа тайир додани шартҳои чунин еҳдадорӣ танҳо дар ҳолатҳои пешбининамудаи шартнома, агар дар қонун ё моҳияти еҳдадорӣ тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, ихозат дода мешавад.

Моддаи 332. Ихрои қисм ба қисми еҳдадорӣ

Кредитор ҳақ дорад ихрои қисм ба қисми еҳдадориро қабул накунад, ба шарте ки дар қонун, санади дигари ҳуқуқӣ, шартҳои еҳдадорӣ тартиби дигаре

пешбинй нашуда бошад ва аз анъанаҳои муомилоти корӣ ва ё аз моҳияти еҳдадорӣ барнаояд.

Моддаи 333. Ихрои еҳдадорӣ ба шахси матлуб

Агар дар созишномаи тарафҳо тартиби дигаре пешбинй нашуда бошад ё аз анъанаҳои муомилоти корӣ ё моҳияти еҳдадорӣ барнаояд, қарздор ҳангоми ихрои еҳдадорӣ ҳақ дорад дар мавриди он, ки еҳдадориро маҳз кредитор ё шахси ваколатдори е қабул мекунад, далел талаб намояд ва барои пешниҳод накардани чунин талабот таваккали оқибати онро ба еҳда дорад.

Моддаи 334. Ихрои еҳдадорӣ аз хониби шахси сеюм

1. Агар аз қонун, дигар санади ҳуқуқӣ, шарти еҳдадорӣ ё моҳияти он аз хониби қарздор вазифаи шахсан ихро намудани еҳдадорӣ барнаояд қарздор ихрои еҳдадориро ба зиммаи шахси сеюм voguzoшta метавонад. Дар ин ҳолат кредитор ихрои еҳдадориро, ки ба хои қарздор шахси сеюм пешниҳод кардааст, бояд қабул кунад.

2. Шахси сеюм, таҳти хатари аз даст додани ҳуқуқи худ ба молу мулки қарздор (ҳуқуқи ихора, гарав ва иайра) бо сабаби талаб намудани реёниш аз хониби кредитор аз ин молу мулк метавонад аз ҳисоби худ бидуни ихозати қарздор талаби кредиторро қонеъ гардонад. Дар ин ҳолат мутобики моддаҳои 411-416 ҳамин Кодекс ҳуқуқи кредитор оид ба еҳдадорӣ ба шахси сеюм мегузарад.

Моддаи 335. Мехлати ихрои еҳдадорӣ

1. Агар еҳдадорӣ рези ихро ё давраи меҳлатеро, ки дар хараёни он еҳдадорӣ бояд ихро шавад, пешбинй намуда бошад ё имкон медиҳад, ки муайян карда шавад, еҳдадорӣ бояд дар ҳамон рез ё дар ҳар давраи ҳамон меҳлат ихро карда шавад.

2. Дар ҳолатҳое, ки еҳдадорӣ меҳлати ихроро пешбинй нақунад ва дар он шарти муайян кардани ин меҳлат иайриимкон бошад бояд дар меҳлати оқилонаи баъди ба миён омадани еҳдадорӣ, ихро карда шавад.

Еҳдадорие, ки дар меҳлати муносиб ихро карда нашудааст, ҳамчунин еҳдадорие, ки меҳлати ихрои он бо лаҳзаи пасталабӣ муайян шудааст, агар дар меҳлати дигар ихро кардани еҳдадорӣ аз қонун, санади ҳуқуқии дигар, шарти еҳдадорӣ, анъанаҳои муомилоти корӣ ё моҳияти еҳдадорӣ барнаояд, қарздор вазифадор аст дар давоми ҳафт рез ихрои еҳдадориро талаб кардани кредитор ихро намояд.

Моддаи 336. Талаби ихрои мунтазам

Еҳдадорие, ки ихрояш дар меҳлати тулонӣ пешбинй шудааст, агар дар қонунҳо ё шартҳои еҳдадорӣ тартиби дигаре пешбинй нашуда бошад ё аз

анъанаҳои муомилоти корӣ ё моҳияти еҳдадорӣ барнаояд, бояд ба таври мунтазам, бо назардошти давраи барои ихрои чунин еҳдадорӣ мувоғиқ (рез, даҳа, моҳ, семоҳа ва иайра) ихро карда шаванд.

Моддаи 337. Ихрои еҳдадорӣ пеш аз меҳлат

Агар дар қонун, санади дигари ҳуқуқӣ, ё шартҳои еҳдадорӣ тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад ё аз моҳияти он барнаояд, қарздор ҳақ дорад еҳдадории худро то фаро расидани меҳлат ихро намояд. Вале ихрои пеш аз меҳлати еҳдадорӣ, ки бо фаъолияти соҳибкории тарафҳои он алоқаманд мебошад, танҳо дар сурате ихозат дода мешавад, ки имконияти пеш аз меҳлат ихро намудани еҳдадориро қонун, дигар санади ҳуқуқӣ ё шарти еҳдадорӣ пешбинӣ намуда бошанд ё аз анъанаҳои муомилоти корӣ ё моҳияти еҳдадорӣ бармеояд.

Моддаи 338. Иттилоот оид ба ҳараёни ихрои еҳдадорӣ

Дар қонунҳо ё шартҳои еҳдадорӣ вазифаи қарздор дар мавриди ихрои еҳдадорӣ ба кредитор ё шахси муайяннамудаи е хабар додан мумкин аст, пешбинӣ карда шавад.

Моддаи 339. Хои ихрои еҳдадорӣ

1. Еҳдадорӣ бояд дар хое, ки бо созишиномаи тарафҳо муайян карда шудааст ё аз анъанаи муомилоти корӣ ё моҳияти еҳдадорӣ бармеояд, ихро карда шавад.

2. Агар хои ихрои еҳдадорӣ муайян нагардида бошад, он бояд ба тариқи зайл ихро карда шавад:

а) аз реи еҳдадории додани молу мулки иайриманқул - дар хои мавхудияти молу мулк;

б) аз реи еҳдадории додани мол ё дигар **молу мулке**, ки интиқоли онро пешбинӣ мекунад - дар хои супоридани молу мулк ба боркашони якум хиҳати расонидани он ба кредитор;

в) аз реи дигар еҳдадориҳои қарздор хиҳати додани мол ё дигар молу мулк - дар хои тайёр намудани он ё нигоҳдошти молу мулк, ба шарте, ки ин маҳал дар рези еҳдадоршудан ба кредитор маълум бошад;

г) аз реи еҳдадории пулӣ - дар хои истиқомати кредитор ё агар кредитор шахси ҳуқуқӣ бошад, дар хои хойгиршавии он дар лаҳзаи ба миён омадани еҳдадорӣ; агар кредитор то лаҳзаи ихрои еҳдадорӣ хои истиқомат ё буду бошашро иваз карда, қарздорро аз ин оғоҳонида бошад, пас дар хои нави истиқомат ё буду боши кредитор ва аз ҳисоби кредитор баровардани ҳамаи хароҳоти вобаста ба ивази хои ихро;

д) аз реи еҳдадориҳои дигар - дар хои зисти қарздор ва агар қарздор шахси ҳуқуқӣ бошад - дар хои буду боши он.

Моддаи 340. Ильрои ўњадорињои пулї

1. Истифодаи асьори хорилї, инчунин ъульъати пардохт бо асьори хорилї ънгоми анљом додани ъисоббаробаркунї дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон мутобики ўњадорињо мувофиќи ъолат, тартиб ва шартъои муайяннамудаи қонун ильозат дода мешавад.

2. Ўњадории пулї бояд бо пули миллї ифода ва пардохт карда шавад.

3. Дар ъолати мављуд будани шубња оид ба мањалли ильрои ўњадории пулї, ўњадорї бояд дар мањалли љойгиршавии кредитор (мањалли зисти шахси воеёї ё мањалли љойгиршавии шахси ъукуќї) ба ильро расад.

4. Агар дар мањал ё мамлакате, ки маблаѓ пардохта мешавад, кредитор суратњисоби бонкї барои гузаронидани маблаѓ дошта бошад, ќарздор ъаќ дорад дар мавриди эътиroz надоштани кредитор ўњадории пулли худро бо роњи ба ин суратњисоб гузаронидани маблаѓ ильро намояд.

5. Агар то фаро расидани мўњлати пардохт арзиши (ќурби) воњидии пул боло рафта ё паст шуда ё ин ки асьор таѓиyr ёфта бошад, ќарздор аз рўи нархе (ќурбе) маблаѓро пардохт менамояд, ки ба мўњлати ба вуљуд омадани ўњадорї мувофиќ бошад, агар дар Кодекси мазкур ё шартнома тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад. Ўнгоми дигар шудани асьор муносибатъои мубодилавї бояд бо нархи (ќурби) дар рўзи таѓиyrёбии асьор мављудбудаи воњидњои пулї анљом дода шаванд. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Моддаи 341. Зиёд кардани маблаие, ки барои таъминоти шаҳрванд пардохта мешавад

Маблаие, ки аз реи еҳдадории пулї бевосита барои таъмини шаҳрванд хиҳати хуброни зиёни ба ҳаёт ва саломатиаш расида пардохта мешавад, тибки шартномаи таъминоти умрбод ва дигар ҳолатҳо бо зиёд шудани нишондињанда барои ъисобињои муқаррарнамудаи қонун мутаносибан меафзояд. (**ҚЛТ аз 3.07.12с. №850**)

Моддаи 342. Навбати пардохти талаб аз реи еҳдадории пулї

Маблаии пардохтшуда, ки барои ихрои пурраи еҳдадории пулї нокифоя мебошад, ҳангоми мавхуд набудани созишномаи дигар, пеш аз ҳама барои пешонидани харохоти кредитор оиди гирифтани ихро, сипас барои пешонидани маблаии асосии қарз, сипас - фоизи он равона карда мешавад.

Моддаи 343. Ихрои еҳдадории алтернативӣ

Қарздоре, ки вазифадор аст ба кредитор ин ё он молу мулкро дихад, аз ду ё якчанд амал якеро анхом дихад, агар аз қонун, санади дигари хуқуќї ё шарти еҳдадорї тартиби дигаре барнаояд, хуқуқи интихоб карданро дорад.

Моддаи 344. Ихрои еҳдадорие, ки дар он якчанд кредитор ё якчанд қарздор иштирок доранд

Агар дар еҳдадорӣ якчанд кредитор ё якчанд қарздор иштирок намоянд, пас ҳар яке аз кредитор ҳақ дорад ихрои еҳдадориро талаб намояд ва ҳар кадоме аз қарздор вазифадор аст еҳдадориро баробар ба саҳми дигарон ба андозае ихро кунад, ки аз қонун, дигар санади ҳукуқӣ ё шарти еҳдадорӣ тартиби дигаре барнаояд.

Моддаи 345. Еҳдадориҳои муштарак

1. **Ўњдадории (љавобгари) муштарак** ё талаби муштарак ҳангоме ба миён меояд, ки агар **ўњдадории муштарак** ё талаби муштарак дар созишнома ё дар қонун, аз хумла дар қисмати тақсимнопазирии **мавзӯи** еҳдадорӣ муқаррар шуда бошад. (**ҚЛТ аз 02.01.2019с. №1557**)

2. **Ўњдадории** якчанд қарздор оид ба еҳдадорие, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ алоқаманд аст, ҳамчунин талаби якчанд кредиторон дар чунин еҳдадорӣ, агар дар қонун, санади дигари меъёри ё шартҳои еҳдадорӣ тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, еҳдадории муштарак мебошад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Моддаи 346. ҳукуқи кредитор ҳангоми еҳдадории муштарак

1. ҳангоми еҳдадории муштараки қарздорон кредитор ҳақ дорад ихрои онро аз ҳамаи қарздорон дар якхоягӣ ё аз ҳар кадоми онҳо дар алоҳидагӣ, аз хумла ба таври пурра ё оид ба як қисми қарз, талаб намояд.

2. Кредиторе, ки аз хониби яке аз қарздорони муштарак талаби худро пурра қонеъ накардааст, ҳақ дорад ихрои қисми қонеънашударо аз дигар қарздорони муштарак талаб намояд. Қарздорони муштарак то лаҳзаи пурра ихро намудани еҳдадорӣ масъул бокӣ мемонанд.

Моддаи 347. Эътиroz муқобили талаботи кредитор ҳангоми еҳдадории муштарак

Дар ҳолати еҳдадории муштарак қарздор ҳукуқ надорад ба муқобили талаби кредитор, ки чунин муносибат байни дигар қарздорон бо кредитор асос ёфтааст ва қарздори мазкур дар он иштирок надорад, эътиroz баён кунад.

Моддаи 348. Ихрои еҳдадории муштарак аз хониби яке аз қарздорон

1. Аз хониби яке аз қарздорон пурра ихро намудани еҳдадории муштарак қарздорони дигарро аз ихрои еҳдадорӣ дар назди кредитор озод мекунад.

2. Агар аз муносибати байни қарздорони муштарак тартиби дигаре барнаояд:

а) қарздоре, ки еҳдадории муштаракро ихро кардааст ҳақ дорад нисбат ба дигар қарздорон талаби пастдошт регрессӣ, бо ҳиссаи баробар, бо аз ҳисоб баровардани ҳиссаи худ, пешниҳод намояд.

б) қисми напардохтай яке аз қарздорони муштарак ба қарздоре, ки еҳдадории муштаракро ихро кардааст, ба таври баробар ба зиммаи ҳамон қарздор ва қарздорони дигар гузошта мешавад.

3. Қоидаҳои ҳамин модда мутаносибан ҳангоми қатъи еҳдадории муштарак бо баҳисобирии даъвои мутақобилаи яке аз қарздорон татбиқ мегарданд.

Моддаи 349. Талаботи муштарак

1. Ҳангоми талаби муштарак ҳар кадоме аз кредиторони муштарак ҳақ дорад ба қарздор дар ҳахми пурра талаб пешниҳод кунад.

То пешниҳод гардидан талаб аз хониби яке аз кредиторони муштарак қарздор ҳақ дорад мутобики салоҳиди худ еҳдадории ҳар кадоме аз онҳоро ихро кунад.

2. Қарздор ҳақ надорад ба муқобили талаби яке аз кредиторони муштарак, ки ба чунин муносибати қарздор бо дигар кредиторони муштарак асос ёфтааст ва дар он кредитори мазкур иштирок надорад, эътиroz намояд.

3. Аз хониби қарздор пурра ихро намудани еҳдадории яке аз кредиторони муштарак еро аз ихрои еҳдадории кредиторони бокимонда озод мекунад.

4. Кредитори муштарак, ки ихрои еҳдадории қарздорро қабул кардааст, вазифадор аст қарзи ба дигар кредиторон тааллукдоштаро, агар аз муносибати байни онҳо тартиби дигаре барнаояд, ба андозаи баробар хуброн намояд.

Моддаи 350. Ихрои еҳдадориҳои иловагӣ

Мутобики санади қонунӣ ё шартҳои еҳдадории байни кредитору қарздор пешбинӣ шуданаш мумкин аст, ки ҳангоми аз тарафи қарздори асосӣ қонеъ нанамудани талаби кредитор оид ба ихрои еҳдадорӣ, чунин талаби дар қисмати ихронашуда ба қарздори дигар (қарздори иловагӣ) арз карда мешавад.

Моддаи 351. Тасдиқи ихрои еҳдадорӣ

1. Кредитор ихрои еҳдадориро қабул намуда, вазифадор аст бо талаби қарздор ба е оид ба пурра ё қисман ихро шудани еҳдадори забонхат диҳад.

Агар қарздор ба кредитор барои тасдиқи еҳдадорӣ ҳуҳхати қарздориро дода бошад, пас кредитор ихрои еҳдадориро қабул намуда, бояд ҳуҳхатро ба қарздор баргардонад. Ҳангоми имконнопазирии баргардонидани он кредитор вазифадор аст дар маврид дар забонхати додааш ба он ишора кунад.

Забонхатро бо сабт дар ҳуҳхати қарздорӣ, ки ба қарздор баргардонида мешавад, иваз намудан мумкин аст.

2. Дар ихтиёри қарздор қарор доштани ҳуҳхати қарздорӣ қатъи еҳдадориро, то лаҳзай исбот нагардидани тартиби дигар, тасдиқ мекунад.

3. ҳангоми аз тарафи кредитор надодани забонхати ихрои еҳдадории анхомдодашууда, баргардонидани ҳуҳхат ё сабти имконнопазирии баргардонидани он дар забонхат қарздор ҳақ дорад ихоро ба таъхир гузорад. Дар ин ҳолат кредитор меҳлатро гузаронида ҳисобида мешавад.

Моддаи 352. Ихрои еҳдадорӣ бо усули ба депозит гузаронидани қарз

1. Қарздор ҳақ дорад пули қарз гирифтааш ё коуазҳои қиматнокашро ба депозити нотариус ва дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи суд ба депозити суд гузаронад, ба шарте ки қарздор бо сабабҳои зайл еҳдадориро ихро карда натавонад:

- а) агар дар маҳалле, ки еҳдадорӣ ихро мегардад, кредитор ё шахси ба қабули ихрои еҳдадорӣ ваколатдоршудаи он ҳузур надошта бошад;
- б) иайри қобили амал будани кредитор ва набудани намояндаи он;
- в) баръало аён набудани он, ки кадом шахс оид ба еҳдадорӣ кредитор мебошад, аз хумла вобаста ба баҳси байни кредитор ва дигар ашхос дар ҳамин маврид;
- г) саркашӣ намудани кредитор аз қабули ихрои еҳдадорӣ ё ба тарзи дигар гузаронидани меҳлат аз хониби он.

2. Ба депозити нотариус ё суд гузаронидани маблаи ё коуазҳои қиматнок ихрои еҳдадорӣ ҳисобида мешавад.

Нотариус ё суде, ки ба депозиташон маблаши пулӣ ё коуазҳои қиматнок гузаронида шудааст, дар ин ибора кредиторро огоҳ менамоянд.

Моддаи 353. Ихрои мутақобилаи еҳдадорӣ

1. Ихрои мутақобила аз хониби яке аз тарафҳо ихро намудани еҳдадорие ба ҳисоб меравад, ки мутобики шартнома шарти ихрои еҳдадорӣ аз хониби тарафи дигар гузошта шудааст.

2. Дар ҳолати аз тарафи вазифадоршуда пешниҳод нагардидани ихрои еҳдадории шартшуда ё мавхуд будани еҳдадорие, ки ошкоро аз ихро нашудани он дар меҳлати муайян гувоҳӣ медиҳад, тарафи мутақобила ихрои еҳдадориро ба зимадошта ҳақ дорад ихрои еҳдадории худро боздорад ё аз ихрои он даст кашад ва товони зиёнро талаб намояд.

Агар шарти ихрои еҳдадории дар шартнома зикршуда дар ҳаҳми пурра ихро нашуда бошад, тарафи мутақобилаи ихрои еҳдадорӣ ба зимма дошта ҳақ дорад ихрои еҳдадориашро боздорад ё аз ихрои қисми он рад кунад, ки баробар ба ҳаҳми ихрои пешниҳоднашудаи он аст.

3. Агар ихрои мутақобилаи еҳдадорӣ хой дошта бошад, сарфи назар аз пешниҳод накардани шарти ихрои еҳдадории дар шартнома зикргардида аз тарафи дигар, тарафи дигар вазифадор аст чунин ихрои еҳдадориро пешниҳод кунад.

4. Агар дар шартнома ё қонун тартиби дигаре муайян нашуда бошад, қоидаҳои пешбининамудаи қисми 2 ва 3 ҳамин модда татбиқ карда мешавад.

БОБИ 22

ТАЪМИНИ ИХРОИ ЕҲДАДОРӢ

§1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

Моддаи 354. Усулҳои таъмини ихрои еҳдадорӣ

1. Ихрои еҳдадорӣ ба воситаи ноустуворона, гарав, нигоҳ доштани молу мулки қарздор, замонат, кафолати бонкӣ, байъона ва дигар усулҳои пешбининамудаи қонун ё шартнома таъмин карда шуданаш мумкин аст.

2. Беэътибории созишнома оид ба таъмини ихрои еҳдадорӣ боиси беэътибор гардидаи ин еҳдадорӣ (еҳдадории асосӣ) шуда наметавонад.

3. Агар дар қонун тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, беэътибори еҳдадории асосӣ боиси беэътибор гардидаи еҳдадории таъминкунандай он мегардад.

4. Дар њолати ба таъминот супоридани молу мулк аз љониби шахсе, ки ин ҳуқуқро надошт, чунин таъминот нисбати ҳамин молу мулк:

а) қатъ мегардад, агар кредитор медонист ё мебоист донад, ки таъминот аз ҷониби шахси ваколатдорнашуда пешниҳод шудааст. Дар баробари ин кредитор пас аз эътибори қонунӣ пайдо намудани њалномаи суд оид ба гирифтани чунин молу мулк ҳуқуқи талаб кардани иљрои пеш аз мӯҳлати ўҳдадориҳо ва ё иваз кардани мавзӯи таъминотро дорад;

б) то ичрои ўҳдадории таъминшууда нигоҳ дошта мешавад, агар кредитор намедонист ё намебоист донад, ки молу мулк аз ҷониби шахси ваколатдорнашуда (кредитори бовичдон) пешниҳод шудааст. Дар ин маврид молик дар назди кредитор танҳо бо молу мулки зикршуда ҷавоб медињад.

Дар Фехристи ягонаи давлатии ўҳдадориҳои таъминшууда мавъуд набудани маълумот дар бораи ҳуқуқи шахси дигар ба молу мулк барои бовичдон эътироф кардани кредитор асос дониста мешавад, ба истиснои ҳолатҳое, ки ин молу мулкро молик ё шахсе, ки молик барои соҳибӣ додааст, гум карда бошад ё аз яке аз онҳо дуздида шуда бошад ё бо усули дигар бе ихтиёри онҳо аз соҳибиашон баромада бошад. (**Қ ҶТ аз 02.01.2019с. №1557**)

§ 2. НОУСТУВОРОНА

Моддаи 355. Мағҳуми ноустуворона

1. Ноустуворона (харима, пеня) маблаие мебошад, ки тибқи қонун ё шартнома муайян гардидааст ва қарздор вазифадор аст хангоми ихро накардан ё ихрои номатлуби еҳдадорӣ, аз хумла дар ҳолати гузаронидани меҳлати ихро,

онро ба кредитор пардозад. Тибқи талаби пардохти ноустуворона кредитор ба исботи зиёни ба е расонидашуда вазифадор намебошад.

2. Андозай ноустуворона дар маблағи пули аниқ ё дар фоиз ба маблағи ильрокарданашуда ё ин ки ба таври номатлуб ильрокардашуда муайян карда мешавад. (**Қ ЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Моддаи 356. Шакли созишинома оид ба ноустуворона

Созишинома оиди ба ноустуворона сарфи назар аз шакли ехдадории асосй, бояд ба тарзи хаттй баста шавад.

Риоя накардани ин талаб боиси иайриқонунй шудани созишинома оид ба ноустуворона мегардад.

Моддаи 357. Ноустуворонаи қонунй

1. Кредитор ҳақ дорад пардохти ноустуворонаи муайяннамудаи қонун (ноустуворонаи қонунй) –ро сарфи назар аз он ки дар созишинома ехдадории пардохти он пешбиний шудааст ё на, талаб намояд.

2. Андозай ноустуворонаи қонунй, агар қонун онро манъ накунад, бо созишиномаи тарафҳо зиёд карда шуданаш мумкин аст.

Моддаи 358. Кам кардани ноустуворона

Агар ноустуворонаи пардохтшаванд ошкоро ба оқибати вайрон кардани ехдадорӣ баробар набошад, суд ҳақ дорад ноустуворонаро кам кунад.

Қоидаҳои ҳамин модда ба ҳуқуқи қарздор хиҳати кам кардани андозай масъулияти е дар асоси моддаи 435 ҳамин Кодекс ва ҳуқуқи кредитор барои реёнидани товони зиён дар ҳолатҳои пешбининамудаи моддаи 424 ҳамин Кодекс даҳл надоранд.

§ 3. ГАРАВ

Моддаи 359. Мафҳум ва асосҳои ба миён омадани гарав

1. Гарав – усули таъмини ильрои ўњдадорӣ, ки тибқи он кредитор дар ўњдадории бо гарав таъминшуда (гаравгир) ҳангоми аз љониби қарздор ильро нашудани чунин ўњдадорӣ, барои қонеъ намудани талаботаш, аз арзиши молу мулки ба гаравгузоштаи шахсе, ки ин молу мулк ба ў тааллук дорад (гаравдеъ) нисбат ба дигар кредиторон њуќуқи афзалиятнокро доро мебошад, ба истиснои њолатъои дар қонун муќарраршуда. (**Қ ЛТ аз 02.01.2019с. №1557**)

2. Ба гарав гузоштани корхона, бино, иншоот, манзил (квартира) ва дигар молу мулки иайри манқул (ипотека) бо қонуни ипотека танзим карда мешавад. Қоидаҳои умумӣ оид ба гарав, ки дар ҳамин Кодекс зикр шудаанд, дар ҳолате

татбиқ карда мешаванд, ки дар ҳамин Кодекс ё қонун дар бораи ипотека ва қоидаҳои дигаре муқаррар нагардида бошанд.

3. Гарав дар асоси шартнома ба миён меояд. Гарав инчунин дар асоси қонун, ҳангоми фарорасидани ҳолатҳои муайяннамудаи он ба миён меояд, ба шарте ки агар дар қонун пешбинӣ гардида бошад, ки қадом молу мулк ва барои таъмини ихрои қадом еҳдадорӣ ба гарав монда шудани он пешбинӣ шуда бошад.

Қоидаҳои ҳамин Кодекс оид ба гарав, ки дар асоси шартнома ба миён меоянд, мувофиқан нисбат ба гараве татбиқ мегардад, ки дар асоси қонун ба миён омадааст, ба шарте ки дар қонун тартиби дигаре муайян нашуда бошад.

Моддаи 360. Предмети гарав

1. Предмети гарав ҳама гуна молу мулк, аз хумла мол ва ҳуқуқи молу мулкӣ (талабот), ба истиснои **молу мулке**, ки аз муомилот барварда шудаанд (қисми 2 моддаи 141 ҳамин Кодекс) талаботе, ки бо шахсияти **карздор** саҳт алоқаманд аст, аз хумла талабот оид ба алимент, товони зиёне, ки ба ҳаёт ва саломатӣ расонида шудааст ва дигар ҳуқуқҳое буда метавонад, ки гузашт кардани онҳо ба дигар ашхос тибқи санади қонунӣ манъ шудааст.

2. ҳуқуқи гаравро бо шартнома ба **молу мулке**, ки минбаъд ба моликияти гаравдех ё хоҳагидории е ворид мешавад, низ татбиқ кардан мумкин аст.

3. Гарави навъҳои алоҳидаи молу мулк, аз хумла молу мулки шаҳрвандоне, ки аз ҳисоби он ситонидан ихозат дода намешавад, тибқи санади қонунӣ манъ ё маҳдуд карда шуданашон мумкин аст. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

4. Гарави қоиазҳои қиматноки ҳамъиятҳои саҳомӣ, аз хумла бонкҳо, дигар субъектҳои хоҳагӣ бо назардошти санади қонунӣ оид ба қоиазҳои қиматнок дода мешавад.

Моддаи 361. Талаботе, ки бо гарав таъмин карда мешавад

1. Агар дар шартнома ё санади қонунӣ тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, гарав талаботро танҳо дар ҳахме таъмин меқунад, ки он дар лаҳзаи воқеан қонеъ намудани он мавхуд аст, аз хумла фоизҳо, хуброни зиёне, ки аз гузаронидани меҳлат расидааст, ноустуворона (харима, пеня), ҳароҳоти зарурӣ барои нигаҳдошти молу мулки ба гарав гузошта шуда, инчунин товони зиёне, ки ситонида мешавад.

2. Гарав нисбати талаботе, ки метавонад дар оянда пеш ояд муқаррар шуданаш мумкин аст, ба шарте, ки тарафҳо оиди андозаи ба гарав таъмин намудани чунин еҳдадорӣ ба мувофиқа расанд.

Моддаи 362. Навъҳои гарав

1. Гарав мумкин аст дар навъњои ипотека, гарави додашуда (заклад), гарави ъуќуќ, гарави воситањои пулӣ ва гарави молу мулк дар гаравхона (ломбард) баромад намояд. (ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247)

2. Ипотека - навъи гаравест, ки молу мулки ба гарав гузошташуда тасарруфӣ ва истифодаи гаравдех ё шахси сеюм боқӣ мемонад.

Предмети ипотека корхонаҳо, иморатҳо, бино, иншоот, манзил (квартира) – ҳои дар биноҳои бисёрҳехрагӣ, объектҳои кайҳонӣ, ва дигар молу мулкие, ки аз муомилоти гражданӣ гирифта нашудааст, буда метавонанд.

Самараи худошаванда танҳо дар ҳолатҳое **мавзӯи** ипотека буда метавонад, ки он аз лаҳзаи худо намудан объекти хуқуқии шахси сеюм нагардад. Ипотекаи корхона, иморат, бино, иншоот, манзил (квартира)-ҳои дар бинои бисёрҳехра, воситаҳои нақлиёт ва объектҳои кайҳонӣ бояд дар мақомоти даҳлдор объектҳо ба қайд гирифта шаванд.

3. Гарави додашуда (заклад) - навъи гараве мебошад, ки ҳангоми он молу мулки ба гарав гузошташуда аз хониби гаравдех ба соњибии гаравгир дода мешавад.

Бо розигии гаравгир **мавзӯи** гарав метавонад дар ихтиёри гаравдех таҳти қулф ва меҳри гаравгир voguzoшta шавад. Предмети гаравро дар ихтиёри гаравдех бо сабти аломате, ки таҳти гарав будани онро тасдиқ мекунад (гарави устувор) voguzoшtan мумкин аст.

4. ҳангоми гарави хуқуқ **мавзӯи** гарав хуқуқи молу мулкие мебошад, ки метавонад аз **соњибӣ** бароварда шавад, аз хумла ҳуқуқи ихораи корхона, иморат, бино, иншоот, ҳуқуқи саҳм дар молу мулки ширкати хоҳагидорӣ, талаби қарзӣ, ҳуқуқҳои молу мулкии муаллифӣ, ихтироъкорӣ ва дигар ҳуқуқҳои молу мулкӣ.

Хуқуқи ба меҳлат танҳо то лаҳзаи гузаштани меҳлати амали он **мавзӯи** гарав буда метавонад.

Агар ҳуқуқи ба гарав гузошташуда бо ҳуҳхат тасдиқ карда шавад, шартномаи гарав мумкин аст бо додани ҳуҳхати муқарраркунандай ҳуқуқ ба расмият дароварда шавад.

5. ҳангоми ба гарав гузоштани ҳуқуқи **молу мулке**, ки бо қоизи қиматнок тасдиқ карда шудааст, он ба гаравгир супурда мешавад ё агар дар шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, ба депозити бонк ё идораи нотариалий гузаронда мешавад.

6. Гарави маблаѓњои пулӣ бо роњи ба соњибии гаравгир додани онњо сурат мегирад, агар дар қонун ё шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад. (ҚЛТ аз 02.01.2019с. №1557)

Моддаи 363. Гарави молу мулке, ки таҳти моликияти умумӣ қарор дорад

Молу мулке, ки моликияти умумӣ мебошад, танҳо бо розигии ҳамаи моликон ба гарав гузашта шуданаш мумкин аст. ҳуқуқ ба ҳисса дар молу мулки умумӣ метавонад **мавзӯи** мустақили гарав бошад. (**Қ ЛТ аз 02.01.2019с. №1557**)

Моддаи 364. Гаравдех

1. Гаравдех метавонад ҳам худи қарздор ва ҳам шахси сеюм бошад.
2. Гаравдехи ашё молики он ё шахсе буда метавонанд, ки ҳуқуки хоҳагидории ашёро дорад.

Шахсе, ки ашё тибқи ҳуқуки хоҳагидорӣ ба е тааллук дорад, дар ҳолатҳои пешбининамудаи қисми 2 моддаи 312 ҳамин Кодекс ҳақ дорад онро бидуни розигии молик ба гарав гузорад.

3. Ба гаравдехи ҳуқуқ шахсе буда метавонад, ки ҳуқуқи ба гарав гузоранд ба е тааллук дорад.

Ба гарав гузаштани ҳуқуки ихора ё дигар ҳуқуқ ба молу мулки бегона бидуни ихозати молики он ё шахсе, ки ҳуқуки хоҳагидориро дорад, роҳ дода намешавад, агар дар қонун ё шартнома бегона кардани ин ҳуқуқ бе розигии ин ашхос манъ карда шуда бошад.

Моддаи 365. Гаравгир

Мутобики ҳамин Кодекс, ки муносибати гаравро танзим менамояд, ҳам шаҳрвандон ва ҳам шахси ҳуқуқӣ гаравгир буда метавонанд.

Моддаи 366. Суѓуртаи молу мулки ба гарав гузашташуда

1. Мутобики шартнома ё қонун вазифаи суѓурта кардани молу мулки ба гарав гузашташударо ба зиммаи шахсони зерин voguzoштан мумкин аст:

- ба зиммаи гаравгир, ба шарте ки молу мулки ба гарав гузашташуда ба ихтиёраш дода шуда бошад;
- ба зиммаи гаравдеъ, ба шарте ки молу мулки ба гарав гузашташуда таъти истифодай ўқарор дошта бошад.

2. Агар шартномаи гарав ба зиммаи гаравдеъ вазифаи суѓуртаи молу мулки ба гарав гузашташударо voguzorad, гарав ба њама гуна њуќуки гаравдеъ аз рӯи њамин suѓurtanoma пањн мегардад ва нигоњдоранди гарав барои ќонеъ гардонидани талаботи таъминшудааш аз њама гуна маблағи минбаъдаи rӯёнидани suѓurta, новобаста ба suѓurtakunanda ва бе розигии гаравдеъ њуќуки имтиёзном дорад.

3. Йанғоми фаро расидани њодисаи суѓурта њуќуки талабкуни аз рӯи шартномаи suѓurtai молу мулки ба гаравгузаштаи гаравдеъ танъо дар сурати аз њуќуки худ мутобики қисми 2 њамин модда даст кашидани гаравгир ба миён меояд.

Агар маблағи пардохти сұғурта аз маблағи ўњадорие, ки бо гарав таъмин гардидааст, бештар бошад, нигоњдорандай гарав ўњадор аст дар давоми се рўзи бонкі аз лаъзаи гирифтани он фарќияти маблағро ба ъисоби гаравдењ гузаронад.

4. Агар молу мулк бо гуноњи нигоњдорандай гарав гум шуда ё осеб дида бошад, ў аз ъукукі аз ъисоби пардохти сұғурта қонеъ намудани талаботи худ мањрум мегардад. (ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247)

Моддаи 367. Гарави насупоридан ва супоридани молу мулк ба гаравгир

1. Молу мулки ба гарав гузошташуда, дар назди гаравдех боқй мемонад, агар дар қонун ё шартнома тартиби дигар пешбинії нагардида бошад.

Молу мулке, ки таҳти ипотека қарор дорад, ба гаравгир дода намешавад.

2. Предмети ба гарав гузошташуда мумкин аст дар назди гаравдех бояд зери қулф ва меҳри гаравгир voguzoшта шавад.

Предмети ба гарав гузошташударо метавон дар назди гаравгир бо сабти нишона гузошт, ки ба гарав гузоштани молу мулк далолат мекунад (гарави қатъй).

3. Предмети гарав, ки аз тарафи гаравдех муваққатан барои **соњибї** ё истифода ба шахси сеюм дода шудааст, дар назди гаравдех қарордошта ба ҳисоб меравад. (ҚЛТ аз 12.05.2007, №247)

4. Мавзўи гарав метавонад аз лъониби гаравгир муваќқатан барои соњибї ё истифода ба шахси сеюм дода шавад. Дар ин маврид мавзўи гарав дар назди гаравгир қарордошта ба ъисоб меравад. (ҚЛТ аз 02.01.2019с. №1557)

5. ҳангоми ба гарав гузоштани ҳуқуқи молу мулке, ки бо қоизи қиматнок событ шудааст, агар дар шартнома тартиби дигаре пешбиний нагардида бошад, ба гаравгир ё депозити нотариус дода мешавад.

Моддаи 368. Шартномаи гарав, шакл ва бақайдгирии он

1. Дар шартномаи гарав бояд **мавзўи гарав**, моҳият, андоза ва меҳлати ихрои еҳдадорӣ, ки бо гарав таъмин шудааст, баён гардад. Дар он инчунин бояд ифода гардад, ки молу мулки ба гарав гузошташуда дар назди кадоме аз тарафҳо қарор дорад. (ҚЛТ аз 02.01.2019с. №1557)

2. Шартномаи гарав бояд дар шакли хаттї баста шавад. Шартномаюни омехтае, ки мутобиқи қисми 3 моддаи 453 Кодекси мазкур баста шудаанд ва унсуръои шартномаи гаравро дар бар гирифтаанд, бояд ба талаботи моддаи мазкур мувофиқат намоянд. (ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247)

Шартнома оид ба ипотека, инчунин шартнома дар бораи гарави молу мулки манқул ё ҳуқуқ ба молу мулк хиҳати таъмини еҳдадорӣ аз реи шартнома, ки дар идораи нотариалий тасдиқ шуданаш зарур аст, бояд аз хониби идораи нотариалий тасдиқ карда шавад.

3. Шартномаи ипотека бояд мутобиқи тартиби ба қайд гирифтани ахдҳои барои молу мулки даҳлдор муқарраргардида ба қайд гирифта шавад. **Тартиби ба қайд гирифтани гарави молу мулки манқулро қонун муқаррар менамояд.**

4. Риоя накардани қоидаҳои дар қисмҳои 2 ва 3 ҳамин модда зикршуда шартномаи гаравро беэътибор мегардонад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Моддаи 369. Молу мулке, ки ба он ҳуқуқи гаравгир паҳн мегардад

1. Агар дар шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, ҳуқуқи гаравгир (ҳуқуқи гарав) ба ашёе, ки **мавзӯи** гарав қарор дорад, ба марбутияти он паҳн мегардад, агар дар шартнома тарзи дигар пешбинӣ нашуда бошад.

Њуқуқи гарав ба самара, мањсулот ва даромаде, ки дар натиљаи истифодай молу мулки ба гарав гузошташуда ба даст оварда шудааст, татбиқ мегардад, агар шартнома њолатъои дигареро пешбинӣ накарда бошад. (ҚЛТ аз 02.01.2019с. №1557)

2. ҳангоми ипотекаи корхона ё дигар комплекси молу мулки дар махмез ҳуқуқи гарав ба тамоми молу мулки ба он дохилшаванд молу мулки манқул ва иайриманқул, масалан ҳуқуқи талаб ва ҳуқуқи истисно, аз хумла ҳуқуқе, ки дар давраи ипотека ба даст оварда шудааст, агар дар қонун ё шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, паҳн мегардад.

3. Мутобиқи шартномаи гарав ва нисбат ба гараве, ки аз асоси қонун бармеояд, мумкин аст гарави ашё ва ҳуқуқи молу мулкиро, ки гаравдех дар оянда ба даст меорад, дар қонун пешбинӣ карда шавад.

Моддаи 370. Ба миён омадани њуқуќи гарав

1. йуқуќи гарав њангоми дар як ваќт мављуд будани шартъои зерин ба миён меояд:

- соњиб будани гаравдењ ба њуқуќи моликият ё дигар њуқуќи ашёй ба мавзӯи гарав ва ё њуқуќи дигари молу мулкӣ;

- мављуд будани шартнома дар бораи гарав мутобиқи талаботи моддаи 368 Кодекси мазкур ё дигар асосъои пешбининамудаи ќонунгузории Ёумњурии Толикистон.

2. Агар дар шартномаи гарав тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, њуқуќи гарав нисбат ба гарави молу мулке, ки бояд ба гаравгир супорида шавад, аз лаъзами супоридани ин молу мулк ба миён меояд.

3. Йуқуќи гарав ба молҳои дар муомилотбода мутобиқи ќоидањои ќисми 2 моддаи 386 Кодекси мазкур ба миён меояд. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

4. Йуқуќи гарав ба молу мулке, ки гаравдењ дар оянда ба даст меорад, аз лаъзами ба даст овардани њуқуќи даҳлдор ё ворид шудани ашёи даҳлдор ба моликияти гаравдењ ба миён меояд. (ҚЛТ аз 02.01.2019с. №1557)

Моддаи 371. Гарави минбаъда ва муайян кардани навбати гаравгирон

1. Молу мулке, ки аз рўи шартномаи гарав лъињати таъмини ильрои як ўњадорї (гарави ибтидої) ба гарав гузошта шудааст, метавонад барои таъмини ильрои ўњадории дигар (гарави минбаъда) ба гарав гузошта шавад.

2. Гарави минбаъда, агар бо шартномаюи ибтидоии гарави ъамон молу мулк манъ нашуда бошад, ба истиснои ъолатъюи пешбининамудаи қонун ильозат дода мешавад.

3. Навбати гаравгирон ба ъамон як молу мулки мавзўи гарав аз рўи санаи дар Феъристи ягонаи давлатии ўњадорињои таъминшуда ё Феъристи ягонаи давлатии молу мулки ғайриманќул ва ъуќуќью ба он бақайдгирифташуда, ба истиснои ъолатъюи пешбининамудаи қонун муќаррар карда мешавад.

4. Гаравгире, ки дар навбат бартарї дорад, кредитори таъминшудаи ибтидої номида мешавад. Гаравгирони дигар кредиторони таъминшудаи минбаъда мебошанд.

5. Гаравдењ ўњадор аст ба ъар як гаравгири минбаъда оид ба ъамаи гаравњои молу мулки мазкур, ки дар қисми 1 моддаи 368 Кодекси мазкур пешбинї шудааст, маълумот дињад ва ў барои зиёне, ки ба гаравгирон бинобар ильро накардани ин ўњадорї расонидааст, ба истиснои ъолатъюи пешбининамудаи қонун лъавобгар мебошад.

6. Талаботи гаравгири минбаъда аз арзиши мавзўи ба гарав гузошташуда баъди қонеъ гардонидани талаботи кредиторони таъминшудаи ибтидої қонеъ карда мешавад.

7. Навбати қонеъ гардонидани талабот мумкин аст бо созишномаи хаттии кредиторони таъминшуда таѓирир дода шавад. (Қ ЉТ аз 02.01.2019с. №1557)

Моддаи 372. Нигоҳубин ва эҳтиёти молу мулки ба гарав гузошташуда

1. Гаравдех ё гаравгир вобаста ба он ки молу мулки гарав дар дасти кадоми аз онҳо қарор дорад (моддаи 367), агар дар қонун ё шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, вазифадор аст:

а) молу мулки гаравро аз ҳисоби гаравдех бо арзиши пуррааш аз хавфи гум шудан ё осеб дидан суурута намояд ва агар арзиши пурраи молу мулк аз андозаи талаботи бо гарав таъмингардида зиёд шавад, ба маблаши на камтар аз андозаи талаб суурута кунад;

б) барои эҳтиёт кардани молу мулк ки ба гарав гузоштаашро, аз хумла барои ҳимояи он аз сеиқасд ва талабҳои хониби шахси сеюм тадбирҳои зарурӣ андешад;

в) тарафи дигарро дар мавриди омадани хавфи гумшавӣ ё осеб дидани молу мулки ба гарав гузошта шуда фавран огоҳ созад.

2. Гаравгир ва гаравдех ҳақ доранд тибқи ҳуххат ва воқеан мавхуд будани молу мулк, миқдор, вазъ ва шароити нигаҳдошти молу мулки ба гарав гузоштаашро, ки дар ихтиёри тарафи дигар аст, тафтиш қунанд.

3. ҳангоми аз хониби гаравгир даиалона вайрон кардани еҳдадориҳое, ки дар қисми 1 ҳамин модда зикр ёфтаанд ва ин ба молу мулки ба гарав гузошташуда хавфи гумшавӣ ё осеб таҳдид меқунад, гаравдех ҳақ дорад қатъи пеш аз меҳлати гаравро талаб намояд.

Моддаи 373. Оқибатҳои гум кардан ё осеб дидани молу мулки ба гарав гузошташуда

1. Гаравдех, агар дар шартномаи гарав тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, таваккали ногаҳон нобуд гардидан ё ногаҳон осеб дидани молу мулки ба гарав гузошташударо ба еҳда дорад.

2. Агар гаравгир мутобики моддаи 432 ҳамин Кодекс аз хавобгарӣ озод шуданашро исбот карда натавонад, барои пурра ё қисман гум шудан ё осеб дидани молу мулки ҳамчун **мавзӯи** гарав ба е супоридашуда, хавобгар мебошад.

Гаравгир барои гум кардани молу мулки гарав ба андозаи арзиши воқеии он ва барои осеб расидан ба андозаи маблаие, ки арзиши он поин фаромадааст, сарфи назар аз он ки ҳангоми супоридани он ба гаравдех чӣ қадар нархгузорӣ шуда буд, хавобгар мебошад.

Агар дар натихаи осеб **мавзӯи** гарав он қадар тайири ёфта бошад, ки мутобики таъиноти аслиаш истифода бурдани он имконнопазир аст, гаравдех ҳақ дорад аз он даст қашад ва барои аз даст додани он товон талаб қунад.

Дар шартнома еҳдадории гаравгир оид ба хуброни дигар зиёне, ки дар натихаи гум шудан ё осеб дидани молу мулки гарав ба гаравдех ворид мегардад, пешбинӣ шуданаш мумкин аст.

Гаравдиҳанда, ки доир ба еҳдадорие, ки бо гарав таъмин шудааст қарздор мебошад, ҳақ дорад талаби гаравгирро оид ба пардохти товони зиёне, ки аз сабаби гум шудан ё осеб дидани **мавзӯи** гарав расонида шудааст, ба ҳисоби еҳдадории бо гарав таъминшуда ба ҳисоб гирад. (**ҚЛТ аз 02.01.2019с. №1557**)

Моддаи 374. Иваз ва барқарор намудани мавзӯи гарав

1. Иваз намудани **мавзӯи** гарав, агар дар шартнома ё қонун тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, бо розигии гаравгир ихозат дода мешавад.

2. Агар **мавзӯи** гарав нобуд шуда ё осеб дида бошад ё ҳуқуқи моликият ба он ё ҳуқуқи пешбурди хоҳагидории он дар асоси пешбининамудаи қонун қатъ гардида бошад, гаравдех ҳақ дорад дар меҳлати мусоид предмети гаравро барқарор қунад ё, онро бо молу мулки баробараарзиш иваз намояд, ба шарте ки

дар шартнома тартиби дигаре пешбинй нашуда бошад. (**Қ ЛТ аз 02.01.2019с. №1557**)

Моддаи 375. Истифода ва ихтиёрдории мавзўи гарав

1. Агар дар шартнома тартиби дигаре пешбинй нашуда бошад ё аз моҳияти гарав барнаояд, гаравдех ҳақ дорад **мавзўи гаравро** тибқи таъиноташ истифода барад, аз хумла аз самара ва даромади он баҳравар гардад.

2. Агар дар қонун ё шартнома тартиби дигаре пешбинй нашуда бошад ва аз моҳияти гарав барнаояд, гаравдех танҳо бо розигии гаравгиранда ҳақ дорад **мавзўи гаравро** бегона кунад, онро ба ихора диҳад ё ба дигар шахс ба истифодаи бемузд супорад ё онро бо усули дигар ихтиёрдорӣ намояд.

Шартномае, ки ҳуқуқи гаравдиҳандаро барои васият намудани молу мулки гарав гузошташудааш маҳдуд месозад, тамоман эътибор надорад.

3. Гаравгир ҳақ дорад танҳо дар ҳолатҳои пешбининамудаи шартнома аз молу мулки ба гарав супурдашуда истифода барад ва мунтазам ба гаравдиҳандаро оид ба истифодаи он ҳисобот диҳад. Мутобиқи шартнома гаравдех мумкин аст вазифадор карда шавад, ки самара ва даромад аз молу мулки гарав гузошташударо ба мақсади ихрои еҳдадории асосӣ ё ба манфиати гаравдех истифода намояд. (**Қ ЛТ аз 02.01.2019с. №1557**)

Моддаи 376. Аз хониби гаравгир ҳифз намудани ҳуқуқҳои худ оиди мавзўи гарав

1. Гаравгир, ки молу мулки ба гарав гузошташударо дар ихтиёр дорад ё мебоист дар ихтиёраш қарор дошта бошад, ба талаб карда гирифтани он аз тасарруфи иайриқонуни шахси бегона, аз хумла аз **соњибии** гаравдех (моддаҳои 322, 323, 326), ҳуқуқ дорад

2. Дар ҳолате, ки тибқи шартҳои шартнома ба гаравгир ҳуқуқ дода шудааст аз молу мулки ба гарав гузошташудаи дар ихтиёраш қарор дошта истифода барад, е метавонад аз шахси дигар, аз хумла аз гаравдех рафъи ҳама гуна вайрон кардани ҳуқуқҳояшро талаб намояд, ҳарчанд ин **вайронкуниҳо** бо маҳрум соҳтан аз соҳибияти молу мулкӣ алоқаманд набошанд ҳам (моддаҳои 325, 326). (**Қ ЛТ аз 02.01.2019с. №1557**)

Моддаи 377. Асоси реёниш аз молу мулки ба гарав гузошташуда

1. Реёниш аз молу мулки ба гарав гузошташуда хиҳати қонеъ намудани талаботи гаравгир (кредитор) дар сурати ихро накардан ё ихрои номатлуби еҳдадории бо гарав таъминшуда аз тарафи гаравдех вобаста ба ҳолатҳое, ки барои онҳо е хавобгар намебошад, ситонидан мумкин аст.

2. Агар роъ додан ба вайронкуни ўњадории бо гарав таъминшудаи қарздор хеле начиз бошад ва андозаи талаботи гаравгир дар натиљаи он ба арзиши молу мулки ба гарав гузошташуда тамоман номутаносиб гардад, талаби ситонидани молу мулки ба гарав гузошташуда метавонад

рад карда шавад. Вайронкуни роњдодаи қарздор хеле ноизи ва андозаи талаботи гаравгир ба арзиши молу мулки ба гарав гузошташуда тамоман номутаносиб дониста мешавад, агар андозаи талаботи гаравгир на зиёда аз 10 фоизи ўњдадорињои бо гарав таъминшударо ташкил дињад.(ҚЛТ аз 02.01.2020с.№1657)

Моддаи 378. Рўёнидан аз юисоби мавзўи гарав

Тартиб ва шартњои рўёнидан аз юисоби мавзўи гарав бо ќонун муќаррар карда мешаванд. (ҚЛТ аз 02.01.2019с. №1557)

Моддаи 379. Фурӯши молу мулки ба гарав гузошташуда

Тартиб ва шартњои фурӯши мавзўи гарав бо ќонун муќаррар карда мешаванд. (ҚЛТ аз 02.01.2019с. №1557)

Моддаи 380. Пеш аз меҳлати ихро намудани еҳдадорие, ки бо гарав таъмин шудааст ва реёниш аз молу мулки ба гарав гузошташуда

1. Гаравгир дар ҳолатҳои зайл барои пеш аз меҳлати ихро намудани еҳдадории бо гарав таъминшуда ҳақ дорад:

а) агар **мавзўи** гарав аз ихтиёри гаравдех баромада бошад, ки дар он хо монда шуда буд, хилофи шартҳои шартнома бошад;

б) аз хониби гаравдех вайрон карда шудани қоидаҳои иваз намудани **мавзўи** гарав (моддаи 374);

в) гум кардани **мавзўи** гарав, мутобики ҳолатхое, ки барои он гаравгир хавобгар намебошад, агар гаравдех аз ҳуқуқи пешбининамудаи қисми 2 моддаи 374 ҳамин Кодекс истифода набурда бошад;

г) агар арзиши **мавзўи** гарав хеле паст шавад ва гаравдењ талаботи иваз намудани **мавзўи** гаравро иљро накунад;

д) дар ъюлатњои дигари пешбининамудаи ќонун ё шартнома.

2. Гаравгир ҳақ дорад ихрои пеш аз меҳлати еҳдадории бо гарав таъминшударо талаб кунад ва агар талаби е қонеъ карда нашавад, дар ҳолатҳои зайл реёнишро аз **мавзўи** гарав истифода барад:

а) ҳангоми аз хониби гаравдех ихро нашудани вазифаҳои пешбининамудаи зербандҳои а) ва б) қисми 1 ва қисми 2 моддаи 372 ҳамин Кодекс;

б) дар сурати аз хониби гаравдех вайрон кардани қоидаҳои ихтиёрдории молу мулки ба гарав гузошташуда (қисми 2 моддаи 375). (ҚЛТ аз 02.01.2019с. №1557)

Моддаи 381. Қатъи гарав

1. Гарав дар ҳолатҳои зайл қатъ мегардад:

- а) бо қатыи еҳдадории бо гарав таъминшуда;
- б) тибқи талаби гаравдех, ҳангоми мавхуд будани ҳолатҳои пешбининамудаи ҳисми 3 моддаи 372 ҳамин Кодекс;
- в) дар сурати нобуд шудани ашёи ба гарав гузашташуда ё қатыи ҳуқуқи ба гарав, агар гаравдех аз ҳуқуқҳои пешбининамудаи қисми 2 моддаи 374 ҳамин Кодекс истифода набурда бошад;
- г) **њанғоми фурӯши молу мулки ба гарав гузашташуда;**
- д) **бо асосъои дигари пешбининамудаи қонун ё шартнома.** (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)
 - 2. Қатыи гарав бояд дар фехрасте сабт гардад, ки дар он шартномаи гарав ба қайд гирифта шуда буд. (**ҚЛТ аз 02.01.2019с. №1557**)
 - 3. ҳангоми қатыи гарав дар натихаи ихро намудани еҳдадории бо гарав таъминшуда ё мувофиқи талаби гаравдех (қисми 3 моддаи 372) гаравгир, ки ашёи ба гарав гузашташуда дар ихтиёраш буд, бояд фавран онро ба гаравдех баргардонад.

Моддаи 382. Нигоҳ доштани гарав ҳангоми ба шахси дигар гузаштани ҳуқуқи ба гарав гузашташуда

1. Дар сурати гузаштани **њуқуқи моликият ба молу мулки ба гарав гузашташуда ё ќуқуқи хольагидории он аз гаравдеъ ба шахси дигар дар натильаи бо музд ё бемузд бегона кардани ин молу мулк, ё ин ки тибқи тартиби ворисии умумии (универсалии) ҳуқуқ, **њуқуқи гарав ќобили эътибор аст, ба истиснои ќолатъое, ки кредитор барои гузаштани ќуқуқи моликият ба молу мулки ба гарав гузашташуда бе нигоъ доштани гарав розӣ мебошад.****

Ба ќамаи молу мулке, ки гаравдеъ дар натильаи бегона кардани молу мулки ба гарав гузашташуда ба даст овардааст, ќуқуқи гаравии гаравгир татбиқ мегардад, агар дар қонун ва шартнома ќолати дигар пешбинӣ нашуда бошад.

Дар мавриди нигоъ доштани гарав, вориси гаравдеъ лъои гаравдеъро ишѓол менамояд ва тамоми ўњадорињои гаравдеъро ба зимма мегирад, агар дар созишинома бо гаравгир тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад.

2. Агар молу мулки гаравдех, ки **мавзӯи** гарав мебошад, тибқи тартиби вориси ҳуқуқи ба якчанд шахс гузашта бошад, ҳар як ворис (бадастоварандагони молу мулк) оқибатҳоеро, ки аз натихаи бо гарав таъмин намудани еҳдадорӣ бармеоянд, ба андозаи баробар ба мисли молу мулки зикргардидаи ба онҳо гузашта, ба зимма доранд. Аммо ҳангоме, ки мавзеи гарав тақсимнашаванд аст ё бо асосҳои дигар таҳти моликияти умумии ворисони умумӣ мебошад, онҳо ба гаравдехони муштарақ табдил меёбанд. (**ҚЛТ аз 02.01.2019с. №1557**)

Моддаи 383. Оқибати мальбуран гирифтани молу мулки ба гарав гузошташуда

Агар ҳуқуқи моликияти гаравдех ба **молу мулке**, ки **мавзўи** гарав қарор дорад дар натихай гирифтан (харида гирифтан) барои эҳтиёти давлатӣ, реквизитсия ё милликунонӣ тибқи тартиби пешбининамудаи қонун қатъ гардад ва ба гаравдех молу мулки дигар дода шавад ё хуброни даҳлдор сурат гирад, ҳуқуқи гарав ба **молу мулке**, ки ба ивази он дода мешавад татбиқ гардида, мувофиқан гаравгир барои қонеъ намудани талаботи худ аз маблаши барои хуброни гаравдех додашаванд ҳуқуқи афзалиятнок пайдо мекунад. Гаравгир инчунин ҳақ дорад ихрои пеш аз меҳлати еҳдадории бо гарав таъминшудааро талаб намояд. (**ҚЛТ аз 02.01.2019с. №1557**)

Моддаи 384. Гузашт кардани ҳуқуқ оид ба шартномаи гарав

1. Гаравгир ҳақ дорад ҳуқуқи худро оид ба шартномаи гарав бо риояи қоидаҳои додани ҳуқуқи кредитор, бо роҳи гузашти талабот (моддаҳои 411-419) ба дигар шахс дихад.

2. Аз хониби гаравгир гузашт кардани ҳуқуқи худ оид ба шартномаи гарав ба шахси дигар ҳангоме қобили эътибор аст, ки агар ба ҳамон шахс ҳуқуқи талабот ба қарздор оид ба еҳдадории асосии бо гарав таъминшуда низ гузашт карда шуда бошад.

3. Агар амали дигаре исбот нашуда бошад, гузашти ҳуқуқ оид ба шартнома дар мавриди ипотека инчунин маъни гузашти ҳуқуқ ба еҳдадории бо ипотека таъминшударо дорад.

Моддаи 385. Гузаронидани қарзи еҳдадорие, ки бо гарав таъмин шудааст

Бо гузаронидани қарзи еҳдадории бо гарав таъминшуда ба шахси дигар, агар гаравдех ба кредитор дар мавриди ба зимма гирифтани масъулияти қарздори нав розигӣ надода бошад, гарав қатъ мегардад.

Моддаи 386. Ба гарав гузоштани моли дар муомилот буда

1. Моли дар муомилотбудаи ба гарав гузошташуда моле эътироф карда мешавад, ки дар ихтиёри гаравдех буда, ба е ҳуқуқ дода шудааст таркиб ва шакли табии молу мулки ба гарав гузошташударо (захираҳои мол, ашё, мавод, маҳсулоти нимтайёр, маҳсулоти тайёр ва иайра) тайир дихад ба шарте, ки арзиши умумии онҳо аз арзиши дар шартнома муайяншудаи ин молу мулки гарав камтар нагардад.

Агар дар шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, арзиши моли ба муомилот гузошташударо, баробари андозаи қисми еҳдадории бо гарав таъминшуда кам кардан мумкин аст.

2. Моли дар муомилотбуда, ки аз льониби гаравдең бегона карда шудааст, аз лањзаи ба соњибмулкї, пешбурди хольагидор ё идораи оперативии бадастоваранда гузаштанаш дигар **мавзўи** гарав шуда наметавонад. То рўзи пурра кардани **мавзўи** гарав, ки моли дар муомилотбуда аз лъумлаи он аст, маблаѓи аз фурӯши ин мол ба дастомада ба сифати **мавзўи** гарав ъисоб карда мешавад.

Моли дар муомилотбудае, ки гаравдең онро аз рўи шартъои шартномаи гарави моли дар муомилотбуда харидааст, аз лањзаи бо ъуќуќи моликият ё ъуќуќи дигари ашёи ба ихтиёри гаравдең гузаштанаш **мавзўи** гарав юарор мегирад.

3. Гаравдехи моли дар муомилотбуда бояд дафтари сабти гаравҳоеро дошта бошад, ки дар он шарти ба гарав гузоштани мол, дигар амале, ки боиси тайир додани таркиб ва ё шакли табиии моли ба гарав гузошташуда гардидаанд, аз хумла коркарди онро дар рези охирини амалиёт инъикос намояд.

4. ҳангоми аз хониби гаравдех вайрон карда шудани шарти ба гарав гузоштани моли дар муомилотбуда гаравгир ҳақ дорад ба реи он нишонаву меҳри худро гузошта, то бартараф намудани норасоихо, амалиётро бо ин молу мулк боздорад. (**Қ ЛТ аз 02.01.2019с. №1557**)

Моддаи 387. Ба гарав гузоштани мол дар гаравхона (ломбард)

1. Аз шахрвандон ба гарав қабул кардани молу мулки манқуле, ки барои истеъмоли шахсӣ, қандани қарзи кетоҳмуддат таъин шудаанд, ба сифати фаъолияти соҳибкорӣ аз хониби ташкилотҳои маҳсусгардонидашуда – гаравхона (ломбард)-ҳо, ки ба ин фаъолият ихозатнома (лицензия) доранд, анҳом дода шуданаш мумкин аст.

2. Шартномаи ба гарав гузоштани мол дар гаравхона (ломбард) бо додани чипта (билет) -и гарав аз тарафи гаравхона (ломбард) ба расмият дароварда мешавад.

3. Молҳои багаравгузашта ба гаравхона (ломбард) супорида мешаванд. Гаравхона (ломбард) вазифадор аст моли ба гарав гирифтаашро ба манфиати гаравдех аз ҳисоби худ, бо арзиши пуррааш мутобиқи нархи чунин мол ва чунин сифат, ки одатан дар муассисаҳои савдо ҳангоми ба гарав гирифтани муайян карда мешавад, суурута намояд.

Гаравхона (ломбард) ҳақ надорад моли ба гарав гузошташударо истифода ва ихтиёрдорӣ намояд.

4. Гаравхона (ломбард) барои гум ё осеб дидани моли ба гарав гузошташуда, агар исбот карда натавонад, ки гум ё осеб ёфтани мол ба қувваи рафъонопазир вобаста аст, масъулият дорад.

5. ҳангоми дар меҳлати муайяншуда барнагардонидани қарзи моли ба гаравхона (ломбард) супурда, гарави он аст, ки гаравхона (ломбард) ҳақ дорад дар асоси ихроверақаи нотариус бо гузаштани як моҳи имтиёзномо, ин молро

бо тартиби барои фуреши молу мулки ба гарав гузошташуда (қисмҳои 3, 4, 6 ва 7 моддаи 379) муқарраргардида фурешад. Пас аз ин талаботи гаравхона (ломбард) нисбати гаравдех (қарздор), ҳарчанд маблаши фуреши моли ба гарав гузошташуда барои пурра қонеъ намудани талабот нокифоя бошад ҳам қонеъ гашта ҳисоб мешавад.

6. Қоидаҳои ба шаҳрвандон мувофиқи молу мулки ба гарав гузоштаашон қарздодани гаравхона (ломбард) -ро мутобиқи ҳамин Кодекс қонун муайян мекунанд.

7. Шартҳои шартномаи дар гаравхона (ломбард) гарав гузоштани мол, ки ҳукуки гаравдехро дар муқоиса ба ҳукуқҳои додаи ҳамин Кодекс ё дигар қонунҳо маҳдуд месозад, эътибор надоранд. Бар ивази чунин шартҳо муқаррапоти даҳлдори қонун татбиқ карда мешаванд.

§ 4. НИГОҲ ДОШТАН

Моддаи 388. Асосҳо барои нигоҳ доштан

1. Кредитор **молу мулкero**, ки дар ихтиёр дорад ва онро бояд ба қарздор ва ё шахси муайяннамудаи қарздор супорад, дар сурати аз хониби қарздор дар меҳлати муайяншуда ихро накардани еҳдадории пардоҳти ҳаққи мол ё хуброни хароҳоти қарзҳо вобаста ба ин ё зиёни дигар ҳақ дорад то ихро гардидани еҳдадориҳои даҳлдор, онро нигоҳ дорад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

2. Кредитор, сарфи назар аз он, ки баъди соҳиб шуданаш ба ин мол шахси сеюм ба он ҳуқуқ пайдо кардааст, молро нигоҳ дошта метавонад.

3. Агар дар шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, қоидаҳои моддаи мазкур татбиқ мегарданд. (**ҚЛТ аз 02.01.2019с. №1557**)

Моддаи 389. Қонеъ намудани талабот аз њисоби ашёи нигоњдошташуда

Талаботи кредиторе, ки бо нигоњдории ашё таъмин шудааст, аз њисоби арзиши он бо бартарӣ аз тамоми талаботи боќимондае, ки иљрои онњо бо худи њамин ашё таъмин шудааст, қонеъ гардонида мешавад.

(**ҚЛТ аз 02.01.2019с. №1557**)

§ 5. ЗАМОНАТ

Моддаи 390. Шартномаи замонат

1. Тибқи шартномаи замонат зомин еҳдадор мешавад, ки дар назди кредитори дигар шахс барои пурра ё қисман ихро намудани еҳдадориҳои он хавобгар бошад.

2. Шартномаи замонат инчунин хихати таъмини еҳдадории минъбада, низ баста шуданаш мумкин аст.

Танҳо талаботи ҳақконӣ метавонад бо замонат таъмин карда шавад.

Моддаи 391. Шакли шартномаи замонат

Шартномаи замонат бояд хаттӣ тартиб дода шавад. Дар сурати ба тарзи хатти тартиб надодани он шартномаи замонат беэътибор мегардад.

Моддаи 392. Масъулияти зомин

1. ҳангоми ихро нанамудан ё ихрои номатлуби бо замонат таъмин кардани еҳдадорӣ зомин ва қарздор, агар қонун ва ё шартномаи замонат масъулияти субсидарии зоминро пешбинӣ накарда бошанд, дар назди кредитор муштарак хавобгар мебошанд.

2. Агар дар шартномаи замонат тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, зомин дар назди кредитор баробари қарздор, аз хумла дар пардохти фоиз, хуброни харохоти судӣ оид ба рӯёнидани қарз ва дигар зиёни ба кредитор дар натихаи еҳдадориро ихро нанамудан ё номатлуб ихро кардани қарздор расидааст, хавобгар мебошад.

3. Ашхосе, ки якхоя замонат додаанд, агар дар шартномаи замонат тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, дар назди кредитор якхоя хавобгаранд.

4. Агар замонати аз хониби қарздор ихро кардани еҳдадориро бонк ё дигар муассисаи кредитӣ, шахси суурутакунанда ё дигар шахсе, ки зоминиро ба сифати фаъолияти касбии соҳибкорӣ анҳом медиҳад, ба еҳда гирифта, агар дар шартҳои шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, зомин дар назди кредитор дар доираи маблаии дар замонатнома зикршуда масъулият дорад.

Моддаи 393. ҳукуқи зомин хихати эътирози талаботи кредитор

1. Агар аз шартномаи замонат тартиби дигаре барнаояд, кафил ҳақ дорад ба кредитор оид ба талаботаш, ки нисбат ба он қарздор метавонист арз кунад, эътиroz намояд.

Зомин ҳатто дар ҳолате, ки қарздор аз эътиroz даст кашидааст ё қарзи худро эътироф кардааст, ҳукуқи эътиroz карданро нигоҳ медорад.

2. Зомин то қонеъ намудани талаботи кредитор еҳдадор аст қарздорро аз ин огоҳ намояд ва агар нисбат ба зомин даъво пешниҳод шуда бошад, қарздорро ба муҳокимаи парванда ҳалб намояд.

3. Агар зомин еҳдадориҳои дар қисми 2 ҳамин модда нишондодашударо ихро накарда бошад, қарздор ҳақ дорад ба муқобили талаботи акс (регресивӣ)-и зомин, ки е ба муқобили кредитор дошт, эътиroz намояд.

Моддаи 394. ҳуқуқи зомине, ки еҳдадориашро ихро кардааст

1. Ба зомини еҳдадориашро ихронамуда ҳуқуқи кредитор оид ба ин еҳдадорӣ ва ҳуқуқи марбути кредитор ҳамчун гаравгир, дар он ҳахме, ки зомин талаботи кредиторро қонеъ намудааст, мегузараад. Зомин ҳамчунин ҳақ дорад аз қарздор пардоҳти фоизи маблаши ба кредитор додашуда ва хуброни дигар зиёнеро талаб намояд, ки бинобар масъулияти назди қарздор расидааст.

2. ҳангоми аз хониби зомин ихро гардидани еҳдадорӣ кредитор бояд ба қарздор аснодеро супорад, ки ин талаботро ба қарздор тасдиқ мекунад, инчунин еро ҳуқуқдор созад, ки ин талаботро таъмин мекунад.

3. Агар дар қонун, дигар санади ҳуқуқӣ ё шартномаи байни зомин ва қарздор тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад ва аз муносибати байни онҳо барнаояд, қоидаҳои муайяннамудаи моддаи мазкур, татбиқ карда мешавад.

Моддаи 395. Огоҳонидани зомин дар мавриди аз хониби қарздор ихро шудани еҳдадорӣ

Қарздоре, ки еҳдадории бо замонат таъминшударо ихро кардааст, вазифадор аст фавран зоминро аз ин огоҳ созад. Дар акси ҳол, зомине ки еҳдадориҳояшро дар навбати худ ихро кардааст, ҳақ дорад аз кредитор маблаши беасос гирифтаашро реёнад ё ба қарздор талаботи акс (регресивӣ) арз намояд. Дар ҳолати ба қарздор арз намудани талаботи акс (регресивӣ) қарздор ҳақ дорад аз кредитор танҳо маблаши беасос гирифтаашро реёнад.

Моддаи 396. Қатъи зоминат

1. Замонат бо қатъи еҳдадории таъминнамудааш, инчунин дар ҳолати тайири ёфтани ин еҳдадорӣ, ки боиси афзудани масъулият ё бидуни розигии зомин ба е дигар оқибатҳои номусоид меоранд, қатъ мегардад.

2. Агар зомин ба кредитор дар мавриди хавобгарӣ оид ба масъулияти қарздори нав розигӣ надода бошад, зоминат ҳангоми ба шахси дигар гузаронидани қарзи бо замонат таъминшудаи еҳдадорӣ, қатъ мегардад.

3. Замонат ҳангоме, ки кредитор қабули ихрои дурусти пешниҳоднамудаи қарздор ё зоминро рад мекунад, қатъ мегардад.

4. Замонат бо гузашти меҳлати дар шартномаи замонат зикршуда, ки барои ҳамин меҳлат дода шудааст, қатъ мегардад. Агар меҳлат муайян нашуда бошад он ҳангоме қатъ мегардад, ки кредитор дар хараёни як сол аз рези фаро расидани ихрои еҳдадории бо замонат таъминшуда ба зомин арзи даъво накарда бошад. ҳангоме, ки меҳлати ихрои еҳдадории асосӣ муайян карда нашудааст ва муайян шуданаш ҳам номумкин аст ё бо лаҳзаи пасталабкуй муайян карда шуда бошад, агар кредитор ба зомин дар тели ду сол аз рези бастани шартномаи замонат арзи даъво накарда бошад, замонат қатъ мегардад.

§ 6. КАФОЛАТ

Моддаи 397. Мафҳуми кафолат

1. Дар асоси кафолат бонк, дигар муассисаи кредитӣ ё ташкилоти сууурта (кафил) бо хоҳиши шахси дигар (принципал) ба кредитори принципал (бенефитсиар) мутобиқи шарти еҳдадории бо кафолат таъминшуда, бо пешниҳоди талабномаи бенефитсиар оид ба пардохти маблаи еҳдадории хаттӣ медиҳанд.

2. Шартнома дар бораи додани кафолат байни субъектъое, ки дар қисми 1 њামин модда зикр шудаанд ва принципал дар шакли хаттӣ баста мешавад. Риоя накардани шакли хаттии шартномаи кафолат онро беътибор мегардонад.

3. Дар кафолатнома бояд шахсе, ки бо хоҷиши ў кафолат дода мешавад, маблағ ва мӯъллати кафолат, номи кредитор оид ба кафолат, ўнъдадорие, ки таъмин карда мешавад, шартъои пешнињоди талабот, мӯъллати иљрои кафолат, масъулияти кафил ва дигар шартъои зарурӣ зикр карда шуда бошад. (ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247)

Моддаи 398. Бо кафолат таъмин намудани еҳдадории принципал

1. Кафолат аз хониби принципал ихрои матлуби еҳдадориашро нисбат ба бенефитсиар (еҳдадории асосӣ) таъмин мекунад.

2. Принципал ба кафил барои додани кафолат подош медињад. Андозаи подош бо мувофиқаи тарафъои шартнома муайян карда мешавад. (ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247)

Моддаи 399. Мустақилияти кафолат аз еҳдадории асосӣ

Еҳдадории пешбининамудаи кафолати кафил назди бенефитсиар дар муносибати байни онҳо ба еҳдадории асосие вобаста намебошад, ки хиҳати ихрои он дода шудааст, ҳатто агар дар кафолат нисбати ин еҳдадорӣ ишора шуда бошад ҳам, вобаста намебошад.

Моддаи 400. Бебозхост будани кафолат

Агар дар кафолат тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, он аз хониби кафил бозхост карда намешавад.

Моддаи 401. Гузаранда набудани ҳуқуқи кафолат

Агар дар кафолат тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, ҳуқуқи тибқи кафолат ба бенефитсиар марбути талаботи кафил, ба дигар шахс voguzoшта намешавад.

Бенефитсиар метавонад њуќуќъои худро барои гирифтани пардохт аз кафил дар сурати ќонеъ гардонидани талаботи бенефитсиар аз рӯи

кафолат гузашт намояд, ба гарав гузорад ё ба тарики дигар ихтиёрдорї намояд. (ҚЛТ аз 02.01.2019с. №1557)

Моддаи 402. Эътибор пайдо кардани кафолат

Агар дар кафолат тартиби дигаре пешбинй нашуда бошад, кафолат аз рези додашуданаш эътибор пайдо мекунад.

Моддаи 403. Пешниҳоди талабномаи кафолат

1. Талабномаи бенефитсиар дар мавриди пардохти маблаши кафолат бояд ба кафил, бо замимаи санади дар кафолат зикргардида пешниҳод карда шавад. Дар талабнома ё замимаи он бенефитсиар бояд зикр кунад, ки аз хониби принципал риоя накардани еҳдадории асосӣ, ки хихати таъмини он кафолат дода шудааст, аз чӣ иборат аст.

2. Талабномаи бенефитсиар ба кафил бояд то қатъи меҳлати дар кафолат муайяншуда, ки барои ҳамон меҳлат дода шудааст, пешниҳод гардад.

Моддаи 404. Еҳдадории кафил ҳангоми баррасии талабномаи бенефитсиар

1. ҳангоми гирифтани талабномаи бенефитсиар кафил вазифадор аст фавран аз ин принципалро огоҳ намояд ва ба е нусхаи талабномаро бо ҳамаи санади марбут ба он дихад.

2. Кафил бояд талабномаи бенефитсиарро бо ҳама санади замимагардида дар меҳлати мувоғиқ баррасӣ намуда, барои муайян кардани он, ки ин талабнома ва санади замимашуда ба шартҳои кафолат мутобиқанд, ҷамхории оқилона зоҳир намояд.

Моддаи 405. Иҳрои талабномаи бенефитсиарро рад намудани кафил

1. Агар талабномаи бенефитсиар ё санади ба он замимашуда ба шарти кафолат мутобиқ набошанд ё ба кафил пас аз хотимаи меҳлати дар кафолат муайяншуда пешниҳод гардида бошанд, кафил қонеъ намудани талабномаи бенефитсиарро рад мекунад.

Кафил бояд бенефитсиарро аз қонеъ накардани ин талабнома фавран огоҳ созад.

2. Агар то қонеъ намудани талабномаи бенефитсиар ба кафил маълум гардида бошад, ки еҳдадории асосии бо кафолат таъминшуда пурра ё як қисми даҳлдори он ихро шудааст, аз реи дигар асосҳо қатъ ёфтааст ё худ беътибор мебошад, е бояд аз ин бенефитсиар ва принципалро фавран огоҳ созад.

Агар баъди чунин огоҳсозӣ кафил талабномаи такрории бенефитсиарро гирифта бошад, бояд онро қонеъ гардонад.

Моддаи 406. ҳадди еҳдадориҳои кафил

1. Еҳдадории пешбининамудаи кафил дар назди бенефитсиар бо пардохти маблаие, ки ба он кафолат дода шудааст, маҳдуд карда мешавад.

2. Масъулияти кафил дар назди бенефитсиар барои ихро накардан ё ихрои номатлуби еҳдадории бо кафолат таъминшуда аз хониби кафил, агар дар кафолат тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, бо маблаии кафолат додашуда маҳдуд карда намешавад.

Моддаи 407. Қатъи кафолат

1. Еҳдадории кафил дар назди бенефитсиар оид ба кафолат дар ҳолатҳои зайл қатъ мегардад:

- а) ба бенефитсиар пардохтани маблаие, ки ба он кафолат дода шудааст;
- б) бо хотима меҳлати дар кафолат муайяншуда, ки барои ҳамон меҳлат дода шудааст;
- в) дар натихаи даст кашидани бенефитсиар аз ҳуқуқи худ оид ба кафолат ва ба кафил баргардонидани ин ҳуқуқ;
- г) дар натихаи аз ҳуқуқи оид ба кафолат бенефитсиар даст кашидан бо усули изҳороти ҳаттӣ дар мавриди аз еҳдадорӣ озод кардани кафил.

Қатъи еҳдадории кафил бошад асосҳои дар зербанҷои а), б) ва г) ҳамин қисм зикргардида ба он вобаста намебошад, ки оё кафолат ба е баргардонида шудааст.

2. Кафиле, ки барояш қатъи кафолат маълум шудааст, бояд фавран аз ин принсипалро огоҳ созад.

Моддаи 408. Талаботи акси кафил ба принсипал

1. ҳуқуқи кафил дар мавриди аз принсипал мутобиқи тартиби даъвои акс (регистривӣ) талаб кардани хуброни маблаие, ки ба бенефитсиар дар асоси кафолат дода шудааст, тибқи созишномаи кафил бо принсипал, ки хиҳати ихрои он кафолат дода буд, муайян мегардад.

2. Агар дар шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, кафил ҳақ надорад аз принсипал хуброни маблашеро, ки ба бенефитсиар бидуни риояи шарти кафолат ё бо вайрон кардани еҳдадории кафил дар назди бенефитсиар пардохта шудааст, талаб намояд.

§ 7. БАЙҶОНА

Моддаи 409. Мағҳуми байҷона. Шакли шартномаи байҷона

1. Байҷона маблаие эътироф карда мешавад, ки як тарафи имзокунандай шартнома мутобиқи маблаии тибқи шартнома пардохташаванда барои исботи бастани шартнома ва таъмини ихрои он ба ҳисоби тарафи дигар мегузаронад.

2. Шартнома дар бораи байҷона, сарфи назар аз маблаии байҷ, бояд дар шакли ҳаттӣ баста шавад.

3. ҳангоми шубҳа кардан ба он, ки оё маблаши аз хониби дигар ба ҳисоби шартномаи пардохт гузаронидашуда байъона аст ё на, аз хумла дар натихаи риоя накардани қоидаҳои муайяннамудаи қисми 2 ҳамин модда, ин маблаши, агар тартиби дигаре исбот нашуда бошад, ба сифати пешпардохт эътироф карда мешавад.

Моддаи 410. Оқибати қатъ ёфтани ва ихро накардани еҳдадории бо байъона таъминшуда

1. Агар еҳдадорӣ то оиози ихро яш бо созишномаи тарафҳо ё дар натихаи имконнопазирии ихро (моддаи 448) қатъ ёбад, байъона бояд баргардонида шавад.

2. Агар барои ихро нашудани шартнома тарафе, ки байъона додааст масъулият дошта бошад, байъона дар ихтиёри тарафи дигар мемонад. Агар барои ихро нашудани шартнома тарафе хавобгар бошад, ки байъона гирифтааст, он бояд ба тарафи дигар маблаши дукаратай байъонаро супорад.

Бар замми ин тарафе, ки барои ихро нашудани шартнома хавобгар аст, агар дар шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, бояд ба тарафи дигар товони зиёнро бо баҳисобигирии маблаши байъона пардозад.

БОБИ 23 ИВАЗ ШУДАНИ ШАХС ДАР ЕҲДАДОРӢ

§ 1. ГУЗАШТАНИ ҲУҚУҚИ КРЕДИТОР БА ШАХСИ ДИГАР

Моддаи 411. Асоси тартиби гузаштани ҳуқуқи кредитор ба шахси дигар

1. ҳуқуқе (талаботе), ки дар асоси еҳдадорӣ ба кредитор тааллук дорад тибқи аҳд ба дигар шахс (гузашт кардани талабот) дода шуданаш мумкин аст ё дар асоси қонун метавонад ба дигар шахс гузарад.

Қоидаҳои гузаштани ҳуқуқи кредитор ба шахси дигар дар мавриди талаботи акс (регресивӣ) татбиқ карда намешаванд.

2. Агар дар қонун ё шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, барои гузаштани ҳуқуқи кредитор ба шахси дигар, розигии қарздор талаб карда намешавад.

Дар њолати гарав, гузашти њуќуќ (талабот) ё ба тариқи дигар додани он ба якчанд шахсон, навбати қонеъгардонии талаботи онъю мутобики қонунгузории Ёумъурии Тоҷикистон муайян карда мешавад. (ҚЛТ аз 02.01.2019с. №1557)

3. Агар қарздор ба таври хаттӣ дар мавриди амали анхомдодашудаи ба шахси дигар гузаштани ҳуқуқи кредитор огоҳ нашуда бошад, кредитори нав вобаста ба ин таваккали сар задани оқибати номусоидро ба еҳда мегирад. Дар

чунин ҳолат ихрои еҳдадории кредитори ибтидой ихрои еҳдадории кредитори муносиб эътироф карда мешавад.

Моддаи 412. ҳуқуқхое, ки ба дигар шахс гузашта наметавонанд

Ба дигар шахс гузаштани ҳуқуқи кредитор, ки ба таври ногусастаний ба шахсияти е алоқаманд мебошад, аз хумла талабот оид ба алимент ва хуброни зиёне, ки ба ҳаёт ва саломатӣ расидааст, ихозат дода намешавад.

Моддаи 413. Андозаи ҳуқуқи кредитор, ки ба шахси дигар мегузарад

Агар дар қонун ё шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, ҳуқуқи кредитори ибтидой ба кредитори нав дар ҳахм ва мутобики шарте мегузарад, ки то лаҳзаи гузаштани ҳуқу мавхуд буд. Аз хумла ба кредитори нав ҳуқуқе, ки ихрои еҳдадориро таъмин мекунад, ҳамчунин дигар ҳуқуқҳои вобаста ба талабот, аз хумла ҳуқуқ ба фоизҳои пардохтнашуда низ мегузарад.

Моддаи 414. Далелҳои ҳуқуқи кредитори нав

1. Қарздор ҳақ дорад то аз хониби кредитори нав пешниҳод кардани далелҳо оид ба гузаштани ҳуқуқи талабот еҳдадориашро нисбати ин шахс ихро нақунад.

2. Кредитори талаботашро ба шахси дигар гузашткарда вазифадор аст ба е санади тасдиқкунандай ҳуқуқи талабашро диҳад ва маълумоти барои татбиқи еҳдадорӣ муҳимро ба е расонад.

Моддаи 415. Эътирози қарздор нисбати талаботи кредитори нав

Қарздор ҳақ дорад ба муқобили талаботи кредитори нав эътирозеро, ки ба е нисбат ба кредитори ибтидой то лаҳзаи гирифтани огоҳинома оид ба гузаштани ҳуқуқи еҳдадорӣ ба кредитори нав дошт, арз намояд.

Моддаи 416. Дар асоси қонун ба шахси дигар гузаштани ҳуқуқи кредитор

Ҳуқуқи кредитор оид ба еҳдадорӣ ба шахси дигар дар асоси қонун ва фаро расидани ҳолатҳои дар он нишондодашуда мегузарад:

а) дар натихаи гузаштани ҳуқуқҳои умумии вориси ҳуқуқи кредитор;

б) бо қарори суд дар мавриди ба дигар шахс гузаронидани ҳуқуқи кредитор, дар сурате ки имконияти чунин гузаронидан дар қонун пешбинӣ гардида бошад;

в) дар натихаи ихро намудани еҳдадории қарздор аз хониби зомин ё гаравдех, ки аз реи ин еҳдадорӣ қарздор намебошанд;

г) ҳангоми суброгация кардани ҳуқуқи кредитор аз тарафи суурутакунанда ба қарздоре, ки барои фаро расидани ходисаи суурута масъулият дорад;

д) дар дигар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун.

Моддаи 417. Шарти гузашт кардани талабот

1. Ба дигар шахс гузашт кардани талабот аз хониби кредитор дар ҳолате, ки он хилофи қонун, дигар санади хуқуқӣ ё шартнома набошад, ихозат дода мешавад.

2. Гузашт кардани талабот аз реи еҳдадорӣ, ҳангоме ки шахсияти кредитор барои қарздор дорои аҳамияти назаррас мебошад: бидуни розигии қарздор, ихозат дода намешавад.

3. Бе розигии қарздор гузашт кардани талабот аз рӯи ўњадории дар қисми 2 моддаи мазкур пешбинишуда ўро аз иљрои ин талабот, ки ба ин шахс гузашт карда шудааст, озод наменамояд. (Қ ЛТ аз 02.01.2019c. №1557)

Моддаи 418. Шакли гузашт кардани талабот

1. Талаботе, ки ба аҳди оддии хаттӣ ё нотариалий асос ёфтааст, бояд ба тарзи дахлдори хаттӣ гузашт карда шавад.

2. Агар дар қонун тартиби дигаре муқаррар нашуда бошад гузашт кардани талабот аз реи аҳде, ки бақайдигирии давлатиро тақозо мекунад, бояд мутобиқи тартиби барои бақайдигирии чунин аҳд пешбинишуда, ба қайд гирифта шавад.

3. Талабот аз реи коиази қиматноки ордерӣ бо роҳи индоссамент (naviштаҳоти таҳлилӣ)-и ин коиази қиматнок (қисми 3 моддаи 160) гузашт карда мешавад.

Моддаи 419. Масъулияти кредиторе, ки талабашро гузашт кардааст

Кредитори ибтидой, ки талабашро гузашт кардааст, дар назди кредитори нав барои нодуруст будани талаботи ба е додааш хавобгар буда, вале барои ихро нагардидани ин талаб аз хониби қарздор, ба иайр аз ҳолате, ки кредитори ибтидой дар назди кредитори нав кафилии қарздорро ба еҳда гирифтааст, хавобгар намебошад.

§ 2. ГУЗАРОНИДАНИ ҚАРЗ

Моддаи 420. Шарт ва шакли гузаронидани қарз

1. Аз хониби қарздор ба дигар шахс гузаронидани қарз танҳо бо розигии кредитор ихозат дода мешавад.

2. Ба шакли гузаронидани қарз мувофиқан қоидаҳои оид ба шакли гузашти талабот татбиқ мегарданд.

Моддаи 421. Эътирози қарздори нав ба муқобили талаби кредитор

Қарздори нав ҳақ дорад ба талаби кредитор, ки ба муносибати байни е ва қарздори ибтидой асос ёфтаанд, эътиroz кунад.

БОБИ 24 МАСЪУЛИЯТИ ВАЙРОН КАРДАНИ ЕҲДАДОРӢ

Моддаи 422. Мафҳуми вайрон кардани еҳдадорӣ

1. Таҳти мафҳуми вайрон кардани еҳдадорӣ ихро накардан ё ихрои номатлуб (сари вақт ихро накардан, норасоиҳои мол ва корҳо, вайрон кардани дигар шартҳо ё ки аз моҳияти еҳдадорӣ бармеояд) дар назар дошта шудааст (ихрои номатлуб). Дар сурати пеш омадани ҳолати иайриимкони ихрои матлуб қарздор бояд фавран кредиторро огоҳ созад.

2. Ба хавобгарӣ қашидани қарздор барои вайрон кардани еҳдадорӣ тибқи талаби кредитор анҳом дода мешавад.

Моддаи 423. Товони зиёне, ки дар натихаи вайрон кардани еҳдадорӣ расонида шудааст

1. Қарздоре, ки еҳдадориро вайрон кардааст, вазифадор аст ба кредитор товони зиёни дар натихаи вайрон кардани еҳдадорӣ расидаро пардозад (моддаи 15 ҳамин Кодекс). Хуброни зиён оид ба еҳдадориҳое, ки бо **ноустуворона таъмин** шудааст, мутобиқи қоидаҳои пешбининамудаи моддаи 424 ҳамин Кодекс муайян карда мешавад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

2. Созишномаи то вайрон кардани еҳдадорӣ қабулнамудаи тарафҳо дар мавриди озод кардани қарздор аз товони зиёни аз вайрон кардан расонидашаванда беэътибор буда, vale тарафҳо бо розигии ҳамдигар метавонанд танҳо реёнидани зиёни воқеии ба молу мулк расонидашударо пешбинӣ намоянд.

3. Агар дар қонунҳо ё шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, ҳангоми муайян кардани зиён нархҳои маҳалле, ки еҳдадорӣ мебоист дар он хо ба ихро расонда шавад, дар рези ихтиёран қонеъ намудани талаби кредитор аз хониби қарздор ба эътибор гирифта мешавад, vale агар талабот ихтиёран қонеъ карда нашуда бошад – нархҳои дар рези арз шудани даъво амалкунанда ба инобат гирифта мешаванд. Бо назардошли ҳолатҳо, суд метавонад талаби товони зиёнро бо ба инобат гирифтани нархҳое, ки дар рези баровардани қарор амал мекунанда ё дар рези пардоҳти воқеӣ хорӣ мебошанд, қонеъ намояд.

4. ҳангоми муайян кардани андозаи даромади аздастрафта, тадбирҳои андешидай кредитор барои гирифтани ин даромад ва барои ин мақсад омодагӣ дидани е ба инобат гирифта мешавад.

5. Агар кредитор, исбот карда тавонад, ки ҳамагуна амали қарздор, бо мақсади саркашӣ аз масъулият барои вайрон кардани еҳдадорӣ анҳом дода

шудааст, оид ба беэътибор донистани ин амалҳо ҳақ дорад, талабот арз намояд.

Моддаи 424. Зиён ва ноустуворона

1. Агар барои ихро накардан ё ихрои номатлуби еҳдадорӣ ноустуворона муқаррар гардида бошад, пас зиён дар қисми бо ноустуворона таъминнашуда реёнида мешавад.

Қонунҳо ва ё шартнома ҳолатҳои зайлро пешбинӣ намуданашон мумкин аст: ҳангоме, ки танҳо реёнидани ноустуворона ихозат дода мешавад, вале на товони зиён; ҳангоме, ки товони зиён метавонад ба маблаии пурра бар замми харимаи аҳдшиканӣ рӯёнида шавад; ҳангоме, ки мутобиқи интихоби кредитор ё харимаи аҳдшиканӣ ё товони зиён рӯёнида мешавад.

2. Дар ҳолатҳое, ки барои ихро накардан ё ихрои номатлуби еҳдадорӣ масъулияти маҳдуд муайян карда шудааст, товони зиёне, ки бояд дар қисми бо ноустуворона таъминнашуда ё бар замми он ё бар ивази он рӯёнида шаванд, то ҳадде бо чунин маҳдудсозӣ муқарраргардида, хуброн шуданашон мумкин аст. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Моддаи 425. Хуброни зиёни маънавӣ, ки дар натихаи вайрон кардани еҳдадорӣ расонида шудааст

Зиёни маънавӣ (азоби хисмонӣ ё рехӣ), ки ба шаҳрванд дар натихаи вайрон кардани еҳдадорӣ расонида шудааст, бар замми товони зиёни пешбининамудаи моддаи 423 ҳамин Кодекс хуброн карда мешавад.

Моддаи 426. Масъулият барои иайриқонунӣ истифода бурдани маблаии иайр

1. Барои иайриқонунӣ истифода бурдани маблаии иайр дар натихаи ихро накардани еҳдадории пулӣ, ё гузаронидани меҳлати пардохти он ё бидуни асос гирифтани он ё ба амонат гузоштан аз ҳисоби шахси дигар бояд ба андозаи ин маблаи фоиз пардохта шавад. Андозаи фоиз бо назардошти ставкаи миёнаи фоизи бонк, ки Бонки миллии Тоҷикистон дар рези ихрои еҳдадории пулӣ ё қисми даҳлдори ин еҳдадорӣ муайян кардааст, ба ҳисоб гирифта мешавад. ҳангоми аз тариқи суд рӯёнидани қарз суд метавонад талаботи кредиторро бо дарназардошти ставкаи миёнаи баҳисобигирии фоизи бонк дар рези пешниҳоди даъво ё дар рези баровардани қарор ё дар рези пардохти воқеӣ қонеъ намояд. Ин қоидаҳо, агар дар санади қонунӣ ё шартнома фоизи дигар муқаррар нашуда бошад, татбиқ мегарданд.

2. Агар дар қонунҳо ва ё шартнома барои ҳисоби фоиз меҳлати нисбатан кетоҳтар муайян нагардида бошад, фоизи истифодаи маблаии иайр то рези пардохти ин маблаи ба кредитор рӯёнида мешавад.

3. Агар зиёни ба кредитор расонида шуда дар натихаи истифодаи иайриқонунии маблаиҳои пулӣ е аз маблаии фоизи дар асоси қисми 1 ҳамин

модда додашаванда бештар бошад, е ҳақ дорад аз қарздор товони зиёро ба ҳамон андозаи қисме, ки аз он маблаи бештар аст, талаб намояд.

4. Зам кардани фоиз ба фоиз, ба чайр аз ҳолатҳое, ки қонун дохил кардани фоизи соли гузаштаро ба маблаши асосии қарз пешбинӣ намудааст, манъ мебошад.

5. Барои чайриқонунӣ истифода бурдани маблаши пулни чайр аз реи еҳдадории пулӣ, ки бо фаъолияти соҳибкорӣ алоқаманд мебошад, бар замми маблаши дар қисми 1 ҳамин модда нишондодашуда ба андозаи панҳ фоизи маблаши солонае, ки меҳлати пардохташ гузаштааст, агар дар шартнома фоизи нисбатан баландтари харима муқаррар нагардида бошад, харима рӯёнида мешавад.

Моддаи 427. Масъулияят ва ихрои еҳдадорӣ дар шакли асл (натура)

1. Агар дар қонун ё шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, пардохти **ноустуворона ва товони зиён** дар сурати ихрои номатлуби еҳдадорӣ қарздорро аз ихрои еҳдадорӣ дар шакли асл (натура), озод намекунад.

2. Агар дар қонун ва ё шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, **товони зиён** дар ҳолати ихро накардани еҳдадорӣ ва пардохти **ноустуворона** барои ихро накардани он, қарздорро аз ихрои еҳдадорӣ дар шакли асл (натура) озод мекунад.

3. Аз хониби кредитор рад карда шудани қабули ихрои еҳдадорӣ, ки дар натихаи гузаронидани меҳлат барои е аҳамияташро (қисми 2 моддаи 436) гум кардааст, инчунин пардохти **ноустуворона**, ки ба сифати ҳукуқи даст кашидан (моддаи 441) муқаррар гардидааст, қарздорро аз ихрои еҳдадорӣ дар шакли асл (натура) озод мекунад. (**ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247**)

Моддаи 428. Ихрои еҳдадорӣ аз ҳисоби қарздор

ҳангоми аз хониби қарздор ихро накардани еҳдадорӣ оид ба тайёр кардан ва ба моликиятии хусусӣ, пешбурди хоҳагидорӣ ё дигар идораи оперативӣ супоридан ё инки додани мол ба истифодаи кредитор, ё барои е ихро намудани кори муайян ё расонидани хизмат ба е кредитор ҳақ дорад ихрои еҳдадориро дар меҳлати мувофиқ, бо нархи муносиб ба шахси сеюм супорад ё онро бо қувваи худ ихро қунад ва агар аз қонун, дигар санади ҳукуқӣ, шартнома ё моҳияти еҳдадорӣ тартиби дигаре барнаояд, аз қарздор хуброни харохоти зарурии масрафшуда ва дигар зиёро талаб намояд.

Моддаи 429. Оқибати ихро накардани еҳдадорӣ оид ба додани моли муайяни инфириодӣ

Дар сурати ихро накардани еҳдадорӣ оиди ба моликиятии хусусӣ, пешбурди хоҳагидорӣ, идораи оперативӣ ё истифодаи боподоши ба кредитор додани моли муайяни инфириодӣ, охирин ҳақ дорад дар асоси шартҳои

пешбининамудай еҳдадорӣ аз қарздор кашида гирифтани ин мол ва ба кредитор додани онро талаб намояд. Агар мол қаблан ба шахси сеюме дода шуда бошад, ки ҳуқуқи моликият, пешбурди хохагидорӣ ё идораи оперативӣ дорад, ин ҳукуқ беэътибор аст. Агар мол ҳанез ба кредитор дода нашуда бошад, он кредиторе дорои афзалият мебошад, ки ба манфиати е ҳададорӣ пештар ба миён омадааст ва агар муайян намудани ин иайриимкон бошад, оне ки барвақттар даъво арз кардааст, афзалият дорад.

Бар ивази талаби ба е додани моле, ки мавзеи ҳададорӣ мебошад, кредитор ҳақ дорад, хуброни зиёнро талаб намояд.

Моддаи 430. Масъулияти иловагӣ

1. То арзи талабот ба шахсе, ки мутобики қонун ё шарти ҳададорӣ иловатан ба масъулияти шахси дигар, ки қарздори асосӣ мебошад, масъулият дорад (масъулияти иловагӣ), кредитор бояд ба қарздори асосӣ талабот арз кунад.

Агар қарздори асосӣ талаботи кредиторро қонеъ нанамояд ё аз қонеъгардонии он саркашӣ кунад ин талаботро ба шахсе, ки масъулияти иловагиро (субсидариро) ба зимма дорад, арз кардан мумкин аст.

2. Агар талаботи кредитор бо роҳи баҳисобгирии даъвои акс ба қарздори асосӣ ё бидуни баҳс руёнидани маблаи аз ҳисоби қарздори асосӣ гардонида шавад, е ҳақ надорад қонеъ намудани талаботи худро ба қарздори асосӣ аз шахсе талаб кунад, ки масъулияти иловагиро ба зимма дорад.

3. Агар дар қонун ё шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, шахсе, ки масъулияти иловагиро ба зимма дорад, метавонад нисбат ба қарздори асосӣ талабот арз намояд.

4. Шахсе, ки масъулияти иловагиро ба зимма дорад, бояд то қонеъ намудани талаботи аз хониби кредитор гузаштуда дар маврид қарздори асосиро огоҳ созад ва агар ба чунин шахс даъво арз шуда бошад, қарздори асосиро барои иштирок дар парванда ҳалб намояд.

Дар акси ҳол қарздори асосӣ ҳақ дорад ба муқобили талаботи акс (регрес) - и шахси ба таври иловагӣ масъулиятдошта эътирозеро, ки е нисбат ба кредитор дошт, арз намояд.

Моддаи 431. Маҳдуд соҳтани андозаи масъулият оид ба ҳададорӣ

1. Аз реи навъҳои алоҳидаи ҳададорӣ ва ҳададорие, ки ба шаклҳои муайянни фаъолият алоқаманд мебошанд, қонун ҳуқуқи хуброни пурраи зиёнро маҳдул соҳтанаш мумкин аст (масъулияти маҳдуд).

2. Созишномаи маҳдуд соҳтани андозаи масъулияти қарздор оид ба шартномаи ҳамроҳшавӣ ё дигар шартномае, ки дар он шаҳрванди кредитор истеъмолкунанда мебошад, эътибор надорад, ба шарте ки андозаи масъулиятро барои ҳамин навъи ҳададорӣ ё ҳамин қонуншиканиро қонун муайян карда,

созишинома то фаро расидани ҳолате, ки барои ихро накардан ё ихрои номатлуби еҳдадорӣ боиси хавобгарӣ мегардад, баста шуда бошад.

Моддаи 432. Асосҳои масъулият барои вайрон кардани еҳдадорӣ

1. Шахсе, ки еҳдадориро ихро накардааст ё онро номатлуб ихро кардааст, ҳангоми мавхуд будани гуноҳ (қасдан ё аз сабаби беэҳтиётӣ), ба иайр аз ҳолатҳое, ки қонун ё шартнома дигар асосҳои масъулиятиро пешбинӣ намудаанд, хавобгар мебошад.

Шахс ҳангоме бегуноҳ дониста мешавад, ки агар бо вухуди ҳама гуна иамхорӣ ва мулоҳизакорие, ки вобаста ба хусусиёти еҳдадорӣ ва шарти аҳд аз е талаб кардашуда буд, хиҳати ихрои матлуби еҳдадорӣ ҳамаи тадбирҳоро андешида бошад.

2. Бе гуноҳии худро шахсе, ки еҳдадориро вайрон кардааст, исбот мекунад.

3. Агар дар қонун ё шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, шахсе, ки ҳангоми анҳом додани фаъолияти соҳибкорӣ еҳдадориро ихро накардааст ё номатлуб ихро кардааст, агар исбот накунад, ки ихрои матлуби еҳдадорӣ дар натихаи қувваи рафъонпазир, яъне дар ҳамон шароит фавқулодда ва ногузир имконнопазир гаштааст, масъулият ба зимма дорад. Ба чунин ҳолатҳо, аз хумла вайрон кардани еҳдадорӣ аз тарафи контрагентҳои қарздор, дар бозор мавхуд набудани молҳои барои ихро зарурӣ, маблаии зарурӣ надоштани қарздор доҳил намешаванд. Мутобики шартнома ё қонун шартҳои дигари аз масъулияти озод кардани субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ низ пешбинӣ шуданашон мумкин аст.

4. Созишиномаи қаблан басташуда дар мавриди бартараф намудан ё маҳдуд сохтани масъулияти қасдан вайрон кардани еҳдадорӣ эътибор надорад.

Моддаи 433. Масъулияти қарздор барои кормандони худ

Амали кормандони қарздор хиҳати ихрои еҳдадориҳояш амали қарздорӣ эътироф карда мешавад. Агар ин амал боиси ихро накардан ё ихрои номатлуби еҳдадорӣ гардида бошад, қарздор барои ин амал хавобгар аст.

Моддаи 434. Масъулияти қарздор оид ба амали шахси сеюм

1. Қарздор инчунин дар ҳолатҳое, ки сабаби риоя накардани еҳдадорӣ амал ё беамалии шахси сеюм оид ба еҳдадориҳояшон дар назди қарздор гаштааст, дар назди кредитор масъулият дорад.

Агар дар қонун муайян нашуда бошад, ки масъулият ба зиммаи ихрокунандаи бевосита гузошта мешавад, қарздор инчунин барои амал ё беамалии шахси сеюм, ки ба онҳо қарздор ихрои еҳдадориашро дар назди кредитор вогузошта буд, дар назди кредитор хавобгар аст.

2. Қарздор аз масъулияти вайрон кардани еҳдадорӣ, ки аз амал ё беамалии шахси сеюм бармеояд, озод карда шуданаш мумкин аст, ба шарте ки бегуноҳии онҳоро исбот карда тавонад.

ҳангоми анхом додани фаъолияти соҳибкорӣ қарздор аз масъулияти вайрон кардани еҳдадорӣ, ки аз амал ё беамалии шахси сеюм бармеояд, озод карда шуданаш мумкин аст, ба шарте ки он бо қувваи рафънопазир алоқаманд бошад (қисми 3 моддаи 432 ҳамин Кодекс).

3. ҳангоми вайрон кардани еҳдадорӣ, ки бо мушкил гардидани мавзеи еҳдадорӣ бо ҳуқуқҳои шахси сеюм алоқаманд аст, қарздор танҳо дар сурате аз масъулият озод карда мешавад, ки агар чунин мушкилот то бастани шартнома бо кредитор пеш омада бошад ва кредитор ҳангоми бастани шартнома аз ин огоҳонида шуда буд.

4. Қонунҳо ё шартнома шартҳои дигари хавобарии қарздорро барои амали шахси сеюм пешбинӣ карда метавонанд.

Моддаи 435. Оқибатҳои вайрон кардани еҳдадорӣ бо гуноҳи ҳар ду тараф

1. Агар ихро накардан ё ихрои номатлуби еҳдадорӣ бо гуноҳи ҳар ду тараф содир шуда бошад, суд мувофиқан андозаи масъулияти қарздорро камтар меқунад. Агар қасдан ё аз беэҳтиётӣ кредитор дар натихаи ихро накардан ё ихрои номатлуб ба зиёд шудани ҳахми зиён мусоидат карда бошад ё барои кам кардани ҳахми он тадбирҳои оқилона наандешида бошад, суд инчунин ҳақ дорад андозаи масъулияти қарздорро кам кунад.

2. Қоидаҳои қисми 1 ҳамин модда мувофиқан инчунин дар ҳолатҳое низ татбиқ мегарданд, ки қарздор дар асоси қонун ё шартнома, сарфи назар аз гуноҳи худ, барои ихро накардан ё ихрои номатлуби еҳдадорӣ масъулият дошта бошад.

Моддаи 436. Аз хониби қарздор гузаронидани меҳлат

1. Дар мӯњлати муқаррарнамуда аз љониби қарздор иљро накардани ўњадорӣ мӯњлатгузаронии қарздор эътироф карда мешавад. (ҚЛТ аз 12.05.2007сол, №247)

2. Қарздоре, ки меҳлати ихрои еҳдадариро гузаронидааст, дар назди кредитор барои зиёни аз гузаронидани меҳлат расида ва барои оқибати тасоддуфе хавобар мебошад, ки аз гузаронидани меҳлат фаро расидааст.

3. Агар дар натихаи гузаронидани меҳлат аз хониби қарздор ихрои еҳдадорӣ барои кредитор манфиаташро гум карда бошад, е метавонад қабули ихрои еҳдадариро рад кунад ва хуброни зиёнро талаб намояд.

4. То замоне, ки еҳдадорӣ бо сабаби меҳлатро гузаронидани кредитор ихро нагардад қарздор меҳлатро гузаронида ҳисоб намеёбад.

Моддаи 437. Аз хониби кредитор гузаронидани меҳлат

1. Агар кредитор қабули ихрои матлуби пешниҳоднамудаи қарздорро рад карда бошад ё амали дар қонунҳо ё созишнома пешбинишуда ё аз анъанаҳои аҳдҳои корӣ ё аз моҳияти еҳдадорӣ бармеомадаро ихро накарда бошад, ки то анҳом додани он қарздор наметавонист еҳдадории худро ихро кунад, е меҳлатро гузаронида ба ҳисоб меравад.

Кредитор инчунин дар ҳолатҳои пешбининамудаи қисми 2 моддаи 440 ҳамин Кодекс меҳлатро гузаронида ба ҳисоб меравад.

2. Аз хониби кредитор гузаронидани меҳлат, агар кредитор исбот карда натавонад, ки гузаронидани меҳлат мутобиқи ҳолатҳое ба миён омадааст, ки барои он ҳолат на е шахсан ва на дигар шахси ба зиммаашон бо амри қонун ё супориши кредитор қабули ихрои еҳдадорӣ voguzoшташуда хавобгар намебошанд, ба қарздор ҳукуқ медиҳад, ки зиёни аз сабаби гузаронидани меҳлат расонидашударо талаб намояд.

Ба зиммаи кредиторе, ки ба гузаронидани меҳлат роҳ додааст, ҳамаи оқибатҳои номусоиди дар давраи гузаронидани меҳлат бамиёномадаи имконнопазирии ногаҳонии ихрои еҳдадорӣ гузошта мешавад.

3. Мутобиқи еҳдадории пулӣ барои пардохти фоиз дар давраи гузаронидани меҳлат аз тарафи кредитор қарздор масъул намебошад.

Моддаи 438. Таваккали соҳибкорӣ дар еҳдадорӣ

Агар дар еҳдадорӣ ихрои ягон коре бо фармоиши соҳибкор пешбинӣ гардида бошад, таваккали имконнопазирӣ ё мувофиқи мақсад набудани истифодаи натихаи кор ба зиммаи соҳибкор гузошта мешавад. Шахсе, ки корро матлуб анҳом додааст, ҳақ дорад баробари дарахаи ихро ҳаққи корашро гирад, ба иайр аз ҳолатҳое, ки дар шартнома тақсими дигари таваккали соҳибкорӣ пешбинӣ нагардида бошад.

БОБИ 25 ҚАТЪИ ЕҲДАДОРӢ

Моддаи 439. Асосҳо барои қатъи еҳдадорӣ

1. Еҳдадорӣ аз реи асосҳои пешбининамудаи ҳамин Кодекс, дигар қонунҳо ва санади ҳукуқӣ ё шартнома қисман ё пурра қатъ мегардад.

2. Қатъи еҳдадорӣ бо талаби яке аз тарафҳо танҳо дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун ё шартнома равост.

Моддаи 440. Қатъи еҳдадорӣ бо ихрои он

1. Ихрои матлуб еҳдадориро қатъ месозад.

2. Кредитор ихрои еҳдадориро қабул намуда, вазифадор аст бо талаби қарздор ба е дар мавриди пурра ё қисми дахлдорро қабул кардани он забонхат дихад.

Агар қарздор барои тасдиқи еҳдадорӣ ба кредитор ҳуҳхти қарзро супорида бошад, пас кредитор ихроро қабул карда, бояд ин ҳуҳхатро пас дихад ва ҳангоми набудани имконияти баргардонидани он дар забонхат дар ин маврид сабт кунад. Забонхатро бо сабти рези дар ҳуҳхати қарзи баргардонидашаванда иваз кардан мумкин аст. Дар дасти қарздор будани ҳуҳхати қарз, агар далели дигаре исбот нашуда бошад, қатъи еҳдадориро тасдиқ мекунад.

Ҳангоми забонхат надодан, ҳуҳхати қарзро барнагардондани кредитор ё дар забонхат сабт намудани имконнопазирии баргардонидани он қарздор ҳақ дорад ихрои еҳдадориро боздорад. Дар ин ҳолат кредитор меҳлатро гузаронида меҳисобад.

Моддаи 441. ҳаққи дасткашӣ

Мутобики созишномаи байни тарафҳо еҳдадорӣ бо додани ҳаққи дасткашӣ (пардоҳти пул, додани молу мулк ва иайра) бар ивази ихро метавонад қатъ гардад. Андоза, меҳлат ва тартиби додани ҳаққи дасткашӣ аз хониби тарафҳо муайян карда мешавад.

Моддаи 442. Қатъи еҳдадорӣ бо баҳисобгириӣ

Еҳдадорӣ бо баҳисобгирии талаботи якхелаи мутақобил, ки меҳлаташ фаро расидааст ё меҳлаташ муайян нашудааст ё бо лаҳзаи талабидан муқаррар карда шудааст, пурра ё қисман қатъ мегардад. Барои баҳисобгириӣ аризai як тараф кифоя аст.

Моддаи 443. ҳолатҳои номумкин будани баҳисобгириӣ

Дар ҳолатҳои зайл баҳисобгириӣ номумкин аст:

- а) агар тибқи аризai тарафи дигар ба талабот меҳлати даъво истифода шуда ва ин меҳлат гузашта бошад;
- б) ҳангоми хуброни зиёни ба ҳаёт ё саломатӣ расонидашуда;
- в) ҳангоми руёнидани алимент;
- г) ҳангоми таъмини умрбод;
- д) дар ҳолатҳои дигари пешбининамудаи қонун ё шартнома.

Моддаи 444. Баҳисобгириӣ ҳангоми гузашт кардани талабот

1. Дар ҳолати гузашт кардани талабот қарздор ба муқобили талаботи кредитори нав ҳақ дорад талаботи мутақобили худро ба кредитори ибтидой ба ҳисоб гирад.

2. Агар талабот ба қарздор тибки асосҳои то гирифтани огоҳинома дар бораи гузашт карда шудани талабот зарур шуда, меҳлати талабот то гирифтани он фаро расида бошад ё ин меҳлат нишон дода нашуда бошад ё бо лаҳзай дархост муайян гардида бошад, талаб ба ҳисоб гирифта мешавад.

Моддаи 445. Қатъи еҳдадорӣ ҳангоми чун як шахс мувофиқ омадани қарздор ва кредитор

Агар қарздор ва кредитор чун як шахс мувофиқ оянд, еҳдадорӣ қатъ мегардад.

Моддаи 446. Қатъи еҳдадорӣ бо сабаби нав шудани он (новатсия)

1. Еҳдадорӣ бо созишинаи байни тарафҳо дар мавриди ивази еҳдадории ибтидоии байни онҳо мавхудбуда бо дигар еҳдадории дигари байни ҳамон ашхосе, ки **мавзӯи** дигар ва усули дигари (новатсия) ихрои еҳдадориро талаб мекунад, қатъ мегардад.

2. Дар муносибат ба еҳдадорӣ оид ба хуброни зиёне, ки ба ҳаёт ва саломатӣ расонидааст ва оид ба пардоҳти алимент навоварӣ (новатсия) ихозат дода намешавад.

3. Навоварӣ (новатсия), агар дар созишинаи байни тарафҳо тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, еҳдадории иловагиро, ки ба еҳдадории ибтидой алоқаманд аст, қатъ менамояд. (**ҚЛТ аз 02.01.2019с. №1557**)

Моддаи 447. Бахшидани қарз

ҳангоми аз хониби кредитор озод кардани қарздор аз еҳдадориҳои ба зиммааш гузошташуда, агар ин ҳуқуқи дигар ашхосро дар муносибат ба молу мулки кредитор вайрон нақунад, еҳдадорӣ қатъ мегардад.

Моддаи 448. Қатъи еҳдадорӣ ҳангоми имконнопазирии ихро

1. Агар ихрои еҳдадори бо ҳолатҳое имконнопазир бошад, ки барояш қарздор масъулият надорад, он қатъ мегардад. Амали қоидаҳои мазкур ба еҳдадориҳои пулӣ татбиқ карда намешавад.

2. Дар сурати имконнопазир будани ихро аз хониби тарафи еҳдадорӣ, ки ба ҳолатҳо вобаста аст ва барои он ҳех кадоме аз тарафҳо хавобгар нестанд, агар дар қонунҳо ё шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, ин тараф ҳақ надорад аз тарафи дигар ихрои еҳдадориро талаб кунад. Дар айни замон ҳар кадом тараф, ки еҳдадориро ихро кардааст ҳақ дорад баргардонидани ихроро талаб намояд.

3. Агар қарздор еҳдадориро бинобар амали гунаҳкоронаи кредитор ихро карда натавонад, охирин ҳақ надорад баргардондани ихрои еҳдадориро талаб кунад.

Моддаи 449. Қатъи еҳдадорӣ дар асоси санади мақомоти давлатӣ

1. Агар дар натихаи қабули санади мақомоти давлатӣ пурра ё қисман ихро намудани еҳдадорӣ имконнозазир гардад, еҳдадорӣ пурра ё дар қисми дахлдори он қатъ мегардад. Тарафҳое, ки дар натихаи ин зиён диданд, ҳақ доранд мутобики моддаҳои 13 ва 16 ҳамин Кодекс хуброни онро талаб намоянд.

2. Агар санади мақомоти давлатӣ, ки дар асоси он еҳдадорӣ қатъ гардидааст, тибқи тартиби муқарраршуда беэътибор дониста шавад, еҳдадорӣ барқарор мегардад, ба шарте ки аз созишномаи тарафҳо ё моҳияти еҳдадорӣ тартиби дигаре барнаояд ва ихрои еҳдадорӣ барои кредитор манфиати худро гум накардабошад.

Моддаи 450. Қатъи еҳдадорӣ аз сабаби фавти шаҳрванд

1. Агар ихрои еҳдадорӣ бидуни иштироки шахсии қарздор номумкин бошад ё еҳдадорӣ ба тариқи дигар ба таври ногусастаний бо шахсияти қарздор алоқаманд бошад, еҳдадорӣ ба фавти қарздор, қатъ мегардад.

2. Бо фавти кредитор, агар ихрои еҳдадорӣ маҳз барои кредитор таъин шуда бошад ё еҳдадорӣ бо тариқи дигар ба таври ногусастаний бо шахсияти кредитор алоқаманд бошад еҳдадорӣ қатъ мегардад.

Моддаи 451. Қатъи еҳдадорӣ бо барҳам хурданишахси ҳуқуқӣ

1. Еҳдадорӣ бо барҳам хердани шахси ҳуқуқӣ (қарздор ё кредитор) қатъ мегардад, ба иайр аз ҳолатҳое, ки қонун ё дигар санади ҳуқуқӣ ихрои еҳдадории шахси ҳуқуқии барҳамхердаро ба зиммаи шахси дигар гузоранд (оид ба талабот дар мавриди пардоҳти товони зиён, ки ба ҳаёт ва саломатӣ расонида шудааст ва иайра).

ЗЕРФАСЛИ 2 МУҚАРРАОТИ УМУМӢ ОИД БА ШАРТНОМА

Б О Б И 26 МАФҲУМ ВА МАЗМУНИ ШАРТНОМА

Моддаи 452. Мафҳуми шартнома

1. Шартнома созиши ду ё якчанд шахс барои ба вухуд овардан, таийир додан ё қатъи ҳуқуқ ва еҳдадории гражданий мебошад.

2. Нисбат ба шартнома қоидаҳо оиди аҳди духониба ва бисёрхониба, ки дар боби 7 ҳамин Кодекс пешбинӣ гардидааст, татбиқ мегарданд.

3. Агар дар қоидаҳои ҳамин боб ва қоидаҳо оиди навъҳои алоҳидаи шартномаҳо, ки дар ҳамин Кодекс зикр шудаанд, тартиби дигаре пешбинӣ

нашуда бошад, нисбати еҳдадориҳое, ки аз шартнома бармеоянд, муқаррароти умумӣ оид ба еҳдадориҳо (**моддаҳои 328-451**) татбиқ мегарданд.

4. Нисбати шартномаҳое, ки бештар аз ду тараф мебанданд, муқаррароти умумӣ оид ба шартнома татбиқ мегардад, ба шарте, ки ин ба хусусияти бисёргонибаи чунин шартномаҳо мухолиф набошад.

Моддаи 453. Мустақилияти шартнома

1. Шаҳрвандон ва шахси ҳуқуқӣ дар бастани шартнома мустақил мебошанд. Махбур кардан ба бастани шартнома, ба истиснои ҳолатҳое, ки вазифаи бастани шартнома дар ҳамин Кодекс, қонун ё еҳрдадории ихтиёран қабулгардида пешбинӣ шудааст, ихозат дода намешавад.

2. Тарафҳо метавонанд тибқи тартиби пешбининамуда ё пешбининанамудаи қонун ё дигар санади ҳуқуқӣ шартнома банданд.

3. Тарафҳо метавонанд шартномае банданд, ки он ҳузъҳои шартномаҳои муҳталифи пешбиникардаи қонун ё дигар санади ҳуқуқӣ (шартномаи омехта)-ро дар бар гирифта бошад. Агар аз созишномаи тарафҳо ё моҳияти шартномаи омехта тартиби дигаре барнаояд, дар муносибати тарафҳо оид ба шартномаи омехта, дар қисматҳои даҳлдор қоидаҳои шартномае, ки ҳузъҳои он дар шартномаи омехта мавхуд аст, татбиқ мегарданд.

4. Шартҳои шартнома, ба истиснои ҳолатҳое, ки мазмуни шарти даҳлдор дар қонун ё дигар санади ҳуқуқӣ зикр шудааст (моддаи 454), бо салоҳиди тарафҳо муайян карда мешавад.

Дар ҳолатҳое, ки шарти шартнома мутобики меъёр истифода мешавад, зоро дар созишномаи байни тарафҳо тартиби дигаре пешбинӣ нашудааст (меъёри диспозитивӣ), тарафҳо метавонанд бо созишномаи худ истифодаи онро бекор кунанд ё шarterо ба миён гузоранд, ки аз шарти пешбинигардида фарқ дошта бошад. ҳангоми мавхуд набудани чунин созишнома шартҳои шартнома тибқи меъёри диспозитивӣ муайян карда мешаванд.

5. Агар шарти шартнома аз хониби тарафҳо ё меъёри диспозитивӣ муайян нашуда бошад, шартҳои даҳлдор бо анъанаҳои аҳдҳои корӣ, ки нисбати тарафҳо татбиқ мегардад, муайян карда мешаванд.

Моддаи 454. Шартнома ва қонун

1. Шартнома бояд ба қоидаҳои барои тарафҳо ҳатмие, мутобиқат кунад, ки бо қонун ё дигар санади ҳуқуқии (меъёрҳои императивӣ) дар лаҳзай бастани шартнома амалкунанда муқаррар карда шудаанд.

2. Агар пас аз бастани шартнома қонуне қабул шуда бошад, ки барои тарафҳо нисбат ба қоидаҳои ҳангоми бастани шартнома амалкунанда қоидаҳои ҳатмии дигарро муқаррар менамояд, шартҳои шартномаи басташуда ба истиснои ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонун дар мавриди он, ки амали он ба

муносибатҳои аз шартномаи қаблан басташуда бамиёномада татбиқ мегардад, эътибори худро нигоҳ медорад.

Моддаи 455. Шартномаҳои музнок ва бемузд

1. Шартномае, ки мутобики он як тараф бояд музд ё барои ихрои еҳдадорияш пасбаргардонии дигари мутақобиларо гирад, ба музд ба ҳисоб меравад.

2. Шартномае, ки мутобики он як тараф еҳдадор мешавад ба тарафи дигар бе музд ё пасбаргардонии чизе диҳад, шартномаи бемузд эътироф карда мешавад.

3. Агар аз қонун, санади дигари хуқуқӣ мазмун ё моҳияти шартнома тартиби дигаре барнаояд, шартнома музнок ҳисоб карда мешавад.

Моддаи 456. Нарх

1. Ихрои шартнома мутобики нархи дар созишномаи байни тарафҳо муайянгардида пардохта мешавад.

Дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун нарх (тарифҳо, нархгузорӣ, ставка ва иайра)-ҳои муқаррар ё танзим намудаи мақомоти ваколатдори давлатӣ истифода бурда мешаванд.

2. Таийир додани нарх пас аз бастани шартнома танҳо дар ҳолатҳо ва тибқи шартҳои пешбининамудаи шартнома, ихозат дода мешавад.

3. Агар дар шартномаи бамузд нарх пешбинӣ нагардида бошад ва бинобар шарти шартнома муайян шуда наметавонад, ихрои шартнома бояд бо нархе пардохта шавад, ки дар чунин ҳолатҳо одатан барои ин гуна мол ва кору хизматрасонӣ гирифта мешавад.

Моддаи 457. Амали шартнома

1. Шартнома аз лаҳзаи баста шуданаш эътибор пайдо мекунад ва барои тарафҳо ҳатмӣ мегардад.

2. Тарафҳо ҳақ доранд муайян кунанд, ки шарти шартномаи бастаи онҳо ба муносибатҳои то бастани шартнома бамиёномада низ татбиқ мегардад.

3. Қонун ё шартнома муайян карда метавонанд, ки хотимаи меҳлати амали шартнома боиси қатъи еҳдадории тарафҳо оид ба шартнома мегардад.

Шартномае, ки дар он чунин шарт гузошта нашудааст то лаҳзаи ихрои еҳдадориро ба охир расондани тарафҳо муайян карда шудааст, боэътибор эътироф карда мешавад.

4. Қатъи меҳлати амали шартнома тарафҳоро аз масъулияти риоя накардани он озод намекунад.

Моддаи 458. Шартномаи оммавӣ

1. Шартномаи оммавӣ шартномае мебошад, ки аз хониби ташкилоти тихоратӣ баста шуда, дар он еҳдадории ташкилот дар мавриди фуреши маҳсулот, ихрои кор ё хизматрасонӣ, ки чунин ташкилот мувофиқи хусусиятҳои фъолияташ бояд нисбати ҳар мурохиаткунанда анхом дихад (савдои чакана, мусофиркашонӣ дар нақлиёти истифодаи умум, хизматрасонии алоқа, таъминоти барк, хизматрасонии тиббӣ, меҳмонхонаҳо ва иайра) муайян гардидааст.

Ташкилоти тихоратӣ дар бастани шартномаи оммавӣ, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қонун ё дигар санади ҳуқуқӣ, ҳақ надорад як шахсро нисбат ба дигаре авлотар шуморад.

2. **Нархи мол, кор ва хизматрасонӣ, инчунин дигар шартъои шартномаи оммавӣ ба истиснои њолатъое, ки ќонун додани имтиёзъоро барои категорияи алоњидаи истеъмолкунандагон пешбинӣ менамояд, барои њамаи истеъмолкунандагон якхела мебошад.** (**Қ ҶТ аз 12.05.2007сол, №247**)

3. Дар ҳолати мавхуд будани имконияти бастани шартномаи оммавӣ хиҳати ба истеъмолкунандагон расонидани моли даҳлдор, хизматрасонӣ ва барои онҳо анхом додани кори даҳлдор аз хониби ташкилоти тихоратӣ рад кардани бастани шартнома ихозат дода намешавад.

Дар сурати беасос аз бастани шартномаи оммавӣ саркашӣ кардани ташкилоти тихоратӣ муқаррароти пешбининамудаи қисми 4 моддаи 477 ҳамин Кодекс татбиқ мегардад.

4. Дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад қоидаҳое барорад, ки барои тарафҳо ҳангоми бастан ва ихрои шартномаҳои оммавӣ ҳатмӣ мебошанд.

5. Шартҳои шартномаи оммавӣ, ки ба талаботи муқаррароти қисмҳои 2 ва 4 ҳамин модда мутобиқ нестанд, эътибор надоранд.

Моддаи 459. Шартҳои намунавии шартнома

1. Дар шартнома пешбинӣ гардиданаш мумкин аст, ки шартҳои алоҳидаи он бо шартҳои намунавии барои шартномаҳои даҳлдор таҳия ва дар матбуот нашргардида муайян карда мешаванд.

2. Агар дар шартнома ба шартҳои намунавӣ ишора набошад, чунин шартҳои намунавӣ дар муносибати байни тарафҳо ба сифати анъанаҳои муомилоти корӣ истифода мегарданд, ба шарте ки онҳо ба талаботи муқаррарнамудаи моддаи 5 ва қисми 5 моддаи 453 ҳамин Кодекс мувофиқ бошанд.

3. Шартҳои намунавӣ дар шакли шартномаи намунавӣ ё дигар санаде, ки ин шартҳоро дар бар гирифтааст, инъикос ёфтанаш мумкин аст.

Моддаи 460. Шартномаи ҳамроҳшавӣ

1. Шартномаи ҳамроҳшавӣ шартномаест, ки шарти онро як тараф дар шакли тавсия (формуляр) ё дигар шакли стандартӣ пешниҳод намудааст ва онро тарафи дигар танҳо бо роҳи пурра ҳамроҳ шудан ба шартномаи пешниҳодгардида қабул мекунад.

2. Тарафи ба шартнома ҳамроҳгардида, ҳарчанд шартномаи ҳамроҳшавӣ хилофи қонунҳо набошад ҳам, вале ин тарафро аз ҳуқуқҳое маҳрум месозад, ки одатан мутобиқи чунин шакли шартномаҳо дода мешаванд, масъулияти тарафи дигарро дар ҳолати риоя накардани еҳдадорӣ истисно ё маҳдуд мекунад ё шартҳои барои тарафи ҳамроҳшуда баръало вазнинро дар бар мегирад, ки онҳоро бо назардошти оқилонаи манфиати даркнамудаи худ, ҳангоми мавхуд будани имконияти иштирок дар муайян кардани шарти шартнома қабул намекунад, ҳақ дорад бекор ё таийир додани онро талаб намояд.

3. Агар тарафи ҳамроҳшуда медонист ё мебоист донад, ки бо қадом шартҳо шартнома мебандад, дар ҳолатҳои пешбининамудаи қисми 2 ҳамин модда, талаби бекор ё иваз намудани шартнома, ки як тарафи ба шартнома ҳамроҳшуда бинобар анҳом додани фаъолияти соҳибкориаш пешниҳод кардааст, қонеъ гардонида намешавад.

Моддаи 461. Шартномаи пешакӣ

1. Мутобиқи шартномаи пешакӣ тарафҳо еҳдадор мешаванд дар оянда дар мавриди додани молу мулӯқ, ихрои кор ё хизматрасонӣ (шартномаи асосӣ) тибқи шартҳои пешбининамудаи шартномаи пешакӣ шартнома банданд.

2. Шартномаи пешакӣ мутобиқи шакли барои шартномаи асосӣ муқарраршуда баста мешавад ва агар шакли шартномаи асосӣ муайян нашуда бошад, он хаттӣ тартиб дода мешавад. Риоя накардани қоидаҳо дар мавриди шартномаи пешакӣ онро беэътибор мегардонад.

3. Шартномаи пешакӣ бояд шартҳоеро дар бар гирад, ки ба муайян намудани мавзеъ, инчуни дигар шартҳои шартномаи асосӣ имконият дихад.

4. Дар шартномаи пешакӣ меҳлате, ки тарафҳо еҳдадор шудаанд шартномаи асосӣ банданд, нишон дода мешавад.

Агар чунин меҳлат дар шартномаи пешакӣ муайян нагардида бошад, шартномаи асосӣ бояд дар давоми як сол аз лаҳзаи ба имзо расидани шартномаи пешакӣ баста шавад.

5. Агар то қатъи меҳлате, ки тарафҳо бояд шартнома банданд, ба имзо нарасад ё яке аз тарафҳо ба тарафи дигар дар мавриди бастани шартнома пешниҳод ирсол накунад, еҳдадориҳои пешбининамудаи шартномаи пешакӣ, қатъ мегардад.

6. Агар дар созишиномаи оид ба ният (протокол оид ба ният ва иайра) бевосита ҳоҳиши тарафҳо дар мавриди ба он додани ҳуқуқи шартномаи

пешакӣ инъикос нагардида бошад, боиси оқибатҳои ҳуқуқии гражданий намегардад.

Моддаи 462. Шартнома ба манфиати шахси сеюм

1. Шартнома ба манфиати шахси сеюм шартномае мебошад, ки дар он тарафҳо муқаррар намудаанд кредитор бояд еҳдадор аст ба шахси сеюми дар шартнома зикршуда ё зикрнашударо, ки ҳуқуқ дорад аз қарздор ихрои еҳдадориро ба фоидай худ талаб намояд, ихро кунад.

2. Агар қонун, дигар санади ҳуқуқӣ ё шартнома тартиби дигареро пешбинӣ накарда бошанд, тарафҳо аз лаҳзай ба қарздор аз хониби шахси сеюм баён карда шудани нияти истифодаи ҳуқуқи худ оид ба шартнома, шартномаи басташударо бидуни розигии шахси сеюм бекор ё тайири дода наметавонанд.

3. Қарздор ҳақ дорад дар шартнома ба талаботи шахси сеюм эътиroz баён кунад, чунон ки метавонист ба муқобили кредитор шикоят намояд.

4. Дар сурати даст қашидани шахси сеюм аз ҳуқуқи мутобиқи шартнома ба е додашуда, кредитор метавонад аз ин ҳуқуқ истифода барад, ба шарте ки он хилофи қонун, санади дигари ҳуқуқӣ ё шартнома набошад.

Моддаи 463. Тафсири шартнома

1. Ҳангоми тафсири шартнома суд маъни аслии калима ва ибораҳои дар он сабт шударо ба инобат мегирад. Ҳангоми нофаҳмо будани он маъни аслии шартҳои шартнома бо роҳи муқоиса бо дигар шартҳо ва умуман мазмуни шартнома муқаррар карда мешавад.

2. Агар қоидаҳои дар қисми яқуми ҳамин модда муқарраргардида барои муайян кардани мазмуни шартнома имконият надиҳанд, бояд нияти ҳақиқии умумии тарафҳо, бо назардошти мақсади шартнома дақиқ карда шавад. Дар айни замон ҳамаи ҳолатҳои даҳлдор, аз ҳумла гуфтугузору мукотибот ва амалҳои то бастани шартнома сурат гирифта, ки дар муносибатҳои тарафҳо муқаррар шудааст, анъанаҳои муомилоти корӣ, рафтори минбаъдаи тарафҳо ба инобат гирифта мешаванд.

Б О Б И 27 БАСТАНИ ШАРТНОМА

Моддаи 464. Муқаррароти умумӣ оиди бастани шартнома

1. Агар байни тарафҳо, мутобиқи шакли дар ҳолатҳои муайяни зарурӣ аз реи ҳама шартҳои асосии шартнома созиш ба даст омада бошад, шартнома басташуда дониста мешавад.

Шартҳои оид ба мавзеи шартнома, шартҳое, ки дар қонун ё дигар санади ҳуқуқӣ барои шартномаи шакли мазкур муҳим ва зарурӣ номбар шудаанд,

инчунин ҳамаи он шартхое, ки дар алоқамандӣ ба онҳо тибқи аризаи яке аз тарафҳо бояд созиш ба даст ояд, шартҳои асосӣ ба ҳисоб мераванд.

2. Шартнома бо фиристодани оферта (пешниҳод барои бастани шартнома) аз хониби як тараф ва аксепти он (қабули пешниҳод) аз хониби тарафи дигар баста мешавад.

Моддаи 465. Лаҳзай бастани шартнома

1. Шартнома аз лаҳзай аз хониби шахси фиристодаи оферта гирифтани аксепти он баста шуда ба ҳисоб меравад.

2. Агар барои бастани шартнома тибқи қонун, инчунин додани молу мулк зарур бошад, шартнома аз лаҳзай додани молу мулки даҳлдор (моддаи 248) баста шуда ба ҳисоб меравад.

3. Шартномае, ки бояд ба қайди давлатӣ гирифта шавад, аз лаҳзай ба қайд гирифта шуданаш баста шуда ба ҳисоб меравад ба шарте ки қонун тартиби дигаре пешбинӣ накарда бошад.

Моддаи 466. Шакли шартнома

1. Шартномаро дар ҳама гуна шакле, ки барои анҳом додани аҳд пешбинӣ шудааст, бастан мумкин аст, ба шарте ки қонун барои шартномаи шакли зикршуда шакли муайян муқаррар накарда бошад.

Агар тарафҳо шакли муайяни бастани шартномаро маслиҳат карда бошанд, ҳарчанд тибқи қонун барои чунин навъи шартнома ин шакл номатлуб бошад ҳам, баъди дар шакли муайян пешниҳод карда шуданаш баста шуда ба ҳисоб меравад.

2. Шартнома дар шакли хаттӣ бо роҳи тартиб додани як санади имзокардаи тарафҳо, инчунин бо роҳи мубодилаи аснод аз тариқи почта, телеграф, телетайп, телефон, алоқаи электронӣ ё дигар навъи алоқае, ки имконияти аз хониби тарафи шартнома фиристода шуданашро меътамад тасдиқ менамояд, баста шуданаш мумкин аст.

3. Агар пешниҳоди хаттии тартиб додани шартнома тибқи тартиби пешбининамудаи қисми 3 моддаи 470 ҳамин Кодекс қабул гардида бошад, расмияти шакли хаттии шартнома риоя гардида ҳисоб мешавад.

Моддаи 467. О ф е р т а (пешниҳод)

1. Оферта пешниҳоди ба як шахс ё якчанд шахси муайян фиристодае мебошад, ки мақсади шахси пешниҳод кардаро аниқ ифода намуда шартномаро бо унвоне, ки пешниҳодро қабул кунад, имзо карда шуда ҳисоб мекунад. Оферта бояд шартҳои муҳими шартномаро дар бар гирад.

2. Оферта шахси фиристодаи онро аз лаҳзай аз хониби унвонӣ гирифтани он алоқаманд месозад.

Агар огохинома дар мавриди талаб карда гирифтани оферта барвақттар аз оферта ё ҳамзамон бо он расида бошад, оферта дастраснашуда ҳисоб меёбад.

Моддаи 468. Бебозхости оферта

Агар дар худи оферта тартиби дигар муайян нагардида бошад ё он аз моҳияти пешниҳод ё шароити ихро гардидани амал барнаояд, офертаи гирифтаи унвонӣ дар тели меҳлате, ки барои аксепти он муайян карда шудааст, бозхоста намешавад.

Моддаи 469. Даъват барои пешниҳоди оферта. Офертаи оммавӣ

1. Реклама ё дигар пешниҳоде, ки ба гуреҳи шахси номуайян манзур шудаанд, ҳамчун даъвати бастани оферта эътироф мешавад, ба шарте ки дар таклиф тартиби дигаре дақиқ инъикос наёфта бошад.

2. Пешниҳоде, ки тамоми шартҳои муҳими шартномаро фаро гирифтааст ва аз он нияти шахси манзурнамудаи пешниҳод оиди бастани шартнома тибқи шартҳои дар пешниҳод манзургардида бо ҳар шахсе, ки майл дорад муайян мегардад, чун оферта эътироф карда мешавад (офертаи оммавӣ).

Моддаи 470. Аксент

1. Аксент хавоби шахсе мебошад, ки офертаи ба е фиристодашударо гирифтааст.

Аксент бояд пурра ва бечунучаро бошад.

2. Агар аз қонун, аҳдҳои анъанавии корӣ ё аз муносибати қаблии кории байни тарафҳо тартиби дигаре барнаояд, сукут кардан аксент ба ҳисоб намеравад.

3. Агар қонун ё санади дигари хуқуқӣ тартиби дигарро пешбинӣ нанамуда бошанд ва ё дар оферта нишон дода нашуда бошад, дар меҳлати барои аксент муайяннамуда аз хониби шахсе, ки офертаро гирифтааст, ихро намудани амали шартҳои дар он зикршуда (борфиристонӣ, хизматрасонӣ, ихрои кор, пардоҳти маблаии даҳлдор ва иайра), аксент ба ҳисоб меравад.

Моддаи 471. Бозхости аксент

Агар огохиномаи бозхости аксент ба шахсе, ки офертаро фиристодааст, пештар аз аксент ё ҳамзамон бо он расида бошад, аксент гирифташуда ба ҳисоб намеравад.

Моддаи 472. Бастани шартнома дар асоси офертае, ки барои аксент меҳлат муайян кардааст

Агар дар оферта меҳлати аксепт муайян шуда бошад, шартнома баста шуда ба ҳисоб меравад, ба шарте ки аксепт аз хониби шахси фиристодаи меҳлати дар он зикршуда дастрас гардад.

Моддаи 473. Бастани шартнома дар асоси офертае, ки дар он меҳлати аксепт муайян нашудааст

1. Агар дар офертаи хаттӣ меҳлати аксепт муайян нашуда бошад ва агар аксепт аз хониби шахси офертаро фиристода то қатъи меҳлати муайяннамудаи қонун ё дигар санади ҳуқуқӣ гирифта шуда бошад ва дар сурати муайян нашудани чунин меҳлат шартнома дар меҳлати зарурӣ барои ин мувофиқ баста шуда шумурда мешавад.

2. Агар оферта шифоҳӣ, бидуни нишон додани меҳлати аксепт баён шуда тарафи дигар фавран дар мавриди аксепти он изҳор карда бошад, шартнома баста шуда ҳисобида мешавад.

Моддаи 474. Аксепте, ки дер гирифта шудааст

1. Дар ҳолате, ки огохиномаи саривакӯт фиристодашуда, дар мавриди аксепт дер дастрас шуда тарафи офертаро фиристода фавран тарафи дигарро аз дер гирифтани аксепт огоҳ насозад меҳлати аксепт дер намешавад.

2. Агар тарафи офертаро фиристода фавран тарафи дигарро дар мавриди аксепти гирифтааш, ки дер дастрас шудааст, огоҳ созад, шартнома басташуда ба ҳисоб меравад.

Моддаи 475. Аксепт мутобики шартҳои дигар

Хавоб дар мавриди розигӣ оид ба бастани шартнома бо шартҳои дигар, аксепт ҳисобида намешавад.

Чунин хавоб радди аксепт эътироф гардида, дар айни замон офертаи нав шумурда мешавад.

Моддаи 476. Маҳалли имзои шартнома

Агар дар шартнома маҳалли имзои шартнома муайян нагардида бошад, шартнома дар маҳалли зисти шаҳрванд ё маҳалли буду боши шахси ҳуқуқӣ, ки оферта фиристодааст, баста шуда эътироф мегардад.

Моддаи 477. Бо тартиби ҳатмӣ бастани шартнома

1. Дар ҳолати мутобики ҳамин Кодекс, дигар қонунҳо барои тарафе, ки оферта фиристода шудааст (лоиҳаи шартнома) бастани шартнома ҳатмӣ бошад, ин тараф бояд ба тарафи дигар оид ба аксепт ё радди аксепт ё оид ба аксепти оферта тибқи шартҳои дигар (протоколи ихтилофи назар оид ба лоиҳаи шартнома) дар давоми сӣ рези гирифтани оферта огоҳинома фиристад.

Тарафе, ки оферта фиристодааст ва аз тарафе, ки барояш бастани шартнома ҳатмӣ буда дар бораи аксептҳои он бо шартҳои дигар огоҳинома гирифтааст (протоколи ихтилофи назар оид ба лоиҳаи шартнома) ҳақ дорад ихтилофоти ҳангоми бастани шартнома бамиёномадаро дар давоми сӣ рези гирифтани чунин огоҳинома ё гузаштани меҳлати аксепт ба баррасии суд пешниҳод намояд.

2. Дар ҳолати мутобиқи ҳамин Кодекс ё қонунҳои дигар барои тарафи офертаро фиристода (лоиҳаи шартнома) бастани шартнома ҳатмӣ бошад ва ба он дар давоми си рез протоколи ихтилофи назар оид ба лоиҳаи шартнома фиристода мешуда бошад, ин тараф бояд дар давоми сӣ рези гирифтани протоколи ихтилофи назар тарафи дигарро аз қабули шартномаи таҳрирхерда ё оид ба радди протоколи ихтилофи назар оғоҳ созад.

Ҳангоми рад кардани протоколи ихтилофи назар ё дар меҳлати муайяншуда нагирифтани огоҳинома оиди натихаи баррасии он тарафе, ки протоколи ихтилофи назарро фиристодааст, ҳақ дорад ихтилофи назари ҳангоми бастани шартнома бамиёномадаро ба баррасии суд пешниҳод намояд.

3. Агар тибқи қонун, дигар санади қонунӣ меҳлати дигаре муайян нагардида бошад ё аз хониби тарафҳо мувофиқа нашуда бошад, қоидарҳои оид ба меҳлат пешбининамудаи қисмҳои 1 ва 2 ҳамин модда истифода бурда мешаванд.

4. Агар тарафе, ки мутобиқи ҳамин Кодекс ё дигар санади қонунӣ барояш бастани шартнома ҳатмӣ мебошад, аз бастани шартнома саркашӣ намояд, тарафи дигар ҳақ дорад ба суд дар мавриди маҳбуран бастани шартнома талабот арз намояд.

Як тараф метавонад аз тарафи дигаре, ки аз бастани шартнома беасос саркашӣ кардааст, товони зиёни бо ин амал расондаро талаб намояд.

Моддаи 478. Баҳсҳои пеш аз шартнома

Агар ихтилофоте, ки ҳангоми бастани шартнома ба миён омадаст, дар асоси моддаи 477 ҳамин Кодекс ё тибқи созишиномаи байни тарафҳо манзури баррасии суд карда шавад, шартҳои шартнома, ки нисбат ба онҳо тарафҳо ихтилофи назар доштанд мутобиқи қарори суд муайян карда мешаванд.

Моддаи 479. Бастани шартнома ҳангоми гузаронидани савдо

1. Агар аз моҳияти шартнома тартиби дигаре барнаояд, онро ҳангоми гузаронидани савдо бастан мумкин аст. Шартнома бо шахсе баста мешавад, ки дар савдо бурд кардааст.

2. Ташкилкунандай савдо молики молу мулк ё дорандай ҳуқуқи молу мулк ё ташкилоти маҳсус буда метавонанд. Ташкилоти маҳсус дар асоси шартнома бо молики молу мулк ё соҳиби ҳуқуқи молу мулк амал карда, аз номи онҳо ва аз номи худ баромад мекунад.

3. Дар ҳолатҳои муайяннамудаи ҳамин Кодекс ё қонунҳои дигар шартномаҳо дар мавриди фуреши мол ё ҳуқуқи молу мулкӣ танҳо бо усули гузаронидани савдо баста шуданашон мумкин аст.

4. Савдо дар шакли музояда ё озмун гузаронида мешавад. Дар савдои музояда шахсе бурдкарда ба ҳисоб меравад, ки нархи баландтарро пешниҳод кардааст, дар озмун (**тендер**) бошад, шахсе ки мутобиқи хulosai комиссияи озмунӣ (**тендерӣ**) қаблан аз хониби ташкилкунандай савдо таъингардида беҳтарин шартро пешниҳод намудааст, бурдкарда шумурда мешавад. (**ҚЛТ аз 23.07.2016 сол №1334**)

Агар дар қонун тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, шакли савдоро молики молу мулки ба фурешрасанда ё соҳиби ҳуқуқи молу мулки ба фуреш баровардашуда муайян мекунанд.

5. Агар дар қонунҳои мурофиавӣ тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, ҳоидаҳои муқаррарнамудаи моддаҳои 480 ва 481 ҳамин Кодекс нисбат ба савдои оммавӣ, ки бо тариқи ихрои қарори суд доир мегарданд, татбиқ карда мешаванд.

Моддаи 480. Ташкил ва тартиби гузаронидани савдо

1. Музояда ё озмун (**тендер**) кушода ё пешида буда метавонанд. Дар музояда ё озмуни (**тендери**) кушода ҳар шахс метавонад иштирок намояд. Дар музояда ё озмуни (**тендери**) пешида танҳо ашхосе, ки маҳсус барои ин мақсад даъват шудаанд, иштирок мекунанд.

2. Агар дар қонун тартиби дигар пешбинӣ нагардида бошад, огоҳинома дар мавриди гузаронидани савдо бояд аз хониби ташкилотчии он аз сӣ рез пеш аз доир шудани он фиристода шавад. Дар огоҳинома дар ҳама ҳолат оид ба вақт, маҳал ва шакли савдо, мавзеи он ва тартиби гузаронидани он, аз хумла дар мавриди ба расмият даровардани иштирок дар савдо, муайян намудани шахси бурдкарда дар савдо, инчунин оид ба нархи ибтидой маълумот дода шавад.

Дар сурате, ки мавзеи савдо танҳо ҳуқуқи бастани шартнома бошад, дар огоҳиномаи савдои доиршаванда бояд меҳлати барои он муайянгардида зикр карда шавад.

3. Агар дар қонун ё огоҳинома дар мавриди гузаронидани савдо тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, ташкилкунандай савдои озод, ки огоҳинома фиристодааст, ҳақ дорад ҳар вақт, вале на дертар аз се рез то фаро расидани меҳлати доир шудани он, ташкилкунандай озмун (**тендер**) бошад, на дертар аз си рези то доир гардидани озмун (**тендер**) аз гузаронидани он даст қашад.

Дар ҳолати ин меҳлатро риоя накардан, аз савдои озод даст қашидани ташкилкунанда, е вазифадор аст ба иштирокчиён товони зиёни воқеиашонро пардозад.

Ташкилотчии музояда ё озмуни (**тендери**) пешида вазифадор аст ба иштирокчиёни даъватшуда, сарфи назар аз он, ки баъд аз фиристодани огоҳинома аз гузаронидани савдо маҳз кай даст кашидааст, товони зиёни воқеиашонро пардозад.

4. Иштирокчиёни савдо бояд тибқи андоза, меҳлат ва тартибе, ки дар огоҳиномаи гузаронидани савдо нишон дода шудааст, байъона диҳанд. Агар савдо доир нагардида бошад, байъона бояд баргардонида шавад. Байъона ҳам чунин ба ашхосе, ки дар савдо иштирок доштанду vale дар он бурд накардаанд, баргардонида мешавад.

ҳангоми бастани шартнома бо шахсе, ки дар савдо бурд кардааст, байъонааш дар ихрои еҳдадорӣ оид ба шартномаи басташуда ҳисоб карда мешавад.

5. Шахсе, ки дар савдо бурд кардааст ва доиркунандай савдо дар рези гузаронидани музояда ё озмун (**тендер**) оид ба натихаҳои савдо протокол имзо мекунанд, ки эътибори шартномаро дорад. Шахсе, ки савдоро бурд кардааст, дар ҳолати аз имзои протокол саркашӣ кардан аз байонаи додааш маҳрум мегардад. Доиркунандай савдо, ки аз имзои протокол саркашӣ мекунад, вазифадор аст байъонаро дар ҳаҳми дукарата баргардонад ва ба шахси дар савдо бурдкарда товони зиёни бо иштирок дар савдо расонидашударо вобаста ба ҳаҳме, ки аз андозаи маблаии байъона бештар аст, пардозад. (**ҚЛТ аз 23.07.2016 сол №1334**)

Агар мавзеи савдо танҳо ҳуқуқи бастани шартнома бошад, чунин шартнома аз хониби тарафҳо бояд баъди хотимаи савдо ва тартиб додани протокол дар давоми бист рез ё дигар меҳлати дар огоҳинома муайяншуда баста шавад. Дар ҳолати аз бастани шартнома саркашӣ кардани яке аз тарафҳо тарафи дигар ҳақ дорад аз суд талаб намояд, ки тарафи гунаҳгорро ба бастани шартнома маҳбур созад ва инчунин зиёни аз набастани шартнома расонидашударо пардозад.

Моддаи 481. Оқибати риоя накардани қоидаҳои гузаронидани савдо

1. Савдое, ки бо риоя накардани қоидаҳои муқаррарнамудаи қонун гузаронида шудааст, тибқи даъвои шахси манфиатдор аз хониби суд беътибор дониста шуданаш мумкин аст.

2. Беътибор донистани савдо шартномаи бо шахси дар савдо бурдкарда басташударо беътибор мегардонад.

БОБИ 28

ТАЙИР ДОДАН ВА БЕКОР КАРДАНИ ШАРТНОМА

Моддаи 482. Асосҳо барои тайири додан ё бекор кардани шартнома

1. Агар дар ҳамин Кодекс, қонунҳои дигар ё шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, шартномаро бо созиши тарафҳо тайири додан ё бекор кардан мумкин мебошад.

2. Шартномаро бо талаби яке аз тарафҳо танҳо дар ҳолатҳои зайл аз тариқи суд тайири додан ё бекор кардан мумкин аст:

а) ҳангоми шартномаро ба таври назаррас вайрон кардани тарафи дигар;

б) дар дигар ҳолатҳои пешбининамудаи ҳамин Кодекс, қонунҳои дигар ё шартнома.

Хиддан риоя накардани шартнома он аст, ки ба хониби дигар аз ин зиён расида, еро аз умеди ба даст овардани нафъи зиёде маҳрум созад, ки ҳангоми бастани шартнома дар назар дошт.

3. ҳангоми яктарафа рад намудани ихрои пурра ё қисмани шартнома, агар чунин радро қонун ё созишномаи тарафҳо ихозат диҳад, шартнома мувофиқан бекор ё тайиридодашуда ба ҳисоб меравад.

Моддаи 483. Тайири додан ва бекор кардани шартнома ҳангоми ба таври назаррас тайири ёфтани ҳолат

1. Агар дар шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад ва ё аз моҳияти он барнаояд тайири ёфтани ҳолат, ки тарафҳо ҳангоми бастани шартнома онро ба инобат гирифта буданд, барои тайири додан ё бекор кардани он асос буда метавонад.

Тайири ёфтани ҳолат ҳангоме ба таври назаррас эътироф карда мешавад, ки агар тарафҳо чунин тайири ёфтани ҳолатро оқилона пешбинӣ карда бошанд, умуман шартнома намебастанд ё он бо шартҳои то андозае дигар ба имзо мерасид.

2. Агар тарафҳо дар мавриди ба ҳолати ба таври назаррас тайири ёфта мутобиқ гардонидани шартнома ё бекор кардани он ба мувофиқа нарасида бошанд, вайро суд бо асосҳои пешбининамудаи қисми 4 ҳамин модда бекор карда, тибқи талаби тарафи манфиатдор ҳамзамон бо шартҳои зайл тайири дода метавонад:

а) агар дар лаҳзай бастани шартнома тарафҳо онро ба асос гирифта бошанд, ки чунин тайири ёфтани ҳолат ба миён намеояд;

б) агар ҳолат бо сабабҳое тайири ёфта бошад, ки тарафи манфиатдор пас аз рух доданаш онро ба ҳадди иамхорӣ ва эҳтиёткорие, ки аз талаби шартнома ва шарти аҳдҳо бармеоянд бартараф карда наметавонист;

в) агар ихрои шартнома бидуни тайири додани шарт таносуби ба шартнома мувофиқи манфиати молу мулкии байни тарафҳоро то андозае вайрон қунад ва ба тарафи манфиатдор он қадар зиёне расонад, ки аз манфиати калоне, ки ҳақ дошт ҳангоми бастани шартнома ба он умед бандад, маҳрум шуда метавонист;

г) агар аз анъанаҳои аҳдҳои корӣ ё моҳияти шартнома барнаояд, ки тавакқали тайир ёфтани ҳолат ба зиммаи тарафи манфиатдор аст.

3. ҳангоми бекор кардани бинобар хиддан тайир ёфтани он суд бо талаби ҳар қадоме аз тарафҳо оқибати бекор кардани шартномаро бо назардоши тақсими одилонаи ҳароҳоти ихрои ин шартнома масраф шудааст, муайян мекунад.

4. Бекор кардани шартнома аз сабаби ба таври назаррас тайир ёфтани ҳолат танҳо бо қарори суд, дар ҳолатҳои мустасно, ҳангоме, ки бекор кардани шартнома ба манфиатҳои ҳамъиятӣ мухолиф аст ё ба тарафҳо зиёне ворид мекунад, ки аз ҳароҳоти баъди тайир додани шартҳо аз хониби суд борои ихрои шартнома зарурӣ хеле зиёд аст, ихозат дода мешавад.

Моддаи 484. Тартиби тайир додан ва бекор кардани шартнома

1. Агар аз қонун, дигар санади ҳуқуқӣ, шартнома ё анъанаҳои аҳдҳои корӣ тартиби дигаре барнаояд, созишномаи тайир додан ё бекор кардани шартнома, ба ҳамон шакле ки шартнома дорад, сурат мегирад.

2. Тараф талаби тайир додан ё бекор кардани шартномаро танҳо баъди гирифтани раддияи тарафи дигар оиди тайир додан ё бекор кардани шартнома ё дар меҳлати дар пешниҳод ё дар қонун ва ё дар шартнома муайяншуда нагирифтани ҳавоб ва дар сурати набудани он дар муддати сӣ рез ба суд арз карда метавонад.

Моддаи 485. Оқибати тайир додан ё бекор кардани шартнома

1. ҳангоми тайир додани шартнома еҳдадории тарафҳо дар шакли тайирёфта нигоҳ дошта мешавад.

2. ҳангоми бекор кардани шартнома еҳдадории тарафҳо қатъ мегардад.

3. Агар аз созишнома ё моҳияти тайир додани шартнома тартиби дигаре барнаояд, дар ҳолати тайир додан ё бекор кардани шартнома еҳдадорӣ аз рези бастани созишномаи тарафҳо дар мавриди тайир додан ё бекор кардани шартнома, ва ҳангоми тайир додан ё бекор кардани шартнома тибқи тартиби судӣ бошад, аз рези эътибори қонунӣ пайдо кардани қарори суд дар бораи тайир додан ё бекор кардани шартнома тайирёфта ё бекоркардашуда ба ҳисоб меравад.

4. Агар дар қонун ё созишномаи тарафҳо тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, тарафҳо ҳақ надоранд баргардонидани чизеро, ки онҳо мутобики еҳдадорӣ то рези тайир додан ё бекор кардани шартнома анҳом додаанд, талаб намоянд.

5. Агар аз хониби яке аз тарафҳо ба таври назаррас вайрон кардани шартнома борои тайир додан ё бекор кардани шартнома асос шуда бошад, тарафи дигар ҳақ дорад товони зиёни аз тайир додан ё бекор кардани шартнома расидаро талаб намояд.

Моддаи 486. ҳолатҳои тайири додан ва бекор кардани шартнома мутобиқи аризai яке аз тарафҳо

1. Шартномаро мутобиқи аризai яке аз тарафҳо танҳо дар ҳолатҳои зайл тайири додан ё бекор кардан мумкин аст:

- а) агар ихрои шартнома имконнозазир бошад (моддаи 448 ҳамин Кодекс);
- б) аз хониби тарафи дигар вайрон кардани шартҳои пешбининамудаи қонунҳо ё шартнома дар мавриди сифат, меҳлати ихро ва дигар шартҳо;
- в) агар тарафи дигар тибқи тартиби муқарраргардида муфлис эътироф шуда бошад;
- г) агар санади мақомоти давлатӣ, ки дар асоси он шартнома баста шуда буд, тайири дода ё бекор карда шуда бошад;
- д) дар ҳолатҳои дигари пешбининамудаи қонунҳо ё шартнома.

2. Дар сурати яктарафа тайири додан ё бекор кардани шартнома як тараф бояд тарафи дигарро на дертар аз як моҳ пешакӣ огоҳ созад.

Моддаи 487. Дароз кардани меҳлати амали шартнома

Тарафҳо ҳақ доранд амали шартномаро ба меҳлати нав дароз кунанд. Меҳлати амали шартнома тибқи қоидаҳои моддаҳои 472 - 473 ҳамин Кодекс дароз карда мешавад.

**ҚАРОРИ МАХЛИСИ ОЛИИ
Ҷумҳурии Тоҷикистон**

**(Ахбори Махлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1999, №6,
мод.155)**

**Оиди мавриди амал қарор додани қисми якуми
Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Махлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Қисми якуми Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди интишори расмӣ аз 1 январи соли 2000-ум мавриди амал қарор дода шавад.
2. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар меҳлати шаш моҳ аз рези мавриди амал қарор додани қисми якуми Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон:
 - қарорҳои худро ба қисми якуми Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқ намояд;
 - дар бораи бо қисми якуми Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқ гардонидани қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод манзур кунад.

**Раиси Махлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
С. РАҲАБОВ
ш. Душанбе, 30 июни соли 1999,
№ 803**